

ISSN 2664-5696



**ПАЁМИ
ДОНИШГОХИ ХОРУФ**

**ВЕСТНИК
ХОРОГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**BULLETIN
OF KHOROG STATE UNIVERSITY**

ХОРУФ – 2022

**ПАЁМИ ДОНИШГОҲИ ХОРУФВЕСТНИК
ХОРОГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
BULLETIN OF THE KHOROG UNIVERSITY**

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

*Г.А. Юсуфзода, докт. илмҳои физикаю математика профессор – сармуҳаррир
Т. Содатқадамова, номз. илмҳои биология – ҷонишиини сармуҳаррир
Н.Офаридаев, докт.илмҳои филология, профессор - дабири масъул
Ҳ. Қаландариён, доктори илмҳои филол., М. Аламшоев, докт. илмҳои филол.,
Ҷ. Булбулов, доктори илмҳои педагогӣ, С. Абодуллоева, докт.илмҳои филол.,
Ш. Ҷонмамадов, док.илмҳои иқтисодӣ, профессор, М.Мамадасланов, доктори илмҳои
филол., Ш. Мирзоев, номз. илмҳои филол., Л. Мирзоҳасанов, номз. илмҳои филол.,
Ғ. Гарібшоев, номз. илмҳои филос., М. Алимшоев, номз. илмҳои таърих, Э. Ҳочибеков,
док. илмҳои таърих, О.Сайфуллоева номз. илмҳои иқтисод., Ҷ. Бехронов, номз. илмҳои
филол., М.Раҷаббеков, номз. илмҳои филол., М. Шоидарвазова, номзади илмҳои
иқтисод, Н. Қамбаров, номз. илмҳои филол.*

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

*Г.А. Юсуфзода, док. физико-математических наук-главный редактор
Т. Содатқадамова, канд. биол. наук-зам. главного редактора
Н. Офаридаев, док. филол. наук, профессор –ответственный редактор
Ҳ. Қаландариён, док. филол наук., М. Аламшоев, док.филол. наук., Дж. Булбулов,
докт. пед. наук, С. Абодуллоева, док. филол. наук, Ш. Ҷонмамадов, докт. эконом. наук,
профессор, М.Мамадасланов, доктор филол. наук, Ш. Мирзоев, канд. филол. наук,
Л. Мирзоҳасанов, канд. филол. наук, Г. Гарібшоев, канд. филос. наук,
М. Алимшоев, канд. истор. наук, Э.Ходжибеков, докт. истор. наук, О. Сайфуллоева,
канд. эконом. наук, Дж. Бехронов, канд. филол. наук, М. Раджабеков, канд. филол.
наук, М. Шоидарвазова, канд. эконом. наук, Н. Қамбаров, канд. филол. наук.*

THE MEMBERS OF EDITORIAL STAFF:

*G. A. Yusufzoda, Dr.of physico-mathematical sciences, professor-editor-in-chief
T. Sodatqadamova, candidate of biological sciences, deputy editor-in-chief
N. Ofaridaev, Dr. of philological sciences, professor, responsible editor
Kh. Kalandariyon, Dr. of philological sciences, M. Alamshoev, Dr. of philological sciences.,
J. Bulbulov, Dr. of pedagogical sciences, S. Abodulloeva, Dr. of philological sciences,
Sh. Jonmamadov, Dr. of economical sciences, professor, M. Mamadaslamov, Dr. of
philological sciences, Sh. Mirzoev, candidate of philological sciences, L. Mirzohasanov,
candidate of philological sciences, G. Garibshoev, candidate of philosophical sciences,
M. Alimshoев, candidate of historical sciences, E. Khodjibekov, Dr. of historical sciences,
O. Saifulloeva, candidate of economical sciences, J. Behronov, candidate of philological
sciences, M. Rajabekov, candidate of philological sciences, M. Shoidarvozova, candidate of
economical sciences, N. Qambarov, candidate of philological sciences.*

БАХШИ 2
ИЛМҲОИ ҶАМЬИЯТШИНОСӢ ВА ГУМАНИТАРИЙ
2022, № 2 (22)

Мачалла 25 майи соли 2018 таҳти раками 061/МЧ - 97 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Мачаллаи «Паёми Донишгоҳи Хоруғ» нашрияи илмии даврии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев маҳсуб мешавад. Дар он мақолаҳое ба табъ мерасанд, ки маҳсули тадқиқоти илмии соҳаҳои илмҳои табиӣ, гуманитарӣ, иқтисодӣ ва қишоварзӣ буда, дар Донишгоҳи давлатии Хоруғ, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии бахши Помири Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ичро мерасанд, ҳамчунин тадқиқотии илмии олимони хориҷи қишвар, ки ба масоили соҳаҳои гуногуни Бадаҳшон марбут ҳастанд, матраҳ гардидаанд.

Мачалла барои ходимони илмӣ, омӯзгорон, аспирантҳо ва донишҷӯёни макотиби олӣ пешбинӣ шудааст.

Мачалла ба Феҳристи мачаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидааст.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан 25 мая 2018 года под номером 061/ МЧ -97

Журнал «Вестник Хорогского университета» является научно-периодическим печатным органом Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева. В нём публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований по естественнонаучным, гуманитарным и сельскохозяйственным направлениям, выполняемые в Хорогском госуниверситете, научно-исследовательских учреждениях Памирского филиала НАНТ, а также работы учёных из других стран, посвящённые научным проблемам Бадаҳшана.

Журнал рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов, а также студентов высших учебных заведений.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

*Бахши 2, 2022 №2 (22),
Мачалла соли 1999 таъсис ёфтааст.
Журнал основан в 1999 г.
Дар як сол 4 шумора нашр мегардад.
Журнал выходит 4 раза в год
Индекси обуна 77781
Подписьной индекс журнала 77781*

МУНДАРИЧА / СОДЕРЖАНИЕ/ CONTENT ИҚТИСОД ЭКОНОМИКА

<i>Гурминчов А.М.</i> Нақш ва аҳамияти дар иқтисоди таълими таълимии гумруки (дар мисоли нишондиҳандаҳои иқтисодии РМГ дар ВМКБ).....	6
<i>Гуломшоева С., Джонмамадова Н.Н.</i> Самостоятельная занятость населения: различные подходы к определению.....	18
<i>Мардонова Т.</i> Влияние международных проектов на высших учебных заведениях и процесса интернационализации на примере Хорогского Государственного университета используя опыт европейских партнёров.....	24
<i>Мамадаёзова А. А., Абдурахмонова Н. Г.</i> Сравнительная оценка финансирования высших учебных заведений на примере вузов таджикистана.....	29
<i>Мамадаёзова А. А., Абдурахмонова Н. Г., Худобаҳишов Ё. Т.</i> Рейтинговая оценка трудовой деятельности работников сферы высшего профессионального образования.....	37
<i>Шоидарвазова М., Азизова Г., Сайдонишов Г.</i> Молодёжная безработица в городе Хороге: результаты исследования.....	41

ФИЛОЛОГИЯ

<i>Қурбонхонова Н.</i> Ҷойгоҳи боварҳои асотирӣ дар маросимҳои вобаста ба ҷашни Сада.....	56
<i>Офаридаев Н., Шердилова С.Ф.</i> Таснифи мавзуии лексикаи соҳаи ҳунармандии гӯйиши горонии забони тоҷикӣ.....	61
<i>Саидиброғимов Ш.</i> Татбиқи донишҳои назариявӣ дар амал аз диdi мутафаккирони асрҳои X-XI.....	74
<i>Таваккалов Ҳ.</i> Назари иҷмоли доир ба пайдоиши мадҳия ва инкишофи он.....	82
<i>Ҳошимова Ҳ. А.</i> Мавқеъи нахустқисса дар эҷодиёти Сорбон.....	94
<i>Ҳошимова Ҳ.А.</i> Банду бости романи дувуми «Зарафшон».....	104

ПЕДАГОГИКА

<i>Қонунзода Ш. Ҳ.</i> Худшиносии қасбии омӯзгор ва нақши он дар самаранокии таълим дар мактабҳои шакли нав.....	121
<i>Қонунзода Ш. Ҳ.</i> Ташкили бомуваффақияти вазъиятҳои педагогӣ дар фаъолияти таълимии хонандагон.....	126

ТАЪРИХ СИЁСАТШИНОСӢ ФАЛСАФА ИСТОРИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ

<i>Дилишодова Ш.</i> Терроризми байналхалкӣ ва хатари он барои аҳли башар.....	138
<i>Донаёрова С.</i> Падидаҳои журналистикаи қабл аз журналисти дар Бадахшон.....	143
<i>Саидҳасанов Ю., Қобилова А.</i> Аҳамияти қонунгузории давлат дар соҳаи ҳуқуқи граждани.....	151
<i>Назархудоева Л.</i> Миграционные процессы, развитие поколение и стабильность общества.....	156
<i>Саидраҳмонов Н. С.</i> Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон институти фаъоли чомеаи шаҳрвандӣ.....	160

CONTENT/ ECONOMICS

Gurminjov A.M. The role and significance of customs statistics in the system of customs activities (on the example of economic indicators RCM on GBAO).....	6
Ghulomshoeva S. Jonmamadova N. N. The population self-employment: different approaches to the definition.....	18
Mardonova T. The impact of international projects at high educational institutes and the process of internationalization on the example of Khorog State University using the experience of European partners	24
Mamadayzova A., Abdurakhmonova N. Comparative assessment of financing high educational establishments illustrating the universities of Tajikistan.....	29
Mamadayzova A., Abdurakhmonova N., Khudobakhshov Y. The rating of labour activity of the workers in the field of vocational education.....	37
Shoidarovozova M.S., Azizova G.M., Sadonshoev G.S. The unemployment among youth in Khorog town Gorno Badakhshan Autonomous Oblast (findings of investigation).....	41

PHILOLOGY

Qurbankhonova N. The place of mythical belief in the rituals concerning Sada holiday.....	56
Ofaridaev N., Sherdilova S.F. Thematical classification of the speech vocabulary of the tajik.....	61
Saidibroimov. Sh. Implementation of theoretical knowledge in practice from the perspectives of thinkers of X-XI centuries.....	74
Tavakkalov H. A Short overview of the origin and development of the Madiya genre.....	82
Khoshimova Kh. A. The place of the first story in the work of Sorbon.....	94
Khoshimova Kh. A. The composition of the second novel "Zarafshon".....	104

PEDAGOGY

Konunzoda Sh. Kh. Teacher's professional self-awareness and its role in the effectiveness of teaching in the new form schools.....	121
Konunzoda Sh. Successful organization of pedagogical situations in the educational activities of the students.....	126

HISTORY, PHILOSOPHY

Dilshodova Sh. International terrorism and its threat to humanity.....	138
Donayorova S. Journalistic events in pre-journalistic Badakhshan.....	143
Saidhasanov U., Kobilova A. The importance of state legislation in the field of civil law.....	151
Nazarkhudoeva L. Migratory processes, generation development and society stability.....	156
Saidrahmonov N. People's Democratic Party of Tajikistan active civil society institute.....	160

ИҚТИСОД ЭКОНОМИКА

НАҚШ ВА АҲАМИЯТИ ОМОРИ ГУМРУКӢ ДАР СИСТЕМАИ ФАҶОЛИЯТИ ГУМРУКӢ

(дар мисоли нишондиҳандаҳои иқтисодии РМГ дар ВМКБ)

A.M. Гурминчов
Раёсати минтақавии гумрукӣ дар ВМКБ

Омори гумрукӣ ҳамчун илм ва ҳамчун соҳа-объект, предмет, мақсад, вазифа ва методи таҳқиқи худро дорад. Қонуниятҳо ва методҳои низоми омори умумӣ барои таҳлили омори гумрукӣ муштараканд, яъне методҳо ва формулаҳои муайяни оморӣ дар омори гумрукӣ корбаст карда мешаванд. Предмети омори гумрукӣ бошад зуҳуротҳо ва равандҳои гуногуни ҷанбаҳои миқдорию сифатиро дар робита ба интиқоли молу воситаҳои нақлиёт тавассути сарҳади гумрукӣ бо мақсади муайян намудани хусусияти тамоюл ва қонуниятҳо омӯхта шуда, манзараи дақиқи ҳолату вазъиятре мушаххас менамояд [2,5]. Пас аз ин, объекти омӯзиши омори гумрукӣ пеш меояд, ки он тиҷорати хориҷӣ ва фаҷолияти мақомоти гумрукро таҳлилу тадқиқ менамояд. Асоси ҳуқуқӣ барои пешбурди омори гумрукӣ аз Кодекси гумрукӣ сарчашма мегирад, ки ба он Боби 5 аз моддаи 25 то 27 бахшида шудааст, инчунин дар моддаи 462 6.15. КГ заминаи ҳуқуқӣ барои амалӣ намудани омори гумрукии тиҷорати хориҷӣ роҳандозӣ гардидааст, ки аз вазифаҳои асоси мақомоти гумрук ба ҳисоб меравад. Дар ин асно мақсади омори гумрукӣ низ рушан мешавад, ки он аз таъмин намудани Хадамоти гумруки ҶТ, мақомоти қонунбарор ва ҳокимияти иҷроияи давлатӣ бо маълумотҳо оиди вазъи тиҷорати хориҷии ҶТ ва фаҷолияти мақомоти гумрук иборат мебошад. [4,25] Кунун махзани (база) омори гумрукӣ ба яке аз воситаҳои универсалӣ-аналитикӣ барои давлат хизмат меқунад. Ба ҷузъиёти ин масъала баъдтар ручуъ менамоем. Тибқи санадҳои меъёрии бевоситай танзимкунанд, омори гумрукӣ ба **омори гумрукии тиҷорати хориҷии ҶТ** ва **омори гумрукии махсус** тасниф мегардад. Таносубан фармоиши сардори Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ аз 10 феврали соли 2016, № 26-Ф. «Дар бораи тартиби ҷамъоварӣ, коркард, пешниҳод ва нигоҳдории маълумоти омори гумрукии тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути СИАЯ» [8] ба омори гумруки тиҷорати хориҷӣ бахшида шудааст ва фармоиши ХГ ҲҶТ аз 02 апрели соли 2013, №63-Ф

«Дар бораи тартиби пешбурди омори гумрукии маҳсус»[9] омори гумрукии маҳсусро танзим менамояд. Афзалияти Фармоиши амаликунандай таҳти №26 аз 10.02.2016 дар он зоҳир мегардад, ки ҷанбаҳои нозуки омори гумrukӣ дар ҳамоҳангӣ бо декларатсиякунонии тавассути СИАЯ, алалхусус назорати саҳеҳияти маълумотҳои омори гумrukӣ, тасҳеҳи маълумотҳои гумrukӣ, яъне тағйир ё тасҳеҳи арзиши гумrukӣ (ТАГ), тасҳеҳи декларатсияи гумrukӣ (ТДГ) ба таври мушаххас ва асоснок нишон дода шудаанд. Фармоиши ХГ ҲҶТ аз 02 апрели соли 2013, №63-Ф «Дар бораи тартиби пешбурди омори гумрукии маҳсус» дар асоси фармоиши №94-Ф аз 25.06.2010 тасвиб ёфта, амалан функцияи таҳлилий ва фарогирии маълумотро доро намебошад. Ин маънои онро дорад, ки зарурияти таҳия намудани фармоиши нав оиди омори гумruкии маҳсус бо назардошти таҷрибаи муосир ва ҷорӣ гардидани IT-технология амри воқеъӣ мебошад. Мақсади асоси омори гумruки тиҷорати хориҷӣ ин аз таҳлил намудани вазъи савдои хориҷӣ, назорати воридоти пардохтҳои гумrukӣ ба буҷети давлатӣ, назорати асьор [11] [4,365] таҳлили ҳолат, динамика ва тамоюли савдои хориҷӣ ва баланси савдою пардохт иборат мебошад. Доираи истифодай омори гумruкии маҳсус маҳдуд буда, танҳо бо мақсади иҷрои вазифаҳои ба зиммаи мақомоти гумruk гузошташуда амалӣ карда мешавад ва он иборат аз баҳисобигирии декларатсиякунӣ, миқдори ҳайати шахсӣ, бақақдигирии ҳуқуқвайронкуниҳои гумrukӣ, баҳисобигирии интиқоли воситаҳои нақлиёт ва шахсони воқеъӣ тавассути сарҳад гумrukӣ мебошад [1,33]. Вобаста ба объекти омӯзиши омори гумrukӣ таснифоти омори гумrukӣ ба 2 намуд ҷудо мешавад: Айёнияти зайл чунин аст:[2,6].



Доираи дар бар гирифтани маълумоти омори гумрукии тичорати хориҷӣ

Дар омори гумрукии тичорати хориҷии давлат ҳамаи молҳо, ки ба захираҳои моддии кишвар илова мегарданд, ё ин ки дар натиҷаи воридот ба қаламрав ё содирот аз қаламрави иқтисодӣ кам карда мешаванд, ба ҳисоб гирифта мешавад. Молҳои транзитӣ, молҳо, ки муваққатан ба кишвар иҷозат дода шудаанд, ё ин ки муваққатан аз он содир мегарданд (*ба истиснои молҳои барои коркарди дохилӣ ё хориҷӣ тааллуқдошта ва ба иҷора гирифташуда ба мӯҳлати на зиёда аз як сол*), захираҳои моддии кишварро пурра ва кам намекунанд ба омори гумрукии миллии савдои хориҷӣ дохил карда намешаванд [6].


Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ, либерализатсияи иқтисодиёт ва ҳамзамон барои танзими нархи бозор, базаи омори гумрукӣ ягона манбае, ки ба сифати иттилооти боъзтимод ва воситаи таъсиррасони давлат қарор мегирад, маҳсуб дониста мешавад. Дар баробари ин омори

гумруқӣ барои сари вақт баровардани қарорҳои сиёсӣ ва иқтисодии миллӣ ба давлат хизмат мекунад. Тавре, ки ишора намудам омори гумруқӣ фақат аз таҳлил намудани ҳаҷми нишондиҳандаҳои воридоту содирот иборат нест, балки доираи таҳқиқӣ он васъетар аст. Аз ин нуқтаи назар омори гумрукии ФИХ ба механизми асосии анализӣ табдил ёфта, ҷиҳати амалӣ гардидани стратегияи миллии давлат нақши калидиро иҷро менамояд. Дар натиҷаи амалиётҳои иқтисодӣ вазъи объективии бозори дохилию хориҷӣ, сатҳи рақобатпазирии молҳои ватанӣ муайян гардида, омори гумруқӣ ҳамчун манбаи маркетологӣ (бозоршиносӣ) барои бахши ҳусусӣ нақши муассир дорад. Дар ин росто маълумотҳои омори гумруқӣ ҳамчун индикатори хос барои бозори истеҳсолию хизматрасонӣ ва умуман бозори меҳнат, инчунин барои муайян намудани талаботи бозори дохилӣ, иқтидори истеҳсолоти миллӣ ва вобастагии иқтисодиёти миллӣ аз омиљои хориҷӣ маълумоти муғиду самарабахш маҳсуб меёбад. Бо назардошти таҳлили намудани воридоти таҷҳизоту технологияҳои муосир ҷиҳати азnavsозию саноатикунонии корхонаҳо ва мукаммал намудани фондҳои асосии онҳо, метавон аз методҳои омори захираҳои (бойгарӣ) миллӣ низ истифода намуд [3,66]. Барои дақиқтар дарк кардани муҳимиияти омори гумруқӣ, мисоли оддии он чунин аст: Дар давраи аз соли 2015 то соли 2020 тибқи ДТД (албатта, ин омори нисбӣ аст, зоро пешбурди омори гумрукии аслӣ дар асоси ДБГ амалӣ мешавад) аз ҶМ Чин номѓӯи молҳои матоъ ва ришта (рамзи аз 5508 то 5516) ба маблағи 35,998160 долл.ИМА ба миқдори 14,685421 кг ба Тоҷикистон ворид шудааст. Моли мазкур дар соли 2015 агар ба маблағи 14628 долл. ИМА ё ба миқдори 77,750кг ворид гардида бошад ин нишондиҳанда дар соли 2020 таносубан 14,283227 долл. ИМА ва ба миқдори 5,750294кг-ро ташкил медиҳад. Фарқияти арзиш 14,268599 долл. ИМА ва миқдор бошад 5672544кг зиёд буда, 97543% афзудааст, ки ин рақами бесобиқа ва ғайри муқоисашаванд аст. Ё ин, ки дар мисоли номѓӯи моли сақиҷ (жевательная резинка-рамзи 1704) дар давраи аз соли 2016 то 2020 ба маблағи 817624 долл. ИМА ба миқдори 70955кг аз ҶМ Чин ворид гардида, танҳо дар соли 2017 ба маблағи 504806 долл. ИМА сақиҷ ворид шудааст, яъне зиёда аз ним миллон долл.ИМА сарватҳои асъорӣ ба иқтисодиёти Чин ворид гардидааст. Истеҳсоли сақиҷ он қадар саноати бузург нест ва онро метавон дар Тоҷикистон истеҳсол кард. Вобаста ба ворид гардидани матоъ ва ришта, ки ашёи хоми асосии он пахта ҳисоб меёбад дар ин муддат ба маблағи 35,998160 долл.ИМА ба иқтисоди Чин сарватҳои асъорӣ интиқол ёфтааст, дар ҳоле, ки Ҷумҳурии

Тоҷикистон кишвари аграрӣ ва истеҳсоли пахта дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Танҳо то маҳсулоти тайёр расонидани ашёи хом ва диверсификатсия намудани истеҳсоли маҳсулот шарти асосии пешрафти иқтисоди миллӣ дониста мешавад ва барои ҳамин ҳам омӯзиши дурусти омори гумрукии тиҷорати хориҷӣ дар замони ҷадид, аз ҳар ҷониб актуалий ва самарарабаҳш аст. Бо назардошти аҳамияти универсалӣ доштани маълумотҳои омори гумrukӣ дар робита ба амалияи иқтисодӣ ҷанд ҷанбаи мусбии он арзёбӣ намудан мумкин аст:

- оид ба нақшагирии фаъолияти корхонаҳо ва мавҷудияти ширкатҳо дар бозори дохилию хориҷӣ маълумот медиҳад;
- амалӣ намудани ин ё он фаъолият дар робита ба хизматрасонии гумrukӣ (фаъолияти боркашонӣ ё ин ки брокерӣ);
- нақшагирӣ ва коркарди стратегияи маркетингӣ оиди баромадан ба бозор ва хизматрасониҳои нав;
- ташкил намудани бизнес-тиҷорати нав дар алоқамандӣ ба истеҳсоли маҳсулоти ба содирот ва бозори дохилӣ нигаронидашуда;
- Роиҷ намудани таҷрибаи пешқадами анализикӣ ва таҳлил намудани ваъзи иқтисоди хориҷӣ.

Бинобар ин барои тақвият баҳшидани иқтидорҳои содиротӣ ҳар чӣ бештар аз ҷузъиётҳои омори гумrukӣ дар таҷрибаи амалӣ истифода шавад. Таҳлили гардиши савдои хориҷӣ нишон медиҳад, ки бақияи (салъдо) тавозуни савдо ҳоло манғӣ арзёби мегардад. Дар 12 моҳи соли 2021 коэфисенти рӯипуш намудани воридот -11847268 долл.ИМА буда, яъне ҳамин миқдор маблағ зарур аст, ки ҳаҷми содирот ба воридот баробар шавад. Муфассалтар нишондиҳандаҳои ГСХ ВМКБ ба таври зайл аст:



Барои мукаммал намудани параметрҳои омори гумрукӣ ва таҳлили фаврӣ аз барномаҳои мусоиди IT-технология истифода намудан ба манфиати кор мебошад. Аз шумули чунин барномаҳо системаи OLAP (Online Analytical Processing-система аналитической обработки данных) эътироф мегардад, ки бо ҷалби мутахассисони кореягӣ дар Ҳадамоти гумрук ҷиҳати аз нав намудани зерсистемаи омори гумрукӣ (OLAP) амалҳои техникую барномавӣ амалӣ шуда истодаанд. Тоҷикистон аз нахустин давлатҳои Осиёи Марказӣ мебошад, ки ин барномаро роҳандозӣ намуда истодааст. Барномаи OLAP аз ду қисмати асосӣ иборат аст: 1. ROLAP (Relational On-Line Analytical Processing-реляционная)-ин методе, ки таҳлили гуногунҷабҳаро (многомерный анализ) дар асоси базаи реляционӣ бо назардошти маълумотҳои ҳаҷман калон амалӣ менамояд; 2.MOLAP (Multidimesional On-Line Analytical Processing-многомерная)-ин методе, ки таҳлили гуногунҷабҳаро дар асоси базаи гуногун бо назардошти маълумотҳои ҳаҷман хурд ба таври фаврӣ амалӣ менамояд. Бояд қайд намуд, ки барномаи OLAP на танҳо барои омори гумрукӣ пешбинӣ гардидааст, балки дар фаъолияти ширкатҳои калони тиҷоратии мамлакатҳои ҳориҷӣ низ мавриди истифода қарор мегирад. Ин аз фаъолияти универсалий доштани барномаи мазкур ва ба таҳлилҳои иқтисодӣ ҳамоҳанг будани онро шаҳодат медиҳад. Барои вусъат додани робитаҳои гуногуни давлатӣ ва бархурдор шудан аз таҷрибаи модерн мувоғиқи созишинои миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Умимиҷаҳонӣ ба имзо расида, инчунин Барномаи миёнамӯҳлати рушди мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 [7]. ва роҳандозӣ намудани марҳилаи якуми Стратегияи миллии рушди омори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023 [10] як қатор дигаргуниҳои ҷузъиву куллӣ дар фаъолияти мақомоти гумрук дар назар дошта шудааст. Дар асоси таҳлили «системаи ASYCUDA-и барномаи ЮНКТАД Созмони Миллали Муттаҳид» ва ҳӯҷҷатҳои замимагардида, ки аз вазифаҳои техникӣ (лоиҳаи ислоҳоти маъмурикунонии гумрукӣ) аз 28 адад ҷорабиниҳо, вазифаҳо, инчунин натиҷаҳою вазифаҳои иловагӣ ва лоиҳаи модернизатсияи гумрукӣ барои солҳои 2021-2025 аз 33 адад ҷорабиниҳо, вазифаҳо ва натиҷаҳои пешбiniшуда, иборат мебошад, ҳулоಸагирӣ карда шуд. Мақсади асосии лоиҳаи мазкур аз баланд бардоштани самаранокии савдои наздисарҳадӣ, фазои мусоид барои иштирокчиёни иқтисодии минтақавӣ, мустаҳкам намудани амнияти инфрасоҳтори в.Суғд ва ВМҚБ мебошад. Маҳаки системаи ASYCUDA- ин

компьютерикунонӣ ва маъмурикунонии фаъолияти гумруқӣ дар ҳамоҳангӣ ба бахши савдои хориҷӣ мебошад. Дар баробари ин барнома мақсадҳои иловагӣ дорад, ки тибқи он мусоидат ба рушди иқтисодии ҶТ бо роҳи фароҳам овардани шароити мусоид барои иштирокчиёни савдои хориҷӣ, таҳқим бахшидани амнияти озуқаворию экологӣ ва солимии аҳолӣ бо роҳи самаранокии назорат дар сарҳад ва мусоидат намудан ва ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалию таҷрибаи пешқадам дар самти гумруқӣ маҳсуб меёбад. Тавре, ки таҷрибаи амалишавии системаи ASYCUDA дар давлатҳои хориҷӣ нишон медиҳад вобаста ба хусусияти модели иқтисоди миллӣ ва иродай сиёсӣ натиҷаи гуногунро ҳосил менамояд. Пеш аз татбиқкунии системаи мазкур якчанд нуқтаҳои муҳимро бояд ба инобат гирифт:


1. Чун система пурра аз компьтерикунонӣ вобаста аст ва он дар асоси барномаҳои маҳсуси компьтерӣ фаъолият мекунад зарурияти дастрасӣ ба интернети мунтаззам ва босуръат доштан муҳим аст;
2. Тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои зерқонунии мақомоти гумрук дар ҳамоҳангӣ бо мақомоту вазоратҳои давлатӣ, Бонки миллӣ ба тасвиб расанд ва гузашта аз ин ба меъёрҳои системаи ASYCUDA мувофиқат намуда, зимни ҷорӣ намудани барномаи компьтерӣ тартиб ва муқаррароти фаъолияти гумрукии ҶТ, таҷрибаи СИАЯ ва дигар мушкилотҳои таҷрибавӣ-амалӣ ба назар гирифта шаванд;
3. Барасмиятдарории гумруқӣ бо назардошли принсипҳои **худуди ягонаи гумруқӣ** амалӣ гардад [5,10]. Ин талаботи Кодекси гумруқӣ буда, меъёрҳои системаи ASYCUDA низ онро тақозо менамоянд. Зимнан анҷом додани барасмиятдарории гумруқӣ дар сарҳад аз ҳар ҷиҳат ба манфиати кор аст, яъне ҳама намуди молу воситаи нақлиёт ҳангоми интиқол дар сарҳад муюнаи гумруқӣ ва барасмияти гумруқӣ дароварда шавад.

Мувофиқи талаботҳои системаи ASYCUDA баҳри ноил гардидан ба натиҷаҳои дилҳоҳ чунин чорабиниҳо заруранд:

- Иҷроиши якхелаи қонунгузории гумруқӣ дар ҳама самтҳо аз ҳисоби татбиқи IT-технология;
- мубодилаи фаромарзии маълумоти гумруқӣ бо кишварҳои ҳамсоя;
- омори фаврӣ ва таҳлили маълумотҳо дар вақти воқеъӣ;
- Фазаи 3 чорабинии 19.2. амалӣ намудани системаи AW дар нуқтаҳои сарҳадӣ.

Ин омилҳо имкон медиҳанд ҳангоми интиқоли молу воситаҳои нақлиёт ва назорати пурзӯр дар сарҳад нахуст танзими **ғайритарифӣ**, яъне мамнӯъият ва маҳдудиятҳо амалӣ мегарданд ва ҳамзамон истифодабарии танзими **тарифӣ** самаранок мегардад. Дар ин асно амнияти иқтисодӣ ва амнияти экологию озуқаворӣ ба маротиб таъмин мегарданд, инчунин динамикаи ҳаҷми пардохтҳои гумруқӣ низ меафзояд.

Нишондиҳандаҳои пардохтҳои гумруқӣ дар давраи аз соли 2015 то соли 2021



Нишондиҳандаҳои пардохтҳои гумруқӣ дар соли 2015 7042400 сомониро ташкил дода, қиёсан ин нишондиҳанда дар соли 2019 ба 20173263 сомонӣ расида, таносубан 13130863 сомонӣ зиёд мебошад, ки ба андозаи 186% афзудааст, аммо мутаносибан ин нишондиҳанда дар солҳои 2020-2021 бо сабаби коҳиш ёфтани гардиши савдои хориҷӣ, ҳаҷми пардохтҳои гумруқӣ низ ба маротиб кам гардид.

Нишондиңдандаңои вариатсияи омори гумрукии ҳайати шахсии кормандони кормандони

Нишондиңдандаңои вариатсияи омор гумрукии ҳайати шахсии РМГ дар ВМКБ дар соли 2016. РМГ дар ВМКБ дар соли 2021

Собиқаи кор (<i>x</i>)	Миқдори коргарон (<i>f</i>)
то 1 сол	7 нафар
то 3 сол	22 нафар
то 10 сол	33 нафар
то 20 сол	21 нафар
то 25 сол	6 нафар
Хамагй:	89 нафар

1. Собиқаи кории миёнаи як коргар ($\bar{X}af$) ($\bar{X}af$)

$$1.1. \bar{X}af = \frac{1*7+3*22+10*33+20*21+25*6}{89}$$

$$\frac{7+66+330+420+150}{89} \quad \boxed{973 \over 89} \quad \boxed{10,9}$$

$$\bar{X}af = \frac{1*12+3*19+10*26+20*25+25*10}{92}$$

$$\frac{12+57+260+500+250}{92} \quad \frac{1079}{92} \quad \boxed{11,7}$$

2. Майлкуни миёнаи квадратӣ

<i>x</i>	<i>f</i>	$(x-\bar{x})$	$(x-\bar{x})^2$	$(x-\bar{x})^2 * f$
1	7	-9,9	98	686
3	22	-7,9	62,4	1372,8
10	33	-0,9	0,81	26,7
20	21	-9,1	82,8	1738,8
25	6	-14,1	198,8	1192,8
				5017,1

$$2.1. G = \sqrt{\frac{(x-\bar{x})^2 * f}{\sum f}} \quad \sqrt{\frac{5017,1}{89}}$$

$$\sqrt{56,3} \quad \sqrt{7,5}$$

Собиқаи кор (<i>x</i>)	Миқдори коркарон (<i>f</i>)
то 1 сол	12 нафар
то 3 сол	19 нафар
то 10 сол	26 нафар
то 20 сол	25 нафар
то 25 сол	10 нафар
Хамагй:	92 нафар

1. Собиқаи кории миёнаи як коргар ($\bar{X}af$)

2. Майлкуни миёнаи квадратӣ

<i>x</i>	<i>f</i>	$(x-\bar{x})$	$(x-\bar{x})^2$	$(x-\bar{x})^2 * f$
1	12	-10,7	114,4	1372,8
3	19	-8,7	75,6	1436,4
10	26	-1,7	2,8	72,8
20	25	-8,3	68,8	1720
25	10	-13,3	176,8	1768
				6370

$$2.1. G = \sqrt{\frac{(x-\bar{x})^2 * f}{\sum f}} \quad \sqrt{\frac{6370}{92}}$$

$$\sqrt{69,2} \quad \sqrt{8,3}$$

Фарқияти собықаи миёнаи корӣ 0,8 ва майлкунии миёна бошад 0,8-ро ташкил медиҳад.

Василаи дигаре, ки баҳри самаранокии кор мусоидат мекунад ин неруи инсонӣ ва ихтиносноку босалоҳият будани ҳайати шаҳсӣ ба ҳисоб меравад.

Нишондиҳандаҳои муқоисавии ҳайати шаҳсӣ аз рӯи ихтисоснокӣ дар давраи солҳои 2016-2021

№	Давраи соли 2016			Давраи соли 2021		
	Ихтисос	Нафар	% +/-	Ихтисос	Нафар	% +/-
1	Фаъолияти гумrukӣ	24	27%	Фаъолияти гумrukӣ	28	30%
2	Ҳуқуқшинос	6	7%	Ҳуқуқшинос	8	9%
3	Иқтисодчӣ	31	35%	Иқтисодчӣ	26	28%
4	Дигар тахассусҳо	28	31%	Дигар тахассусҳо	30	33%
Ҳамагӣ:		89	100	Ҳамагӣ:	92	100

Нишондиҳандай ихтисоснокӣ аз рӯи **фаъолияти гумруқӣ** дар соли 2016 27%-ро ташкил дода бошанд, ин нишондиҳанда дар соли 2021 30%-ро дар бар гирифта, таносубан 3% ихтисосмандӣ афзудааст, яъне 30% кормандон дорои маълумоти олии гумруқӣ мебошанд

АДАБИЁТ:

1. **Халипов СВ.** Таможенное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Зерцало-М, 2006. — 440 с.
 2. **Чалиев А.А., Овчаров А.О.** Таможенная статистика. Учебно-методическое пособие. — Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2008. — 148 с.
 3. **Чалиев А.А., Овчаров А.О.** СТАТИСТИКА. Учебно-методическое пособие. Часть 1. — Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета, 2007.— 87 с.

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ

4. Кодекси гумруки Чумхурии Тоҷикистон, Душанбе, 2018- 435 с.
 5. Тафсири Кодекси гумруки Чумхурии Тоҷикистон, Душанбе, 2020, -806 с .
 6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05 июли соли 2014, №464 «Дар бораи Методологияи ягонаи омори гумрукии тиҷорати хориҷии давлатҳои аъзои ИДМ».
 7. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 ноябри соли 2019, №537 «Дар бораи Барномаи миёнамӯҳлати рушди мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024».
 8. Фармоиши сардори Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ аз 10 февраляи соли 2016, № 26-Ф.«Дар бораи тартиби ҷамъоварӣ, коркард, пешниҳод ва нигоҳдории маълумоти омори гумрукии тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути СИАЯ»
 9. Фармоиши сардори Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ аз 02 апрели соли 2013, №63-Ф «Дар бораи тартиби пешбурди омори гумрукии маҳсус»
 10. Фармоиши сардори Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ аз 02 январяи соли 2020, №1-Ф. «Дар бораи тасдиқ намудани Накшай чорабиниҳои идоравӣ оид ба

амалисозии марҳилаи якуми Стратегияи миллии рушди омори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023».

11. Қарор Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 15 марта с.2018, №30. Дастурмали №234 «Дар бораи тартиби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани сарватҳои асъорӣ».

НАҚШ ВА АҲАМИЯТИ ОМОРИ ГУМРУКӢ ДАР СИСТЕМАИ ФАҶОЛИЯТИ ГУМРУКӢ (дар мисоли нишондиҳандаҳои иқтисодии РМГ дар ВМКБ)

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои меҳварии омори гумrukӣ баррасӣ гардида, заминаҳои асоси меъёрию ҳуқуқии он низ мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Бо назардошти гуногунсamtii иқтисодиёт истифода намудан аз методҳои гуногуни таҳлили омори гумrukӣ тақозои замон буда, барои дурусту фаврӣ таҳлил ва арзёбӣ намудани вазъи иқтисодии мамлакат мусоидат мекунад. Ҳамзамон самарабахшии ин механизмҳо, бо татбиқ намудани технологияи муосир ва барномаҳои гуногуни компьютерӣ дар мақомоти гумruk ва ҳамоҳангии он бо мақомоту идораҳои давлатию субъектони фаъолияти иқтисодии хориҷӣ судманд хоҳад буд. Ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои созанда пеш аз ҳама барои рушд додани неруи инсонӣ(мутахассисони касбӣ) аҳамияти хосса дод. Дар баробари ин дар амал ҷорӣ намудани Барномаи миёнамӯҳлати рушди мақомоти гумruki Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024, Стратегияи миллии рушди омори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023, «системаи ASYCUDA-и барномаи ЮНКТАД Созмони Миллали Муттаҳид» (лоиҳаи ислоҳоти маъмурикунонии гумrukӣ) аз манфиат холӣ нест.

Вожаҳои калидӣ: омори гумrukии тиҷорати хориҷӣ, омори гумrukии маҳсус, зерсистемаи омори гумrukии OLAP (Online Analytical Processing), таҳлили нишондиҳандаҳои иқтисодии РМГ дар ВМКБ.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ В СИСТЕМЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (на примере экономических показателей РТУ по ГБАО)

В данной статье рассматриваются основные вопросы таможенной статистики, а также анализируются положения действующих нормативных правовых актов. С учетом многосекторной экономики использование разных методов анализа таможенной статистики является необходимым и способствует точному оперативному анализу и оценке экономического состояния страны. Тем временем эффективность этих механизмов заключается во внедрении новых технологий и различных компьютерных программ в системе таможенной деятельности и их интеграции с другими государственными органами, ведомствами и субъектами УВЭД. Для достижения этих целей необходимо, акцентировать внимание на человеческий потенциал (подготовить квалифицированных специалистов). Наряду с этим надо последовательно осуществлять Среднесрочную программу развития таможенных органов Республики Таджикистан на 2020-2024 годы,

Национальную стратегию развития статистики Республики Таджикистан на 2019-2023 годы и внедрение системы ASYCUDA (проекта таможенной модернизации 2021-2025).

Ключевые слова: таможенная статистика внешней торговли, специальная таможенная статистика, подсистема таможенной статистики OLAP (Online Analytical Processing), анализы экономических показателей РТУ по ГБАО.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF CUSTOM'S STATISTICS IN THE SYSTEM OF CUSTOM ACTIVITIES

(on the example of economic indicators RCC on GBAO)

This article discusses the main issues of custom's statistics, as well as analyzes the provisions of the current regulatory legal acts. Taking into account the multisectoral economy, the use of different methods for analyzing customs statistics is necessary and contributes to an accurate operational analysis and assessment of the economic state of the country. Meanwhile, the effectiveness of these mechanisms lies in the introduction of new technologies and various computer programs in the system of customs activities and their integration with other state bodies, departments and subjects UVED. To achieve these goals, it is necessary to focus on human potential (prepare qualified specialists). Along with this, it is necessary to consistently implement the medium-term program for the development of the customs authorities of the Republic of Tajikistan for 2020-2024, the national strategy for the development of statistics of the Republic of Tajikistan for 2019-2023 and the introduction of the ASYCUDA system (customs modernization project 2021-2025).

Keywords: customs statistics of foreign trade, special customs statistics, custom's statistics subsystem OLAP (Online Analytical Processing), analysis of economic indicators of RCC on GBAO.

Маълумот оиди муаллиф: Гурминҷов А.М.-капитани ҳадамоти гумрук, сарнозири бахши таҳлил ва омори гумрукии Раёсати минтақавии гумрукӣ дар ВМҚБ, суроғ: 736000, ш.Хоруғ, куч.Ш.Шоҳтемур, 553 Epbie_1990@mail.ru Тел: (+992) 927804911

Сведения об авторе: Гурминджсов А.М.- капитан таможенной службы, главный инспектор сектор анализа и таможенной статистики Региональное таможенное управление по ГБАО, адрес: 736000, г.Хорог, ул.Ш.Шоҳтемур, 553 Epbie_1990@mail.ru

Information about the autor: Gurminjov A.M. - chief inspector of analysis sector and custom's statistics of Regional customs control in GBAO, address: 736000, Khorog city, st.Sh. Shohtemur, 553 Epbie_1990@mail.ru

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

C. Гуломиоева, Н.Н. Джонмамадова

Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева

Существуют разнообразные представления о том, что именно следует понимать под термином «сам занятость». Введение термина было связано с присутствием в многих странах значительных групп людей, не вовлеченных в организованный рынок труда, но при этом создавших собственную систему занятости, подчиненную идеи выживания.

Самостоятельная занятость населения (самозанятость)- это вид занятости которая присутствует в системе национальных экономик всех стран мира. В силу своей популярности до сих пор не введена точная терминология самозанятости. Имеется различные определение этого термина такие как:

-самозанятость- это вид экономической деятельности при котором организации производства товаров или услуг ведется без использования наемной рабочей силы с целью получения дохода.

- самозанятость охватывает, обычно, те виды деятельности, где невозможна значительная концентрация производства и основную роль в производстве товаров или услуг играет личный труд.

-самостоятельная занятость предполагает самостоятельный поиск трудовых занятий и создание рабочих мест отдельными гражданами за счет их собственных средств в целях получения постоянного или временного дохода и удовлетворения своих личных потребностей в самореализации.

-самозанятость – это занятость, в которой вознаграждение напрямую зависит от доходов (или потенциальных доходов), полученных от произведенных товаров и услуг.

Самозанятость - это возможность обеспечить средствами к существованию временно или постоянно неработающего населения. отсюда можно сделать вывод что к самозанятым относятся :

-те физические лица, получающие доход от трудовой деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

- к самозанятым населению можно отнести лица занятых индивидуально в хозяйствах семейного типа и предприятиях с коллективной формой собственности.

Чёткое распределение занятости населения с точки зрения теории занятости и экономики народонаселения, дается в работах Варшавской Е.А .Она квалифицирует занятость населения по нескольким формам и отмечает, что: «предоставление в квалификационной схеме организационные формы занятости, нуждается хотя бы в относительном определении, поскольку в их отношениях отсутствует однозначная трактовка и понимание. По способу участия в труде выделяют занятость по найму и самостоятельную.» [1.108].

По классификации Международной организации труда (МОТ) к самостоятельно занятому населению можно отнести лица работающие не по найму, члены производственных кооперативов, неоплачиваемые трудящихся семейных предприятие.

По пониманию Суриновой А.Е самозанятые являются владельцами и совладельцами некорпоративных предприятий, на которых они работают и которые не могут быть выделены ни как отдельные юридические лица, ни как институциональные единицы. В качестве вознаграждения за свой труд они получают смешанный доход, а не оплату труда ,как наемные работники. Кроме того неоплачиваемые семейные работники, включая тех, кто работает в некорпоративных предприятиях, так же считаются самозанятыми [2.103].

Сабирьянова. К дает определение самозанятости по сферой их деятельности и занятости. По мнению автора различают три группы занятых на госпредприятиях , частных предприятиях и самостоятельно обеспечивавших себя работой то есть лица которые не связывают свое постоянное место работы с каким либо предприятием или фирмой но при этом выполняют определенную работу, приносящую доход. Это категория в большей мере занята в сфере услуг и мелкорозничной торговле а так же представители свободных профессий(художники, дизайнеры и т.д) [3.49]

Суринов А.Е включает в число самостоятельно занятого населения лиц:

-ведущих нетоварное сельскохозяйственное производство для собственного потребления,

-занятых строительством ,расширением и реконструкциям собственных жилищ для собственного потребления.

-занятие производством благ для собственного пользования (одежда, обувь, мебель ,продукты питания и т.д)

По мнению Токсанбаевой М.С. самозанятыми являются те предприниматели, у которых функции распоряжения собственностью даже формально не отделены от владения ею. [4.33]

Другая характерная черта индивидуального предпринимательства подчеркивается в работе Л.Ортобаевой. Автор считает, что: «Производство, которое основано на личном предприятии, отличается тем, что за одним лицом закрепляется все функции, связанные с деятельностью фирмы: предприниматель здесь и собственник и управляющий и исполнитель. Его деятельность регулируется лишь договором о купле – продаже, налоги он платит как частное лицо. Полная свобода и неограниченная личная инициатива, полная ответственность в случае неудачи. [5.10]

По мнению Радаева «Происходить восстановления традиционных способов хозяйствования и выживания, основанных на семейных, клановых или соседских связях, опирающихся на домашнее хозяйство и сети родственного бартерного обмена продуктами и услугами. Колхозы и совхозы на селе все более превращаются в структуры обслуживавшие потребности частных подсобных хозяйств. [6.184]

В статье «Обследование рабочей силы по проблемам занятости» [7.207] из материалов Госкомстата России дается такое определение : «самостоятельно занятые- это лица самостоятельно или с одним или несколькими деловыми партнерами осуществлявшие деятельность приносящую доход и не нанимающих работников на постоянной основе. Партнеры могут быть или не быть членами одной семьи или одного домашнего хозяйства.

Приоритет экономической мысли по проблемам самозанятости принадлежит зарубежным экономистам, которые внесли существенный вклад в разработку вопросов развития самозанятости, определили ее роль в экономическом развитии, ее особенности в различных сферах деятельности, а также обозначили перспективы ее дальнейшего развития. К ним можно отнести работы Т. Бейтса, Д. Бленчфлавера, Р. Бодена, Д. Вильямса, П. Кларка, М. Тэй-лора и другие.

Но однозначного определения в научной литературе термин «самостоятельная занятость населения» еще не получил. Не изученными остаются вопросы, связанные с определением форм самозанятости, особенностями становления и регулирования самозанятости. Это создает определенные трудности при отделении самозанятости от других видов занятости и при проведении оценок ее распространенности и значения в экономике и жизни населения. Между тем именно уточнение совокупности представлений и выработка подходов к оценке параметров самозанятости

могут стать одним из важнейших направлений в решении актуальной проблемы обеспечения занятости населения, а также сокращения пространства неформальной и не учитываемой занятости.

Нужно прежде всего выявить критерии, позволяющие выделить самозанятость среди других разновидностей занятости, раскрыть форм самозанятости, рассмотреть факторы и особенностей формирования самозанятости населения в национальной экономике и обоснование форм государственного регулирования самозанятости. С каждым годом число безработных увеличивается и агентство по труду и занятости населения старается их формальной занятостью, но из за низкой заработной платы все большая часть этих людей соглашаются на неформальную занятость. Парадоксально, но может стоить увеличить заработную плату в формальном секторе или же предполагать что при выходе из тени заработка этих людей возрастет. Извечный вопрос, ответы на которого до сих пор остается малоизученными. Но одно ясно, что при легализации самозанятости, возрастёт прежде всего их социальная защищенность а так же увеличение доходной части бюджета.

Из приведенных выше определение можно сделать вывод что, самозанятый сам обеспечивает и сам организует свою деятельность, которая служит ему основным источником дохода, самостоятельно обеспечивает себя, с удобным графиком, работой. Основной целью такой деятельности является самостоятельное обеспечение и получение определённого дохода. Самозанятость дает большую свободу действий, дает возможность раскрыть свой потенциал в том деле, к которому есть профессиональный интерес, что благоприятно влияет на мотивацию труда. Многие из этой категории лиц являются кормилицами или же поддерживающие экономику семьи. Так же следует отметить, что те лица, которые создают собственное дело выбывают из категории безработных, так как имеют доход от своей деятельности и практически снижает число нуждающихся в работе. Тем самым они снижают социальную напряжённость, связанную с количеством безработных граждан.

В целях реализации Государственной политики содействия занятости и совершенствования рынка труда, посредством сокращения неформальной занятости в Республике Таджикистан постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 августа 2019 года, №439 утверждена Программа по снижению уровня незарегистрированной (неформальной) занятости в Республике Таджикистан на 2019 - 2023 годы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варшавская Е.А Вторичная занятость населения//Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям перехода к рыночной экономики в России.М.: РОССПЭН,1999г.-С.108-126
2. Ортабаева Л.М. Необходимость и перспектива развития надомного предпринимательства и самозанятости .Ростов н/Д,1998.-С.10-18
3. Радаев В.В.Экономическая социология.М.:АСПЕКТ ПРЕСС,1998.- 184 с.
4. Обследование населения по проблемам занятости,2001.М.: Госкомстата России.2002.
5. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 августа 2019 года, №439 (Программа по снижению уровня незарегистрированной (неформальной) занятости в Республике Таджикистан на 2019 - 2023 годы.)
6. Суринов.А.Е Доходы населения.Опыт количественных измерений.М:Госкомстат Россия. 2001 -103 с.
7. Сабирьянова.К.Макроэкономический анализ динамических изменений на российском рынке труда//Вопросы экономики.1998.№1. –С. 49-51
8. Токсанбаева М.С. Самозанятость и её противоречия// Экономическая наука современной России. 1998.№3, -С. 33-35

ХУДШУҒЛВАРЗИИ АҲОЛӢ: МАФҲУМҲОИ ГУНОГУНИ ОН

Дар мақолаи мазкур тарафҳои асосии мафҳуми худшуғлварзии аҳолӣ, назарияҳои асосии таҳлили он ҳамчун яке аз категорияҳои иқтисодӣ оварда шудааст. Категорияи худшуғлварзон дар байни аҳолӣ аз ҷиҳати иқтисоди фаъол мавқеи муайянро ишғол менамоянд. Дар шароити ҳозира қисмати зиёди онҳо дар муҳити ғайриқонунӣ мавҷуданд. Дар мақола гуногуни мафҳуми ин намуди шуғл ва нақши он дар соҳтори иқтисодӣ - иҷтимоии ҷамъият нишон дода шудаанд. Инчунин андешаҳои иқтисодчиёни хориҷӣ, оидпроблемаҳои худшуғлварзӣ,ки дар рушди ин шакли шуғлварзӣ, нақши он дар рушди иқтисод ва хусусиятҳои он дар соҳаҳои гуногуни фаъолият оварда шудаанд.

Вожаҳои қалидӣ:шуғлварзӣ,бекорӣ,иқтисодиёти ғайрирасмӣ, шуғлварзии ғайрирасмӣ,худшуғлварзии ғайрирасмии аҳолӣ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

В статье приведены основные подходы к определению понятия самостоятельной занятости населения, теоретические основы исследования самозанятости и определение этого вида занятости как экономическую категорию.

Категория самозанятых занимает значительную долю в экономически активном населении страны. При этом подавляющее большинство из них сейчас находится вне правового поля. В статье исследуются различные подходы к понятию «самозанятые», обозначена их роль в социально-экономической структуре общества. Приведены экономические мысли по проблемам самозанятости зарубежных экономистов, которые внесли существенный вклад в разработку вопросов развития самозанятости, определили ее роль в экономическом

развитии, ее особенности в различных сферах деятельности, а также обозначили перспективы ее дальнейшего развития.

Ключевые слова: занятость, безработица, неформальная экономика, неформальная занятость, неформальная самозанятость населения.

THE POPULATION SELF-EMPLOYMENT: DIFFERENT APPROACHES TO THE DEFINITION

The article presents the main approaches to the definition of the concept "the population self-employment", the theoretical foundations of the study of self-employment and the definition of ooothis type of employment as an economic category.

The category of self-employed occupies a significant share in the economically active population of the country. At the same time, the overwhelming majority of them are now outside the legal field. The article explores various approaches to the concept of "self-employed", outlines their role in the socio-economic structure of society. Economic thoughts were actuated on the problems of self-employment of foreign economists who have made significant contributions to the development of self-employment, determined its role in economic development and features in various fields of economics. Moreover they designated the perspectives for further development of self-employment.

Keywords: employment, unemployment, informal economy, informal employment, informal self-employment.

Маълумот дар бораи муаллифон: Гуломшоева С.О.-муаллими калони кафедраи назарияи иқтисоди Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев. Тел:934033400; **E-mail:** Gulomshoeva@75mail.ru

Ҷонмамадова Н. Н. магистранти курси 2-юми шуъбаи менечменти Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М.Назаршоев Тел: (+992 93 600 01 24) nisso_jonmamadova@yahoo.com

Сведения об авторах: Гуломшоева С. старший преподаватель экономического факультета, Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева, PhD-докторант Института гуманитарных наук Академии наук Республики Таджикистан, имени Б. Исандарова Тел:(+992 934033400):sitoragulomshoeva@gmail.com

Джонмамадова Н. Н. –магистранка 2-го курса Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева экономического факультета, Тел(+992 93 600 01 24): nisso_jonmamadova@yahoo.com

Information about authors Senior teacher at KSU named after M.Nazarshoev, economics faculty Ghulomshoeva Sitora - PhD student Institute of Humanities Academy of Sciences Republic of Tajikistan, named after B. Iskandarov phone:(+992 934033400):

Jonmamadova N. N. Master student Institute of Humanities Academy of Sciences Republic of Tajikistan, named after B. Iskandarov phone: (+992 93 600 0124) nisso_jonmamadova@yahoo.com

THE IMPACT OF INTERNATIONAL PROJECTS AT HIGH EDUCATIONAL INSTITUTES AND THE PROCESS OF INTERNATIONALISATION ON THE EXAMPLE OF KHOROG STATE UNIVERSITY USING THE EXPERIENCE OF EU PARTNERS


T. Mardonova

Khorog State University named after M. Nazarshoev

Education plays a vital role in the development of socio-economic and cultural development. Higher education, research, teaching, learning and innovation play a crucial role in supporting social cohesion, economic growth in global competitiveness. That's why I think that the process of Internationalization plays a significant role and contributes to the socio-economic development of Tajikistan in special focus on rural remote area like Khorog, GBAO. Khorog State University is situated in the rural remote area of Tajikistan and the significance of International projects raise in mountainous condition like Khorog. To support the development of the education in mountainous regions is vital so this condition raise the significance of International projects. Only through education Khorog State University can connect to the civilized and modernized world.

Currently, Khorog State University is working with some ERASAMUS+ projects that significantly contributing to the educational environment. Only through these projects the academic staff and students can enhance their potential and capacity for the future development. These capacity-building projects also contribute to the process of internationalization. Due to these projects academic staff can obtain new skills and experience and improve the quality of education at Khorog State University. Nowadays Internationalization is considered as a very important process for all HEIs. In order to prepare the highly qualified specialists that meets the requirements not only the national market but also international market we must adopt to the process of internationalization to obtain necessary skills and knowledge in the sphere of our interest. Specialists that Khorog State University will prepare for the labour market should possess intercultural and international competencies.

According to the recent research that I have conducted among the stakeholders of Khorog city, the stakeholders mentioned that they need the following competencies and relevant skills from the alumni of Khorog state university. When asked, “What competencies do you think a young specialist is lacking?” Employers noted the following



Employers mentioned that the alumni is lacking the following competencies Responsibility, discipline, striving for self-development, skill to work in team, ability to adapt to current situations.

Currently, in the education system of Tajikistan, with special emphasis on GBAO (At Khorog State University), the most urgent problem is the preparation of competent qualified personnel for the labor market.

This problem is relevant because the problem of training competent personnel for the labor market is a prerequisite for the economic and social development of GBAO. This task is impossible without the participation of qualified competent personnel and specialists for their training in the educational process. This problem occurs throughout the GBAO region. The problem of training competent qualified personnel for the labor market mainly consists of three components that play a key role in the training of these personnel. It is university- labor market and - employer. To identify the reason for the above, I conducted a study. A study of the labor market in GBAO was carried out. The purpose of our study was to implement advanced training of specialists to support the growth of the GBAO economy and improve the quality of the educational process in accordance with the requirements of the modern labor market.

I interviewed 20 employers and the respondents mainly referred to the problems of training highly qualified personnel for the labor market. For this, a questionnaire survey of potential employers was conducted in order to determine the role of the employer in the development of key competencies with the participation of employers to identify the competencies of graduates and their levels of employment. As a result of the study, it was revealed that one of the main trends in the modern labor market is the discrepancy between the structure of the university and the quality of educational potential with the requirements of modern employers. The study of the current state of the educational services market and the labor market showed that graduates of the Khorog State University do not meet the modern requirements of the labor market. A study of employers' request to university graduates and identification of the basic requirements and competencies for graduates of KSU was carried out, a questionnaire survey was conducted among potential employers and the identification of interaction between KSU and

stakeholders of the labor market. The incompetence of a graduate can lead to another problem in society - it is unemployment among young people and unemployment, as we know, leads to the problem of migration among young people in GBAO. All of above-mentioned problems can be resolved throughout joining to the international programmes, enhancing the process of internationalization and implementing the international projects at Khorog State University. Above-mentioned statements play a significant role on the development of educational environment of Khorog State University. All HEIs benefit from the involving to the process of Internationalization. Throughout gaining, international experience alumni and all academic staff would gain an international experience that would enable them to be competitive in the labour market of Central Asia. Internationalization process is an asset for Khorog State University because it can raise the competitiveness of our university in global arena among all other HEIS of Tajikistan.

Internationalization is most commonly defined as a "process of integrating an international and cultural dimension into the teaching ,research and service functions of the institutions"(Knight, 2008: 20)The adaptation of the process of Internationalization of Khorog State University would increase its competitiveness and as a result the education will implement the modernized techniques of T-L-R . Quality assurance at KSU is connected to the process of internationalization. The process of Internationalization would guarantee the quality assurance because throughout the international project we will develop and enhance the capacity of all our academic staff. The international strategy that currently implemented at Khorog State University via cooperation with international projects is considered very beneficial for the capacity building at KSU. These projects are the best prerequisite for capacity building and academic mobility. In example of KSU, I can say that in the frame of UNICAC project we have developed the SPI (Strategic Plan of Internationalization) for 5 years for IRO and KSU according to which we are going to implement the international strategy for development of our university.

This process of internationalization and international projects contributed to the:

- ✓ Development the capacity of university staff
- ✓ Enhancing the Internationalization process
- ✓ Using the experience of EU partners
- ✓ Implementation and designing the Strategic Plan of Internationalization
- ✓ Creation of single network platform between partners
- ✓ Development of Cooperation between CA, EU and China HEIs

- ✓ Acquisition of the best practices
- ✓ Contribution to the teaching, learning and research

The process of internationalization will facilitate the preparation of modern specialists and professionals for the labour market of Central Asia. As the world is becoming globalized and the students have an opportunity to become global citizens, for that reason, we have to prepare them for the global labor market. This process cannot be reached without joining to the process of internationalization and implementation of International projects. Tajikistan has joined the Bologna process in 2010 and Khorog State University started to implement this process in 2015. In the frame of Bologna process we have implemented many international projects like “TACES”-Master in European Studies according to which we have developed international master degree programme and curriculum for the students of KSU.

THE IMPACT OF INTERNATIONAL PROJECTS AT HEIs AND THE PROCESS OF INTERNATIONALISATION ON THE EXAMPLE OF KHOROG STATE UNIVERSITY USING THE EXPERIENCE OF EU PARTNERS

The paper provides a brief overview on the impact of international projects and the process of internationalization on the example of Khorog State University. The paper covers the issues related to the impact of the international projects and assesses the process of internationalization at the educational environment of Khorog State University. International projects play a significant role in the development of educational environment and shaping the highly qualified specialists for the labor market of Central Asia.

Statement of the problem: Delivering qualitative education at Khorog state University is very important so this article bases on the research evidences that were collected from the IRO department of KSU. Qualitative and quantitative data analysis is provided. The main purpose of this article is to analyze the impact of International Projects at KSU

Keywords: international projects, international strategy, education, impact of internationalization, internationalization at home, competencies of students and staff.

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ НА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПРОЦЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ХОРОГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРТНЁРОВ

Статья описывает краткий обзор влияние международных проектов и процесса интернационализации на примере Хорогского государственного университета. Статья охватывает вопросы, связанные с влиянием международных проектов и оценивает процесс интернационализации в образовательной среде Хорогского государственного университета. Международные проекты играют значительную роль в развитии образовательной среды и формировании высококвалифицированных специалистов для рынка труда Центральной Азии. Предоставление качественного образования в Хорогском

государственном университете очень важно, поэтому эта статья основана на результатах исследований, которые были собраны отделом международных связей ХГУ. Проведен качественный и количественный анализ данных, которые показывают влияния процесса интернационализации и международных проектов на деятельности ХоГУ.

Ключевые слова: международные проекты, международная стратегия, образование, влияние интернационализации, интернационализация на родине, компетенции студентов и персонала.

ТАЪСИРИ ЛОИХАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ БА МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ВА РАВАНДҲОИ ҲАМГИРОИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР МИСОЛИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХОРУФ ДАР САМТИ ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАИ ШАРИКОНИ АВРУПОӢ

Мақола ба шарҳи муҳтасари таъсири лоиҳаҳои байналмилалӣ ва равандҳои ҳамгирии байналмилалӣ дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олиӣ дар мисоли Донишгоҳи давлатии Хоруф баҳшида шудааст. Масъалаҳои мавриди баҳс қарор дода шудаанд, ки масъалаи таъсири лоиҳои байналмилалӣ ва равандҳои ҳамгирии ҷараёни таҳсилот дар донишгоҳ дар барги гирифтаанд. Лоиҳаҳои байналмилалӣ дар рушди муҳити таҳсилот ва ташаккули мутахассисони баландихтисос барои бозори меҳнати кишварҳои Осиёи Марказӣ нақши умдаро ифо менамоянд. Пешниҳоди таҳсилоти босифат самти муҳимми фаъолияти Донишгоҳи давлатии Хоруф ба ҳисоб меравад. Мақола дар асоси натиҷаи таҳқиқоти ва далелҳои аз ҷониби шӯъбаи робитаҳои байналмилалии ДДХ гирдовардашуда омода шудааст. Далелҳо аз ҷиҳати миқдорӣ ва сифатӣ таҳлил шудаанд ва равандҳои ҳамгирии байналмилалӣ ва таъсири лоиҳаҳои байналмилалӣ ба фаъолияти ДДХ нишон дода шудааст, ки ҳадафи асосии мақола ба шумор меравад.

Калимаҳои калидӣ: лоиҳаҳои байналмилалӣ, стратегияи байналмилалӣ, таҳсилот, таъсири равандҳои байналмилалӣ, равандҳои ҳамгириӣ дар дохири мамлакат, слоҳияти донишҷӯён ва кормандон.

Маълумот дар бораи муаллиф: *Мардонова Т. магистри кори маъмури, мудири шӯъбаи лоиҳаҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев, муаллими калони кафедраи назирияти иқтисодӣ. Тел 992 936004126. Email tojinisso85@mail.ru*

Информация об авторе: *Мардонова Тоджигул, магистр делового администрирования, заведующая отделом международных проектов Хорогского государственного университета, старший преподаватель экономики кафедры экономической теории. Тел 992 936004126. Email tojinisso85@mail.ru*

Information about the author: *Mardonova Tojigul, MBA, Head of International Project Department of Khorog State University, Senior lecturer of Economics at the department of economic Theory.*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ ТАДЖИКИСТАНА

A. A. Мамадаёзова, Н. Г. Абдурахмонова

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева

В Таджикистане высшие учебные заведения образовались в начале 30-х годов 20-го века. Впервые в 1931 году был основан первый таджикский университет в Сталинабаде под названием «Сталинабадский государственный педагогический институт» (ныне Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни). Постепенно число высших учебных заведений в Таджикистане стало возрасти. В настоящее время количество вузов в РТ составляет 38, из них 2 национальных вуза, 23 государственных, 4 филиалы государственных вузов, 4 негражданских вузов, 2 международных вуза, 3 филиала российских вузов. По опыту зарубежных стран, при финансировании выделяют три подхода:

1. Финансирование в развивающихся странах производится на договорной основе. Особенностью договорного финансирования является то, что объем бюджетных ассигнований слабо связан с результатами деятельности вуза.
2. Финансирование вузов может осуществляться в соответствии со стоимостью обучения - на основе нормативного подушевого метода.
3. Финансирование «по результатам». В этом случае система выделения бюджетных средств ориентирована на достижение определенных целевых результатов. Бюджетные средства обычно выделяются вузам в зависимости от фактического выпуска студентов и аспирантов. Этот подход используют в Дании, Финляндии, Израиле, Голландии и некоторых других государств .

Если рассматривать Таджикистан, то наши вузы тоже используют зарубежные методы финансирования, такие как финансирование на договорной основе и на основе нормативного подушевого метода.

Согласно Закону РТ «Об образовании» статья 35 гласит: «Финансирование образовательной деятельности государственных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования осуществляется за счет средств бюджета государственного органа управления образованием или органами исполнительной власти, в ведении которых находятся эти учреждения, в соответствии с государственными заданиями на подготовку специалистов, переподготовку и повышение квалификации работников, исходя из установленных государственных, в том числе ведомственных, нормативов финансирования» [4, 3].

Следует отметить, что объем финансирования в вузах РТ зависит от объемов ставок ППС. ППС работающий на полную ставку и получающий

полный должностной оклад состоит из учебной, учебно-методической и научной работы, которая рассчитывается из 6 дневного рабочего дня в совокупности составляющего 624 часов на 1 ставку в год в соответствие с законодательством Республики Таджикистан [6, 5].

Переход к Болонской системе обучения в 2015 году является ускоренным процессом перехода вузов Таджикистана на кредитную систему обучения. Согласно положению о кредитной системе обучения в вузах Республики Таджикистан учебная нагрузка штатного преподавателя в высших учебных заведениях не должно превышать 648 часов у ассистентов, 624 часов у старших преподавателей и 552 часов у кандидатов наук на 1 ставку в год. Годовая нагрузка устанавливается и утверждается ежегодно ученым советом каждого вуза самостоятельно. Следует отметить, что объем учебной нагрузки зависит от квалификации работника и его деятельности в вузе. При кредитной системе нагрузка ППС зависит от подготовки раздаточных материалов, силлабусов и методических материалов по самостоятельной работе.

На наш взгляд, отличительной особенностью кредитной системы обучения от традиционной является глубокое освоение комплекса знаний и развитие элементов творчества в деятельности студентов.

Согласно исследованию, проведенного в рамках проекта "Анализ сектора высшего образования" в РТ заработка плата ППС является очень низкой. Это становится барьером для привлечения молодых кадров в вузы.

При выборе мы основывались на пяти основных вузов Таджикистана, такие как Хорогский Государственный университет им. М. Назаршоева, Худжандский Государственный университет им. Б. Гафурова, Кулябский государственный университет им. А. Рудаки, Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни и Таджикский технический, университет им ак. М. Осими. Основной целью данного исследования является анализ системы оплаты ППС в вузах Таджикистана.

Как было выявлено финансирование каждого вуза осуществляется как за счет государственного бюджета, так и за счет коммерческих фондов Вузов (см. табл. 1.)

Таблица 1.
Государственное финансирование Вузов Республики Таджикистан

Наименование университетов	Бюджетное финансирование				
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	итого
Худжандский Государственный университет им. Б. Гафурова	3,178,139	4,757,242	4,769,169	6,564,090	19,268,640
Хорогский Государственный университет им М. Назаршоева	1,383,653	1,912,695	2,071,545	2,301,961	7,669,854
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки	2,614,924	3,303,063	3,853,573	3,991,203	13,762,763
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни	2,976,546	3,759,764	4,386,390	4,542,982	15,665,682
Таджикский технический университет им ак М. Осими	2,301,926	3,022,960	3,467,367	5,391,202	12,383,455

Источник: составлено на основе отчётных данных Министерство образования и науки РТ и данные вузов РТ

Таблица показывает, что по объему финансирования исследующих вузов преобладает Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова более 1,9 млн сомони и незначительная сумма выделяется Хорогским государственным университетам им М. Назаршоева более 7 млн сомони. Объем этих средств выделяются исходя из численности и количества бюджетных мест и поступающих абитуриентов так же из числа ППС вузов. Кроме бюджетного финансирования, вузы имеют собственные источники финансирования. Эти средства в основном формируются за счёт коммерческих групп. (см табл. 2.)

Таблица 2.**Финансирование за счет собственных средств Вузов Республики Таджикистан**

Наименование университетов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого
Худжандский Государственный университет им. Б. Гафурова	14,650,031	12,828,856	6,680,338	3,840,775	38,000,000
Хорогский Государственный университет им М. Назаршоева	2,300,480	3,375,621	11,511,162	2,672,717	9,499,980
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки	3,249,316	3,249,316	3,249,316	3,249,314	15,801,588
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни	1,097,536	107,393,117	10,680,567	3,535,301	35,930,546
Таджикский технический университет им ак М. Осими	10,203,498	18,647,616	10,421,281	9,712,697	48,985,092

Составлено автором на основе отчетных данных Министерства образования РТ и данных вузов РТ

Согласно таблице 2 при финансировании за счет собственных средств на первом месте идёт ТТУ им. Осими на сумму 48985092 сомони, далее идёт ХГУ им. Б. Гафурова на сумму 3800000 тыс сомони и ХОГУ им. М. Назаршоева выделяется 9449980 тыс сомони.

Как было известно, одним из показателей повышения качества образования и привлечения высококвалифицированных кадров в вузы является заработка плата. В таблице 3 нами приведены данные по заработной плате двух вузов Таджикистана, такие как Кулябского государственного университета и Хорогского государственного университета. (см табл. 3).

Таблица 3.

Заработка плата ППС Кулебаского государственного университета и Хорогского государственного университета

№	Наименование должностей	Кулебаский государственный университет им. А Рудаки							
		2020 г			2019 г			2020 г к 2019 г	
	Финансирование из бюджета	Финансирование из спец Счета	C % в месяц	Финансирование из бюджета	Финансирования из спец счета	+ с 30% в месяц	Увеличение	В % соо тнош ен ие	
1.	Профессор док наук	1,093	2,068	3,489	765	1,448	2,443	1,046	43
2.	Доктор наук доцент	1,056	1,386	2,759	739	970	1,931	828	43
3.	Доцент кандидат наук	1,046	1,244	2,604	732	871	1,823	781	43
4.	Старший преподаватель кандидат	978	1,244	2,515	685	871	1,761	754	43
5.	Старший преподаватель	978	978	1,956	685	385	1,575	381	24
6.	Ассистент кандидат	920	920	1,840	644	644	1,481	359	24

		Хорогский государственный университет им. М Назаршоев							
1.	Профессор док наук	1,150	737	2,232	601	769	1,550	682	43
2.	Профессор И О	1,093	619	2039.9	601	737	1518.3	1420.9	

4.	Доцент кандидат наук	1,093	19	2039.9	497	619	1,265	773	43
5.	Старший преподаватель	978	341	1612.4	477	341	961	651	43
6.	И.О доцент	1,000	501	1,801	483	501	1128.9	672.1	
8.	Ассистент	920	298	1,494	472	298	911.6	582.4	24


Источник: составлен автором на основе данных вузов

Для сравнения мы выбрали эти два региональных вузов, потому что, финансирование в отличие от городских вузов отличается по количеству студентов очного, заочного обучения, бюджетных, коммерческих групп, количество профессорско - преподавательского состава и места расположение вуза.

Исходя из этих двух выше перечисленных таблиц видно, что заработная плата ППС Кулайбского государственного университета и Хорогского государственного университета в 2019 году было ниже чем в 2020 году. (см на диаграмму 2).

Диаграмма 2.

Оплата туда ППС КГУ им. А. Рудаки и ХоГУ им. М. Назаршоев



Источник: Составлено автором на основе данных Вузов РТ

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что финансирование в вузах Таджикистана является неравномерным и зависит от политики финансирования каждого вуза. Объем финансирования за счёт собственных средств является неудовлетворительным, поскольку его размер в 1 или 1,5 раза меньше бюджетного финансирования и лишь в КГУ им А. Рудаки, наоборот, ППС вуза больше стимулированы заработной платы за счёт собственных средств вуза. В данном вузе заработная плата в два раза превышает бюджетное финансирование. Государство финансирует значительные средства в развитии системы образования и науки и по

возможности каждый год повышает заработную плату ППС. Результатом финансирования с государственного бюджета всем вузам на ППС оплачивается та сумма, которая устанавливается правительством РТ, а коммерческая сумма оплачивается по возможности в зависимости от количества коммерческих групп и стоимости обучения.

Таким образом, руководителям вузов, распорядителям и главным распорядителям бюджетных средств сектора высшего образования рекомендуется при планировании финансирования деятельности региональных вузов, в т.ч. оплаты труда ППС соблюдать устойчивость и пропорциональность прироста объема финансирования за счет бюджетных и коммерческих средств с учетом изменения динамики индекса потребительских цен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кавельский В.В., Сидоренкова К. Проблемы бюджетного финансирования высших учебных заведений: анализ и совершенствование // Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. 2017. Т. 19. № 2. -С. 139-148.
2. Кадырова З. Финансирование системы высшего образования Республики Таджикистан: теория методология, практика. Электронный ресурс. URL: https://www.osiaf.tj/uploads/files/Prezentaciya_Zamira_Kadirova.pdf (дата обращения 05.02.2021).
3. Международное бюджетное партнерство. Требования по оценке полноты, точности и своевременности раскрытия секториальных бюджетов/ Электронный ресурс. URL: <https://www.internationalbudget.org/>.
4. Министерство образования и науки Республики Таджикистан. Электронный ресурс. URL: <https://www.maorif.tj> (дата обращения 05.02.2021).
5. Назаров Дж. У. Некоторые аспекты государственной политики Республики Таджикистан в сфере образования // Ученые записки, 2012. №2. -С. 252 – 255.
6. Положение о выплате заработной платы сотрудников средних и высших учебных заведений на период 2018

АРЗЁБИИ МУҚОИСАВИИ МАБЛАҒГУЗОРИИ МУАССИСАҲОИ ОЛИИ ТАЪЛИМИЙ ДАР МИСОЛИ МТОК-И ТОЧИКИСТОН

Дар мақола механизми мавҷудаи маблағгузории муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла Донишгоҳи давлатии Ҳорӯғ ва Донишгоҳи давлатии Қулоб таҳлил мешавад. Омилҳое, ки ба сифати таълим таъсир мерасонанд, баррасӣ карда мешаванд. Инчунин баланд гардидани сифати таҳсилот дар сатҳи байналмилалӣ дар асоси чунин нишондиҳандай сатҳи маблағгузорӣ баррасӣ карда мешавад.

Калидвожаҳо: маблағгузорӣ, буҷети давлатӣ, системаи таҳсилоти Балонӣ, омилҳо, музди меҳнат.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ ТАДЖИКИСТАНА

В статье рассматривается существующий механизм финансирования высших учебных заведений Республики Таджикистан и, в частности, Хорогского государственного университета им. М Назаршоева и Кулябский государственный университет им. А. Рудаки. Рассмотрены факторы, влияющие на качество образования. Кроме того, рассматривается повышение качества образования на уровне международного стандарта на основе такого показателя как уровень финансирования.

Ключевые слова: финансирование, государственный бюджет, Болонская система обучения, факторы, заработка плата.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF FINANCING HIGH EDUCATIONAL INSTITUTES ILLUSTRATING THE UNIVERSITIES OF TAJIKISTAN

The article discusses the existing mechanism for financing the highest educational institutions of the Republic of Tajikistan particular in Khorog State University named after M. Nazarshoev and Kulyab State University named after A. Rudaki. There are some factors affecting the quality of education. In addition, there is a study to increase the quality of education at the level of the international standard based on such an indicator as a level of financing.

Key words: financing, state budget, Bologna teaching system, factors, salary.

Маълумот дар бораи муаллифон: Мамадаёзова А. муалими калони кафедраи менечмент ва маркетинги Донишгохи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев. Тел: (+992931569019)

Абдурахмонова Н. магистри курси дуюми факултети иктисоди Донишгохи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев. Тел: (+934649080)

Сведения об авторах: Мамадаёзова А. старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга Хорогского государственного университета им. М Назаршоева. E-mail: afson-88g@mail.ru. Тел: (+992931569019)

Абдурахмонова Н. магистрантка второго курса экономического факультета Хорогского государственного университета им. М Назаршоева. Тел: (+992 934649080)

Information about the authors: Mamadayzova A. Senior Lecturer, Department of Management and Marketing of the Khorog State University named after M Nazarshoev. E-mail: afson-88g@mail.ru. Tel: (+992931569019)

Abdurakhmonova N. 2nd year postgraduate of Economy Department of Khorog State University named after M Nazarshoev. Tel: (+992 934649080).

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

A. A. Мамадаёзова, Н. Г. Абдурахмонова, Ё. Т. Худобахшов

Хорогский государственный университет им. М. Назароева

Рейтинг представляет собой числовой показатель, характеризующий приоритетность одного оценивающего объекта с другим объектом [2].

Рейтинг ППС – это уровневый результативный показатель качества научной, учебно - методической и воспитательной деятельности преподавателя, позволяющий судить о его классе, месте, категории, принадлежности к определенной категории профессионально педагогического сообщества. Рейтинг является одним из видов оценки качества деятельности преподавателя, который может органично сочетаться с другими видами оценки, принятыми в ВУЗе [2] .

Рейтинг высших учебных заведений на современном этапе зависит от профессионализма преподавания и уровня профессионализма профессорско-преподавательского состава. Одним из главных направлений модернизации образования в Республике Таджикистан является повышение качества образования в Вузах.

Цель введения рейтинга преподавателей в университете – это улучшение качества деятельности ППС и совершенствование качества образовательного процесса.

Основными задачами рейтинга являются:

- обоснованности принимаемых управленческих решений (в области кадровой политики);
- уровня объективности информации о процессе и результатах деятельности вуза;
- уровня мотивации ППС, стимулирование профессионального и личностного роста ;
- дифференциации результатов труда для обеспечения поддержки наиболее эффективно работающей части преподавательского состава.

Концепция модернизации предъявляет высокие требования к качеству труда преподавателей. Оплата труда профессорско-преподавательского состава зависят от должностного оклада, а также

стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в вузе. Конечно, ассистент или преподаватель без ученой степени получает меньше доцента со степенью или профессора. Однако на уровень зарплаты влияет и месторасположение учебного заведения. Как и в других отраслях, в системе высшего образования столичные преподаватели получают значительно больше, чем их коллеги из многих регионов. см на табл. 1.

Таблица 1

Оплата труда профессорско – преподавательского состава Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева


Профессорско-преподавательский состав	Заработка на 1 ставку
профессор – доктор наук	1, 719
доцент – доктор наук	1, 322
доцент – кандидат наук	1, 257
кандидат наук – старший преподаватель	1, 225
ассистент (преподаватель)	1,058
практикант (исследователь)	922

Составлено автором на основе данных ХоГУ им. М Назаршоева

В таблице 1 представлены данные о бюджетном финансировании ППС в вузах Республики Таджикистан. Финансирование зависит от деятельности вуза, числа студентов контрактников, наличия подсобного хозяйства и других факторов. И при детальном анализе на примере ХоГУ выяснилось такая картина. Общая численность ППС ХоГУ на апрель 2022 года составляет 344 преподавателей (см. диагр.1).

Диаграмма 1.

Оценка развития профессионального состояния преподавателей ХоГУ



Источник: по статистическим данным ХоГУ, 2021.

Из диаграммы 1 видно, что 48% ППС составляют ассистенты, 37% – старшие преподаватели, 12% с ученой степенью доктора и кандидата наук и 3% – профессора. По данным Хорогского государственного университета, если бы отмеченные в диаграмме 12% преподавателей смогли получить учёную степень, а 48% отмеченных в диаграмме преподавателей стали бы старшими преподавателями, то финансирование достигло бы хорошего уровня.

Рейтинговая оценка труда ППС позволяет объективно оценить труд преподавателя и направляет кадровый потенциал высшего профессионального учебного заведения на решение основных приоритетных задач всего учебного заведения. Оценивающие показатели трудовой деятельности работников, отличающихся от должностей профессорско-преподавательского состава, дают возможность представить их качественные и деловые характеристики в отдельных структурных подразделениях учебного заведения.

Проанализировав, систему оплаты труда профессорско-преподавательского состава Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева, мы выявили такие проблемы как:

1. отсутствие рейтинговой оценки трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС);
2. недостаточным проведением комплексной оценки и мониторинга результативности отделов, кафедр и ППС;
3. уровнем неудовлетворённости ППС условиям труда и перспективам финансовой отрасли;
4. несовершенная система оплаты труда ППС;

Для этого можно сделать выводы, что для решения вышеизложенных проблем необходимо создавать независимую экспертную комиссию, по рейтинговой оценке, деятельности Хорогского государственного университета им. М Назаршоева, с учётом критерии оценки труда, весовым коэффициентам и устанавливаемым количеством баллов с учётом разработанных программ, что является показателем оценки труда профессорско-преподавательского состава.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдужалилов Х. А Рейтинг вуза как метод оценки его репутации Практический маркетинг 2021 №1 (287). С. 39-44
2. Резник С. Д., Юдина Т. А., Камбург В. Г. – Рейтинг высшего учебного заведения как метод оценки его репутации // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 488–493
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki>.

АРЗЁБИИ РЕЙТЕНГИ ФАЬОЛИЯТИ МЕҲНАТИИ КОРМАНДОНИ СОҲАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ҚАСБӢ

Дар мақола рейтинги фаъолияти меҳнатии донишгоҳҳои олиро дар мисоли Донишгоҳи Хоруг баррасӣ шудааст. Муайян карда шуд, ки арзёбии фаъолияти меҳнатӣ аз сифати хизматрасониҳои донишгоҳҳо вобаста аст. Инчунин таъкид гардид, ки рейтинг ҷанбаи муҳим барои баланд бардоштани рақобатпазирии таълим ва ташаккули эътибори муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ мебошад.

Калимаҳои асосӣ: Муассисаи олӣ, рейтинги меҳнат, рейтинги донишгоҳ, арзёбии донишгоҳ, арзёбӣ ва сифат, баланд бардоштани музди меҳнат.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Данная статья характеризует трудовой рейтинг вузов профессорско-преподавательского состава. Установлено, что оценка трудовой деятельности зависит от качества предоставляемых услуг со стороны университетов. Выявлено также что, важным аспектом для повышения конкурентоспособности образования и формирования репутации национальных высших учебных заведений является рейтинг.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, трудовой рейтинг, рейтинг вуза, оценка и качество, оплата труда, совершенствование качества образования.

THE RATING OF LABOUR ACTIVITY OF THE WORKERS IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION

This article characterizes the rating of labour of faculty at universities. It has been established that the assessment of labor activity depends on the quality of the services provided by universities. It was also revealed that an important aspect for increasing the competitiveness of education and the formation of a reputation at national higher educational institutions is the rating of labour activity.

Key words: higher educational institution, labor rating, university rating, evaluation and quality, wages, improvement the quality education.

Маълумот дар бораи муаллифон: *Мамадаёзова А.* муаллими қалони кафедраи менеджмент ва маркетинг Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев. Тел: (+992931569019)

Абдурахмонова Н. магистри курси дуюми факултети иктисоди Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев. Тел: (+934649080)

Сведения об авторах: *Мамадаёзова А.* старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга Хорогского государственного университета им. М Назаршоева. E-mail: afson-88g@mail.ru. Тел: (+992931569019)

Абдурахмонова Н. магистрантка второго курса экономического факультета Хорогского государственного университета им. М Назаршоева. Тел: (+992 934649080)

Худобахшов Ё. магистр второго курса экономического факультета Хорогского государственного университета им. М Назаршоева. Тел: (+935074142)

Information about the authors: **Mamadayzova A.** Senior Lecturer, Department of Management and Marketing at Khorog State University named after M Nazarshoev. E-mail: afson-88g@mail.ru. Tel: (+992931569019)

Abdurakhmonova N. 2nd year postgraduate of the Economics department at Khorog State University named after M Nazarshoev. Tel: (+992 934649080).

Khudobakhshov Y. 2nd year postgraduate of the Economic Department at Khorog State University named after M Nazarshoev. Tel: (+935074142).

МОЛОДЁЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В ГОРОДЕ ХОРОГЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Шоидарвозова, Г. Азизова, Г. Сайдоншоев

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева

Одной из коренных социально-экономических проблем современного этапа развития таджикской экономики является проблема безработицы. Особенно это тревожно, если безработица увеличивается среди молодежи.

Молодежь – это основной стратегический ресурс страны и поэтому для государственной социально-экономической политики сфера занятости должна быть признана приоритетной. Молодое население считается величайшим достоянием, способствующим инновациям и творчеству в экономике и обществе. Тем не менее, для того чтобы страны могли в полной мере реализовать этот потенциал и получить «молодежный дивиденд», молодые люди должны быть обеспечены продуктивной работой и интегрированы в общество [2, 11].

Стратегически важным для страны является подготовка высококвалифицированных кадров, которые смогут адаптироваться к новым меняющимся условиям рынка труда и найти там свою нишу. Проблема безработицы среди молодежи в городе Хороге ГБАО актуальна и требует пристального внимания таджикских исследователей. Проблема молодежной безработицы требует всесторонний анализ, и, как итог, выработку практических рекомендаций, которые могли бы быть использованы соответствующими органами для разработки и реализации эффективной экономической и социальной политики. Именно поэтому проблема безработицы среди молодежи на сегодняшний момент является актуальной и предметом многочисленных дискуссий и исследований.

В связи с этим, нами проведено исследование рынка безработной молодежи в городе Хороге Горно-Бадахшанской автономной области

Республики Таджикистан. Целью нашего исследования является выявление основных причин безработицы среди молодежи в городе Хороге.

По стандартам Международной Организации Труда, к безработным, относятся, лица, достигшие возраста 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли бы следующим критериям:

- не имеют работы (доходного занятия);
- заняты поисками работы более четырех недель, предшествующих исследуемой неделе, и используют любые способы поиска работы;
- готовы приступить к работе в течение исследуемой недели [8].

В Республике Таджикистан согласно законодательству молодыми считаются возрастную группу от 15 лет до 35 лет.

Объектом нашего исследования является безработная молодежь города Хорога ГБАО. Необходимость выборки обусловлено тем, что в городе Хороге по сравнению с другими районами ГБАО, зарегистрировано наибольшее количество безработных. Состояние уровня безработных в городе Хороге можно увидеть из таблицы 1.

**Таблица 1. Зарегистрированные безработные
в городе Хороге за период 2015-2020 гг.**

№ п/п		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Обращались	1292	1634	478	715	1129	1091
2	Безработные	666	628	378	487	972	850
3	Были направлены на обучение	200	205	190	190	190	190
4	Были привлечены к общественным работам	55	83	65	65	60	55
5	Были обеспечены работой	495	357	385	580	778	850

Источник: Отчет Агентства занятости населения ГБАО за 2020 г.

Так, согласно таблице 1 становится понятно, что число обращавшихся в поисках работы в 2015 г. составило 1292 человек, а в 2020 г уменьшилось эти число до 1091 человек. Это не означает, что количество безработных снизилось. Согласно официальной статистике в г. Хороге число безработных в 2015 г. было 422 человек, в 2020 году увеличивалось на 850 человек.

Так, согласно официальной статистике количество безработных среди молодежи по районам ГБАО выглядит следующим образом (см.табл. 2) [5]:

По данным таблицы 2 по городу Хорогу за 2020 году 700 человек обращались и только 26% получили статус безработного, в 2021 обратились 903 человека, из которых 27% присвоено статус безработного.

Следует, однако, иметь в виду, что кроме зарегистрированных, официально признанных безработных, существует контингент лиц наемного труда, не имеющих работы и активно ищущих ее самостоятельно, без помощи Государственной службы занятости. По методологии Международной организации труда (МОТ), указанные лица включаются в общую численность безработных. Однако стоит отметить, что реальное количество безработных в городе Хороге ГБАО намного больше, поскольку не все безработные официально зарегистрированы в Агентстве занятости населения.

Вызывают сомнения данные об официальных безработных. Здесь не учитывается скрытая безработица, отсутствует методика ее пересчета в полную безработицу.

Проблема роста уровня безработицы среди молодежи в городе Хороге ГБАО требует новых методов, способов и подходов к ее решению. Для того, чтобы выработать эти методы, способы и подходы необходимо выявить причины роста безработицы среди молодежи в городе Хороге ГБАО.

Таблица 2. Количество безработных среди молодежи по ГБАО

Территория	Обращались	Получили статус безработного	Обращал	Получили статус безработного
			ись	2021 г.
г. Хорог	700	183	903	250
Шугнанский район	282	282	208	208
Рушанский район	187	187	199	195
Дарвазский район	221	101	375	375
Ванчский район	142	142	181	181
Ишкашимский район	237	237	287	287
Рошткалинский район	219	219	203	203
Мургабский район	163	163	369	368

Источник: Отчет Агентства и занятости населения ГБАО за 2021 г.

Согласно исследованию в гендерном разрезе из всех опрошенных респондентов доля мужчин составила 25%, а женщин 75%. Возраст опрашиваемых мы можем увидеть из диаграммы 1.




Диаграмма 1. Видимые категории возраста опрашиваемых

Как видно из диаграммы 1 наибольшее количество безработных превалирует в возрастной категории от 20 до 25 лет, что составляет 33%, вторую строчку занимают лица от 30 до 35 лет 26%, далее идут молодые люди от 25 до 30 лет 22% и 19% в возрасте от 15-20 лет. Следует отметить, что согласно исследованию самая активная часть молодежи занимает первую строчку в списке безработных. Наличие этих безработных среди молодых людей представляет собой социальную и экономическую катастрофу.

Согласно исследованию было выявлено, что 86% молодежи в возрасте от 18 до 35 предпочитают жить с родителями. В г. Хороге, вместе со своим родителями проживает каждый второй опрошенный респондент. Это обусловлено несколькими причинами:

- во-первых, поскольку молодые люди имеют пожилых родителей, то они не могут покинуть родительский дом;

- во-вторых, это та категория молодых людей, которые отчаялись в поисках работы, утратили уверенность в жизни и как следствие не готовы к самостоятельной жизни; не прилагают никакие усилия, для того чтобы найти себе работу, самым обеспечить свою семью.

- в-третьих, не имеют собственного жилья. Еще одна проблема в городе Хороге это нехватка территорий, а также финансов для постройки нового жилья. Когда молодые люди становятся семейными, к сожалению, их родители не имеют возможности построить или купить им квартиру. И поэтому вынуждены будучи семейным проживать вместе с родителями.

В ходе вышеуказанного опроса выяснилось, что основные причины безработицы среди молодежи в ГБАО являются:

- низкая заработка плата- 41%;

- отсутствие работы 38%;
- отсутствие опыта 21%.

Данные цифры иллюстрируют, о том что значительную часть молодежи не устраивает размер зарплаты, другие считают свои знания выше той работы, которая предложена на рынке труда работодателями. Некоторую часть дипломированной молодежи не устраивают вакансии, предложенные на рынке труда. Например, строитель, рабочий, механик, сварщик и т.д. Немаловажная причина, которая приводит к безработице, особенно среди молодёжи это опыт работы. Следует отметить, что основным критерием большинства работодателей при приёме на работу является опыт работы (обычно не менее 3-х лет). Поэтому согласно нашему исследованию основной причиной безработицы среди молодых людей является отсутствие опыта работы (21%). Если выпускник вуза, который только окончил будет подавать документы для приёма на работу, в силу нехватки опыта его не принимают на работу. А если он после окончания университета не будет работать, то откуда у него будет набираться опыт. Далее согласно исследованию, 14% молодежи не хотят искать работу потому, что долгое время не могут трудоустроиться. Это та категория молодых людей, которые более 3-х лет не могут трудоустроиться и не могут ее найти. Многие люди продолжают жить за счёт родителей. Если родители содержать своего ребенка, то у него не будет стимула для поиска работы.

Следует отметить, что для молодёжи в городе Хороге доступно не так много вакансий, большинство из них связаны с низкой зарплатой. Так, в 2021 году Агентством по занятости населения только по городу Хорогу было проведено 11 ярмарок, в которых было предложено 80 вакансий, а сколько устроилось на работу к сожалению отсутствует информация.

Исследование выявило, что 52% молодежи надеются на государство при трудоустройстве. Обеспечение занятости населения является одной из наиважнейших первоочередных задач государства, у граждан есть право работать, но нет места где они могли бы трудоустроиться. 27% отчаялись искать работу, не хотят и не желают искать работу из-за того, что продолжительное время не смогли трудоустроиться, 21% не соответствуют требованиям или критериям работодателей обвиняют требовательных работодателей.

Из всего опрашиваемых 65% утверждают, что безработицу можно снижать путем создания новых рабочих мест. Вера в то, что государство сможет эту проблему решить 21% утверждают, что инновационная технология способствуют появлению рабочих мест, снижению цен на

продукцию, так как повышают эффективность производства, увеличение доходов и 14% молодежи высказывают повышение заработной платы, самым эффективным методом привлечения кадров.

В работах западных экономистов высокий уровень заработной платы однозначно рассматривается как главная причина ограничения спроса фирм на рабочую силу, его падения и, следовательно, снижения уровня занятости трудоспособного населения, роста безработицы. Из этого следует, что чем выше заработка плата, тем меньше прибыль, и соответственно, масштабы накопления капитала, тем ниже спрос на рабочую силу, тем выше, в конечном счете, уровень безработицы [6, 21-22]. Низкая заработка плата будет стимулировать спрос на продукцию фирм вследствие снижения на нее цен, обусловленного снижением издержек производства, и в силу этого приведет к расширению производства, а значит и к увеличению спроса на рабочую силу, а в конечном итоге, к повышению общего уровня занятости [7, 106]. Однако, практика как мы видим вносит свои корректизы в теорию, наглядно показывая, что связь между низким уровнем заработной платы и движением спроса на рабочую силу не столь прямолинейна, как это представляется.

Службы занятости

Одним из препятствий для обеспечения соответствия между предложением и спросом на молодых работников является отсутствие информации о рынке труда и о профессиональных квалификациях и навыках тех, кто занят поиском работы. Службы занятости выполняют эту посредническую функцию, поскольку они являются основными агентами по оказанию услуг и проведению политики на рынке труда. Эти службы обычно выполняют такие функции, как регистрация лиц, занятых поиском, управление выплатой пособий по безработице и обращение к активным программам на рынке труда работы, проведение консультаций и обеспечение профессиональной ориентации,

По данным нашего исследования 48% молодежи состоят на учете в Агентствоцентре занятости населения и 52% не зарегистрированы и не имеют статус безработного. Основную причину того, что они не регистрировались указали о том, что агентство не в состоянии найти им работу, кроме того получив статус безработного они не получают пособие по безработице, лишь предлагают краткосрочные курсы и поэтому бесполезно тратить свое время для регистрации. 48% молодёжи надеяется на то, что агентство их трудоустроит. Но кроме этой причины

на наш взгляд, молодежь регистрируется для того, чтобы получить справку о доходах позволяющих им получать льготы по оплате электроэнергии и другим государственным услугам.

Следует отметить, что во многих странах, особенно в развивающемся мире, основные проблемы, которые препятствуют центрам занятости населения эффективно осуществлять целевые меры, вызваны отсутствием или низким уровнем технических и финансовых возможностей, а также неразвитой инфраструктурой и недостаточным уровнем средств обеспечения, необходимых для работы службы занятости [10].

Суть проблемы занятости молодежи заключается в том, что профиль и объем профессионального образования не отвечает всем потребностям рынка труда, вследствие чего и растет безработица среди выпускников учреждений профессионального образования. Все это ведет к тому, что после окончания учебного заведения безработной остается даже наиболее активная и образованная часть молодежи. На сегодняшний день каждый третий безработный, зарегистрированный в органах занятости, имеет высшее и среднее профессиональное образование.

Диаграмма 2. показывает, что 56% респондентов состоят на учете в центре занятости населения более 3 лет, 22% 1 год, 17% 3 года, 5% 2 года. Как видно значительная часть (56%) более трех лет не могут трудоустроится. Результатом этого может стать потеря ими квалификации, уверенности в жизни, разрыв семьи и в конечном итоге миграция.




Диаграмма 2. Продолжительность безработицы

В результате неопределенности и отсутствия рабочих мест увеличивается численность миграции среди молодежи в другие страны. Наибольшее количество молодежи мигрирует в Российскую Федерацию.

Следует отметить, что миграция рабочей силы для страны-донора может иметь как положительные стороны, так и отрицательные.

К числу положительных можно отнести:

- сокращается уровень безработицы;
- за счет перечисленных денег мигрантов улучшается платежный баланс, развивается предпринимательская деятельность.

Но, однако, здесь следует учитывать и другой фактор. За последние годы молодежь мигрирует со своими семьями и существует риск того, что миграция не сможет повлиять положительно ни на платежный баланс, ни на сферу предпринимательской деятельности в целом. И тем самим это может привести к таким последствиям как:

- утечке умов, ослабевающий национальную экономику и
- дисбалансу демографической ситуации.

Таблица 3. Информация о возвращённых мигрантах по районам ГБАО за период 2017-2019 гг.

№п/п	Территория	2017 год	2018 год	2019 год	2021
1.	город Хорог	7947	7231	9364	3177
2.	Ишкашимский район	1168	1432	1918	814
3.	Шугнанский район	2878	1453	2497	1231
4.	Рошткалинский район	1566	2216	1667	829
	Итого:	13559	12332	15446	6051

Источник: Составлено на основе отчета отдела миграционной службы по ГБАО за 2017-2019

Таблица 3 наглядно показывает, что количество вернувшихся мигрантов в ГБАО с каждым годом увеличивается. Наибольшее количество вернувшихся мигрантов из города Хорога. Некоторые из них жили в миграции более трех и свыше лет. При возвращении они сталкиваются со множество проблем. И один из этих проблем это поиск работы. Почти 95% вернувшихся мигрантов не могут трудоустроиться из-за отсутствия рабочих мест, низкой заработной платы, потери квалификации. Они не могут адаптироваться к новым условиям и в конечном счете пополняют ряды безработных.

Таблица 4. Информация о возвращённых мигрантах по возрасту ГБАО за период 2017-2019 гг.

Всего	Возраст	Всего 2018	Возраст	Всего 2019	Возраст
12	До 18 лет	176	До 18 лет	43	До 18 лет
2722	18-29 лет	2610	18-29 лет	3451	18-29 лет
2771	30-39 лет	2883	30-39 лет	3279	30-39 лет
2360	40-49 лет	1347	40-49 лет	2384	40-49 лет
82	50-54 лет	197	50-54 лет	198	50-54 лет
0	55-59 лет	18	55-59 лет	9	55-59 лет
0	Свыше 60 лет	0	Свыше 60 лет	0	Свыше 60 лет

Источник: Составлена на основе данных отдела миграционной службы ГБАО за 2018-2019 гг.

Таблица 4 наглядно показывает, что значительная часть вернувшихся мигрантов - это молодежь от 18 до 35 лет. Теперь сравним официальную статистику безработных с количеством мигрантов. Естественно, они не будут совпадать, если их суммировать то реальное количество безработных будет больше.

По данному исследованию выявлено, что 77% молодежи с высшим образованием готовы приступить к работе даже за низкую заработную плату, чтобы прокормить свою семью. Из - за того, что не могут найти себе работу и, они вынуждены соглашаться на любую зарплату, лишь бы покормил семью. 13% молодых людей не смогли ответить на этот вопрос, а 10% утверждают, что они не хотят работать за низкую заработную плату. Это те респонденты которые живут за счет своих родителей, не вступили в брак, живут только для себя.

53% безработицы готовы менять профессию и работать по любой специальности, но, 47% молодых людей не хотят работать по любой специальности и пока не готовы к этому.

Как было уже отмечено, большинство опрошенных при трудоустройстве основным фактором видят заработную плату. Так, 50% молодёжи согласны трудоустроится на работу с заработной платой от 600 сомон до 1200 сомон, 37% молодёжи рассчитывают на уровень заработной платы от 1200 сомон до 1800 сомон и лишь 13% молодёжи готовы работать от 200 сомон до 500 сомон.

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы:

1. Уровень безработицы среди молодёжи в городе Хороге становится тревожным фактором.

2. Среди причин, по которым молодежь остается в уязвимом положении на рынке труда, являются:

- низкая заработка плата;
- нехватка рабочих мест;
- завышенные ожидания претендентов;

- отсутствие у начинающих трудовую деятельность опыта работы, приобретение которого требует не только времени, но и соответствующих затрат, как работника, так и работодателя.

Рост числа безработной молодежи и серьезное падение уровня жизни молодежи в городе Хороге ГБАО привели к тому, что бедность стала устойчивым явлением. Для региона это реальная угроза появления «потерянного поколения» людей без практических навыков, опыта работы и даже желания трудиться, что может серьезно нарушить воспроизводство рабочей силы, замедлить экономический рост в будущем. А для эффективного развития экономики необходимо платежеспособное население, в том числе молодежь [1, 22].

Следует отметить, что молодежь питает все менее определенные надежды на удовлетворённый дебют на рынке труда, и эта неопределенность и разочарование пагубно влияет на отдельных лиц, группы населения, экономику и общество в целом. Из-за роста безработицы среди молодежи область не сможет осуществлять инновации и получать конкурентные преимущества, что подрывает перспективы на будущее.

Основные причины и последствия

Согласно исследованию, были выявлены множество факторов, влияющих на трудности в поиске работы или причины их отсутствия. Среди важнейших причин отсутствия работы наиболее распространенными являются следующие:

1. Сегодня система образования страны не обеспечивает достаточный уровень подготовки молодежи для рынка труда. Существует значительный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы.
2. Более того сегодня на рынке труда ГБАО существует переизбыток специалистов гуманитарных специальностей и дефицит технических кадров.

3. Неизменным спутником существующих дисбалансов является и недостаточно эффективное проведение профориентационной работы в школах, которое наряду с влиянием родителей способствуют выбору престижных, но не востребованных профессий.

Следует отметить, что в настоящее время не только трудно найти работу в городе Хороге, но многие молодые люди вынуждены жить, страдая от сокращения возможностей в области трудоустройства, что вызвано с затянувшейся безработицей и их продолжительным отсутствием на рынке труда. В то же время стал отмечаться рост неформального сектора.

Нынешний кризис занятости молодежи подрывает веру в то, что перспективы каждого последующего поколения в области занятости и экономического роста в городе Хороге ГБАО будут улучшаться. Такое свертывание перспектив занятости и экономического роста молодежи, возможно, является предвестником начала экономической стагнации или даже упадка.

Обострение кризиса занятости молодежи грозит стать причиной резкого расслоения и повышения неравенства в пределах нынешнего поколения молодежи. Таким образом, существует неотвратимая опасность дальнейшего обострения неравенства в обществе, из-за хронического характера кризиса занятости молодежи.

Следует отметить, что безработица среди молодежи порождает социальную изоляцию, которая в свою очередь формирует высокую зависимость от систем социального обеспечения, преступность и антиобщественного поведения.

Выводы и предложения

1. Необходимо создание электронной биржи труда. Это цифровая площадка по трудоустройству, которая сможет обеспечивать поиск работы и содействовать в подборке персонала. Данный портал должен объединять информацию государственных и частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, представленными работодателями.

2. Оживить систему распределения выпускников Вуза на рабочие места в соответствии с полученной специальностью с предоставлением необходимых условий жизнедеятельности. Вуз должен быть нацелен не на набор, а на выпуск, т.е. на базе любого современного вуза должна работать своя кадровая служба по работе с выпускниками (карьерный центр), обеспечиваться устойчивые взаимосвязи с действующими предприятиями-работодателями, организовываться курсы дополнительной специализации и повышения квалификации,

практиковаться распределение на предприятия хотя бы наиболее перспективных выпускников.

3. Формировать государственный заказ для вузов на такие специальности, которые соответствуют требованиям времени и условиям сложившегося рынка труда и обеспечить тесную взаимосвязь в системе: местные органы - вузы - рынок труда;

4. Проведение профориентационной работы со школьниками, чтобы они не ошибиться при выборе профессии.

5. Создать условия для развития предпринимательства. Содействие предпринимательству среди молодежи заключается в разработке программ и мер, направленных на укрепление предпринимательской деятельности молодых людей с целью поощрения создания и развития ими своих предприятий или бизнеса. Анализ, основанный на оценке предпринимательских программ, проведенный базой данных Youth Employment Inventory, показал, что меры, направленные на содействие предпринимательству, оказывают наиболее позитивное воздействие на создание рабочих мест [2, 80].

6. Не менее важно переобучение и переподготовка безработной молодежи.

7. Государству необходимо разработать стратегию развития молодежной политики в городе Хороге ГБАО с учетом территориальной специфики региона.

8. Содействие занятости молодежи посредством кооперативов. По имеющимся оценочным данным, во всем мире кооперативы обеспечивают миллион рабочих мест [3]. Модель кооперативного предприятия вполне подходит как для сельской, так и для городской среды, а также для работников любого уровня квалификации, включая недавних выпускников, перспективы трудоустройства которых весьма ограничены.

Исходя из сказанного, положение в сфере социально-трудовых отношений становится не только одним из источников социальной напряженности, но и важным направлением действий по стабилизации общественных отношений. Складывающаяся неблагоприятная для молодежи ситуация на рынке труда требует принятия ряда компенсационных мер со стороны государства. Прежде всего, эти меры должны проявляться в проводимой государственной молодежной политике. Она должна быть направлена на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации молодого человека, что будет способствовать поддержанию социального согласия в обществе и направленности на

достижение отдельных целей экономики, политики, нравственного и культурного развития молодежи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дунаева Н., Салахутдинова Р. Эффективная занятость российской молодежи-стратегическая проблема. //Человек и труд.2010. №2.-22 с.
2. Кризис в сфере занятости молодежи: Время действовать. Международная конференция труда, 101-я сессия, 2012 г.- С.11
3. Международный кооперативный альянс и Департамент Организации Объединенных Наций по координации политики: The international cooperative movement and world summit for social development: The basis for an effective partnership, Background Information Note No. 1. 2018.
4. Отчет Агентства и занятости населения за 2020 г.
5. Пенкин А.Ф. Концепция борьбы с безработицей. - М.,- 1991.- С. 21-22
6. Плакся В.И. Безработица: теория и современная российская практика (социально экономический аспект). Издание второе, стереотипное.-М.:Изд-во РАГС, -2005.-С. 106
7. Российская молодежь [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://crimea.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources
8. Соколова Н. Доля безработной молодежи ежегодно снижается. //http:www.lizagubernii.ru/news/117599/Natalya-sokolova-dolya-bezrabotnoi-molodegi-egegodno-snigaetsya.html
9. European Training Foundation (ETF): Human capital and employability in the 14 partners of the Union for the Mediterranean, Informal background paper to the Union of the Mediterranean-Euromed Employment and Labour High-Level Working Group meeting, Брюссель, 26-27 ноября 2009 г.
10. U. Schoof: Stimulating youth entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people, SEED Working Paper No. 76, Series on Youth and Entrepreneurship (Женева, МБТ, 2006 г.), - 67 с.

БЕКОРИИ ЧАВОНОН ДАР ШАХРИ ХОРУГИ ВМКБ (НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚОТ)

Дар мақола сабабҳои бекории чавонон дар шаҳри Хоруги ВМБК муайян карда шудааст. Бо истифода аз маълумоти расмии агентии шуғли ВМКБ ва натиҷаҳои таҳқиқот масъалаи бекории чавонон дар шаҳри Хоруг таҳлил карда мешавад.

Бекории чавонон яке аз мушкилоти мубрам дар ҷаҳони мусоир мебошад. Имрӯз ин мушкилот ба доираи васеи чавонон, ҷӣ ҳатмкардагони донишгоҳҳои баландихтисос ва ҷӣ чавононе, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд, даҳл дорад. Ҳар як кишвар сабабҳои муайяни бекориро дорад ва дар мақола бар асоси таҳқиқот сабабҳо ва сатҳи бекории чавонон дар шаҳри Хоруги ВМКБ муайян карда шудааст. Инчунин дар мақола андешаҳои мусоҳибон – чавонони бекор мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Дар мақола дар асоси таҳлили рақамҳо сабабҳои бекории чавонон дар шаҳри Хоруги ВМКБ ошкор гардида, барои паст кардани омилҳои сатҳи бекории чавонон пешниҳоду тавсияҳо дода шудаанд.

Калидвожаҳо: бекорӣ, ҷавонон, бозори меҳнат, донишгоҳҳо, шуғл, сабабҳои бекорӣ, маориф.

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ГОРОДЕ ХОРОГЕ ГОРНО БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)

В статье выявлены причины безработыи среди молодежи в городе Хороге ГБАО. Используя официальные данные агентства по занятости населения ГБАО и результатов исследования проблема безработыи среди молодежи анализируется в городе Хороге ГБАО.

В статье проведен анализ уровня безработицы. Безработыи среди молодежи является одно из наиболее актуальных проблем в современном мире. На сегодняшний момент данная проблема затрагивает широкий круг молодежи, как высококвалифицированных выпускников вуза, так и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждой стране присущи определенные причины безработицы и в статье приведены причины безработицы среди молодежи в городе Хороге ГБАО исходя из проведенного исследования. Также в статье анализированы мнения респондентов-безработной молодежи.

На основе всего материала в статье выявлены факторы безработыи среди молодежи в городе Хороге ГБАО и приведены предложения и рекомендации по снижению уровня безработыи средь молодежи.

Ключевые слова: безработыи, молодежь, рынок труда, вузы, занятость населения, причины безработыи, образование

UNEMPLOYMENT AMONG YOUTH IN KHOROG TOWN GORNO BADAHKSHAN AUTONOMOUS OBLAST (FINDINGS OF INVESTIGATION)

The article identifies the causes of unemployment among young people in Khorog city GBAO. Using the official data of the GBAO employment agency and the results of the study, the article analyzes the problem of youth unemployment in Khorog city GBAO.

The article analyzes the level of unemployment. Youth unemployment is one of the most pressing problems in the modern world. Today, this problem affects a wide range of young people, both highly qualified university graduates and young people in difficult life situations. Based on the study each country has certain causes of unemployment, and the article presents the causes of youth unemployment in Khorog city, GBAO. Moreover the article analyzes the opinions of respondents-unemployed youth. Based on all the material, the article identifies the causes of youth unemployment in Khorog city, GBAO, and provides conclusions and recommendations for reducing youth unemployment.

Keywords: unemployment, youth, labor market, universities, employment, causes of unemployment, education

Маълумот дар бораи муаллифон: Шоидарвозова М.С. – номзади илмҳои иқтисод, дотсенти кафедраи менечмент ва маркетинги Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М.Назариоева. Тел: +992934402842, E-mail: mshoidarvozova@mail.ru

Азизова Г.М. – докторантни курси 2-юми Донишгоҳи давлатии Хоруг, факултети иқтисод, ассистенти кафедраи назарияи иқтисод. Тел: +992501154934, E-mail: gulbibiazizova@bk.ru

Садоншоев Г.С. – магистранти курси 2-юми шуъбаи рушиди иҷтимоӣ – иқтисодии Институти илмҳои гуманитарӣ ба номи Б. Исқандаров. Тел: +992935006023, E-mail: gulrukhsadonsho.ardn.org

Сведения об авторах: Шоидарвазова М.С.- кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга. Тел: +992934402842, E-mail: mshoidarvozova@mail.ru

Азизова Г.М. – докторант 2-го курса Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева, ассистент кафедры экономической теории. Тел: +992501154934, E-mail: gulbibiazizova@bk.ru

Садоншоев Г.С.- магистр 2-го курса отдела социально – экономического развития Института Гуманитарных наук им. Б. Исқандаров. Тел: +992935006023, E-mail: gulrukhsadonsho.ardn.org.

Information about the authors: Shoidarvozova M.S. - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of management and marketing of Khorog State University named after M. Nazarshoev, Тел: +992934402842, E-mail: mshoidarvozova@mail.ru

Azizova G.M. – 2-nd year doctoral student of Khorog State University named after M. Nazarshoev, assistant of the Department of Economic Theory. Тел: +992501154934, E-mail: gulbibiazizova@bk.ru

Sadonshoev G.S. - 2-nd year postgraduate at Department of Social and Economic Development, Institute of Humanities named after B. Iskandarov. Тел: +992935006023, E-mail: gulrukhsadonsho.ardn.org.

ФИЛОЛОГИЯ

ЧОЙГОХИ БОВАРХОИ АСОТИРӢ ДАР МАРОСИМҲОИ ВОБАСТА БА ҶАШНИ САДА

H. Курбонхонова

*Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови
АМИТ*

Дар гузаштаи дур чиллаи зимистон дар кӯҳистон чӣ барои инсон ва чӣ барои ҷонварони табиат хеле тоқатфарсо буд. Иддае аз инсону ҷонварон агар дар зимистони қаҳратун аз гӯшнагӣ талаф меёфтанд, иддаи дигаре ба ҳунукий тоб наоварда нобуд мешуданд. Аз ин рӯ баромадани чиллаи зимистон барои нахустинсон як иди қалоне буд. Баромадани чилларо бархе аз форс забонон “Шаби Ялдо”, дар кӯҳистони Помир бошад, “Чилла ҳаб”(Шаби чилла) мегуфтанд. Он замоне фаро мерасид, ки шабу рӯз баробар мешуданду пас он дарозшавии рӯз оғоз гардид. Вобаста ба ин дар байни мардум бовару эътиқодоте ба вучуд омадаанд.

Чолиб аст, ки эътиқоду боварҳо барои ифодаи орзу омоли соҳибонашон истифода мешуданд. Дар миёни мардум ашёе, ки мавриди таваҷҷуҳ қарор меёфт, маҳбубияту эҳтироми ҳосро пайдо карда буд. Ҳанӯз қарнҳои зиёд мардум нисбати оташ эҳтиёҷ доштанд ва онро чун манбаи рушнӣ ва гармӣ арзёбӣ намуда, минбаъд онро як ҷузъи муқаддасоти ҳаёт ҳисоб мекарданд. Оташ яке аз ҷор үнсури табиат, ки инсоният нисбати он эътиқоди ҳоса дорад, ба ҳисоб меравад. Дар Авесто бахше таҳти унвони “Хуршед-яшт” аст, ки дар он омадааст: «Ҳангоме, ки Хуршед барояд, замини ахураофарида пок шавад; оби равон пок шавад; оби ҷашмасорон пок шавад; оби дарё пок шавад: оби истода пок шавад [1,233]. Чун оташ намоди хуршед аст, пас он низ дар назди инсон муқаддас аст, ҷаро ки оташ миёни мардум манбаи нуру рушнӣ маҳсуб мешавад.

Аломатҳои эҳтиром ба оташ бо шаклҳои гуногун дар байни мардум паҳн гардидаанд. Як шакли ин густариш ҳусусияти асотириро қасб карда бъйттар дар шакли эътиқоду таъбир, зарбул масалу мақол вориди таҳаюлоти мардумӣ гашт. Ба ақидаи қуҳансолон оташ дар худ ҳафт навъ рангро шуълавар мегардонад. Ҳафт ранг бошад, аз қадимулаём ҳосияти муқаддас ва асрорангез дорад. Ба ин мавҷудияти баъзе ҳодисаҳои ҳафтгонаи табиат ба монандӣ: ҳафт сайёра (Офтоб, Моҳ, Зуҳал, Муштарӣ, Мирриҳ, Зӯҳра ва Аторуд), ҳафт рӯзи ҳафта, ҳафт ранги аслӣ, галласитораҳои Ҳафтдодарон, ҳафт қабати замину осмон,

ҳафт қабати хок, Ҳафт хон, яъне ҳафт ҷанги Рустам дар “Худойномак”, ҳафт сину ҳафт шин дар зиёфати наврӯзӣ, дар ҷоршанбеи сурӯй ҳафт даста бута чида оташ меафрӯхтанд, рози ҷаҳонро дар зери ҳафт ҳазор парда мешумориданд, эътиқод ба ҳафт водӣ дар тасаввуф. Умри одамиӣ низ ба ҳафт марҳила тақсим карда мешуд: тифлӣ, бачагӣ, наврасӣ, ҷавонӣ, камолот, миёнсолӣ ва пирӣ. Пайкари одамиӣ ҳам аз ҳафт узви асосӣ иборат дониста мешуд: сар, сина, шикам, ду даст ва ду по сабаб шудаанд[2,140]. Илова бар ин, дар Бадаҳшон боз дар бархе аз маросимҳо иртибот ба ҳафтгона тамоилҳо ба ҷо оварда мешаванд. Масалан агар зан кудак таваллуд мекард, то ҳафт рӯз ба ҳона даромадани шахси бегона манъ буд, ба хотири оне, ки ба кудак оғат нарасад. Баъди ҳафтруӯз хешу табор ва ҳамсоягон метавонистанд, барои дидорбинии кудак биёянд ва дар ҳамин рӯз кудакро ба гаҳвора меҳобонданд. Ҳангоми дар гавҳора хобондани кудак дар зери болини ӯ ҳафт химчае аз ҷоруби сурҳ мемонданд. Агар кудак ба қасалии “чил” (як намуди қасалии кудакона) гирифтор мешуд, ҷени қади вай най тайёр мекарданд ва дар даруни он ҳафт дона нахуд мегузоштанд. Дар баъзе мавзеъҳо бошад, дар пои кудак ресмони ҳафтрангро мебанданд, ба умде, ки вай ба қасалии “чил” гирифтор нашавад. Дар ҳонаи урфии Бадаҳшонӣ ҳам ҳафт тирҷуб болои оташдон ва дар ду суфа устувор мебошанд, ки онҳо рамзи ҳафт қабати замину осмонро ифода мекунанд. Дар маросими туй низ баъди ҳафт рӯз русуми саршуён ба ҷо оварда мешуд. Ба ғайр аз ин, байни мардум истилоҳоте аз қабили “ҳафт пушти авлод”, “ҳафт дари биҳишт”, “ҳафт дари дузах” ва ғайра низ хеле маъмул аст. Ақоиди мардумӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки тамоми бузургии ҳаёт дар ҷунин ҳафтгонаҳо ифода ёфта, он дар шуълаи оташ акс мегардид. Ба қавли Муҳаммадҷаъфари Ёҳакӣ оташ аз замони кӯҳан дар миёни тавоифи ҳиндуропоӣ муҳтарам ва муқаддас буда, бунёди эзадӣ дорад. Ҳиндӯҳо оташро писари раббунавъи осмон медонанд ва ҷунин мепиндоранд, ки оташ аз осмон ба замин оварда шудааст[3,132-137].

Академик А. Раҳмонов ва профессор Р. Раҳмонӣ дар тадқиқоташон қайд намуданд: То солҳои охир агар оташи ҳонадони касе ҳомӯш мешуд, онро фоли бад мешумориданд. То имрӯз дар миёни мардуми тоҷик нишонаҳое аз муқаддас будани оташ дар шакли таъбир ва мақол боқӣ мондааст. Азбаски писар дар ҳонавода бузургтарин неъмат ба шумор меравад, вайро ба оташ ташбех медоданд. Ҷунончи: «Худоё, ҷароғи ҳонаат ҳамеша даргирон бошад» (фарзандталабӣ, ба ҳусус барои писар), «Худоё, ҳеч қас бечироғ нашавад» (беписар набошад), «Вай бечора бечироғ аст» (беписар аст). Ҳамҷунин ба сифати қасам дар байни ҳалқ таъбирҳои зиёд роиҷ аст, ки ба оини оташ ва ҷашни Сада мансубият

доранд. Масалан, «Алав занад, ки...», «Ба оташ сўзам, ки...», «Илоҳӣ мисли чӯб дар оташ даргирам...» [А. Раҳмонов, Р. Раҳмонӣ]. Яъне оташ ҳамон рамзи ҷодуву афсунни худро низ то имрӯз аз даст надодааст. Ҳатто ҳангоми баъзе бемориҳо алавгардон мекунанд, то нерухои заравар аз бадани бемор берун равад. Дар гузашта агар зан қудак таваллуд мекард, муддати дароз отashi хонадонро хомуш намекарданд, бад он хотир, ки қувваҳои бадӣ ба зану тифлаш осеб нарасонанд. Дар байни мардуми Бадахшон дар гузашта ба оташ ягон чизи ифлос партофтанд ё ба оташ туф кардан гуноҳи азим ҳисоб меёфт. Вобаста ба ин дар байни мардум шугуну боварҳо низ ба вучуд меомад. Масалан агар касе ҳоби даҳшатнокро дидо бошад, хобашонро ба оташ мегуфтанд, гӯё он даҳшат дар оташ сухта нобуд шаваду дар амал татбиқ нагардад. Инчунин зоғ, ки парандай наҳс ва расонандай ҳабари бад аст, агар вай овоз баровард, лахчай оташро ба пешаш мепартофтанд. Дар навоҳии дигари Тоҷикистон бошад, агар шабона чуғз нола мекард, ба пеши он ҷуби сўзонро мепартофтанд, то нохуши рӯй надиҳад. Дар байни тоҷикони Қашқадарё акка агар садо баровард, ҷунин мегӯянд, агар ҳабари бад расонӣ ба даҳнат отashi доғ [4,109]. Қайд кардан зарур аст, ки дар Бадахшон агар зан даргирондани оташро натавонад, ўро аз уҳдаи ҳифзи ҳаёти оилавӣ бо ҳамсараваш баромада наметавонад, мегуянд. Инчунин дар байни мардум пеш аз омад-омади Наврӯз гулхан меафрухтанд, ки он бо номи «аловпарак» машҳур буд ва аз болои он мечҳиданд, ба хотири он ки дарду оғат дар оташ сухта нобуд шавад. Илова ба ин қайд кардан зарур аст, ки дар Бадахшон ба хотири рафъи оғату бало ва тақрибан дар оғози тамоми амалҳои муҳим як навъи гиёҳро бо номи истираҳм дуд мекунанд. Яке аз сабабҳои ба ҷо овардани ҷунин амал ин муқаддас будани оташ арзёбӣ мешавад.

Мувофиқи иттилооти сарчашмаҳо ҷашни Сада ин ҷашни оташ аст. Аз ин рӯ, оташ намоди асосии он маҳсуб меёбад. Оташ асоси зиндагӣ рамзи равшаниву баракат аст, мардум бо ҳарроҳу васила аз он истифода намуданд. Академик А. Раҳмонзода ва фолклоршинос Р. Раҳмонӣ бори дигар иброз доштанд, ки таърихи нишонаҳои пайдоиши ҷашни Сада, ки марбут ба Ҳуршед ва тимсоли он оташ мебошад, хеле қадимӣ буда, ба замони пеш аз ориёй ва ҳатто аз он ҳам дурттар мерасад. Ин ду донишманд ба ҳисбот расонданд, ки боварҳо ва нишонаҳои эътиқод ба Ҳур shedу оташ, ки сабабгори аслии ба вучуд омадани ҷашни Сада мебошад, то имрӯз дар байни мардумони гуногуни олам ба назар

мерасад. Бо пайдо шудани оташ ва муқаддас гардидан он мардуми пешин барои худ ҷаҳни Садаро интихоб карданд. Ин аз як тараф ифодагари рамзи ҷовидонагии Хуршед ва муқаддас донистани оташ мебошад, аз тарафи дигар ба зиндагии инсон ва робитаи ў бо табиат вобастагии ногусастани дорад. Баъдҳо маҳз пайдо шудани «ҷаҳни оташ» ва ҳамчун рамзи Хуршед донистани он ҷаҳни Сада дар миёни мардум густариш пайдо кард[Ниг: А. Раҳмонов, Р. Раҳмонӣ].

Вобаста ба ин олими англис Ҷ. Фрейзер дар тадқиқоташ менигород: Сокинони баъзе деҳаҳо боварӣ доштанд, ҳар қадар ки дар атрофи гулхан рақсу бозӣ гармтару бештар шавад, ҳамон қадар дар соли оянда ҳосилашон фаровон ҳоҳад шуд [5,90].

Сада баёнгари суннату маросимҳои ҳоси ҳар ҳалқият ҳисоб мешавад. Тамоми ҳалқияти дунё Садаро вобаста шароити ҷуғрофӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавии худ арҷгузорӣ менамуданд. Ба ҳамин тарик, иди Сада яке аз ҷашиҳои миллии мардуми ориёни табор ба шумор меравад. Гузаштагонамон дар чунин ҷашиҳо амалҳои некро аз қабили кумак намудан ба ҳамдигар, дасти некӣ дароз кардан, тозаву зебо нигоҳ доштани гирду атроф, эҳтиром нисбат ба яқдигарро ба ҷо меоварданд. Шукри истиқлоли ватан он аст, ки чунин ҷашиҳо аз сари нау эҳё гардианд. Ҳуди ҷашиғирии Сада ин як дастоварди бузурги маънавӣ мебошад.

АДАБИЁТ

1. Авасто. Тарҷумаи Ҷалили Дустхоҳ -Душанбе: Қонуният - 2000. -270 с.
2. Афсаҳзод А. Дар сафи бузургон. -Душанбе: Ирфон- 1986.- 256 с.
3. Ваҳҳобзода Р. Аз оташи Сада то фурӯғи Навruz ва Мехргон\\ Садои шарқ, №3. 2018. -С.132-137.
4. Раҳимӣ Д. Шугун ва боварҳои мардуми тоҷик. -Душанбе,2004, -143с.
5. Раҳимӣ Д. Чинори пугул. -Душанбе,2008, -104 с.
6. Раҳмонов А. Раҳмонӣ Р. Эҳёи ҷаҳни Сада аз шарофати истиқлолият аст \\ Ҷумҳурият. - Душанбе, 2017.- № 22-23.

ЧОЙГОХИ БОВАРҲОИ АСОТИРӢ ДАР МАРОСИМҲОИ ВОБАСТА БА ҔАҲНИ САДА

Дар мақола оид ба ҷаҳни Сада, ки яке аз ҷашиҳои миллии мардуми ориёитабор ба шумор меравад, сухан рафтааст. Намоди Сада хуршед буда, рамзи он оташ аст. Пас оташ низ дар назди инсон муқаддас аст, ҷаро ки оташ миёни мардум манбаи нуру рушноӣ маҳсуб мешавад.

Аломатҳои эҳтиром ба оташ бо шаклҳои гуногун дар байни мардум паҳн гардианд. Як шакли ин густариш хусусияти асотириро қасб карда баъдтар дар шакли эътиқоду таъбир, зарбулмасалу мақол вориди тахаюлоти мардумӣ гашт. Ба ақидаи кухансолон оташ дар худ ҳафт навъ рангро шуълавар мегардонад. Ҳафт ранг бошад, аз қадимулаём хосияти муқаддас ва асрорангез дорад. Халқияти дунё Садаро вобаста шароити чуғрофӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавии худ арҷузорӣ менамуданд.

Калидвожаҳо: Сада, чойгоҳ, боварӣ, ҷашн, оташ, Хуршед, асотир, маросим, парастиш, эҳтиром.

МЕСТО МИФИЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ В ОБРЯДАХ СВЯЗАННЫХ С ПРАЗДНОВАНИЕМ САДА

В статье изложены некоторые размышления относительно празднования Сада, который является одним из традиционных обрядов древних арийцев. Сада олицетворяет солнце, а символом Сада является огонь. Огонь также является священным, так как люди считают огня источником тепла и света.

Поклонение огню распространено среди народов различными образами. Один из этих видов распространения имел мифическую окраску, затем они преобразовались в художественном мышлении людей на подобие поговорок и поверья. Согласно мнением старожилов огонь излучает из себя семь цветов. Семь цвет с древнейших времен имел мистическую особенность. Разные народы отмечали Сада согласно своим социально-экономическим, культурным и географическим условиям.

Ключевые слова: Сада, место, верований, празднование, пламя, солнце, миф, обряд, почитание, уважение.

THE PLACE OF MYTHICAL BELIEF IN THE RITUALS OF SADA HOLIDAY

This article describes some thoughts of Sada celebration, which is one of the traditional rituals of the ancient Arian. Sada embodies the sun and its symbol is fire. The fire is also sacred as people count the fire as the source of the warmth and light.

Worship to the fire was spread among people in different ways. One of these forms of spreading had a mythical feature, then it became as the art of thinking of people like proverbs and popular believes. According to the opinion of the old people the fire sent out of seven colours. Seven colours from ancient time had a mystical significance. Different people celebrate Sada according to their social, economic, cultural and geographical condition.

Keywords: Sada, place, belief, celebration, flame, sun, myth, rite, worship, respect.

Маълумот дар бораи муаллиф: Қурбонхонова Н.- ходими қалони илмии шуъбаи фолклор ва адабиёти Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Исқандарови АМИТ; Тел: (992) 93-460-90-93, E-mail: ms.nurijakhon@mail.ru

Сведения об авторе: Қурбонхонова Н.- старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы Института Гуманитарных наук им. академика Б. Исқандарова НАНТ; Тел: (992)93- 460- 90 -93, e-mail: ms.nurijakhon@mail.ru

About the author: Qurbonkhonova N.-senior scientific worker of the Institute of Humanities the Affiliate of Academy of Sciences of Tajikistan. Phone:+ 992 93- 460- 90 -93,E-mail: ms.nurijakhon@mail.ru

ТАСНИФИ МАВЗУИИ ЛЕКСИКАИ СОҲАИ ҲУНАРМАНДИИ ГЎЙИШИ ФОРОНИИ ЗАБОНИ ТОЧИКИ

Н. Офаридаев, С.Ф. Шердилова

Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев

Гўйиши тоҷикии минтақаи Горон яке аз гўйишҳои лаҳчаҳои забони тоҷикӣ дар Кӯҳистони Бадаҳшон ба шумра рафта, дорои вижагиҳои хоси луғавию дастурӣ мебошад ва то ҳол пурра омӯхта нашудааст. Баъзе аз ҳусусиятҳои ин гўйиш дар асари А.З. Рознегельд “Бадаҳшанские говор таджикского языка” инъикос ёфтааст. Инчунин 60 сол қабл дар мақолаи Богорад низ оид ба ин гўйиш маълумоти муҳтасар дода шудааст. Оид лексикаи гўйиши Горон то ҳол таҳқиқоти муқаммал анҷом наёфтааст. Таҳқиқи луғати шеваҳои забони тоҷикӣ, аз як тараф барои боз намудани гиреҳҳои нокушодай таърихи забони тоҷикӣ маводи фаровон дода метавонад, аз тарафи дигар лексикаи лаҳча дар такмили истилоҳоту луғати забони адабии тоҷик низ метавонад нақши умда дошта бошад. Аз ин рӯ таҳқиқу баррасии луғати лаҳчаҳо аз назари синхронию таъриҳӣ масъалаи мубрами лаҳчашиносии тоҷик маҳсуб меёбад.

Дар осори лаҳчашиносии тоҷик то имрӯз луғати лаҳчаҳои забони тоҷикӣ аз нигоҳи мавзӯъ ба таври пурра ва муқаммал омӯхта нашудааст. Луғати лаҳча бо урфу одат ва расму оини мардум робитаи қавӣ дошта, алоқамандии забон ва фарҳанги мардумиро инъикос мекунад. Омӯзиши масалайи мазкур ба соири масоили забошиносии қавмӣ ва фарҳангӣ равшаний меандозад. Таҳқиқи луғати лаҳчаҳо аз назари мавзӯъ ва гурӯҳҳои семантиկӣ ба тарзи зиндагӣ ва шуғли сокинони минтақаи муайян иртиботи мустақим доранд.

Тавре ки ёдоварӣ шуд, луғати ин гўйиш ва дигар гўйишҳое, ки дар атрофи Горон интишор доранд, то имрӯз мавриди таҳқиқ ва гурӯҳбандӣ қарор нағирифтаанд. Таркиби луғавии ҳар лаҳчаву гўйишҳо низ чун осори этнографӣ ва асотири фолклор як ҷузъи фарҳанги мардумӣ буда, маънавиёт ва фарҳанги моддии ҳалқро инъикос менамоянд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон қайд намудаанд, ки «Ҳарчанд то истиқлолият тавассути омӯзиши асотир, фолклор, этнография ва этимологияи мардуми тоҷик корҳои назаррас ба анҷом расида бошанд ҳам, аммо паҳлӯҳои норавшан дар ин самт ҳоло низ ба мушоҳида мерасанд. Ҳамзамон қисми зиёди маводе, ки дар осорхонаҳо ва озмоишгоҳҳои илмию пажӯҳиши ҷамъоварӣ шудаанд, то ҳанӯз бе таҳқиқу баррасӣ мондаанд ва баъзе аз онҳо дар ҳолати нобудшавӣ қарор доранд [6, 1]. Таҳқиқоти илмии этнографӣ дар Тоҷикистон аз солҳои 1920-ум шурӯъ шудааст. Пажӯҳишиҳои нахустини этнографӣ аз тарафи олимони рус М. С. Андреев, А. А. Семёнов, Н. А. Кисляков, Е. М. Пешерева ва дигарон анҷом дода шудаанд. Сипас мардумшиносони тоҷик М. Раҳимов, Н. Нурҷонов, О. Муродов, И.

Мұхиддинов, А. Мардонова, Н. Тұрсунов, У. Җақонов, Х. Эшонқұлов, М. Ҳомидчонова ва инчунин этнографхои точикшиноси рус Н. Н. Ершов, З. А. Широкова, А. Давидов, А. К. Писарчик, Р. Л. Неменова ва дигарон ба омұзиши ва таҳлили этнографияи сокинони минтақаҳои гуногуни Точикистон машғул шуда, дар ҹамъоварии лугатҳои этнографии лаҳчахои мардуми точик низ сахми ҹашмрас гузоштаанд. Таркиби лугави шева ду қабати умда дорад: 1) лексикаи соҳавӣ, 2) лексикаи маросимӣ. Мақолаи мазкур ба таснифи мавзӯи ва семантикий лексикаи соҳаи ҳунармандӣ бахшида мешавад. Лексикаи соҳавӣ бахши муҳимми таркиби лугавии лаҳҷа ба ҳисоб меравад, ки таърихи тӯлонӣ дошта, бо муҳит ва тарзи зиндагӣ, шуғл ва майшати мардум вобаста мебошанд.

Лексикаи соҳавии гӯйиши точикони Горон як қисми чудонопазири лексикаи касбии забони миллии точикӣ маҳсуб меёбад. Омӯзиши лексикаи соҳавии гӯйиши точикони Горон аз як тараф, барои такмил додан ва пурра сохтани қабатҳои гуногуни таркиби лугавии забони адабии точик аҳамият пайдо намояд, аз тарафи дигар, барои тартиб додани лугатҳои соҳавӣ, истилоҳотӣ дар бахшҳои гуногуни касбу ҳунар ва ба тартиб даровардану рушд бахшидани ҷиҳатҳои маъноии истилоҳоти забони точикӣ дар маҷмӯа аҳамияти муҳим дорад.

Барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи таркиби лугавии забони точикӣ ва қонуниятҳои инкишофи он омӯзишу баррасии илмии лексикаи касбу ҳунар аҳамияти муҳим дорад. Лексикаи касбу ҳунар дар забоншиносии точик яке аз мавзӯъҳои камтаҳқиқшуда ба шумор меравад. Дар ин бобат мақолаҳои алоҳида ба табъ расида, ҷанд рисолаи номзадӣ дифоъ шуда бошанд ҳам, ҳанӯз онҳо тамоми соҳаҳои касбу ҳунарро фаро гирифта наметавонанд. Аз чумла, асару мақолаҳои В. Қосимов доир ба лексикаи касбу ҳунар дар шевай точикони Самарқанд, Ф. Зикриёв, А. Холова оид ба лексикаи ороишию боғандагӣ дар забони точикӣ ва дигар осорро метавон номбар кард, vale мавзуи лексикаи соҳаи ҳунармандӣ дар водии Горон то ҳол ба таври пурра омӯхта нашудааст.

Қабати асосии лексикаи гӯйиши Горон аз ҷиҳати таркиби иҷтимоии худ ҳусусияти умумиточикӣ дорад. Бо вучуди ин, дар гӯйиши мазкур боз калимаҳое истеъмол меёбанд, ки онҳо лаҳҷавианд ва ҳаёти мардуми буимиро фаро гирифта, як қисми муҳими лексикаи онро ташкил медиҳанд. Ин вожаҳо бештар дар соҳаи ҳунармандӣ ва фаъолияти ҳунарии мардум ба назар мерасанд. Ҳунармандӣ дар Горон тайи чандин асрҳо боз идома дорад ва то имрӯз бисёре аз намудҳои он дар ин водӣ ривоҷу равнақ ёфта истодаанд.

Қосибони Горон ба бештар аз ҷанд намуди ҳунармандӣ машғул буданд, ки мутаассифона, бисёр навъҳои ҳунармандӣ дар айни замон аз байн рафтаанд. Занҳои Горонзамин дар ҳунармандӣ аз қадим шуҳрат доштанд ва имрӯз ҳам онро идома медиҳанд. Онҳо касбҳои дўзандагӣ, буррандагӣ, ресандагӣ, намадмолӣ, ҷӯроббоғӣ, тоқидӯзӣ, бандбоғӣ, рангуборгарӣ, муҳрабоғӣ, кулолӣ ва дигарҳоро аз ачдодон ба насли имрӯза оварда расониданд. Маҳз занҳо арзишҳои қадимии ҳалқи моро

гиromī дошта, расму оин ва ҳунарҳои хубро пос медоранд ва арҷ мегузоранд.

Вожаву истилоҳоти соҳаи ҳунармандӣ дар лексикаи гӯйиши тоҷикони Горон хеле зиёданд ва тамоми баҳшҳои фаъолияти ҳунармандии мардуми таҳҷоиро дар бар мегиранд. Аз ин рӯ, онҳоро мояба гурӯҳҳои зерин чудо менамоем: лексикаи дӯзандагӣ, лексикаи боғандагӣ, лексикаи намадмолӣ, лексикаи хонасозӣ, лексикаи осиёбсозӣ, лексикаи пазандагӣ (хӯрокворӣ), лексикаи марбут ба зебу зинат, ороиши занон.

Лексикаи соҳаи дӯзандагӣ. Дӯзандагӣ аз қадимтарин касбу ҳунарҳои мардумӣ буда, инсонҳо пас аз шикори ҳайвоноти ваҳшӣ аз пӯсти онҳо барои пӯшиши бадани хеш навъе либос медӯхтанд. Дар Горон шоҳаи маъмултарины қалонтарини ҳунармандӣ – дӯзандагӣ ба шумор меравад. Занҳои Горон ба намудҳои гуногуни дӯзандагӣ машгуланд. Аз ин рӯ, истилоҳоти соҳаи дӯзандагӣ дар таркиби луғавии гӯйиши тоҷикони Горон як қабати қалонро ташкил медиҳад. Масалан, вожаҳои **калтacha** (нимостин, ҷомаҳаи занона ва мардона). **Калтacha** як навъи либосе, ки назар ба ҷома қӯтоҳ ва беостин мешавад. Дар Горон калтacha ду навъ мешавад мардона ва занона. Ин навъи либосро ҳам занон ва ҳам мардон ба тан бабар мекунанд. Фарқияти калтachaи занон аз мардон дар он аст, ки аз занон бештар гулдор мешавад ва аз мардон бегул.

Истилоҳоти марбути соҳаи дӯзандагӣ: қуртаи гърепондор (куртаи гиребондор), **камзул** (нимостин, ҷомаҳа), **ошхорак** (ошхӯраки кӯдакон), **воскат** (ҷомаҳа), **таркӣ** (рӯйпӯши қурпача), **сарабандък** (сарабанди арӯсон). Дар водии Горон умуман Ишкошим, Шуғнон, Рӯшон либосҳои арӯс ва тарзи пӯшондани арӯс аз дигар манотиқҳои Тоҷикистон фарқ мекунад. Ҷанд сол пеш арӯсро 6 шол ва 4 курта мепӯшониданд ва ин шолҳоро бо **сарабанд ё пешонибанд** мебастанд, то ки ин шолҳо аз сари арӯс наафтанд. Ин анъана айни ҳол ҳам давом дорад, танҳо миқдори онҳоро кам намудааанд, **болопӯш** (куртаи болопӯши арӯсон)-ин ҳамон куртае аст, ки аз болои ҳамаи куртаҳо пӯшонда мешавад, **доман** (домани куртаи занона) намунаи онҳо мебошанд.

Соҳаи дӯзандагӣ, дар навбати худ, баҳшҳои зиёд дорад, ки он баҳшҳо бо истилоҳоти зерин номгузорӣ шудаанд: **къртадузӣ**, **шерозидузӣ**, **поҷомадузӣ**, **тоқидузӣ**, **кӯрпадузӣ**, **кӯрпачадузӣ**, **таркидузӣ** (дар шеваҳои шимол дар шакли қуроқдӯзӣ), **ҷомадузӣ**, **гълдузӣ** (гулдӯзӣ) ва ғ. Муҳаққиқ Р. Сангинова дар рисолаи худ «Лексикаи лаҳҷаи тоҷикони Конибодом» қайд мекунад, дар лаҳҷаи Конибодом дар ифодаи мағҳуми косиб истилоҳоти **дӯзанда**, **чевар** ва **мошинаҷӣ** ба кор мераванд [7, 70] ва ногуфта намонад, ки дар гӯйиши тоҷикони Горон низ дар ин бобат ҳамин истилоҳот корбаст мегарданд.

Гълдузӣ (гулдӯзӣ), навъи санъати ороиши амалии ҳалқӣ, ки дастӣ (бо сӯзан ва ҷангакҳои маҳсус) ё ба воситаи мошинаи маҳсуси гулдӯзӣ дар рӯйи матоъҳои гуногун, бо ресмонҳои паҳтагӣ абрешимӣ, инҷунин бо сангҳои қиматбаҳо, мураҳои хурд, марҷону марворидҳо дӯхта мешаванд. Зардузӣ ва таркидузӣ (таркдӯзӣ) як ҷузъи гулдӯзӣ мебошанд.

Гулдӯзӣ аз ҳунарҳои нафис ва такмилёфтаи санъати қадимӣ буда, мардуми ҳар минтақа сабки хосси худро дошт, ки намунаҳои нодири он то ба замони мо расидаанд.

Чунон ки гуфтем, соҳаи дӯзандагӣ бахшҳои зиёд дорад, ки онҳо бо истилоҳоти гуногун номгузорӣ шудаанд. Аз ин рӯ, онҳоро боз ба гурӯҳҳои алоҳида тасниф кардан лозим аст.

Бахши куртадӯзӣ. Дар Горон куртадӯзӣ яке аз бахшҳои асосии соҳаи дӯзандагӣ мебошад. Дар гӯйиши мазкур дар ифодаи номи ашхосе, ки ба дӯхтани курта машғуланд, истилоҳи умумитоҷикии **къртадуз**, **дузанда** (дӯзанда) истифода бурда мешавад. Дар ин бахш ибораҳои хеле зиёданд, ки онҳоро ба гурӯҳҳои зерин мебояд гурӯҳбандӣ намуд:

Номи навъҳои курта: къртаи тоҷикӣ (куртаи тоҷикӣ), **къртаи пешкӯшода** (куртаи пешкӯшода), **къртаи гиребондор** (куртаи гиребондор), **къртаи пешсаҳт** (куртае, ки пешаш маҳкам). Ин навъи куртаҳоро дар водии Горон бештар барои занҳои калонсол омода мекунанд. **Къртаи орусӣ** (куртаи арӯсӣ) – куртаест, ки ҳангоми тӯйи арӯсӣ духта мешавад, онро танҳо арӯсон ба бар мекунанд. **Къртаи помери** (куртаи помирӣ) – куртаест, ки бо нақшу нигораш аз дигар манотиқҳои Тоҷикистон фарқ мекунад. Гирди гиребон ва остини ин навъи куртаҳо шероза духта мешавад. Куртаҳои помирӣ занона, мардона ва қӯдакона мешаванд. Либоси расмии мактаббачагонро дар водии Горон **куртаи мактабӣ** ё **форма** (аз забони русӣ иқтиbos шудааст) мегӯянд.

Номи ҷузъҳои курта: қад (дарозӣ), **бар** (бар), **остиин** (остиин), **пешък** (пеши курта), **пасък** (қафи курта), **ҷебък** (чайб, киса).

Дар Горон ба ҷойи мағҳуми матоъ истилоҳи **кола**-ро бештар истифода мебаранд, инчунини баъзан вожаи русии **материалро** низ истифода мебаранд.

Куртадӯзҳо ба ғайр аз курта боз **тамбон** (эзор)-и занона ҳам медӯзанд, ки муродифи ин калима вожаҳои **почома**, эзор мебошанд. Дар гӯйиши горонӣ вожаи **тамбон** серистеъмол аст. Дар бобати истилоҳоти ба эзор вобаста лаҳҷаҳои бадаҳшонӣ аз маҳалҳои дигари ҷанубӣ то андозае фарқ мекунанд. Дар ин ҷо ба ҷуз калимаи умумии эзор, ки дар шаклҳои **изҳор//изор//ҳезор** ба кор бурда мешавад, инчунин воҳидҳои луғавии **шуволак**, **тамбон//тумбон** кор фармуда мешаванд [5, 181-182]. Қисмҳои **тамбон** дар гӯйиши мардуми Горон бо истилоҳоти зерин ифода мейёбанд: **хиштак**, **астар**, **поча**, **почома**. Вожаи **хиштак** калимаи умумитоҷикӣ буда, ифодагари ду мағҳуми лаҳҷавӣ мебошад: 1) хишти хурд; 2) порчаи ҷоргӯшае, ки зери бағали ҷома ва миёни почажои почома медӯзанд [9, 587].

Бахши кӯрпадӯзӣ. Дар Горон бахши кӯрпадӯзӣ истилоҳоти зиёдеро дар бар мегирад ва онҳо аз нигоҳи семантиқӣ аз яқдигар фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, онҳоро боз ба чунин зергурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст:

Номи навъҳои кӯрпа ва дигар вожаҳои ба он алоқаманд: Дар Горон курпаҳо барои як нафар, ки онро **курпаи яккаса**, барои 2 нафар, ки онро **курпаи дъкаса** (курпаи дукасса) меноманд, дӯхта мешаванд, курпаи

калон, майда, курпача, такя (тагсарӣ, болиши сар), такяи парин (тагсари парин), такяи пахтагин, лулаболишт, лулек, чодир, простин, руи лулаболишт, таркӣ. Таркидузӣ дар водии Форон ҳам аз ҷониби занҳо ва духтарон ривоҷу равнақ дорад. Бештари вақтҳо барои арӯсон ҳамчун ҷиҳоз тайёр карда мешавад. Дар лаҳҷаҳои шимол ин анъанаро **қурӯдӯзӣ** ном мебаранд. Дар луғат вожаи **чодир** чунин шарҳ дода шудааст: чодар, чодир, чодур – пардае, ки занон ба сар мегиранд [9, 542]. Дар гӯйиши мардуми Форон чодир ба маъни матои **сербаре**, ки дар он **кӯрпаҳоро** **печонида** мебанданд ё **рӯйи** **курпаву** **матрас** ба кор меравад.

Номи бистар. Дар ифодай мағҳуми **бистар** дар гӯйиши тоҷикони Форон калимаи **чога** роиҷ аст, ки он аз исми ҷой тавассути ҳамроҳ кардани пасванди -га (-гах -гоҳ) сохта шудааст. Вожаи **чога** шакли лаҳҷавии исми **ҷойгоҳ** мебошад.

Чоғаи мъра имишав да хона бъмонет (Ш). (*Бистари хоби маро имишаб дар хона монед*).

Дар гӯйиши тоҷикони Форон исми **чога** сермаъност ва боз ба маъни дигар, яъне **номи умумии зарфҳои рӯзгор** ва **пинҳон шудан** низ истифода мешавад:

Ваҳти ки авқота хърди, ҷогота ҷамъ бъкъи, бъбар бъшушен, ки то сари намонан (Ш). (*Вақте ки хӯрок хӯрдӣ, зарфи хӯрокхӯрадагиятро то саҳар намонда, шуста мон*). **Талабо маллимора дидан хъдшона ҷога кардан** (*Талабагон муаллимонро дида худашонро пинҳон карданд*).

Агар занҳои Форон вожаи **чодирро** дар мавриди бастани кӯрпаю болин истифода кунанд, вожаҳои **бухча**, **бор**, **хасу ҳор** ҳангоми печонда бастани либос ва ҳар гуна матоъ ба кор мебаранд. Вожаҳои **бор** ва **хасу ҳор** хоси гӯйиши мазкур ва як қисми лаҳҷаҳои ҷанубӣ ба ҳисоб мераванд, аммо калимаи **бухча** хусусияти умумитоҷикӣ дорад ва дар ҳама лаҳҷаҳо истеъмол мейбад.

Амалиёте, ки кӯрпадӯзон ба анҷом мерасонанд, бо истилоҳоти зерин ифода меёбанд: пахташапак, пахтамонӣ, танидан, пахтапӯркӯни (пахтапуркуни), кукириӣ, пахтакашӣ (пахтабаркашӣ). Вожаи **пахташапак** дар нутқи дигар сокинони тоҷикзабонони шимол истилоҳи **ting** – **tingкунӣ**-ро иваз мекунад. Ин вожаҳо қариб, ки дар ҳама лаҳҷаҳо дар истеъмоланд. **Мо дина пахтаҳои кунагира ба пахташапак бърдем овърдем ай нав курпа дуҳтем (С).** (*Dirӯz mo пахтаҳои истифодашударо ба пахташапак бурда, az нав кӯрпа дӯҳтем*).

Баҳши таҳтдӯзӣ (таҳти арӯсӣ). **Таҳтдӯзӣ** як санъату маҳорати беандозаро талаб мекунад. Дар Форон ин таҳти ба маъни таҳти арӯсӣ ифода меёбад, ки онро занони Форон як рӯз пеш аз тӯй аз матои сурҳ тайёр мекунанд ва рӯзи тӯй ҳангоми омадани домод ба хонаи арӯс он таҳтро дар ҷойе, ки арӯс бо дугонаҳояш мешинад, дар ду сутуни хона мебанданд. Ҳангоми рафтани домоду арӯс таҳтро ҷӯраи шаҳ, ки рӯйгираки арӯсро аз рӯйяш мебардорад ва минбаъд падари арӯс, яъне падархонд ҳисоб меёбад, хола ё амай арӯс он таҳтро аз ширинӣ пур карда, ба китфи падари арӯс (ҷӯраи шаҳ) мебанданд. Ва ин таҳтро ба хонаи домод бурда, боз дар ду сутуни хонаи онҳо мебанданд ва рӯзи

сеюми тўй дар Горон **тахтчамъкни** (тахтчамъкунӣ) ном дорад, тахтромъ карда, онро ба падари арӯс (чӯраи шаҳ) тухфа медиханд.

Тахт дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин тавр маънидод шудааст: тахт – курсӣ ё нишемангоҳи чорпоя аз оҳан ва чӯб, нишемангоҳи маҳсусе, ки подшоҳ дар маросимҳо бар он менишаст [9, 456]. Аммо дар гӯйиши тоҷикони Горон, чунон ки дар боло шарҳ додем, он ҷойи маҳсусе, ки барои арӯсу домод тайёр мешавад.

Баҳши ҷомадӯзӣ. Вожаи **ҷома** дар гӯйиши тоҷикони Горон ба ҳамин маъно, **ҷома** истифода мешавад ва аз пӯст тайёркардаи онро **пустин** меноманд. Забоншинос Н. Гадоев қайд мекунад, ки вожаи **ҷома** дар лаҳҷаи Тагнов ду шакл дорад: ҷома ва ҷума [1, 53].

Ҷомадӯзҳои Горон ҷомаҳои гуногуннавъ медӯзанд, ки номҳои зерин доранд: ҷомаи занона, ҷомаи мардона, камзулча (нимостин), қалтacha, **воскат** (калтacha). Истилоҳи **калтacha** доираи нисбатан васеи интишор дорад ва он ҷо-ҷо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ҳам ба кор меравад, ки оид ба он забоншиносон Р. Л. Неменова ва Ф. Ҷӯраев ҷунин мегӯянд: «Калима – истилоҳи «калтacha» як навъи либоси рӯй буда, баръакси ҷома кӯтоҳ ва баъзан беостин мешавад» [4, 1980-154]. Вожаҳои **камзулча** (камзули кӯтоҳи паҳтагини занона) ва **воскат** (камзулчаи қӯдакона) низ дар гӯйиши Горон маъмуланд. Вожаи камзулча дар забони тоҷикӣ низ хеле серистеъмол мебошад. Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” он ҷунин шарҳ дода шудааст: камзӯли беостини кӯтоҳ [8, 612].

Ҷомаҳои мардонаро аз матоъҳои бекасаб, сатини сиёҳ, сабз, кабуд ва балхи нилобӣ медӯзанд. Ҷомаҳои занонаро бошад, аз баҳмали ҷигарӣ, сурҳ (вилвет) тайёр мекунанд. Дар гӯйиши тоҷикони Горон ба шакли **баҳмал** истифода мешавад. Калимаи **баҳмал** муодили вожаи маҳмал мебошад, ки дар адабиёти классикий борҳо ба кор рафтааст:

Ҳамҷу **маҳмал** бирав, оғот ба ғафлат магузор,

Дар ҷаҳон бехабар аз қуфру зи ислом биҳусп (Хоқонӣ).

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” вожаи **маҳмал** ҳамин тавр шарҳ ёфтааст: маҳмал – матои нағиси патдори якранг ва гулдор [8, 659].

Вожаи **сатин** дар луғат ба маънои навъе аз газвори гулдор ё бегули ҷилдор омадааст ва дар гӯйиши тоҷикони Горон низ ҳамин маъноро ифода мекунад. Калимаи **сатин** дар гӯйиши тоҷикони Горон муродифҳои зиёдро доро мебошад: **къртаи сатин** (куртаи сатин), **крепсатин**, **сатини сурҳ** (сатини сурҳ), **сатини кабут** (сатини кабуд).

Баҳши шерозидӯзӣ. Дар байни мардуми Горон шерозидӯзӣ ҳунари маъмулӣ мебошад, ки аз қадим то ҳоло арзи ҳастӣ кардааст. Қӯқҳои шерозӣ тавассути гирдгардонии картаҳои аз картон буридашуда ба вуҷуд меоянд. Занҳои горонӣ **шерозӣ тоқӣ**, **шерози сарбанд**, **шерози камарбанд**, **шерози мубанд**, **шерози миёнбандро** бо як санъату маҳорати беҳамто тайёр менамоянд. Шерозаҳои тоқӣ ҳар хел мешаванд: **шерозии тоқии дъхтарона** (духтарона), **бачагона**, **кудакона** (қӯдакона), **кампирона**, **мусафедона** (мӯйсафедона), **шерозии камарбанд ва миёнбанд**, ки онҳо ҳам мардонаву занона мешаванд. Гулҳои шерозии мардона ва занона аз ҳамдигар фарқ надоранд ва танҳо фарқияташон дар **пулқаки тоқӣ** аст, аз

мардҳо пулкаки калон аз занҳо хурд. Шерозии **сарбандро** барои бастани шолҳои арӯсон истифода мекунанд. Шерозии тоқии духтарона баъзан аз бачагона бо нусхай гулҳояшон аз яқдигар фарқ мекунанд. Шерозпочаро дар болои тагак (**тагъък**) тавассути риштаҳои ранга нақшдӯзӣ мекунанд. Тагакҳо ёздатайак (ёздаҳтагак), **нутайак** (нуҳтагак), **афтак** (ҳафтагак), **панҷтайак** (панҷтагак), **сетайак** (сетагак) ном доранд. Яъне, дар болои тагаки шерозии ёздаҳтагак ёздаҳ қӯқ, нуҳтагак нуҳ қӯқ, сетайак се қӯқ зада мешавад. Нусхаҳои шерозаи тоқӣ бо истилоҳоти **гълу бълъъл**, **садбарг**, **гъли олуча**, **товус**, **алқек**, **шахматгъълък**, **ръбобък**, ифода меёбанд. Дар гӯйиши тоҷикони Горон шерозпочаро эзорпocha, **шерозии тамбон** низ мегӯянд. Нақшҳое, ки дар шерозпочаҳо тасвир мешаванд, чунин ном доранд: **ҳалқек** (ҳалқа), **гъли лола** (гули лола), **садбаргъълък** (гулисадбарг), **шахматгъълък** (шахматгулак).

Бахши гулдӯзӣ. Ҳунарҳои зебои занони Бадаҳшон ва Горон дар **тоқии бадаҳшонӣ**, **саростин**, **гирабону пешибарии курта**, **камарбанд**, **сарбандък** (пешонибанди кӯдакону арӯсон) хуб инъикос ёфтааст. Ин зебогӣ, бахусус, дар иди Наврӯз баъди ивази пӯшоки зимистона хеле таъсирибахш менамояд. Хурду калон, зану мард бо либосҳои идона ба қӯча баромада, як манзараи дилфириби рангин аз ҳунари ҳоҳарону духтарон ва модарони ҳунарманд ба ҷашм мерасад. Вақте ки зебодухтари бадаҳшонӣ куртаи сафеди гулдӯзӣ ба бар, тоқии пур аз нақшу нигор ба сар, мӯйбандҳои сурҳи тӯпидори бо садафҳо ороёфта, мораҳои (муҳраҳо) аз сангҳои ранғаи ватанӣ дар гардан меовезад, симои ӯ дар зери осмони қабуд, қӯҳҳои сарсафед ва атрофи сабзазор лаҳзаи нотакори зебогии мулки қӯҳистонро ғанӣ мегардонад. Он нусха ва шерозаҳое, ки дар куртаи помирӣ, тоқӣ ва муҳраҳо дӯхта ва қашида мешаванд нусхай онҳо як ҳел аст ва аз ранғҳои гуногун ва муҳраҳои ранға иборат мебошанд. Дар онҳо тарҳи нақши гулҳои **морғалтонък** (расми мор), **лолек** (гули лола), **шахматгъълък** (шахматгул) дӯхта мешаванд.

Номи асбобҳои дӯзандагӣ: Дар водии Горон одатан барои дӯхтани курта ва оро додани курта ҳам аз мошинаи либосдӯзӣ ва ҳам аз сӯзанҳои дастӣ истифода мебаранд.

Ангӯштвона (ангуштпона, ҳуққаи мисӣ ё биринҷист, ки дар вақти дарздӯзӣ ба сари ангӯшт мегузаронанд, то ки сӯзан ба ангушт нахалад). **Ангуштпона**, ангуштвона, ангуштбона, афзори зардӯзӣ, қашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, қӯрпадӯзӣ, болиштдӯзӣ ва сарулибосдӯзӣ, ки дӯзандаҳо ҳангоми кор ба сари ангуште (маъмулан ангушти миёна) мепӯшанд. Дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ ба ҳамин маъно ифода меёбад. Ангуштпона маҳрутшакл буда, барои налағжидани сӯзан сатҳи берунааш ҷуқуракҳо дорад. Ривоятест, ки ангуштпонаро заргаре барои озор наёфтани ангушти маъшуқааш ихтироъ кардааст [2, 853]. Ангуштпонаро аввалҳо аз тилло месоҳтанд ва ҳоло бошад аз филиззоти арzonбаҳо месозанд. Дар водии Горон духтароне, ки ба шавҳар мебароянд, дар ҷиҳози арӯсиашон ҳатман ангуштпона мебаранд. Ин анъана қариб дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон вуҷуд дорад.

Номи навъхой курта: **къртai занона** (куртаи занона), **къртai мардона** (куртаи мардона), **къртai дъхтарона** (куртаи духтарон), **къртai бачагона** (куртаи писарон), **къртai шерозидор** (куртаи шерозидор), **къртai бешерозѝ** (куртаи бешерозӣ), **къртai кудакона** (куртаи кӯдакон). Куртаҳои занона ва мардона шерозидор мешаванд ва танҳо фарқияти куртаи занона аз мардона дар он мешавад, ки куртаҳои занона дароз мешаванд ва куртаҳои мардона бошанд кӯтоҳ.

Лексикаи соҳаи бофандагӣ: Ин соҳа дар Горон бештар рушд кардааст ва то ин ҷониб дар ин водӣ занон ва духтарон ба ин қасб машғуланд. Ба истилоҳоти соҳаи бофандагӣ доҳил мешаванд: **калоша** (баъди риштан ва рангу бор кардан риштаро қалоба мекунанд), **калошакън** (шахсе, ки ришта қалоба мекунад ва риштаҳои ресидаро шуставу хушк карда, барои дӯхтан ё бофтани омода месозад), **замч** (як навъи хоки шӯри зардчатоб барои рангу бор додани қалоба), **мубандък** (мӯйбанд), **кокъльк** (кокул), **њъсха** (тарҳи гули ҷӯроб, нақша), **сехък** (сихак, барои бофтани ҷӯроб, яксихак, чорсихак), **алқек** (як навъи гул дар ҷӯроб).

Бофандагӣ аз бахшҳои хеле муҳими ҳунармандии мардуми Горон маҳсуб мейёбад. Ба қасби бофандагӣ ҳам мардону ҳам занон машғул мебошанд. Истилоҳи бофандагиро дар гӯйиши мазкур вожайе бофандагӣ низ иваз мекунад. Дар гӯйиши тоҷикони Горон дар бахши бофандагӣ вожаҳои **коргар**, **бофанда** ва **коргоҳ** бештар ба кор мераванд, ки аз инҳо коргар ва **бофанда** шахсро ифода мекунанд.

Исми **коргоҳ** бошад, номи маконест, ки дар он ҷо **алоча** тайёр мешавад. Бофандашои Горон бештар ба бофтани ҷӯроб, банд, намад, гилеми тоҷикӣ машғул мебошанд.

Бахши ҷӯроббофӣ. Ҷӯроббофро дар ҳар ҳонадони сокини водии Горон дарёфтани мумкин аст. Ҷӯробҳо андоҳаҳои гуногун доранд. Таъиноти ҷӯробҳои қалону дарози то зону барои фасли зимистон барои пӯшидан бо ҷамӯсу мӯза, бофта мешаванд. Ин ҷӯробҳо бо ҷорӣ сихаи оҳанӣ бофта мешаванд ва нақшҳои гуногунном, гуногунсоҳт ва гарму мустаҳкам онҳоро писанди мардум гардонидаанд. Ҷӯробҳои яксихай кӯтоҳро бо пойафзоли кӯтоҳсоқ дар фаслҳои тирамоҳу баҳории барвақт мепӯшанд. Ҷӯробҳо барои ҳурду қалон зану мард бофта мешаванд.

Номи асбобҳои ҷӯроббофӣ: **сехък** (сихак), **дъсехка** (дусиха), **чорсехка** (чорсиха), **яксехка** (яксиха).

Нақшҳо, ки дар ҷӯроб тасвир мейёбанд: **гъли ҳалқек** (гули ҳалқа), **садбаргъльк** (гули садбарг), **калонгъльк** (калонгулак), **майдагъльк** (майдагулак), **лолагъльк** (гули лола), **гъли ҳурусък** (гули ҳурусак), **морғалтонък** (гули ранги мор), **шахматгъльк** (шахматгулак).

Бахши гилембофӣ. Гилембофӣ қасби мардон ҳисоб мейёбад ва маҳсали меҳнати онҳо дар маҳал **гилами тоҷикӣ** ном дорад. Гилам аз **бъзму** (мӯйи буз) ва **мӯйи ҳашғов** (кутос) истеҳсол мешавад. Коркарди мавод аз ҳам ҷудо кардани наҳҷо бо роҳи химҷакӯбӣ сар мешавад. Ресидан ё тайёр кардани гилам бо ёрии ангуштон бештар иҷро мешавад. Гиламро дар дастгоҳи ҷӯбини гиламбофӣ мардон ба уҳда доранд. Расан

ҳам аз мӯи буз ва хашгов (қутос) тайёр карда мешавад. Ин ҳунар ҳунари мардон ҳисоб ёфта, торҳои он ба монанди торҳои гилам буда, мувофики дилҳоҳ панҷ-шаштора ва аз он зиёд мешавад. Истилоҳи **гилем** дар гӯйиши тоҷикони Горон **гилам** ё ин ки **гилами тоҷикӣ** мебошад.

Бахши сабадбоғӣ. Сабат (сабад) аз як навъи растани, ки дар гӯйиши тоҷикони Горон бо номи **кълк** (килк, най, қамиш) маълум аст, бофта мешавад. Аз он навъҳои гуногуни сабадҳои гуногунандоза тайёр карда мешавад: **сабати мешаҷамъни** (сабади барои нигоҳдории меваи хушк), **сабат барои пъшока** (сабади барои пӯшок), **сабати пашммонӣ** (сабади барои монандани пашм), **сабати ръсмон** (сабади барои ресмон), **сабати голамонӣ** (сабади барои пашм), **сабати нон** (сабад барои нигоҳдории нон) ва ф.

Солҳои охир истеҳсоли ин маҳсулоти ҳунармандӣ қариб аз байн рафта, маводи он аз тарафи сокинон барои бомпӯшии хонаҳои истиқоматӣ истифода карда мешавад. Муҳимтарин олоти корӣ ва яке аз ҳунарҳои васеъ паҳншудаи мардон аз навдаҳои беди ҷангалий бофтани **каҷоша** (сабади барои қашондани пору) мебошад.

Маънои ин вожа дар луғат ҷунин шарҳ дода шудааст: **каҷова** – сабад ё қуттие, ки барои қашондани бор (асосан мева) бо як банд аз ду паҳлуи асп, ҳар ё уштур оvezон карда мешавад [10, 631].

Каҷоваро барои боркашонӣ бо қувваи **ҳар**, **ҳашгов** (қутос) ва ҳуди одамон истифода мебаранд, ки то ҳанӯз ҳам аҳамияти ҳудро гум накардааст.

Хусусан, ба айлоқчойҳо бурда расонидани бор бо қаҷоваҳои қалони аз ду тараф ба ҳар боркарда васеъ истифода мешуд ва ягона роҳи боркашонӣ ба баландиҳо ҳисоб мейбад.

Лексикаи намадмолӣ: Намадмолӣ аз қадимулаём яке аз ҳунарҳои маъмули мардумӣ ҳисоб мейбад. То солҳои 50-уми асри XX матоъҳои шоҳию паҳтагӣ, ки пурра дастраси мардум набуд, намад вазифаи бистари хобро ичро мекард. Танҳо ҳочагиҳои доро метавонистанд, аз матои паҳтагӣ ва ё ҳудбофт истифода намоянд. Намадҳои пешина беранг буданд ва сифатнок молида мешуданд. Аз солҳои 60-уми асри XX сар карда, истеҳсоли намадҳои рангаи гулдор ба роҳ монда шуд. Намад танҳо аз пашми гӯсфанд тайёр карда мешавад ва он дар Горон ду навъ мешаванд:

1) намадҳои бегул, танҳо аз пашми гӯсфанди пашмаш сафед ё сиёҳ тайёр карда мешаванд;

2) намадҳои ранга аз пашмҳои рангакарда ё рангзада истеҳсол мешаванд.

Калимаву таркибҳое, ки ба раванди тайёр кардани намад мансубанд: **състкъни пашм** (ба воситаи дастон мuloим кардани пашм), **чъроҳчуб кардани пашм** (ба воситаи ду чуби борик пашмро кӯфта, ҷангӯ губорашро тоза мекунанд), **рангкъни пашм** (пашми сафедро бо ҳар гуна намуди рангҳои зард, сабз, сурх, қабуд бо илова намудани замҷ рангубор медиҳанд), **ноњък кардани пашм** (пашмҳоро ба монанди нон гирд ва ҷоркунча монанд кардан), **гъландозӣ** (аввал гули намадро занҳо

мекашанд ва ба воситай пашмҳои ранга гул мегузоранд), **расанкашӣ** (расан ё риштаро ба намад баста мардон ё занон мекашанд), **гардошзани** (аз орди боқило бо омехтаи об гард тайёр карда, ба болои намад дар раванди намадмолӣ мепошанд, то ки намад тезтар тайёр шавад ва саҳту сифатноктар шавад).

Вожаҳое, ки номи ашҳоси хунармандро ифода мекунанд: гъландоз (занҳое, ки гулро дар намад ба воситай пашм мекашанд), **њъмадмол** (зан ё марде, ки намадро мемолад), **њъмадсоз** (намадмол), **расанкаш** (шахсе, ки ба воситай расан намад мемолад).

Намадро дар Горон ҳам мардону ҳам занон тайёр мекунанд. Барои расанкаш намудани намад бештар дар ин амал қувваи мардон лозим аст, то ки ҳар чанд намадро саҳт ва муддати дароз соиш диҳанд, ҳамон қадар саҳттару босифат меояд. Як анъанаи дигар, ки аз қадимулаём ба мардуми Бадаҳшон мерос мондааст, ин ҳангоми ба хонаи шавҳар гусел кардани арӯс бояд дар бистари хобаш намад ҳатман дошта бошад.

Баҳши ресмонресӣ. Ресмонресӣ дар Горон бештар баъди ҷамъоварии ҳосил сурат гирифта, то саршавии қиши баҳорӣ давом меёбад. Дар фасли тобистон бештар занон дар айлоқҷойҳо ба ин кор машғул мешаванд. Дар ин кор ҳамдастии ҳамсояҳо ва хешу табор низ истифода мешавад. Ба сифати ресмонресӣ талаботи маҳсус пешниҳод мешавад:

1) ресмон бояд ғафсии яхела, бе камбудиҳо ва ё ҷисмҳои дигаре, ки ба қандашавии он сабаб мешаванд, истеҳсол шавад;

2) ресмони дуқада (ду тори ресмонро бо ҳам якҷо кардан) **сердошт**, ки асосан, барои истеҳсоли ҷӯробҳо ва пуди газвор ресидаро мешавад, дар ҷарҳи ресандагӣ тайёр мекунанд. Кулӯлаҳои ресидаро нӯг ба нӯг оварда, ба боли **дӯк** (як қисмати ҷарҳ, ки риштаи ресидаро дар он пур мекунанд) пур мекунанд. Нӯгҳои охиринро бо ҳам дошта, ҷарҳро ба кор медароранд ва бо ҳам ҷарҳӣ торҳо сар мешавад ва онро ба рӯи дасти ҷаҳон бо ривоҷ додани ҳаракатҳои маҳсус ҷамъ менамоянд. Ҷарҳи ресмонресӣ дар Горон ду навъ мешавад:

1) **ҷарҳи ръсмонресии дъстъкӣ** (ҷарҳи хурди бе дӯк онро ба воситай даст ҷарҳ мезананд);

2) **ҷарҳи ръсмонресии қалон** (ҷарҳи ресмонресии қалон).

Вожаҳое, ки ба қисмҳои ҷарҳ иртибот доранд: дук (дӯк), ҷарҳ, дъста (даста), **шоҳ** (парраҳо), **танош** (банд), **пояк** (поя), **борсек** (як қисми ҷарҳ, ки дар мобайни дук ҷойгир аст).

Амалиёте, ки ресмонресон ба анҷом мерасонанд, бо истилоҳоти зерин ифода меёбанд: **пашмсъсткъни** (мулоим кардани пашм), **пашмхечкъни** (мулоимкуни пашм), **чърохчубкъни** (бо ду ҷӯб аз ҷангу ғубор тоза кардани пашм), **гола** (пашми барои риштан омодакардашуда). **Гола** дар луғат ба ҳамин маъно шарҳ ёфтааст: «ба маъни дур аст, ки дар муқобили наздик бошад; ва гулӯлаи панбаи барзада ва ҳаллоцикардаро низ гӯянд, ки ба ҷиҳати риштан муҳайё кунанд [8, 4], **ръсмонтошдӣ** (ду ресмони ресидаро бо ҳам васл намуда дар ҷарҳ тоб медиҳанд то ресмон мустаҳкам шавад), **калоша** (калоба), **каловакъни** (пас аз тайёр шудани

ресмон ин ресмонҳоро барои рангубордихӣ қалоба мекунанд ва ин қалобаҳоро бо рангҳои ҳархела рангубор медиҳанд).

Номи маҳсулоте, ки ҳунармандон аз ресмон тайёр мекунанд: ҷураб (ҷӯробҳои яксиха, чорсиха; ҷӯробҳои дароз кӯтоҳ, ҷӯробҳои қалон ва хурд), **дъстбела** (дастпӯшак), **воскат** (нимостин), **калтacha** (нимостин), **лата** (рӯймол), **мубофтък** (мӯйбандак), **кокъльк** (кокул), **дъстбандък** (дастбанд барои гаҳвора).

Лексикаи соҳавии гӯйиши тоҷикони Горон як қисми чудонопазири лексикаи қасбии забони миллии тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Омӯзиши лексикаи соҳавии гӯйиши тоҷикони Горон аз як тараф, барои такмил додан ва пурра соҳтани қабатҳои гуногуни таркиби луғавии забони адабии тоҷик аҳамият пайдо намояд, аз тарафи дигар, барои тартиб додани луғатҳои соҳавӣ, истилоҳотӣ дар бахшҳои гуногуни қасбу ҳунар ва ба тартиб даровардану рушд бахшидани ҷиҳатҳои маъноии истилоҳоти забони тоҷикӣ дар маҷмӯъ аҳамияти муҳим дорад. Қабати асосии лексикаи гӯйиши тоҷикони Горон аз ҷиҳати таркиб ҳусусияти умумитоҷикӣ дорад ва бо вуҷуди ин дар гӯйиши мазкур боз қалимаҳое истеъмол мейбанд, ки онҳо хоси ин гӯйиш мебошанд ва ҳаёти мардуми таҳҷойиро фаро гирифта, як қисми муҳими лексикаи онро ташкил медиҳанд.

Ба ин тарик, лексикаи гӯйиши тоҷикони Горон, чунон ки дидем аз нигоҳи мавзузъ хеле гуногун аст. Вожаву истилоҳоти соҳаи ҳунармандӣ дар лексикаи гӯйиши тоҷикони Горон хеле зиёданд ва тамоми бахшҳои фаъолияти ҳунармандии мардуми таҳҷойиро дар бар мегиранд. Гурӯҳбандии мавод сабит намуд, ки гурӯҳҳои қалимаҳо тамоми паҳлуҳҳои фаъолияти мардуми бумиро фаро мегиранд ва аз нигоҳи баромад асосан, хоси забони тоҷикӣ мебошанд. Албатта, унсурҳои иқтибосӣ низ миёни ин вожаҳо ба назар мерасанд, вале теъоди онҳо ҷандон зиёд нест. Қабати асосии лексикаи гӯйиши тоҷикони Горон аз ҷиҳати таркиб ҳусусияти умумитоҷикӣ дорад ва бо вуҷуди ин дар гӯйиши мазкур боз қалимаҳое истеъмол мейбанд, ки онҳо хоси ин гӯйиш мебошанд ва ҳаёти мардуми таҳҷойиро фаро гирифта, як қисми муҳими лексикаи онро ташкил медиҳанд. Ин вожаҳо ва истилоҳот бештар дар соҳаи ҳунармандӣ ва фаъолияти ҳунарии мардуми ин водӣ ба назар мерасад.

АДАБИЁТ

1. Богорад Ю.И.Горонский говор таджикского языка // Иранский сборник. - М.: -1963. -С.44-58.
2. Гадоев Н. Лексикаи лаҳҷаи Тагнов. / Н. Гадоев. – Душанбе: 2012. – 208 с.
3. Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. ч. 1. – Душанбе: 2012. – 668 с.
4. Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик. ч. 2. – Душанбе: 2017. – 760 с. 55.
5. Неменова Р. Л. Шевай ҷанубии забони тоҷикӣ / Р. Л. Неменова, Ф. Ҷӯраев. ч. 1. – Душанбе: 1980. – С. 328-329.
6. Розенфельд А. З. Бадахшанские говоры таджикского языка. / А. З. Розенфельд. – Л: 1971. – 192 с.
7. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи

- забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Пайванд, 2019, №4. – С.120 - 128 с.
8. Сангинова Р. Лексикаи лаҳҷаи тоҷикони Конибодом. / Р. Сангинова. – Душанбе, 2012. – 170 с.
 9. Фарҳанги забони тоҷикӣ. ч. 1. – М: 1969. – 965 с.
 10. Фарҳанги забони тоҷикӣ. ч. 2. – М: 1969. – 965 с.
 11. Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ. ч. 1. – Душанбе: 2010. – 996 с.

ТАСНИФОТИ МАВЗУИИ ЛЕКСИКАИ СОҲАИ ҲУНАРМАНДИИ ГЎЙИШИ ГОРОНИИ ЗАБОНИ ТО҆ИКИ

Дар мақола лугати соҳаи ҳунармандии гўйиши Горон мавриди таснифи мавзӯи қарор дода шудааст. Лексикаи соҳавии гўйиши тоҷикони Горон як қисми ҷудонопазири лексикаи қасбии забони миллии тоҷикӣ маҳсуб мейбад. Омӯзиши лексикаи соҳавии гўйиши тоҷикони Горон аз як тараф, барои такмил додан ва пурра соҳтани қабатҳои гуногуни таркиби лугавии забони адабии тоҷик аҳамият пайдо намояд, аз тарафи дигар, барои тартиб додани лугатҳои соҳавӣ, истилоҳотӣ дар баҳшҳои гуногуни қасбу ҳунар ва ба тартиб даровардану рушд баҳшидани ҷиҳатҳои маънои истилоҳоти забони тоҷикӣ дар маҷмӯъ аҳамияти муҳим дорад. Қабати асосии лексикаи гўйиши тоҷикони Горон аз ҷиҳати таркиб ҳусусияти умумитоҷикӣ дорад ва бо вуҷуди ин дар гўйиши мазкур боз қалимаҳое истеъмол мебанд, ки онҳо хоси ин гўйиш мебошанд ва ҳаёти мардуми таҳҷойиро фаро гирифта, як қисми муҳими лексикаи онро ташкил медиҳанд.

Ба ин тариқ, лексикаи гўйиши тоҷикони Горон, чунон ки дидем аз нигоҳи мавзӯи ҳеле гуногун аст. Вожаву истилоҳоти соҳаи ҳунармандӣ дар лексикаи гўйиши тоҷикони Горон ҳеле зиёданд ва тамоми баҳшҳои фаъолияти ҳунармандии мардуми таҳҷойиро дар бар мегиранд. Гурӯҳбандии мавод собит намуд, ки гурӯҳҳои қалимаҳо тамоми паҳлӯҳҳои фаъолияти мардуми бумиро фаро мегиранд ва аз нигоҳи баромад асосан, хоси забони тоҷикӣ мебошанд. Албатта, унсурҳои иқтибосӣ низ миёни ин вожаҳо ба назар мерасанд, вале төъдоди онҳо ҷандон зиёд нест.

Калидвоҷаҳо: лексикаи соҳавӣ, лексикаи соҳаи дӯзандагӣ лексикаи соҳаи намадмойӣ, куртай помирӣ, соҳаи ҳунармандӣ, лексикаи боғандагӣ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРЕСЛОВОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ ЛЕКСИКИ ГОРОНСКОГО ГОВОРА ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА

Данная статья посвящена анализу ремесленной лексики горонского говора таджикского языка. Ремесленная лексика горонского говора таджикского языка является составной частью профессиональной лексики таджикского национального языка. Изучение промысловой лексики горонского диалекта, с одной стороны, имеет значение для совершенствования и пополнения различных пластов лексического состава таджикского литературного языка, с другой стороны, в целом имеет важное значение для составления отраслевых словарей и терминологии различных профессий. Основной пласт лексики таджикского диалекта Горана структурно имеет общетаджикский характер, однако в диалекте также используются слова, характерные для этого диалекта и охватывающие жизнь местного населения и местной среды, составляющие важную часть его лексики.

Таким образом, лексика таджиков Горана довольно различна по тематике. Лексика и терминология в лексике этого говора многочисленны и охватывают все направления ремесел местного населения. Классификация материалов показала, что словесные группы охватывают все стороны деятельности коренного народа и в

основном специфичны для таджикского языка по происхождению. Конечно, среди этих слов есть заимствованные, но их количество невелико.

Ключевые слова: отраслевая лексика, швейная лексика, лексика ремесла воляние войлока, памирская рубашка, ремесленное лексика, текстильная лексика.

THEMATICAL CLASSIFICATION OF THE SPEECH VOCABULARY OF THE TAJIK SPEAKERS AND THEIR ETHNOLINGUISTIC ANALYSIS

The field vocabulary of the Tajik dialect of Goran is an integral part of the professional vocabulary of the Tajik national language. The study of the field vocabulary of the Tajik dialect of Goran, on the one hand, is important for the improvement and completion of the various layers of the lexical structure of the Tajik literary language, on the other hand, for compiling sectoral dictionaries, terminology in various professions and The meaning of Tajik language terms in general is important. Thus, the vocabulary of the Tajiks of Goran, as we have seen, is very different in terms of subject matter. Vocabulary and terminology in the vocabulary of the Tajiks of Goran are numerous and cover all areas of handicrafts of the local people. The classification of the materials showed that the word groups cover all aspects of the activities of the native people and are mainly specific to the Tajik language in terms of origin. Of course, there are quotations among these words, but their number is small. The main layer of the vocabulary of the Tajik dialect of Goran is structurally pan-Tajik in nature, however, the dialect also uses words that are specific to this dialect and cover the life of the local people and form an important part of its vocabulary. These words and terms are more common in the field of handicrafts and art activities of the people of this valley.

Key words: industry vocabulary, sewing vocabulary, craft vocabulary, felt felting, Pamir shirt, craft vocabulary, textile vocabulary.

Маълумот дар бораи муаллифон: Офаридаев Назрӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ. Тел.: +992 939314032. ofarida_n@mail.ru

Шердилова Сурайё Фармонбековна – аспиранка Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев, мутахассиси пешвари раёсати таълим ва корҳои методии Институти ҷумҳурияии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф. Ш. Душанбе, к. Нисормуҳаммад, 15. Тел: +(992) 934-02-77-88, ssherdilova@bk.ru

Сведения об авторах: Офаридаев Назри, доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка. Тел.: +(992) 939314032. ofarida_n@mail.ru

Шердилова Сурайё Фармонбековна – аспиранка Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева и главспециалист управления учеба методической работы Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования, г. Душанбе, ул. Нисор Мухаммад 15, тел: +(992) 934-02-77-88, ssherdilova@bk.ru

Information about the authtors. –Sherdilova S.F.- Khorog State University named after M. Nazarshoeva, a post graduate, a specialist of department of training method work of state department Republican institute of professional development in education, Dushanbe city, Nisor Muhammad st. 15. E-mail tel: +(992) 934-02-77-88, ssherdilova@bk.ru

ТАТБИҚИ ДОНИШҲОИ НАЗАРИЯВӢ ДАР АМАЛ АЗ ДИДИ МУТАФАККИРОНИ АСРҲОИ X-XI

Ш. Саидибороимов

Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев

Аз таҳлили осори мутафаккирони асрҳои X-XI баравъо намоён аст, ки онҳо ба татбиқи робитаи назария ва амалия дар таълим диққати маҳсус додаанд. Аз чумла дар осори намояндагони адабиёти ин аҳд: К. Марвазӣ, Дақиқӣ, Рӯдакӣ, Берунӣ, С. Самарқандӣ, Р. Самарқандӣ, У. Кайковус, А. Ансорӣ, А. Тусӣ, А. Анварӣ, Масъуди Саъди Салмон ва гайра ба масъалаи амалӣ гардонидани назария дар ҳаёт ишораҳо карда шудаанд. Дар асарҳои назмиву насрин Ҷ. Розӣ, Сино, Н. Хусрав, Фирдавсӣ бошад ин мавзӯъ ба таври васеъ қайд гардидааст. Бояд қайд кард, ки масъалаи алоқаи назария бо амалия аҳамияти муҳими педагогӣ ва методӣ дорад.

Мутафаккирони асрҳои номбурда кӯшиш мекарданд, ки донишҳои назариявиро бо ҳаёти воқеӣ алоқаманд намоянд ва истифодай донишро дар зиндагии рӯзмарра муҳим, аввалиндарача ва боиси пешрафти чомеа мешумориданд. Олимони даврони Шӯравӣ ва ҳам олимони ватаниву хориҷии муосир низ дар амал татбиқ намудани дониши назариявиро бисёр муҳим мешуморанд. Ба унвони мисол метавон овард, ки Я. А. Коменский пешниҳод намудааст, ки кӯдакон бояд аз ҳӯрдсолӣ дар оила ва овони мактабхонӣ дар муассисаи таълимӣ бо табиат, ҳаёти иҷтимоӣ, мушкилот ва манфиатҳои амалии донишҳои илмӣ ошно гарданд. Я. А. Коменский дар китоби «Дидактикаи бузург» қайд кардааст: «Ба ҷавонон, пеш аз ҳама, он чизе ки барои ҳаёт зарур аст, аз он чизе, ки бо мақсади оқилона истифода бурдан мумкин аст, таълим дихед». [12-12]. Мувофиқи таълимоти Я. А. Коменский ва олимони муосир барои татбиқи назария дар амал дониш лозим аст, бинобар ин ба ҳар як мавод бояд намунаҳои зиёди ҳаётӣ ҳамроҳ карда шаванд, то татбиқи гуногуни он равshan бошад. Дониш бояд тавассути машқ пайваста мустаҳкам карда шавад. Агар манфиати таълими мавзӯъҳои омӯхташуда дар дарс ба ҳаёти ҳаррӯза нишон дода шавад, ё бо ибораи дигар бо ҳаёт алоқаманд карда шавад, кори хонандагону донишҷӯён осон мегарداد.

Тадқиқотҳо сабит намуданд, ки мутафаккирони асрҳои X-XI низ бар ин ақида будаанд. Онҳо таблиғ мекарданд, ки бо истифода аз хирад одамон бояд дониши гирифтари бо ҳаёт алоқаманд намоянд ва ба

манфиати кори нек дар зиндагӣ донишро истифода баранд: «Ба васотати хирад аст, ки сохтану ба кор бурдани кишиҳоро дарёфтаем, чунон ки ба сарзамиҳои дурмондае, ки ба василаи дарёҳо аз якдигар чудо шудаанд, восил гаштаем. Пизишкӣ, бо ҳама судҳое, ки барои тан дорад ва тамоми фунуни дигар, ки ба мо фоида мерасонад, дар партави хирад моро ҳосил омадааст. Бо хирад ба умури ғомизу чизҳое, ки аз мо ниҳону пӯшида будааст, пай мебарем. Шакли замину осмон, азамати Ҳуршеду Моҳ ва дигар ахтарону абъод ва ҷунбишҳои онро донистаем. Ва ҳатто ба шинохти Офариғори бузург ноил омадаэм ва ин аз тамоми он чи барои ҳусулаш қӯшидаэм, волотар аст ва аз он чи бад-он расидаэм, судбахштар». [7-274].

Ақидаҳои болозикри Муҳаммад Закариёи Розӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки мутафаккирони асрҳои X-XI-и тоҷик ба робитаи назария ба амалия диққати асосӣ дода, нақши хирадро дар ин самт муҳим мешуморанд. Масалан дар асоси ақидаи Розӣ истифодай оқилонаи хирад боиси сохтану ба кор бурдани кишиҳо, тавассути ин кишиҳо расидан ба соҳили мақсад, ба сарзамиҳои муҳталиф гардидааст. Пизишк бо истифодай хирад, ба кор бурдани назария дар амал, дар барқарор намудани саломатии мардум саҳми назаррас мегузорад. Ҳатто ба кор бурдани хирад дар донистани чизҳое, ки аз мо ниҳону пӯшида мебошанд, донистани ҷирмҳои осмонӣ, тамоми оғариниши олам ва билохира шинохти Офариғор нақши асосӣ дорад. Дар маҷмӯъ корбурди хирад, мавриди истифода қарор додани дониши назариявӣ дар амал боиси донистану мавриди истифода қарор додани муҳити атроф ва дар амал тадбиқ намудани донишҳои гирифта мегардад.

Ақидаи бо роҳи хирад амалӣ намудани дониши гирифта дар ҳаёти ҳаррӯза дар осору гуфтори дигар намояндагони адабиёти асрҳои X-XI низ назаррас аст. Онҳо боварӣ доштанд, ки танҳо барҳӯрди мустақим бо табиат, иртиботи муназзам бо он тавассути муҳоҳида, табодули таҷриба, ҳамкорӣ ба одамон имкон медиҳад, ки ҷаҳонро дуруст омӯзанд ва кор қарданро ёд гиранд. Мутафаккирони ин давра сарчашмаҳои асосии таълиму тарбияи воқеиро баррасӣ карда, муҳоҳида ва таҷрибаро яке аз омилҳои асосии баровардани назария ба амалияи медонанд. Масалан Абулҳасан Алии Ҳаҷвири дар китоби «Қашғ-ул-маҳҷуб» овардааст: «Ҳар илме, ки онро корбанд набошад, тане бошад, ки вайро ҷон набошад» [6-147].

Анҷӯхтани дониш ва дар амал тадбиқ қардани он боиси сарфарозиву сарбаландии донишпазир мегардад. Чун илм амалӣ гардад, соҳибаш баландмақому баландмаргаба мегардад. Нисбати ин ақида Сино чунин нуктаи назар дорад: «...Гуфтам: Агар илм омӯзам, чӣ ёбам?»

Гуфт: «Агар хурд бошӣ бузург ва номдор гардӣ, агар муфлис бошӣ тавонгар гардӣ ва агар маъруф бошӣ, маъруфтар гардӣ»» [6-86]. Аз ин ақидаҳои Сино дарёфтем, ки вожаи “хурд” дар ин баён на ба маънои кӯчак, хурдсол будан аст, балки ишора ба шахсест, ки ношинохта ва гумном буд ва истилоҳи “бузург” ба маънои машҳур, шинохташуда мебошад, ки аз амалий намудани дониши назариявӣ дар амал арзи вучуд мекунад. Дар амал корбаст гардидани дониш боиси пешрафти чомеа, сарватманд гардидани муфлис ва муҳимтараш боиси шуҳратёйтар гардидани шахси шуҳратёр мегардад.

Ақидаҳои Абулҳасани Ҳаҷвирий ва Абӯалӣ ибни Сино дар амал татбиқ намудани дониши назариявиро тараннум мекунанд. Мутафаккирони адабиёти асрҳои X-XI омӯзишро танҳо аз рӯи таҷрибаи шахсии хонанда ташкил намуда, дониши мунтаҳами бо роҳи хондани лексия дар илм ҷамъшударо рад мекарданд. Барои тақвияти ин ақида метавон ба байти маъмули Рӯдакӣ ишора намуд:

Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дағъи ҳаводис туро ба кор ояд. [11 -214].

Ин ақидаро мутафаккир ва донишманди машҳури асри XI Носири Ҳусрав тарафдорӣ намудааст. Ин мутафаккир низ бар он ақида аст, ки чун касе аз гузашти олам панд гирад ва дар асоси ин панд дар зиндагии рӯзмарра амал кунад, аз тамоми мушкилот дар амон мемонад:

Хотират занг нагирад, на сарат хира шавад,
Гар бигирад дили ҳушёри ту аз гетӣ панд. [9 -206].

Рӯдакӣ гирифтани таҷрибаи рӯзгорро муҳим ва зарур шуморида, таҷрибаро омили асосии ҳалли мушкилоти зиндагӣ маънидод мекунад, ки табодули таҷриба худ истифодаи донишҳои назариявӣ дар амал аст. Рӯдакӣ панд медиҳад, ки ба гирифтани дониш аз омӯзгор набояд гарра шуд, зоро ҳеч дониш фақат бо андӯхтан аз омӯзгор комил наҳоҳад шуд, балки дар гузашти рӯзгор, таҷриба гирифтани аз онро бояд ба роҳ монд:

Ҳар ки н-омӯҳт аз гузашти рӯзгор,
Низ н-омӯзанд зи ҳеч омӯзгор [11-315].

Усули татбиқи дониши назариявӣ дар амал ё алоқамандии таълим бо ҳаёт дар ташкили раванди таълим дар муассисаҳои таълими нақши муҳимро мебозад. Имрӯз дар раванди таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ба баланд бардоштани қобилияти фикрронӣ ва рушди салоҳиятҳои хонандагон диққати асосӣ дода мешавад, зоро алоқамандии назария ва амалия яке аз муҳимтарин принсипи таълими дар замони

мусир буда, хусусиятҳои мундариҷаи фанҳои таълимӣ, мушаххасоти онҳо, усулҳои фаъоли дар амал татбиқ намудани донишҳои назариявиро алоқаи байни назария ва амалияро таъмин менамояд.

Бояд қайд кард, ки дар замони Шӯравӣ низ баъзан ба фаъолгардонии хонандагон, алоқамандии назария дар амал дикқат дода мешуд. Роҳҳои анъанавии пайвасткуни назария бо амалия дар вақти таълим эккурсияҳои гуногун, корҳои лабораторӣ ва амалий, ташкили намудҳои мушоҳидаҳои объектҳои гуногуни зухуроти мушаххас ва ғайраҳо ичро мекарданд. Аммо тадқиқотҳо исбот менамоянд, ки одатан ҳангоми ташкили раванди таълим омӯзгорон такя ба таҷрибаи шахсии донишҷӯёнро сарфи назар менамуданд ва ба додани донишҳои назариявӣ такя мекарданд.

Аз таҳлили ақидаҳои педагогии мутафаккирони асрҳои X-XI маълум мегардад, ки онҳо алоқамандии таълим бо ҳаётро чизи ниҳоят зарур мешумориданд. Ақидаҳои ин мутафаккиронро омӯхта хулоса метавон кард:

-алоқамандии назария дар амал боиси самаранокии тасдиқ ва татбиқи донишҳои гирифташуда дар ҳаёти ҳаррӯза мегардад;

-амалигардонии назария насли ҷавонро ба фаъолиятҳои доимо тағиیرёбанд дар ҳаёт омода менамояд;

-натиҷабаҳшии алоқамандии таълиму тарбия бо ҳаёт, аз мундариҷа, ташкили ҷараёни таълим, шаклҳо ва усулҳои фаъоли истифодашудаи таълим, инчунин хусусиятҳои синну соли хонандагон вобаста аст;

-робитаи байни назария ва амалия сифати таълимро баланд мебардорад;

-ҳар қадаре, ки фаъолияти самаранок ва роҳнамоии қасбии хонандагон беҳтар гардонида шавад, онҳо ба шароити истеҳсолоти мусир бомувафқият мутобиқ карда мешаванд;

-алоқамандии назария бо амалия бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим барои тақвият баҳшидани пешрафти ҳаёт истифода мешавад, шуурнокии омӯзиш ва ҳавасмандӣ ба он боло меравад.

Олимон тадқиқ намудаанд, ки бо роҳи "амал" 80-85%-и иттилоотро хонандагон аз худ менамоянд ва бо "гӯш кардан" - на бештар аз 15-20%. Аз ин лиҳоз, дар раванди таълим бояд ҳамаи фаъолиятҳои зехнӣ бо амалия пайваст бошанд. Барои алоқаманд намудани донишҳои назариявии гирифташуда дар амал ва алоқаманд намудани ҷараёни таълим бо ҳаёт аз тарафи омӯзгор риоя намудани қоидаҳои зер ба мақсад мувоғиқ аст:

-Муҳим ва натиҷабаҳш аст, ки омӯзгор дарси худро тавре ба нақша гирад, ки ҳар як лаҳзаи дарс татбиқшаванда бошад.

- Шогирдонро омӯзгор бояд тавре таълим дихад, ки зарурияти андӯхтани дониш ва дар амал татбиқ кардани онро дониста гиранд.
 - Алоқамандии чараёни таълим бо ҳаёт ва ё амалӣ намудани назария дар ҳаёти ҳаррӯза ҳамеша вучуд дошта бошад.
 - Дарс бояд ҳама вақт мутобиқ ба замони муосир бошад то хонандагон технологияҳои нави муосир, усулҳои фаъоли алоқамандии таълим бо ҳаёт, роҳҳои пешқадами меҳнат ва дар маҷмӯъ роҳҳои тайёр будан ба ҳаёти пурмуваффақиятро аз худ карда тавонанд.
 - Омӯзгор бояд шогирдонро бовар кунонда тавонад, ки ҳар як шахс дар ҳаёти худ ҷои худро пайдо мекунад, кори хуб пайдо мекунад, агар ӯ ҳамаи донишҳоро, ки барои амалӣ намудани нақшаҳои зиндагии ӯ зарур мебошанд, ёд гирад.
 - Хонандагонро одат кунонад, то ки донишҳои худро арзёбӣ намоянд ва дар амал татбиқ кунанд.
 - Омӯзгорро муҳим аст, ки муҳити атрофро ҳамчун манбаи дониш ва майдони татбиқи амалии донишҳои андӯхташуда мавриди истифода қарор дихад.
 - Дарсхои ҳаррӯзаи омӯзгор бояд бо дурнамои рушди иқтисодиёти деха, шаҳр, минтақа, ҷумҳурӣ, кишвар мутобиқ карда шаванд.
 - Зарурияти андӯхтани таҷрибаи рӯзгорро фаҳмонда дода, роҳҳои гирифтани таҷриба аз рӯзгорро пешниҳод намояд.
 - Ба хонандагон дар азхудкуни назария ва амалияи кори илмии ташкилшуда, ба онҳо таълим додани усулҳои самаранок рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳлил, барномарезӣ ва пешгӯии фаъолияташон кӯмак кунад.
 - Донишҷӯёнро ба гирифтани мустақилонаи дониш раҳнамун созад, ҳавасманд намояд ва пайвастагии омӯзиш бо ҳаётро ҳамчун омили тарбия ва омӯзиши мустақилона истифода барад.
 - Корҳои беруназсинӣ оиди фанни таълимӣ барои донишҷӯён ҷолибтар мегарданд, агар омӯзгор онҳоро ба иҷрои нақшҳо, сахнача, бозӣ, эҷодкорӣ, фикрронӣ, мустақиломӯзӣ ҷалб намояд.
- Мавриди амал қарор додани тавсияҳои дар боло қайдгардида заҳматҳои кашидаи омӯзгорро натиҷабаҳш менамоянд ва омӯзгор дар давоми фаъолияти меҳнатии хеш ҳамарӯза ба комёбиҳои назаррас ноил мегардад. Муҳимтарин қашфи нимаи дуюми асри XX дар амал татбиқ намудани донишҳои назариявӣ мебошад. Моҳият дар он аст, ки омӯзгор бо донишҷӯ кор карда, кӯшиш мекунад, ки ӯро то ҳадди имкон хубтар фаҳмад, хусусиятҳояшро донад, ба хизмат, арзишҳо, орзуҳо, ниёзҳои ӯ такя карда, ҷабҳаҳои хурди муваффақиятро инкишоф дихад. Ин муҳаббат ва садоқати омӯзгорро ба кори худ, маҳорати баланди касбӣ,

қобилияти ҳамдардӣ (ҳамдардӣ) ва мулоҳиза, қобилияти эҷоди муҳите фароҳам меорад, ки дар он ҳар як хонанда муваффақиятҳои хешро ҳискарда метавонад.

АДАБИЁТ

1. Абуалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб, ҷиди 1-2. -Душанбе, 1980.- 300 с.
2. Алоқаманд намудани таълим бо ҳаёт омили рушди маорифи миллӣ- (монография). Муҳаррири масъул Саидиброимов Ш.О. Филиали “Донишкадаи чумхуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф” дар ВМКБ. -Душанбе, 2020.- 240 с.
3. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ.-Сталинобод, Нашрдавтоҷ, 1958.- 407 с.
4. Дар пайроҳаи таълим (мақолаҳои илмӣ-методӣ). Муҳаррири масъул Саидиброимов Ш. О. -Хоруғ, 2020. -238 с.
5. Диноршоев М. Плюралистическая философия Абу Бакра Рazi. -Душанбе, 2013.-300 с. 8.
6. Дурданҳои наср. Тартибиҳандагон: А. Афсаҳзод, А. Алимардонов, Ҷ. Додалишоев.-Душанбе, Ирфон, 1987.- 556 с.
7. Закариёи Розӣ. Мунтахаби осор.-Душанбе, Адіб, 1989. -370 с.
8. Истифодаи усулҳои «Педагогикаи иртиботӣ» дар дарс. //Дастури таълимӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.-Хоруғ, Логос, 2015. -58 с.
9. Ниёзов С., Назариеv Р. Носири Ҳусрав: Диরӯз, имрӯз ва фардо. - Ҳуҷанд: Ношир, 2005. - 682 с.
10. Носири Ҳусрав. Куллиёт. /Таҳияи А. Девонақулов, С. Раҳимзода, М. Бақоева, А. Шоҳхуморов, Л. Саломатшоева, Э. Басир. Дар 2 ҷилд. – Душане: Ирфон, 1991. - 636 с.
11. Сабақи Рӯдакӣ. Муқаддима ва таҳияи матн ва луғату тавзехот ба қалами Аҳмад Абдуллоев, китоби аввал. -Душанбе, Нашриёти Ирфон, 1984.-300 с.
12. Шарифзода Ф. Педагогикаи ибтикорӣ /И. Каримова, С. Сулаймонӣ, Ҷ. Булбулов. - Душанбе: «Ирфон», 2013.- 542

ТАТБИҚИ ДОНИШҲОИ НАЗАРИЯВӢ ДАР АМАЛ АЗ ДИДИ МУТАФАККИРОНИ АСРҲОИ X-XI

Нақши устод-омӯзгор дар ҳаёти инсон бағоят баланд аст ва зиндагии инсонро бе омӯзгор тасаввур кардан ғайриимкон аст. Таъриҳан ба доништалабиву маърифатпазирӣ, амалӣ намудани донишҳои назариявӣ дар ҳаёти ҳаррӯза, бунёдкориву ободсозӣ даст ёфтани миллати тоҷик, танҳо бо гомниҳӣ ба сӯи омӯзгор-устод, аз тариқи даргахи мактабу маориф насиб шудааст.

Таълиму тарбияи насли наврас дар рӯҳияи донишпазирӣ, илму ҳунаромӯзӣ, ободонии кишвар, эҳтиромгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ, арзишҳои фарҳангию ахлоқии аҷдодӣ ва истифодаи ин арзишҳо баҳри беҳбуд баҳшидани сифати зиндагӣ, бояд дар шакли талаботи ҳаррӯзаи ҳаёти мо дониста шуда, ба иҷро бирасанд. Маҳз ба иҷро расидани ин мақсадҳо аз амалигардонии донишҳои назариявӣ дар амал вобаста мебошад. Омӯзиш ва ёдгорӣ, қасби маҳорату малака ва коромӯзӣ ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти ҳар як шаҳс маҳсуб ёфта, дар шакли муносибат байни «устод ва шогирд» маъмул аст ва ин шевайи вобастагӣ ҳамеша боқӣ ҳоҳад монд.

Инсон дар давоми ҳаёташ, баҳри пешрафт дар ҷаҳони ҳамеша тағиیرпазир, аз ҷумла, таҳаввулоти илмӣ-маърифатӣ, доимо ба робита назария ба амалия ниёз юштааст ва ниёз ҳоҳад дошт.

Аз ин лиҳоз, вазифаи омӯзгор танҳо бо дониши назариявӣ ғанӣ гардонидани хонандагон набуда, балки роҳнамоӣ намудани шогирдон ба амалигардонии донишҳои андӯхташуда дар зиндагӣ вазифаи аввалиндарачаи ўст. Бо ин мақсад, дар ин мақола кӯшиш бар он намудем, ки омӯзгорони муассисаҳои таълимиро ба амалигардонии донишҳои назариявӣ аз нигоҳи мутафаккирони асрҳои X-XI шинос намоем. Омӯзгорон метавонанд ин мақоларо ҳамчун раҳнамо мавриди истифода қарор дода, амалигардонии назария дар амалро дар фаъолияти кории хеш равнақ баҳшанд.

Калидвоҷаҳо: назария, амалия, хирад, омӯзгор, мутафаккир, асрҳои X-XI, ҳаёти ҳаррӯза, дониш, таҷриба, робита, алоқамандӣ.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЕЙ X-XI ВЕКОВ

Роль учителя чрезвычайно важна в жизни человека, и невозможно представить человеческую жизнь без наставника. Исторически достижения таджикского народа, поиск знаний и жажды духовного восприятия, внедрение теоретических знаний в повседневную жизнь, конструктивный и позитивный подход приобретались только через связь с наставниками, прохождение через образовательный процесс и посещение школы.

Как обучение, так и воспитание нового поколения в духе приобретения знаний и навыков, склонности к науке, созидания страны, уважения к национальным традициям и культурно-этическим ценностям и использования этих ценностей для повышения качества жизни, должны рассматриваться как требования к нашей повседневной жизни и должны выполняться. Достижение этих целей зависит от реализации теоретических знаний. Обучение и восприятие, приобретение навыков и опыта считаются неотъемлемой частью жизни каждого человека, и известны в форме отношений учителя-ученика и эта связь останется таковой навсегда.

Люди, ради прогресса во все времена меняющемся мире, в частности, в научно-познавательной трансформации, на протяжении всей своей жизни всегда будут нуждаться в связи теории и практики.

Поэтому обязанность преподавателя заключается не только в обогащении теоретических знаний студентов, но и его и ее первейшая обязанность - направлять студентов в практическом применении полученных знаний. С этой целью в данной статье предпринята попытка ознакомить преподавателей учебных заведений с мнениями мыслителей X-XI веков относительно реализации теоретических знаний на практике. Преподаватели могут использовать эту статью в качестве руководства и еще больше улучшить свою трудовую деятельность в отношении реализации теории.

Ключевые слова: теория, практика, разум, учителй, мыслитель, X-XI века, повседневная жизнь, знание, опыт, связь, привязанность.

THEORETICAL KNOWLEDGE APPLICATION IN PRACTICE FROM THE POINT OF X-XI CENTURIES THINKERS' VIEW

The role of teacher is extremely important in human being life and it is impossible to imagine human life without a mentor. The historical achievements of Tajik people, knowledge search and thirst for spiritual perception, theoretical knowledge application in daily life, constructive and positive approach have been acquired only through the master-teacher link, going through education process and attending school.

Both learning and upbringing of the new generation in the spirit of gaining knowledge and skills, scholaptitude, country creation, respect for national traditions and cultural-ethical values and use of these values for the benefit of improving the quality life, should be regarded as demands on our daily life, and should be fulfilled. The attainment of these aims depends on theoretical knowledge application. Learning and perception, acquiring of skills and experience are considered to be an integral part of each and every person's life, and are known in the form of teacher-student relationship and this dependence and link will remain so forever.

For the sake of progress in the ever changing world people will need the theory and practice bond particularly in science-perceptive transformation. Therefore, the teacher's duty is not only to enrich the theoretical knowledge of the students, but his and her first and foremost duty is guiding the students in implementation of the acquired knowledge in practice. To this purpose this article attempts to introduce teachers of educational institutions with the views of thinkers of X-XI centuries regarding the implementation of theoretical knowledge in practice. Teachers can use this article as a guide and to improve their work activity with regard of implementing theory.

Key terms: theory, practice, reason, teachers, thinker, X-XI centuries, daily life, knowledge, experience, link, attachment.

Сведения об авторе: *Сайдибройимов Шозодаиброним* - кандидат педагогических наук, кафедры педагогики и психологии.Хорогский государственный университет имени М. Назаршоева, Адрес: 736000, Республика Таджикистан, г. Хорог, ул. Ленина 28 Тел: (+992) 935-27-71-71, E-mail: shozoda07.71@mail.ru:

About the author: *Saidibroimov Shozodaibrohim-* candidate of pedagogical sciences at Khorog State University named after M. Nazarshoev, Address: 28 Lenina Street, Khorog, GBAO, Tajikistan, 736000 E-mail address: shozoda07.71@mail.ru Tel: (+992) 935-27-71-71

НАЗАРИ ИЧМОЛӢ ДОИР БА ПАЙДОИШИ МАДХИЯ ВА ИНКИШОФИ ОН

X. Таваккалов

Донишгоҳи давлатии Хорӯз ба номи М. Назаршоев

Аз бозе ки дар ботину тинати одамон майли дарк намудани зебоии муҳити атроф падид меояд ва ҳамин зебоипарастии ибтидой боиси дар қалбу вучудашон тавлид ёфтани эҳсосоту ҳаяҷони муҳталиф гардида, онҳоро ба тараннуму васфу ситоиши ашёву ҳодисаҳои зиндагӣ водор месозад. Бо гузашти айём баробари ташакқул ёфтани мазҳари тафаккуру андешаи одамон ҳамин гуна эҳсосоти онҳо дар шакли шеъру мусиқӣ шакл мегирад. Бо ҳамин, шеър ва мусиқӣ аз ибтидои зуҳури худ бо ҳам тавъам гаштаанд ва дар ҳар давру замон ба ҳам иртиботи ногусастани доштаанд. Худованди ҷаҳониён ҳар дуро барои беҳбудии ҳаёти маънавии инсон ато намудааст, то ки ўз як ҷиҳат, агар дар ботинаш ба воситаи онҳо ҳисси покӣ, меҳру садоқат ба муҳит, ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, бекашии қалб пайдо намояд, аз сӯи дигар, на фақат дар зиндагӣ мавқеяти худро жарфтар ва волотар дарк намояд, балки он нерӯро тараннум ва васф кунад, ки ўро ҳалқ кардааст. Аз ин ҷиҳат, дар оғози пайдоиши мусиқӣ ва шеър наметавон ба таърихи муайян ишора кард, дар ин бора танҳо дар он маврид мулоҳизаи мушаххас баён карда мешавад, ки агар аз нигоранде, ки бо вучуди масорифи замон нахустин бор қитобе ё маълумоте ба мо расида бошад, ё ин ки аз нақлу ривоятҳои мардум, ки дастрас гардида бошанд, истифода бурда тавонем.

Дар яке аз ривоятҳо оид ба пайдоиши мадхия, ки аз сокини деҳаи Поршиневи ноҳияи Шуғнон Мирвалиев Юсуф сабт гардид, омадааст: «Баъде ки ба ами Худованди таъоло малоик ҷисми одамро аз хок сириштаанд, рӯҳ нахост вориди он гардад, он гоҳ Худованд Ҳазрати Ҷабраилро фармуд, ки аз биҳишт асбоби мусиқӣ ба номи Қонуни олам ҳозир кунад. Ҳазрати Ҷабраил ҳангоми ворид шудан ба биҳишт дар роҳ таваққуф намуд ва шеърero дар ситоиши он Бузургвор эҷод намуд ва сонӣ бо асбоби мусиқӣ ва матни шеър пеши Худованд ҳозир шуда, матни шеъро дар ҳузури Худованд қироат мекунад, шеъри мазкур мақбул гардида амр шуд, ки фариштаҳо ба навозиш шурӯъ намоянд ва Ҷабраил дар навои он суруд хонад. Оҳангӯ навои сози мусиқӣ чунон ба шӯру шавқ садо дод, ки рӯҳ масти он шуда, бе ягон душворӣ дохили ҷисми аз гил сиришта шуд». Албатта, ривоят аз як ҷиҳат, агар тасаввуроти омиёнаи ҳалқро акс намояд, аз ҷиҳати дигар, шоҳиди он аст,

ки шеър ва мусиқӣ дар аввали зухури инсон дар шакли ниёиш ба сифати муночот зухур намудааст. Бинобар ин, мо тасмим гирифтем, то чое ки имкон аст, доир ба пайдоиши мадҳиясарой аз сарчашмаҳо ва андешаҳои нахустин истифода намоем. Шерзод Абдуллозода тадқиқоти пурарзишеро ба унвони «Асосҳои диншиносӣ» ба анҷом расондааст. Дар он дар боби дуввум роҷеъ ба «Муночоти инсони покниҳод дар боргоҳи Осирис» чун намунаи ваҳдати усул ва ниҳодҳои ахлоқию маънавии инсоният оварда шудааст, ки он ба асри VI қабл аз мелод тааллук дорад. Дар он гуфта мешавад:

«Дуруд бод ба Худои бузург! Худованди ростӣ!
Бинигар, ки инак, ман назди ту омадаам,
Дар пешгоҳи додгари ту ҷой гирифтаам.
Ман гуноҳе накардаам ва кори ношистае ба ҷо
наовардаам,
Он ҷоро, ки Худо нораво шуморида, ман раво
надонистаам.

Ҳеч қасро гурусна насохтаам,
Мояи бадбаҳтӣ ва озори касе нашудаам,
Ба куштани касе фармон надодаам,
Дигаронро аз обу наҳрҳо маҳрум насохтаам,
Сами худоёнро ба дурустӣ пардохтаам,
Чор бор худро татхирӯ пок кардам.

Инак, ман покам! Ман покам! Ман покам! [25,39-40].

Дар таърихи мусикии ҷаҳонӣ давраи ташаккули мусикии қасбиро маъмулан ба замони пайдоиши шаҳрсозӣ ва инкишофи афкори мазҳабӣ - бунёдӣ, маъбадҳои бузург ва истифодаи хору оркестр дар онҳо мансуб медонанд. Ин бехуда нест, зоро ривоҷи жанру намудҳои мураккаби мусиқӣ, агар аз як ҷониб, ҳунари воло ва тарбияи маҳсусро талаб кунад, аз ҷониби дигар, худ аз худ фахмост, ки барои пайдо шудани шакли такмилгардидаи созҳои мусиқӣ, масалан танбӯр, рубоб ё аргунун сатҳи болотарини инкишофи қасбҳои дигар, маҳсулоти фулузӣ, абрешим ва абзори нозуқ барои коркарди ҷӯб зарур буд. [2, 16].

Оғози инкишофи мусикии классикии тоҷик низ бо давраи бунёди шаҳрсозӣ баробар меояд. Бино ба гуфтаҳои муаррихи шӯҳратманд Б. Ғафуров, ҳанӯз дар асрҳои V – VI пеш аз милод «дар қатори масканҳои рустоӣ, ки сокинони он ба зироаткорӣ ва ҷорводорӣ машғул буданд, масканҳои шаҳрӣ ҳам ба вучуд меоянд» [2, 100].

Мавриди ёдоварӣ аст, ки Б. Ғафуров дар қатори шаҳрҳои машҳури қадим Устурушану Ҳисор, Панҷакенту Қубодиён, Ҷағониён, Ҳулбук Ваҳону

Шуғнон, Дарвоз, Мунк (Балчувон), Рашт, Файзободро низ номбар кардаанд.[2, 408].

Услуби зиндагонии шаҳр, ривоҷи ҳунарҳои мухталифи косибӣ - оҳангарӣ, дурдегарӣ, наққошӣ, заргарӣ ва ғ. имкониятҳои зиёдро барои такомули созҳои мусиқӣ фароҳам меовард ва ҳамзамон чун омили муҳими тараққиёти ҳунари мусиқӣ низ хизмат менамуд.

Муаррихон

дар он ақидаанд, ки ҳануз дар тӯли ҳазорсолаҳои пеш аз мелод дар фарҳанги Осиёи Марказӣ ду самти муайян, яъне фарҳанги аҳолии бодиянишин (кӯчиён) ва фарҳанги мардуми таҳҷоӣ шояд бо баъзе пайвандиҳо, vale мустақилона ва дар сатҳи хеле баланд ташаккул меёфтанд. Масалан, академик Н. Конрад дар асоси дастовардҳои фарҳангӣ ва ҳунарии мардуми Осиёи Марказӣ таъкид намудааст, ки ҳудуди таърихии Осиёи Марказӣ ва мамолики баҳри Миёназамин дар як давраи муайяни таърихӣ маркази тамаддуни ҷаҳонӣ ба шумор мерафтанд [17, 90-92].

Доир ба маданияти мусиқии ин давр (қарнҳои V – II пеш аз милод) маълумоти дақиқе вучуд надорад, аммо ҷанд ишораҳои муҳиме, ки то ба замони мо расидаанд, дарак медиҳанд, ки масалан, сатҳи фарҳанги мусиқии қасбӣ хеле ривоҷ ёфта будааст. Аз як ҷиҳат, ин ақида ба инкишофи санъати достонсароӣ алоқаманд мебошад, ки аллакай дар замони ҳукмронии давлати Ҳахоманишӣ ривоҷ ёфта буд. Яке аз достонҳои машҳур, ки мазмуни он ҳатто дар Авесто зикр гардидааст – ин қиссаи малика Зариадр ва Одатида мебошад.[16, 458-459]. Агар ин достон баъдан дар қарни X ҳамчун яке аз сарчашмаҳои сужети «Шоҳнома» - и Фирдавсӣ истифода шудааст, пас, маълум мешавад, ки дар риштai достонҳои мусиқӣ низ дар ин замон асарҳои бузургҳаҷм оварида шуда буданд ва онҳо дар шароити замони мусоир, ҳамчунин метавонистанд чун намунаи олии ибрат ва пайравӣ масалан, қиссаҳои қалонҳаҷм, ки то ҳаӯз дар барномаи аксари мадҳиясароёни навоҳии мухталиф мавқеъ доранд гарданд.

Муаллифи китоби «Таърихчай

мусиқии Эрон» Азизи Шаъбонӣ дар фасли аввали он роҷеъ ба «Мусиқӣ дар давраи Ҳахоманишӣ» тавре ишора намудааст: «Эрон дар ин давра аз таърихи дорои фарҳанги қанӣ бархурдор буд ва салотини Ҳахоманишӣ вориси тамаддуни зиёде будаанд, бинобар ин, наметавон қабул кард, ки дар давраи Ҳахоманишӣ мусиқӣ низ монанди соири улум дар ин сарзамин равнақи комил надошт.[4, 3 – 5].

Мутаассифона, маълумоти мо дар ин бора

бисёр кам аст ва ногузир ҳастем ба ақоид ва гуфтаҳои муаррихин иқтиро кунем ва аз назариёти онҳо чунин натиҷа мегирем, ки дар давраи Ҳахоманишӣ се навъи мусиқӣ маъмул буд: мусиқии мазҳабӣ, мусиқии ҷангӣ ва мусиқии базмӣ. Роҷеъ ба мусиқии мазҳабӣ дар китоби Азиз Шаҳбонӣ омадааст: «Ҳеродот муаррихи бузурги Юнон чунин менависад: Ирониён

барои қурбонӣ дар роҳи Худо ва муқаддасоти худашон кушторгоҳ ва оташкада надоранд ва бар қабрҳо Даи мурдагон шароб намепошанд, vale яке аз пешвоёни мазҳабӣ ҳозир мешавад ва яке аз сурудҳои мазҳабиро меҳонад» [4, 12]. Ҳамин буд, ки мадҳиясароӣ дар адабиёти форсу тоҷик аз қадимтарин анвои шеър қарор гирифт. Дар ин бора муаллифи «Фарҳанги истилоҳоти адабӣ» Симодод нигоштааст: «Шояд ҳангоме ки гӯяндагони форсизабон пас аз зуҳури шеър ва шоир дар Эрон ба суханварӣ оғоз кардаанд, нахустин мавзӯи расмӣ мадҳ ва ситоши салотин ва умаро буд»[20, 169 -170]. Яъне, мадҳ бунёди суруд – сурудан (ситоиш кардан) аст. Дар адабиёти аҳди қадими аҷдодонамон суруд бар ашъоре хонда мешуд, ки дар ситоши худоён, баҳодурон, сарварони қабилаҳо, дар мадҳи офтобу моҳ, замин, оташ ва амсоли инҳо оғарида шудааст.

Ҳамин

тавр, дар замони Ҳусрави Анӯшревон (қ. V), сонитар Ҳусрави Парвиз (қ. V – VIII) муносибат ва ғамхорӣ ба ҳунари мусиқӣ ва ҳунармандон хеле афзун мегардад ва айнан дар натиҷаи ҳамин ғамхорӣ мусиқии суннатии аҷдодони мо ба сатҳи олии мусиқии классикӣ мерасад. Олим ва муаррих Масъудӣ доир ба мусиқӣ чунин навиштааст, ки шоҳони сосонӣ ҷеҳраи хешро ба ҷомеа нишон намедоданд ва аснои қабули ақрабо ва дарбориён онҳоро пушти парда мешинонданд. Ва дар ин ҳолат ҳатман оҳангे навоҳта мешуд, ки оғози онро «Хуррамбош» ном сарвари ромишгарон ҳидоят мекард. [7, 11] .

Дар давраи ҳукмронии Сосониён се навъи шеър мутадовил будааст: суруд, сарвод (шеър, суруд, сухани манзум) ва суруди ҳусравонӣ, ки ҳаштҳичой ва бидуни қофия ва ба қасоиди баъд аз ислом шабеха будааст. [7, 23]. Қайд кардан бамаврид аст, ки чунин шакли суруд дар лирикаи ҷандин ҳалқҳо маҳфуз дошта мешавад, ки дар ин бора Н. Шакармамадов ба суханони адиби латвиёй Имант Зиёдонис аз очерки ў «Ҳусусиятҳои муштараки ҳалқҳо ва шабе дар Азористон» иснод карда навиштааст: «Пайдост, ки даргиликҳо дар баробари жанрҳои хурди лирикаи ҳалқии тоҷик бо сатрданийҳои мардумии рус, дайнаҳои аҳолии Латвиё ва жанрҳои миниатурии ҳалқҳои дигар ҳамреша ва ҳамсанг буданд, ҷаро ки соҳти шеърии даргиликҳо ҳам аз рукни дуҳичой ва сатрҳои ҳаштҳичой таркиб ёфтааст» [24, 11]. Бештари сурудҳои ин давра дар мадҳи Ҳусрав будааст. Номҳои пардаҳое, ки вай соҳтааст ва онҳоро пардаҳои Ҳусравонӣ ё сурудҳои Ҳусравонӣ меноманд, намунае аз онҳо дар китоби «Лӯғати фурс» – и Асадии Тӯсӣ дар ин шакл омадааст:

Шоҳам бар гоҳ барояд,
Гоҳаш бар таҳти заррин.
Таҳташ бар базм барояд,
Базмаш дар нав кард шоҳ [7. 23].

Аз ин нигох, мадхия ҳамчун як унсури суруд решай амиқи таърихӣ дорад. Решай он ба даврае рафта мерасад, ки ҳанӯз дар байни қавму қабилаҳои ҳинду – ориё тафриқа ва ҷудоии ҷиддӣ вуҷуд надошт. Ба ин гуфта қадимтарин ёдгории хаттии Ҳинд бо унвони Ведаҳои муқаддас (Ригведо) ва қадимтарин осори адабӣ - фарҳангӣ, фалсафа, таърихи дину оин ва ғайраи ҳалқҳои ориёинажод – Авесто [16,44 – 47] мисол шуда метавонад. Пайдоиши қадимтарин матни ҳар дуи онҳо ба охири ҳазораи дуюм ва ибтиди ҳазораи якум тааллук дошта, маънои ҳар ду ҳам дониш аст. На факат забони авастоӣ ба забони санскиритӣ монанд аст, балки мазмун ва мӯҳтавои ин ду ёдгории бузурги ҳалқҳои ҳинду ориё аз ҳар ҷиҳат наздик ва ҳамсанг аст, алалхусус, қисмҳои асосии Авесто «Готҳо» - ву «Яштоҳо» ва ду қисми аввали Ведаҳо ё Ригведа (ведаи гимнҳо) ва Самаведа» (ведаи муноҷот) қабеъи яқдигаранд ва аз қадимтарин осори адабӣ - илмии ориёҳо мебошанд. Ведаҳо, ки пайваста аз сурудҳои мазҳабӣ ва “бостонитарин ёдгории забони санскрит аст, ба маъни дониш омадааст.[16, 324]. Ригведо ҳамон нағамоти мазҳабӣ аст, ки таърихи тадвини ин асари ҷовидониро байни аз қарни XIV то XII қабл аз мелод медонанд. Гӯянд, ки сесад шоири ориёӣ ин китобро ба вуҷуд овардаанд. Барои намуна яке аз нағмаҳои ин китоб, ки ба василаи Макс Мюллер тарҷума шудааст, нақл мешавад. «Эй Андро, мо ба ту мутааллиқ ҳастем ва ба ту эътиmod ва такя дорем, нағамоти мо барои туст». Ҳамчунин ин қитъа, ки аз Авесто санади ифтиҳори миллии мо дар ситоиши Рашни Худои адл ва дод нақл мешавад, шоёни таваҷҷӯҳи дақиқ аст: «Мо туро, эй Рашни муқаддас, меситоем, агар дар дарёву рукош бошӣ, мо туро меситоем, эй Рашни муқаддас, агар ту дар каронаи замини хокӣ бошӣ, мо туро меситоем. Эй Рашни муқаддас, агар ту дар болои кӯҳи Албуруз бошӣ, кӯҳе дураҳшон, ки дар он ҷо на торикӣ, на бодсард, на бодгарм, на беморӣ, на ҳазор гуна марг, ки олудагии девофарида, ҳеч қадом вуҷуд надорад ва ҳатто абрҳо низ бар болои ин кӯҳ намерасанд, мо туро меситоем, агар ту дар қаҳқашони «ҳафтранг» бошӣ».[26, 132]. Чунин усули эҷоду сароиши суруд минбаъд низ чун анъана идома дошт. Намунаи шеърҳое, ки аз адабиёти давраи аввали асрҳои миёна ба мисли «Ёдгории Зарирон» ва «Суруди оташкадаи Каркӯй» то замони мо расидаанд, ҳусусияти мадхия доранд. Шеъри «Каркӯй» мутааллиқ ба қитъаест аз шаш ҳичро иборат буда, ба номи «суруди Каркӯй» ёд мешавад. Ин суруд аз ёдгориҳои барҷастаи адабии давраи сосонӣ аст. Асли қитъа ва шарҳи муфассали он дар «Таърихи Систон» мавҷуд аст:

Фурӯҳт бодо рӯш!
Ханида Гаршосп ҳуш.

Нӯш кун, менӯш,
 Дӯст бидор дар оғӯш,
 Ба офарин нихода гӯш.
 Ҳамеша некӣ кӯш,
 Ки дӣ гузашту дӯш.
 Шоҳо, худои ягона,
 Бо офарин шоҳе.[26, 12-13].

Зуҳури Ислом то ҳадде боиси заволи суннати мусиқӣ шуда бошад ҳам, лекин шоирони мадҳиясаро шеърҳои ситоиширо дар васфи Ҳазрати Расул идома додаанд. Аз зумраи онҳо Ҳассон бинни Собит аст, ки бештари ашъораш тавҳид, тазкир ва ваъз буд. Гӯянд ў аввалин шоире будааст, ки дар мадҳи Ҳазрати Расул шеърҳои зиёде эҷод намудааст. Ибни Абдулбар ривоят кардааст, ки аз душманони қурайш: Абулло ибни Зубъарӣ ва Абусӯфиён ибни Ҳорис ибни Абдулмуталиб ва Амр бини Ос ҳаҷви Расул мекарданد, ки дар он асно касе ба Алӣ ибни Абутолиб мегӯяд: «Ин қавм моро ҳаҷв гӯянду низ онҳоро ҳаҷв гӯй! Алӣ фармуд: агар пайғамбар дастуре диҳад, бигӯям. Гуфтанд: «Ё Расулуллоҳ, Алиро дастуре дех!» «Пайғамбар фармуд: «Ин кори шоистаи ў мебошад». Он гоҳ фармуд он қавм, ки Расули Худоро ба шамшер ёрӣ кунанд. Ҳассон гуфт: «Ман барои ин корам» ва сехри забони худро ба даст гирифту гуфт, ки ҳеч забоне миёни ҷазираи Араб дар муқобили ин забон маро масрур накунад. Расули Худо гуфт: «Чӣ гуна ҳаҷв онҳоро гӯй, ки ман ҳам аз ононам ва чӣ гуна ҳаҷви Абӯсуфиён кунӣ, ки писари амми ман аст? Гуфт: Савганд ба Худо, ки туро аз миёни онҳо чунон берун оварам, ки мӯйро аз ҳамир» [10, 540]. Дар замони Сомониён бори дигар мавзӯи ситоиши, ба вижа, ситоиши подшоҳу вузаро равнақ ёфт. Ҳофизони он давра Абуусмон Сайл ибни Мусачаъ, ибни Надим, Муслим бинни Мӯхлиз, Зарёб шогирди Исҳоқ ва ҷанде дигар дар ситоиши подшоҳ суруд ҳонда, тавассути ин ўро хурсанд мекарданд. Тибқи сарчашмаҳои адабӣ ташаккули адабиёти нави форсӣ ба охирҳои асри IX - X ва ибтидои асри XI рост меояд. Пораҳое, ки аз ашъори шоирони ин давра Абулаббоси Марвазӣ, Муҳаммад ибни Муҳаллад, Фирузи Машриқӣ, Маъсуди Марвазӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Фарруҳӣ, Манучехрӣ ва дигарон боқӣ мондаанд, дар шакли қасида гуфта шуда, мавзӯи мадҳ, ахлоқ ва тавсифро фаро гирифтанд.[26,73 – 74].

Масалан, Абӯбакр Наршахӣ (асри X) дар «Таърихи Бухоро» менависад, ки «аҳли Бухороро бар күштани Сиёвуш сурудҳои ачиб аст. Ва мутрибон он сурудҳоро «Кини Сиёвуш» гӯянд». [15,18]. Дар ҷои дигар Наршахӣ боз ба ҳамин мавзӯъ муроҷиат намуда, ҷанд намуди дигари мусиқии қадимро низ ёдовар мешавад: «Ва мардуми Бухороро бар күштани Сиёвуш навҳаҳо аст, чунонки дар ҳама вилоятҳо маъруф аст ва мутрибон онро суруд соҳтанд ва

мегӯянд. Ва қавволон онро гиристани муғон хонанд.[15, 23]. Маълум мешавад, ки муаррихи машҳур ду маротиба таъкид намудааст, ки ин сурудхоро қавволон (яъне овозхонон ё худ сарояндагони жанри маҳсуси мусиқӣ) чун гиристани муғон ичро мекунанд, мутрибон бошанд аз ин навҳаҳо суруд сохтаанд.

Ба андешаи мо, ин ҷо

сухан аз ҷараёни таърихии матнҳои мазҳабӣ меравад ва метавон гуфт, ки дар замони Наршайҳӣ (яъне дар қарни X) сурудҳои қадимиҳ ҳанӯз дар замони Сосониён ташаккулёфта дар байни мардум ва баҳусус, миёни аҳли ҳунар маъмул будаанд. Манзараи навҳаандозиро дар марги Сиёвуш метавон инҷунин дар мусаввараи девори Панҷакенти бостонӣ дучор омад ва дар он ғурӯҳи занон тасвир шудаанд, ки бо мӯи кушода рӯи часади Сиёвуш навҳа мекашанд. Ин ва ҷандин далелҳои дигар шаҳодат медиҳанд, ки риштai инкишофи мусиқии маросимӣ ва ҳамчунин қасбӣ дар натиҷаи истилои арабҳо осеб дида бошад ҳам, аслаш гусаста нашудааст. Бояд ёдовар шуд, ки ҷунин сурудҳо – навҳаҳо дар замони мо ҳам дар мавриди маросими кафну дағнӣ аз ҷониби хешу акрабои марҳум бадоҳатан сароида мешаванд.[17, 106-110]. [3, 30-34] Яъне метавон ҳамин ҳолатро дар мавриди намунаҳои дигари навъҳои мусиқӣ (сурудҳои наврӯзӣ, мазҳабӣ ва ғ.) мушоҳида намуд.

Тақдири минбаъдаи маданияти мусиқии тоҷикон бо сарнавишти давлати бузурги Сомониён пайванд мешавад. Инкишофи ҳамаҷонибаи илму санъат, бунёди шаҳру истеҳқомҳои бузург, баъдан ба арсаи илму фарҳанг баромадани симоҳои бузурги таъриҳӣ ба монанди Абӯалӣ Ибни Сино, Абӯнаср Форобӣ, Муҳаммад Ал – Ҳоразмӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, инҷунин дастрас будани осори гаронбаҳои онҳо таваҷҷӯҳи моро ба он ҷалб месозад, ки дар он давра низ ба сурудҳои мадҳӣ ишитиёқ доштаанд. Дар замони Сомониён суханпардозоне чун Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, ки ибтидои қасидаҳояшон аз мадҳи шоҳону амирон шурӯъ мешуд, каму беш ба мусиқӣ сару кор доштанд.

Аз

таълифоту таснифоти А. Ҳабибов ва Н. Шакармамадов ва Варқаи Охониёз пайдост, ки шеър – сурудҳои форсӣ - тоҷикӣ аз замонҳои қадим дар рӯзгори мардуми гуногунзабони Кӯҳистони Бадаҳшон мақоми қалон доштаанд.

Қобили қайд аст, ки муҳаққики варзида Варқа Охонинёзов дар мақолаи хеш бо унвони “Суннати мадҳиясароӣ: Мағҳум, тарзи ичро ва баракоти он” аз боби суннати қадимаи мардуми Бадаҳшон мадҳиясароӣ сухан ронда, онро чун як суннати рӯҳонӣ маҳсуб дониста мулоҳизаҳои муҳаққиконе, ки перомуни мадҳия баъди соли 1991 баён шудаанд, ҳам аз нигоҳи муваффақият ва ҳам танқидӣ мавриди таҳлил қарор додааст. Дар мақола аз ҳусуси таъриҳ, ҷойгоҳи мадҳия, мағҳум, баракат, тарзи ичро, мазмуну мӯҳтаво ва аҳамияти рӯҳонии мадҳия мулоҳизаҳои нав ва ҷониби

пажуҳишгар баррасӣ шудааст. [11, 37 – 45].

Аз маводи гирдомада ва муҳоҳидаҳои ҷандсола бармеояд, ки мадҳия аз навъҳои сурӯд аст, ки решаш ба давраҳои қадим рафта мерасад ва дар робита ба қайд кардани расму оин, алалхусус, маросимҳо ба вучуд омада, шакл гирифт. Ба назар мерасад, ки он ба фалак барин намуди сурӯдҳои қадимӣ иртиботи қавӣ дорад. Аз як таълифоти Н. Шакармамадов [24, 75 – 85]. бармеояд, ки ниёишу тазарруъ ба фалак, оғаридағори оламу одам аз вижагии асосии мазмун ва мӯҳтавои фалакиҳо мебошад. Тобишҳои ҳамин гуна вижагиҳо дар мадҳия нигоҳ дошта мешаванд. Табиист, ки мадҳия дар натиҷаи ба ҳаёти маънавӣ ва фарҳангии мардум роҳ ёфтани адабиёти хаттӣ шакли тоза пайдо мекунад. Агар он дар гузашта дар омехтагии навъу намудҳои сурӯдҳои дигар ичро мешуд, баъдҳо чун як намуди маҳсус ташакқул ёфт. Ва ин шаклгирӣ он ба мавқеи қавӣ пайдо кардани адабиёти форсу тоҷик дар ҳаёти маънавии аҳолии гуногунзабони навоҳии Кӯҳистони Бадаҳшон, ки то ба имрӯз забонашон бе ҳат аст, алоқаи зич дорад. Замоне ки дар аҳди Фотимиён мазҳаби исмоилия пойдор гардид, дар тамаддуни ислом як ҷунбиши ақлонӣ ба вучуд меояд. Ба амри Имом Мустансири Биллоҳ барои ташвиқ кардани мазҳаби исмоилия доиён ба ҳар тараф фиристода мешаванд. Яке аз он мубаллиғони сарсупурда Ҳаким Носири Ҳусрав буд, ки ҳадафи асосии ашъораш тарғиби ақлу ҳирад, ситоиши фазилат ва дониш буд. Аз нигоҳи ӯ, ҷиҳоди ҳақиқӣ ҷангест, ки бояд алайҳи пайравони таассуб ба воситаи ҳифз кардани дониш ба он даст ёфт, чун он зулмоти ҷаҳолатро бартараф мекунад ва тухми сулҳро, ки зотан дар рӯҳи одамӣ ҷойгузин карда шудааст, мепарварад.[9, 487]. Ҳамин боис шуд, ки садоқату меҳру муҳаббат нисбат ба Носири Ҳусрав дар вучуди мардуми Бадаҳшон ба мисли як қальъае мустаҳкам буда, нисбат ӯ дар байни ҳофизони мадҳиясароёни ин мардум теъдоди зиёди нақлу ривоятҳо роиҷ аст. [24, 64].

Яке аз мадҳияҳои боистеъоди ҷамоъати деҳоти Сӯҷон, сокини деҳаи Спинз (Шуғнон) Музофиров Оқил дар сӯҳбате гуфт, ки Носири Ҳусрав ҳангоми дар Юмгон буданаш дар ҷамъомадҳои мазҳабӣ ашхосеро, ки истеъоди мутрибӣ доштаанд, гирд овардааст ва даъват мекардааст, ки дар тарғибу ташвиқ кардани дини мубини мусулмонӣ, баҳусус, мазҳаби исмоилия саҳмгузор бошанд. Гӯё аз он замон мадҳияҳои дар маросимҳои мазҳабӣ, алалхусус, дар шаби ба ҷо овардани «чароғравшан», ки имрӯз дар қисме аз навоҳии Бадаҳшон ба номи «даъвати Шоҳносир» низ ёд мешавад, расм шудааст. [5, 141-162]. [22,585-591]. [8, 163-177].

Боре дар як сафари хидматӣ бо мадҳияҳои боистеъоди мардумӣ, сокини деҳаи Япшорв (Рӯшон) Маҳмадёри Хуҷамёр дар ҳусуси Носири Ҳусрав ҳамсӯҳбат шудаем. Ба гуфтаи ӯ, соатҳои танҳоӣ бо маҳбубтарин

шири худ Носири Хусрав муколамаҳо меорост, ба саволҳои худ, муаммоҳои худ, дардҳои худ аз ашъори ҳакимонаи ў чавобу даво мечуст. Басо шабҳои дарозро ў дар сари девони Носири Хусрав рӯз мекардааст. Носири Хусрав ҳамдили ҳамешагии ў будааст.— «Ҳикмати Носири Хусрав чун уқёнуси беканор аст», - мегӯяд мадҳияхон. Ба гуфти мадҳиясарои ҷавон аз Ёгед (Дарвоз) Бобиев А. Носири Хусрав амири мӯъминон буда, қасидаҳояш давое барои ҳар дарди исён дар вучуди ў мебошанд. Ва ҳамчунин таъкид кард, ки ашъори ў на фақат рӯҳро қавӣ мегардонанд, балки барои ҳаёти моддӣ низ қӯмакрасон ҳастанд. Дар ҳақиқат, ба андешаи Носири Хусрав, ҷаҳони дигар, дунёи рӯҳони оянда барои як фарди рӯҳонӣ аҳамияте бештар аз ин ҷаҳон дорад ва бузургтарин мубориза барои ҷунин фард аст, ки ба сурати фаъол ва самарабахш ба кори ин ҷаҳон пардозад, на ин ки онро рад ва инкор қунад. Ҷун ҷаҳони моддӣ барои ҳаёти динӣ амри асосӣ аст, яъне ақлу хирад дар бар дорад, Носири Хусрав дар « Ваҷҳи дин» мегӯяд, «ки ҷонварон амал доранд ва илм надоранд, фариштагон илм доранд ва амал надоранд. Ин танҳо одамиёнанд, ки илму амалро бо ҳам доранд, ҳамчунонки ҷисми ҳайвонӣ ва дониши малакӣ».[23, 60 –61]. Бояд ёдовар шуд, ки барои сӯфия ақл марзе аст, ки бояд аз он гузашта, ба сарчашмаи ишқ ва лиқои маҳбуб расад. Барои Носири Хусрав ақл монеъ ва боздоранде нест, ки мебояд аз он гузашт, то ба мақсад расид, балки ақл чизе аст, ки бояд онро барои афзоиши илму тақвияти дин ба кор гирифт. Дар шеъре, ки Эдвард Браун (1862 – 1926) онро дар китоби « Таърихи адабиёти Эрон» – и хеш овардааст, барои намуна абёте аз он ҷунин аст:

Пешравам ақл буд то ба ҷаҳон,
Кард ба ҳикмат ҷунин мушор маро.
Бар сари ман точи дин ниҳод хирад,
Дин ҳунарӣ карду бурдбор маро. [27, 25].

Пас, барои Носири Хусрав ақл мухолифи дин ва дар муқобили он нест, балки ҷузъи ҷудошаванди ҳар ду аст, мӯъминро ба имони дуруст роҳнамоӣ мекунад ва сипас, он имон ва ақидаро тақвият медиҳад. Ба андешаи мо, шояд аз ҳамин сабабҳо мардуми Бадаҳшон ба Носири Хусрав таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Дар китоби « Баҳр – ул – ахбор», ки ба Саидҷалоли Бадаҳшӣ нисбат дода шудааст, ривояте дарҷ ёфтааст, ки он ба ин мазмун омадааст: Носири Хусрав ҳангоми саёҳат дар вилояти Ҷирм ба дарди бедавои ҳоҳари малик Ҷаҳоншоҳ ба оби дамкардааш дармон мебахшад, вале пас аз ҷанде он оби дамнамудаи пир дар вучуди духтар зинда шуда, баъди ҳафт – ҳашт моҳ ҳомиладор шуданаш маълум мегардад. Малик Ҷаҳоншоҳ дар паи озор додани Носири Хусрав мешавад, лекин ба фалокат дучор шуда, сабабашро аз гумону нияти бадаш фахмида, аз Носири Хусрав авғ мепурсад

ва қасам меҳӯрад, ки агар зинда монад, тарки тахти подшоҳӣ мекунад. Тавбааш мустаҷоб мегардад ва ба хизмати ҳазрат ҳозир шуда, аз аспе, ки савораш буд, пиёда мешавад. Аз як порчай чӯби зини аспаш рубоб ба вучуд меояд ва Носири Хусрав рубобро ба Ҷаҳоншоҳ дода мегӯяд: «Истода мадҳ бигӯ», Ӯ дар гуфтан мешавад ва ибтидо карда мегӯяд:

Як забонам сано «Алӣ» гӯяд,
Ду лабам вирд «ё Алӣ» гӯяд.
Ин сарам саҷда кард бо маъбуд,
Си (ву) ду дандони мо «Алӣ» гӯяд.

«Малик Ҷаҳоншо ҳафтод мадҳ аз замири дили худ гуфт ва ҷумла мардум дар тамошо ва ҳалқ ҳама ҷамъ шуда...» [20, 32- 33]. Албатта, ривоят тасаввуроти омиёнаи ҳалқро акс намуда, ҳусусияти асотирӣ низ пайдо намудааст, vale аз ривояти мазкур ба ҷунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки он аз як ҷиҳат, агар аз қадимӣ будани мадҳия ва рубоб дарак диҳад, аз тарафи дигар, маҳбубияти беандозаи мардумро нисбат ба Носири Хусравро акс мекунад ва аз ҷиҳати дигар, пайдост, ки васфу сифот кардани Ҳазрати Алӣ - нахуст имоми шиъаи исмоилия аз ибтидо дар сурудҳои «мадҳия» мақоми асосӣ доштааст.

АДАБИЁТ

- 1 . А. Наҷиб. Назаре ба таърихи «Чароғравшан» дар Осиёи Миёна. Наҷиб А. / Маорифи исломӣ, 1976. -75 с.
2. А. Низомов. Таърих ва назарияи Шашмақом. / Низомов А. – Душанбе: Ирфон, 2003. - 333 с.
3. А. Л. Троицкая «Из прошлого каландаров и мадохов в Узбекистане / Троицкая А.Л. / Домусулманские верования и обряды в Средней Азии.- М.. Наука, 1975. Ст. 30-34.
4. Азиз Шаҳбонӣ. Таърихи мусиқӣ аз Куруш то паҳлавӣ. / Шаҳбонӣ Азиз / Ҷилди аввал. - Техрон 1980. - 755 с.
5. А. Шоҳуморов. Чароғравшанкунӣ - суннати ориёиву исмоилии мардуми Бадаҳшон/ Шоҳуморов А. / Масъалаҳои помиршиносӣ. Барориши 5.- Душанбе: Дониш, 2003.
- 6 . В. Асрорӣ. Р Амонов. Эҷодиёти даҳанакии ҳалқи тоҷик. Асрорӣ В. Амонов Р./ – Душанбе: маориф, 1980. - 490 с.
7. Баҳор Малик -уш -шуъаро Таърихи татаввuri шеъри форсӣ / Малик – уш -шуъарои Баҳор - Машҳад, 1334 шамсӣ.- 377 с.
8. Г.Мирҳасанов Чароғравшан – ҳамчун суннати исломӣ. /Мирҳасанов Г/ Масъалаҳои помиршиносӣ. Барориши 5 – Душанбе: Дониш, 2003. С. 163-177.
9. Дафтари Фарҳод. Исмоилиён. Таърих ва ақоид. Фарҳод Дафтари / – Москва: Ладомир, 1999.- 600 с.
10. Деҳҳудо Алиакбар. Луғатнома / Алиакбари Деҳҳудо – Ҷ.17. – Техрон, 1230 (шамсӣ), - 1020 с.
11. Варқа Охониёзов. “Суннати мадҳиясарой: Мағҳум, тарзи иҷро ва баракоти он” / Охониёзов Варқа. / Пайванд № 3 – Душанбе 2018 – С. 37-45.

12. И. Раҷабов. Ведаҳо / Раҷабов И. / Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ.1 – Душанбе, 1988. - 1023 с.
13. И.С Бракгинский, М.И. Диловаров Авесто. / Брагинский И.С., Диловаров М. И. / Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик Ҷ.1 - Душанбе, 1988. - С.324.
14. Кошифӣ Ҳусайн Воиз. Футувватномаи Султонӣ. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. / – Душанбе: Адид, 1991. - 556 с.
15. Муҳаммад Абӯбакр Наршахӣ Таърихи Бухоро. / Наршахӣ Абӯбакр Муҳаммад – Душанбе, 1979. - 1020 с
16. М. Диловаров Зариадр ва Одатида / Диловаров М. / Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷ. 1. – Душанбе: Саред. илмӣ ЭСТ, 1988. -С 45-46.
17. Н. Конрад. Избр. труды. / Конрад Н. – М., 1966. - 366 с.
18. Н. Шакармамадов « Фалак–аз сурудҳои суннатии мардумӣ / Шакармамадов Н. / Паёми Донишгоҳи Хоруғ. – Бахши 2 (илмҳои гуманитарӣ). - 2002, № 4. - С. 75-85.
19. Р. Амонов. Аз пай ҳикмати ҳалқ. Очерки илмӣ – бадеӣ Амонов Р./ - Душанбе: Ирфон, 1963.- 590 с.
20. Сайдчалоли Бадаҳшӣ. Баҳр–ул–аҳбор. Тахияи Раҳмонқулов. Сайдчалоли Бадаҳшӣ / Хоруғ: Помир, 1992. - 55 с.
21. Саҷодӣ Сайдчафар. Фарҳанги лӯғот ва истилоҳот ва таъбироти ирфонӣ / Сайдчафари Саҷҷодӣ - Техрон 1991. - 550 с.
22. У Шоҳзодамуҳамадов «Чароғравшанқунӣ» - оини исломии исмоилиёни Осиёи Марказӣ / Шоҳзодамуҳамадов У./ Носири Ҳусрав. Диরӯз, имрӯз, фардо. – Хучанд, 2005. - С. 585-591.
23. Ҳусрав Носир. Ваҷидин. / Носири Ҳусрав – Душанбе: Амри илм, 2002. 380 с.
24. Шакармамадов. Н. Ҷонбообоев. Н.Лаъли кӯҳсор. / Н. Шакармамадов. Н. Ҷонбообоев. – Хоруғ: Маърифат, 2003. - 110 с.
25. Шерзод Абдулозода. Асосҳои диншиносӣ /Абдулозода Шерзод– Душанбе: Дониш, 2001, -650 с.
26. Ҳусайналий Мулло / Ҳофиз ва мусиқӣ. Мулло Ҳусайналий-Техрон 1371ҳ. (1972м). - 850 с.
27. Brown Edward A Literary history of Persia. /Edward Brown - vole – 1, - London 1919.- P. 555.

НАЗАРИ ИЧМОЛӢ ДОИР БА ПАЙДОИШИ МАДҲИЯ ВА ИНКИШОФИ ОН

Аз таҳқиқоти муҳаққиқони хориҷӣ ва ватанӣ роҷеъ ба таърихи пайдоиши мусиқӣ бармеояд, ки решави он ба замони пеш аз ислом мутааллиқ буда, равнақу инкишофи он аз замони Ҳаҳоманишӣ, ки мардуми форсу тоҷик дар замони мазкур аз таърихи фарҳанги ғанӣ бархурдор буданд, маншаъ гирифтааст.

Аз гуфтаҳои фавқузикр то дараҷае равшан мешавад, ки мадҳиясарой дар адабиёти форсу тоҷик аз қадимтарин анвои шеър қарор гирифта, шояд ҳангоме, ки гӯяндагони форсизабон пас аз зуҳури шеър ва шоирий ба суханварӣ оғоз кардаанд, нахустин мавзӯи расмӣ мадҳ ва ситоиши салотин ва умаро буд. Сарчашмаҳои қадима шаҳодат медиҳанд, ки дар ибтидо мадҳ бунёди суруд -сурудан (ситоиш кардан) буд. Дар адабиёти аҳди қадим аҷодонамон суруд бар ашъоре хонда мешуд, ки дар ситоиши худоён, баҳодурон, сарварони қабилаҳо, дар мадҳи офтобу моҳ, замин, оташ ва амсоли инҳо

офирида шудааст. Аз ин нигоҳ, мадхия ҳамчун як унсури суруд буда, решай он ба даврае рафта мерасад, ки ҳанӯз дар байни қавму қабилаҳои хинду – ориё тафриқа ва чудоии ҷиддӣ вучуд надошт. Муаллиф то ҷое ки имкон аст, доир ба пайдоиши мадхиясарой аз нақлҳои гӯяндаҳо ва сарчашмаҳои зиёд истифода бурда, андешаҳои хешро роҷеъ ба марҳилаҳои таърихи пайдоиш ва интишори мадхия аз замони зардушт то замони муосир ба таври иҷмомӣ баён намудааст.

Вожаҳои калидӣ: мадхия, суруд, мусиқӣ, нағма, муноҷот, мадхияҳон, қасида, фалак, маросим, мутриб, мадхиясароён, ҷароғравшан.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖАНРИ МАДХИЯ

Согласно исследованиям зарубежных и отечественных ученых по истории музыки, ее корни глубоко уходят в доисламские времена, а ее развитие восходит к периоду Ахеменидов, в то время как персидский и таджикский народы имели богатую культурную историю. Исходя из вышесказанного, панегрические песни являются одним из видов песнопения древних времен в таджикской персидской литературе. Стоит отметить, что первой официальной темой стихов была похвала королей и эмиров. Древние источники свидетельствуют, что в начале хвала осуществлялась путем сочинения песен. В прошлые времена наши предки пели песни, где восхваляли богов, героев, вождей племен, восхваляли солнце и луну, землю, огонь и так далее. Гимн также считался элементом песни, который брал начало от того времени, когда не было серьезного разделения между арийскими племенами. Автор использует повествования многих ораторов и источников о происхождении панегирика и обобщает свои взгляды согласно этапам истории возникновения и издания гимнов от зороастризма до современности.

Ключевые слова: хвалебное, песня, музыка, мелодия, молитва, восхваление, музыкант, қасида (од), фалак (небо), обряд, певцы, ҷароғравшан.

A SHORT OVERVIEW OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE MADIYA GENRE

According to the studies of foreign and domestic scientists on the music history, its roots go deep into pre-Islamic times, and its development dates back to the Achaemenid period, just when the Persian and Tajik peoples had a rich cultural history. Based on the foregoing, panegyric songs are one of the types of chants of ancient times in Tajik and Persian literature. It is worth noting that the first official theme of the poems was the praise of kings and emirs. Ancient sources testify that praise was first realized through songwriting. In the past, our ancestors sang songs where they praised the gods, heroes, tribal leaders, praised the sun and moon, earth, fire and so on. The hymn was also considered an element of the song, which originated from the time when there was no serious division between the Aryan tribes. The author uses the narratives of many speakers and sources about the origin of the panegyric and summarizes his views according to the stages of the history of the emergence and publication of hymns from Zoroastrianism to modern times.

Key words: laudatory, song, music, melody, prayer, praise, musician, qasida (od), falak (sky), rite, musicians, charogravshan singers.

Маълумот дар бораи муаллиф: Таваккалов X. –номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёт ва рузноманигории Донишгоҳи давлатии Хорӯз ба номи М. Назаршоев; Тел: (+992)8213323. E-mail: haydar6060@mail.ru

Сведения об авторе: Таваккалов X. – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и журналистики Хорогского государственного университета имени M. Nazarshoeva; Тел: (+992)8213323. E-mail: haydar 6060@mail.ru

Information about the author: Tavakkalov H. – candidate of philology sciences of the Literature department and Journalism at Khorog State University named after M.Nazarshoev Phone:(+ 992)28213323. E-mail: haydar 6060@mail.ru

УДК: 82-2

МАВҶЕЬИ НАХУСТ ҚИССА ДАР ЭҶОДИЁТИ СОРБОН

X. A. Ҳошимова

**Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон**

Чараёни адабии имрӯзаи мо дар фазои истиқлолият муттасил бо роҳу равиши нав инкишоф меёбад, ки ба ин пайравӣ ва идома додани суннат ва анъанаҳои адабиёти классикии мо мусоидат менамояд, зоро осори гаронбаҳои адабиёти гузаштаи мо ҳамеша дорои ғояҳои баланди адолатпарварӣ, ҳақиқатситоиву ватандӯстӣ ва инсонгарӣ буду ҳаст. Нависандай имрӯз осори гаронбаҳои гузаштаи форсу тоҷикро бо тамоми ҷузъиёт ба пуррагӣ мутолиа намуда, дар доираи суннатҳои адабию ҳунарии он бо назари тоза асари нав таълиф мекунад. Ҳамчунин фазои нави сиёсӣ дар давраи истиқлол раванди минбаъдаи инкишофи жанрҳои адабиро низ муайян намуд ва тадқиқ намудани паҳлӯҳои ғоявию бадей ва сохтори онҳо шаклу мазмун, шаклҳои нави тасвирро муайян хоҳад кард.

Ба ин маънӣ адабиётшинос А. Набавӣ ишора карда мегӯяд, ки «дар адабиёти кунунӣ (даврони истиқлол дар назар аст – X.X.) шаклу мазмун тағиیر ёфт, ки шаклҳои нави тасвир навиҳоро ба вучуд овард. Акнун дар адабиёт масъалаҳо умумииинсонӣ шуда, дар асоси навиҳо жанрҳо як андоза тағиир ёфтанд [4, 28]. Чунин тағиирот дар жанри қисса ба амал омад, ки дар ибтидо дар адабиёти даврони шӯравӣ таҳти унвони «повест» маъмул буд ва бо таъсири адабиёти рус дар адабиёти тоҷик арзи вучуд кард. Албатта, дар адабиёти гузашта жанрҳои адабӣ дар шакли дигар давраи муайяни пайдоиш, ташаккул ва таҳаввулотро аз сар гузаронидаанд. Аз он ҷумла жанри қисса дар адабиёти форсу тоҷик дар

қатори дигар жанрҳои машҳури адабӣ мавқеи муҳим ишғол мекард. Ҳудуди жанрии қисса, – ба ақидаи адабиётшинос X. Шарифов, – дар адабиёти классикии форсӯ тоҷик равшан нест. Баъзан онро ба маънои ҳикоя ва достон ҳам истифода мебаранд. Вале фарқи қисса аз достон иборат аз он аст, ки достон ба мочарое асос меёбад, вале қисса вусъати саргузашти шаҳсрӯ аз замоне то замоне дар бар мегирад [14, 432].

Муҳаққики эронӣ Чамол Мирсадикӣ дар баҳси «Ақсоми қиссаҳои мансури мутуни адабии гузаштаи форсӣ бо таваҷҷуҳ ба ҷанбаҳои ғолиби онҳо» аз ҷаҳор навъи қисса ном мебарад: қиссаҳо, ки ба оини қишвардорӣ, давлатдорӣ, тиҷорат ва адлу некӯии подшоҳону амирон баҳшида шудаанд. Қиссаҳо, ки дар бораи аҳли бузургони мазҳабу дин маълумот медиҳанд, яъне қиссаҳои тарҷумаҳолаанд. Дигар баҳш қиссаҳо, ки мағоҳими ирфонию мазҳабӣ дар он шарҳ дода мешавад. Ва ниҳоят ба ғурӯҳи чорум муаллиф қиссаҳои тарбиявӣ-аҳлоқиро, ки ҷанбаҳои таърихиро ҳам дар бар мегиранд, мансуб донистааст [15, 30].

Тибқи маълумоти эроншинос О. Ҳочамуродов дар адабиётшиносии Эрон то солҳои охир таснифбандии воҳиде дар мавриди жанрҳои насли бадеӣ вучуд надошт. Ва дар мавриди таснифбандии насли бадеии форсӣ нуктаи назари ду муҳаққики эронӣ, Ризо Бароҳанӣ (дар «Қиссанависӣ») ва Чамол Мирсадикӣ (дар китоби дарсиаш «Қисса, достони кӯтоҳ, румон» ва ҷонибии таҷдиди назаршудаи он бо номи «Адабиёти достонӣ»)-ро мисол меорад. Адабиётшинос таъкид мекунад, ки Ризо Бароҳанӣ, масалан, таҳти истилоҳи «қисса» тамоми насли бадеии форсиро дар назар дорад. Чамол Мирсадикӣ ин истилоҳро танҳо дар мавриди насли асотирӣ, ривоятий ва классикӣ истифода бурдааст. Умуман, Чамол Мирсадикӣ истилоҳи «қисса»-ро ба ҷонибии афсона, ҳикоят, саргузашт ва ҳамаи он ҷизе, ки дар адабиёти мансури классикӣ доштем, истифода мекунад [12, 57].

Донишманди рус Н.Л. Лейдерман истилоҳи жанрро шарҳ дода, дар баробари ин ба ҳусусиятҳои повест ишора карда, гуфтааст: «жанр – ҳаёли бофта ва тарҳи назариявӣ нест. Жанр ба олами бадеии фард тааллук дорад, ба монанди қонун нисбат ба зуҳурот. Қонуни жанр ба мисли ҳама гуна қонунҳои асосии бадеӣ алоқаи устувори байни мавзӯъ ва шаклро шарҳ медиҳад. Ба повест бавежа бодиқатӣ хос аст, барои ошкор кардани ихтилофҳои асосии зарбарасони замон ва тамоюлҳо, ба он бавежа *равшанкунӣ* тамоми масъалаҳои «дарднок» дар миёни кулли суолҳои даврӣ хос аст, повест бавежа ба таҳлили ҷиддии ҳуди раванди инкишоф ва ҳалли ихтилофҳои асосии мавҷуда тамоюл дорад» [4,21].

М.Б.Храпченко, донишманди дигари рус, жанрро «падидай ғайришахсӣ» номидааст. Ба фикри ӯ, жанрҳо дастоварди умумӣ ҳастанд,

лекин дар асарҳои адибони боистеъдод онҳо симои мушаххас пайдо мекунанд ва ба шарофати нависандагони бузург тағиیر меёбанд ва инкишоф меёбанд [13, 8]. Аз ин нуқтаи назар бармеояд, ки тағиироту инкишоф ёфтани жанрҳо, пеш аз ҳама, ба истеъдоду маҳорат ва ҳунари нависандагон иртибот дорад.

Бояд гуфт, ки нависандагони муосири тоҷик дар жанри қисса суннатҳои насри гузаштаи адабиётро дар шаклу шеваи тоза идома дода, адибоне мисли Саттор Турсун, Урун Кӯҳзод, Сорбон, Абдулҳамиди Самад, Абдумалик Баҳорӣ, Караматуллоҳ Мирзоев, Баҳманёр, Ато Ҳамдам, Равшани Ёрмуҳаммад, Сайфи Раҳимзод ва адибони нисбатан ҷавонтар Саидаҳмади Зардон, Салими Аюбзод, Абдулқодири Рустам, Зариф Ибод, Тоҳири Муҳаммадизо, Баҳманёри Сонӣ, Садриддин Ҳасанзода, Сироҷиддин Шароғиддин, Аброри Зоҳир, Матлубаи Ёрмирзо, Ҳанифаи Муҳаммадохир, Матлубаи Равшандухт, Робия ва дигарон қиссаҳо эҷод кардаанд. Айни замон дар мақолаи мазкур нахустқиссаи нависандай пурмаҳсули адабиёти муосир, ки дар нимаи дувуми қарни XX дар ду давраи таъриҳӣ фаъолият дорад, Сорбон баррасӣ мегардад.

Нахустқиссаи Сорбон «Занги аввал» соли 1970 эҷод шудааст ва минбаъд қиссаҳои дигари нависанда ба монанди «Санги сипар» (1972), «Ҷӯѓӣ» (1973), «Буд, набуд» (1975), «Шинел» (1978), «Сабо» (1980), «Қумрӣ» (1986), «Дашти морон» (1987), «Чархи эҳтиётий» (1987), қиссаҳои хурди «Санги лағжон», «Оташбасар», «Кабӯтари сафед», «Хонаи нав», «Пули заррин», «Пиндор» (1995), «Марди танҳо» (2003) ва ғайра пайи ҳам нашр мешаванд.

Метавон гуфт, ки дар адабиёти муосири тоҷик баъд аз Ҷ. Икромӣ нависандае, ки ба саргузашти занон, ҷехраву шахсияти воқеӣ, хусусан зани деҳот таваҷҷуҳ намудааст, маҳз нависанда Сорбон мебошад.

Адабиётшинос М. Шакурӣ мазмуни ҳаётӣ пайдо кардани мавзӯъҳои дар қиссаҳо ба тасвиригирифтаи Сорбон ишора карда, қайд мекунад, ки: «Озмоиши устуворӣ дар повестҳои Сорбон «Занги аввал» (1970), «Санги сипар» (1971), «Ҷӯѓӣ» (1973), «Буд набуд» (1974) боз амиқтар мазмуни ҳаёти пайдо кард. Он санчишҳо дар ин повестҳо барои нишон додани рӯҳияи қаҳрамонони замон ва ҳамзамонони мо замина ҳозир карданд» [10, 9]. Дар ин замина А. Сатторзода воқеан дуруст муайян кардаанд, ки фаъолияти эҷодии Сорбон *марҳилаҳои муайяну вижагиҳои услубии худро* дорад ва ба ин тақсимот мо ҳам мувоғиҳ ҳастем: дар *марҳилаи аввал*, тавре ки худи адиб эътироф дорад, бештар ба зикри ҷузъиёти назаррас, *гапҳои* қадучадору *маъноҳои таҳтонидор* диққат дода бошад, дар *марҳилаи дуюм* таваҷҷуҳи ӯ бештар ба ҷеҳраҳову

шахсиятҳои воқеӣ ва нотакрор ва дар *марҳилаи саввум* ба ҷанбаи таҳлилӣ, андешаронӣ ва фалсафай зиндагӣ будааст [11, с.15]. Оид ба эҷодиёти Сорбон, аз он ҷумла, нахустин қиссаи ў М. Шакури, Ҷ. Бақозода, Ҳ. . Шарифзода, А. Сатторзода, Н. Салимӣ, Ҳ. Асозода, А. Сайфуллоев, А. Набавӣ, Ш. Солеҳов, М. Ҳоҷаева изҳори назар кардаанд.

Сорбон дар ҳусуси қиссаи «Занги аввал» ва образи марказии он Ҳамида ҷунин мегӯяд: «Ҳамида оро додаву зеби «Занги аввал». Ҳаёл мекунам, ки зебоии рӯзгор зан аст. Ман ба зан меҳри беинтиҳо дорам ва нафрati беандоза. Агар зан порсову рисолавӣ бошад, мадҳу сано бод ба ў! Ман зиёд тасвир кардам занҳои рисолавиро: Ҳамида, Ашӯра, Шаҳбону, Сабо, Соро, Садафмоҳ, Қумрӣ, Ҷаҳоноро, Саида, Ширбадан ва Шарифа, ки Шумо ҳоло ўро дучор наомадаед. Кӯшидам, ки дар симои занон зани фидокор, ҷафокаш, сабрпеша, пок, порсо ҳувайдо бошад ва ба ҳонанда гуфтам: зане, ки рӯзгдорӣ мекунад, дарвешро шоҳ мегардонад, ҷунин бояд» [11, 300].

Инак, қаҳрамони марказии қиссаи «Занги аввал»-ро, ки мазмуну мундариҷаи қисса ба саргузашти ў алоқманд мебошад, баррасӣ менамоем.

Дар «Занги аввал» Ҳамида, ҷеҳраи марказии қисса аст, ки зери андешарониҳои хеш саргузашту ҳодисаҳо ва воқеаҳои аз саргузарондаашро ба хотир меорад. Нависанда зери андешарониҳои Ҳамида тамоми сужети қиссаро тарҳрезӣ намудааст. Адабиётшинос Маъруф Раҷабӣ дар мақолае таҳти унвони «Мавзӯи зан дар қиссаҳои Сорбон» (дар маҷмӯаи «Ба фикри ман») баъзе андешаҳои хешро дар бораи ҷеҳраи Ҳамида ва хислату ҳарактери ў иброз намудааст, ки ба баъзеи онҳо мо розӣ шуда наметавонем ва зимни таҳлил ба ин масъала ишора ҳоҳем кард.

Сорбон нависандай вуқӯъгӯй мебошад, ҷунон ки дар замони шӯравӣ истилоҳи «реалист» маъмул буд, асарҳояшро такя ба методи реализм эҷод намудааст. Агар ба тамоми асарҳои эҷодкардаи нависанда таваҷҷуҳ намоед, пай ҳоҳед бурд, ки асарҳояш бештар «асоси воқеӣ» доранд ва рафтору гуфтори қаҳрамонҳояш табиӣ ва хотирмон тасвир шудаанд.

Дар қиссаи «Занги аввал» қисмати мураккаби зан ва талошу ноумедиҳои ў мавзӯи асосӣ буда, зимни андешарониҳо, хотираҳо ва таҳлилҳои амиқи образи марказии қисса – Ҳамида, бозтоб шудааст. Ҳамида дар ибтидо рӯзҳои наҳси ба дунё омадаашро ба хотир меорад, ки дар ёд ва интизории падару бародар мегузаштанд, вале бо вучуди он аз талхии рӯзгор ва ҳодисаҳои дар зиндагӣ ба вуқӯъ пайвастааш

«зиндагиро шириң» медонад. Нависанда тавонистааст, ки дид, дар қисса андешаронихо ва дарду алами Ҳамидаи худрсолро дарк кунад, олами ботинии духтари хурдро амику равшан тасвир намояд. Ҳусусан, аввалин нишонаҳои сар задани ҳиссиёти муҳаббат дар байни Ҳамида ва писари аммааш – Ахрор, дигаргун шудани ҳолату авзоъ ва фикру рафтори онҳоро нависанда аз забони Ҳамида табиӣ ва самимона ба тасвир овардааст: «Ҳамон вақт фаҳмидам, ки зиндагӣ бояд аз хурмату эҳтиром иборат бошад. Орзу мекардам, ки мардум хеле ором ва бо мулоҳиза ба ҳам сухан гӯянд, мағал накунанд, зеро дар ҳомӯшигу оромӣ маънни гапро кас хубтар мефаҳмад ва ҷавоби мувофиқе ёфта метавонад. Ҳис мекардам, ки дар сукути шабҳо ва субҳдам овози булбулу парандаҳо ва ё суруде ба гӯш хеле форам ва маънидор мерасад ва дар байни ин сурудҳо овозе ба гӯш расад, ҳаловаташ гум шавад» [8, 29]. Дилбастагии Ҳамида ба қабӯтарҳо як андоза ӯро аз воқеяти зиндагӣ ва душвориҳои он таскин мебахшад, ҳатто орзӯи танҳо некиро пеша кардани мардум барои Ҳамида шабехи беозории қабӯтарҳо аст. Дуруст аст, ки Ҳамида дар солҳои босмачигарӣ ва баъди ҷанг дар зиндангӣ ҷабру ҷафои зиёде мекашад ва дар ҳама ҳолат ҷабру мулоҳизакорӣ, ахлоқи ҳамида ва поксириштиро дар худ нигоҳ медорад. Дар ҷеҳраи ӯ нависанда тамоми хислатҳои занони одии меҳнатдӯсту покдоман, пуртоқату самимӣ ва дорои ахлоқи ҳамида инсониро инъикос намудааст.

Адабиётшинос М. Раҷабӣ қайд мекунад, ки Ҳамидаи «Занги аввал» мубориз набуд... Равшан аст, ки аз атрофиён ҷабру ҷафо қашидани қаҳрамон дар солҳои бесомонии ҷанг ва ҷанд соли пас аз ҷанг ба тасвир омадааст. Лекин Ҳамида аз ягон имконоти иҷтимоии соҳти шӯравӣ дар муборизаи зидди нобакорон на фақат истифода намекунад, балки дар ин ҳусус ягон фикре ҳам надорад [7, 46]. Каромутуллоҳи Шукруллоҳӣ оид ба андешаи адабиётшинос нисбат ба ин қисса чунин изҳори назар кардааст: «тасвири рӯйдодҳои ногувори ҳусусиву ҷузъии сарнавишти инсонро аз вежагии шевай нигориши Сорбон дар қиссаи «Занги аввал» дониста, иддао мекунад, ки қариб тамоми рӯйдодҳои ҳаёти қаҳрамони асосӣ – Ҳамида, аз ҷумла, Собирро корд задану ҳамсар шуданаш бо раиси Комил, ҳусусан сабаби чудо шудани Ҳамида аз Комил, ба Душанбе омадан ва баъзе мочароҳои дар ин ҷо рӯйдода тасодуфианд.... Ҳодиса дар «Занги аввал» ба сифати риштаи устувори пайдогари моҳияти иҷтимоии замон нест. Тасвири тасодуфҳо ба хотири тасодуфҳост, мазмuni мунтазам дида намешавад. Дар натиҷа мазмuni асар аз он иборат шудааст, ки Ҳамида пайваста ҷабру ҷафо мебинад...» [8, 86]. Ба ин баҳогузории адабиётшинос Каромутуллоҳи Шукруллоҳӣ мегӯяд, ки «ин ҳукми бисёр қатъӣ, вале беасос дар ҳаққи қиссаест, ки

муаллифаш хеле چавон буд ва таҷрибаи зиёди нависандагӣ надошт. Дар асл маҳз ба воситаи ҳамин қисса нависанда тавонист, ки консепсияи хосашро дар шинохт ва тасвири инсон шакл диҳад ва ҳувияти фардии шахсиятҳои асарро бо усули ҳаракати ҳамешагӣ ва корбурди таҳаққуқ бахшад» [8, 86]. Ба ин ақидаи адабиётшинос М. Раҷабӣ мо низ розӣ шуда наметавонем, зоро дар симои Ҳамида нависанда зани одиеро ба тасвир овардааст, ки воқеан ахлоқи покиза ва сифатҳои неки инсониро доро мебошад ва ба мубориза барнахостани ў бар зидди нобакорон на ба «маҳдудияти назари иҷтимоӣ»-аш алокаманд аст, балки ба маърифат, ҳулқу атвор, яъне ҳарактер ва табиати вай, ки воқеан ҳам соддалавҳона, vale самимӣ мебошад, вобастагӣ дорад. Дигар ин ки Ҳамида дар зиндагӣ ба воқеа ва талхихои зиёде гирифтор мешавад ва ба шаҳр омадани ў на ба мақсади ҳалосӣ ёфтани аз муҳити носозгор, балки ҷустани роҳи нави зиндагӣ буда, дар ин маврид даст қашидан аз ҷои иқомату ёру дӯстон як навъ эътиroz баён кардан ба нобасомониҳои зиндагӣ мебошад. Аз ин ҷиҳат метавон гуфт, ки нависанда дар симои Ҳамида дар баробари он ки ба зани раис буданаш нигоҳ накарда, ба кори ҷамъиятӣ машғул мешавад ва дар давраи ҷанг бо меҳнатдӯстии худ ва тарбия намудани ҷавонон саҳми арзанда мегузорад, тамоми хислатҳои ҳамидаи зани тоҷикро фардӣ кунонидааст. Дигар ин ки Сорбон нависандай вуқуъгӯгаро аст ва аз ин ҷиҳати сабк тарзи баёни ў фарқ мекунад, дар қиссаи «Занги аввал» нависанда зимни хотираҳо қиссаро оғоз намуда, яъне дар рӯҷӯи лирикӣ ё ин ки дар усули бозгашт саргузашти зани солҳӯрدارо аз айёми наврасӣ то даври виласин нақл мекунад. Дар ин қисса нависанда аз он ҷиҳат, ки қисме аз саргузаштро шунидаву дар қисмати дувуми он бевосита ҳамчун яке аз писархонди Ҳамида амал мекунад, сарнавишти образи асосиро амиқ ба тасвир мегирад.

Нависанда симои Ҳамидаро ҳамон тавре ки ҳаст, ба тасвир оварда, ҳамчун арзи сипос гузоштан ба некиҳои ў дар нигоштаҳояш хотиромон намудааст. Ба ин маънӣ Караматуллоҳи Шукруллоҳӣ дар китobi «Нависандае, ки ба қасе монанд нест» ишора кардааст, ки «дар ин қисса воқеият ривоят намешавад ва мо фосилаero бо он ҳис намекунем, балки нависанда воқеиятро ҳамон гуна ки воқеан ҳаст, дар назар меоварад ва ба мо менамояд» [15, 84].

Дар қисса олами ботинии Ҳамида дар зимни фикру андешарониҳои ў равшан намудор мешавад: «Ман модар нашуда будам, vale ба қадри модар мерасидам. Рафтори модарам ба ман зиндагӣ омӯхта буд, маро насиҳат мекард ва дар зиндагӣ ҳама чиз шуданаш мегуфт ...» [7, 64]. Эҳтироми модар, гӯш додан ба насиҳатҳои ў барои Ҳамида дарси ибрат буд, ки аз ҳар як сухани модар ў панду таҷрибаи зиндагӣ меомӯҳт. Аз

чумла, модараш мегӯяд: «Хурсандӣ сад ман борро мебардорад, vale хафагӣ сад ман бар сарат мезанад» [8, 64]. Нависанда тавонистааст, ки дар симои Ҳамида олами зани воқеан ҳам дилшикастаю пургам ва талхомро зимни воқеаву ҳодисаҳо ва рӯйдодҳои бесарусмон воқеӣ қаламдод намояд.

Дар қисса чехраи якчанд заноне ба тасвир омадаст, ки яке аз дигаре бо хулқу атвор ва хислат ба ҳам мухолиф буда, аз ҷиҳати хислат аз ҳам тафовут доранд. Образҳои Гулсум, Салима, Ҳабиба, Манзура, донишҷӯён Ҳокима ва Гулӣ дар қисса яке бештар ва дигаре аз онҳо танҳо зимни ягон воқеа ё ки дар мавриде Сорбон тасвир ва ёдовар намудааст. Масалан, Гулсум зани хона буд ва дар вақти зарурат бо часорат ва нотарсона аз шавҳари худ Собир-амак дар суд ба тарафдории Ҳамида шоҳидӣ медиҳад. Ба часорати ин зан Ҳамида ҳам дар ҳайрат афтода буд, зоро Собир аз ҷумлаи мардони бадҷаҳлу бераҳм буд ва метавонист барои ин рафтори зан ӯро ҷазои сахте дихад. Ба ин нигоҳ накарда, Гулсум ҳақиқати ҳолро дар мурофиа рупӯш накард, балки асли ҳодиса ва воқеиятро иброз намуд. Салима образи дигари қисса ҳамчун зане амал мекунад, ки боиси вайронии зиндагонии Ҳамида ва ҷудо шудани ӯ аз шавҳара什 гардидааст. Бо вуҷуди он назари Ҳамида ба ин зан на ҳамчун рақиб, балки ҳамчун занест, ки шавҳара什 Комил ба ӯ таваҷҷуҳ намудааст. Ҳамида дар ҳусуси Салима ҷунин андеша дорад: «Салима дили васеъ дошт, дар хонаи танг ҷой мегирифт, vale ба дили ман дунё тангӣ мекард» [8, 67]. Одатан занон дар зиндагӣ баҳри баҳту саодат ва нигаҳдории ободии хонадони худ бо ҳар роҳ мубориза бурда, нисбат ба рақиби худ бо ҳар гуна роҳ зиддият нишон додани мешаванд. Вале Ҳамида бо сабаби он ки худро дар назди шавҳара什 «гунаҳгор» мешуморид, зоро ки фарзанд надошт ва аз тарафи дигар ҳисси бадбиниву нафрati зани тагояш, ки дар ҳар мавриди муносиб ба ӯ дармеафтод, боиси ба шаҳр фирор кардани ӯ мегардад. Ҳамида нисбат ба Комил – шавҳари худ эҳтиром ва ақидаи мусбат дошт, ки он зери андешарониҳо ва таҳлилҳои зиндагонии хеш равshan ҳувайдост: «Комил барин марди вазнину ҳалим, ки бевафоӣ кард, аз дигарон чӣ гила? Гила ҳам не.... шояд ҳамин хел ҷизҳо зарурате дошта бошад. Аз мансаб, вазифа. Не! Инҳо сабаб шуда наметавонанд. Комил ҷизи дигар меҳост. Шумо инро аз ман хубтар мефаҳмед. Ман ҳам меҳостам, ки ӯ фарзанд дошта бошад...» [8, 19]. Ҷунин мисолҳо дар қисса зиёданд, ки Ҳамида аз тақдир ва аз талхиҳои зиндагӣ ба танг омада, касеро гунаҳгор карданӣ ҳам нест, балки бо маҷрои зиндагӣ ҳаёти худро идома додани мешавад ва барои азият надодани дигарон ҳаёти дигарро ихтиёр мекунад.

Нависанда дар шаҳр воқеаву саргузашти Ҳамидаро ба тасвир оварда, муҳити дигар ва симоҳои дигари қиссаро ба тасвир кашидааст. Шаҳр он ҷоест, ки ғайр аз мардуми муқими, аз ҳар гушаву канори давлат ба он бо зарурате меоянду мераванд ё ин ки он ҷо мемонанд. Аз ин ҷиҳат, дар шаҳр Ҳамида бо шахсоне вомехӯрад, ки ба ҳаёти ӯ таъсири ҳам мусбат доштанду ва ҳам манғӣ. Масалан, дар қисса Манзура занест, ки дорои рафтору кирдори нопок буда, дар баробари рафторҳои ношояму бадаҳлоқонааш ба Ҳамида некӣ мекунад. Ин зани айшдӯсту пулпараст, ки ба ҳамин роҳ Ҳамидаро низ бурданӣ мешавад, дар охир аз кирдору рафторҳои ношоями худ пушаймон шуда, ба роҳи дурусти зиндагонӣ рӯ меорад. Дар муқоиса ин ду зани аз ҷиҳати хулқу атвор бо ҳам зид, яке поктинат ва дигаре бадтинату нопок, бо тарбияи муҳиту олами маънавии хеш аз ҳам тафовут доранд.

Ҳамин тарик, нависанда зимни тасвири образ ва саргузашти образҳо дар қиссаи «Занги аввал» қушидааст, хусусиятҳои равонӣ ва ахлоқии онҳоро ба таври воқеӣ тасвир намояд. Тарзи зиндагии занони деҳотӣ дар солҳои ҷанг ва шаҳриро дар солҳои баъди он нависанда дар ҷараёни нобасомониҳои зиндагии онҳо ба тасвир кашида, фарқи муҳити маънавию ахлоқии онҳоро дар қиссаи зимни воқеаву ҳодисаҳо нишон доданӣ шудааст. Образи марказии қисса – Ҳамида аз таҷрибаи зиндагии худ ба воситаи хотираҳо ва таҳлилҳояш ба зуҳур омадааст. Саргузашти ин зани ҷафоқашида ва талхии рӯзгор насибгашта, образи воқеии бештари занони он даврро дар худ инъикос намудааст.

Сорбон дар нахустин қиссаи худ ба тасвири воқеаҳои солҳои сиву панҷоҳи асри XX таваҷҷуҳ намуда, ҳаёти воқеии зан, маънавиёту ахлоқи ӯро тасвир менамояд. Тавассути хотираҳои Ҳамида нависанда ҷабру ҷафо ва солҳои душвори замонро нишон додааст, ки зери пиндорҳои зиёди ҳаётӣ ва таҷрибаи зиндагии ӯ ба тасвир омадааст. Воқеан ҳам баъд аз Инқилоби Октябр зан дорои ҳуқуқҳои зиёде гардид, вале раванди дар амал татбиқ шудани он замони муайянero тақозо мекард, зеро назари маҳдуду пасти нисбати занон мавҷудбудаи он давр имкон намедод, ки зан аз озодӣ ва ҳуқуқҳои воқеии худ ба таври комил истифода барад. Дигар шудани рӯҳияву тафаккури зан ваҷҳи таъриҳӣ дорад ва Сорбон дар саргузашти як зании одии деҳотӣ, ки танҳо тарбияи модарро гирифта буду эҳтироми ӯро пос медошт ва бо панду насиҳати ӯ дар ҷабру ҷафоҳои зиндагӣ сабру тааммул мекард ва аз ҳама муҳим поктинат буд, воқеияти замонро инъикос намудааст. Дар тасвири ҷаҳро зан нависанда дар қиссаи нахустини худ аз таҳайюлоти бадеӣ даст кашида, воқеиятро он чуноне ки ҳаст қаламдод намуда, маҳдудияти назарии замонро ба ин васила нишон додааст.

АДАБИЁТ

1. Бақозода, Ч. Ҷустуҷӯҳои эҷодӣ дар насири тоҷик / Ч. Бақозода. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 144 с.
2. Бақозода, Ч. Нависанда ва идеали замон / Ч. Бақозода. – Душанбе: Адиб, 1987. – 256 с.
3. Қаюмова Д. Ҳусусиятҳои жанрию услубии ҳикоя ва повестҳои Сорбон / Д. Қаюмова. – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2017. – 232 с.
4. Лейдерман, Н.Л. Движение времени и законы жанра: монография / Н.Л. Лейдерман. – Свердловск: Сред. Урал. кн. изд.-во, 1982.– 256 с.
5. Набавӣ, А. Ҷустурҳо ва ибтикорот дар наср: маҷмӯаи мақолаҳо / А. Набиев. – Душанбе: Адиб, 2009. – 324 с.
6. Раҷабӣ М. Ба фикри ман / М. Раҷабӣ. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 211с.
7. Раҷабов М. Сухани саҳт нишони ҳаққоният нест /. М. Раҷабов // Адабиёт ва санъат. – №44 (569).3.11.1988. – С.4.
8. Сорбон. Куллиёт. Ҷилди 1. Повест. / Сорбон. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 488 с.
9. Сорбон. Куллиёт. Ҷилди II.Повест. / Сорбон. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 444 с.
- 10.Сорбон. Куллиёт. Ҷилди III. Қиссаҳои хурд. / Сорбон. – Душанбе: Эҷод, 2010. – 408 с.
- 11.Сорбон дар оинаи нақду сухансанҷӣ. Гирдоварӣ, таҳия ва вероиши Одили Нозир. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 487 с.
- 12.Хочамуродов О. Насри зеҳнгарои форсии Эрон дар қарни XX (поэтикаи жанр) / О. Хочамуродов. – Душанбе: Маркази эроншиносӣ, 2003 – 233 с.
- 13.Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы – соч. в 4х тт. Т.3.,- М.,1981.-431 с.
- 14.Шарифов, X. Назарияи наср (дар адаби форсии асрҳои 4–9 ҳичрӣ) / X. Шарифов. – Душанбе: Пайванд, 2004. – 319 с.
- 15.Шукруллоҳӣ К. Нависандае, ки ба касе монанд нест / К. Шукруллоҳӣ. – Душанбе: «Балогат», 2016. – 248 с.
- 16.میرصادقی ج. انسیر داستان / ج.میرصادقی. – تهران: شفاف، 1367. – 494 ص.
- 17.میرصادقی ج. ادبیات داستانی / ج.میرصادقی. – تهران: صدف، 1374. – 543 ص.

МАВҶЕИ НАҲУСТҚИССА ДАР ЭҶОДИЁТИ СОРБОН

Дар мақола наҳустин қиссаи Сорбон зери унвони «Занги аввал» баррасӣ шудааст. Сорбон нависандаест, ки то кунун дар бораи густариши жанрҳои бадеии насири ўӯ, таҳлили сохторӣ, сабку маҳорати образофаринӣ, поэтикаи жанрҳои алоҳидаи адабӣ, забон, тарзи баён ва ҷанбаҳои эстетикиву бадеияти осораш дар адабиётшиносии тоҷик таҳқиқоти амиқе ба назар намерасад. Гарчанде дар охири солҳои 80-ум баъзе мақолаҳо ва тақризҳои ҷудогонаи адабиётшиносон М. Шакурӣ, А. Сайфуллоев, X. Шарифов, Ч. Бақозода, А. Сатторзода, А. Набавӣ, М. Раҷабов, Кароматуллоҳи Шукруллоҳӣ ва дар соли охир таҳқиқоти ҷудогонае, ки ба масъалаҳои вижагиҳои жанриву услубии ҳикояву повестҳои Сорбон дар адабиётшиносии тоҷик анҷом дода шуда бошад ҳам, вале дар бораи ташаккули шахсиву адабии адиб, ҷустуҷӯихо ва бозёфтҳои нависанда таҳқиқи амиқи ҷамъбастӣ ба сомон нарасидааст.

Дар адабиёти мусоир инчунин насири Сорбон ва сабки фардии ў то ин замон амиқ ва хамачониба омӯхта нашудааст. Бидуни баъзе мақолаҳои чудогона, нуқтаи назарҳои аҳли илму адаб ва як рисолаи илмии Д. Каюмова доир ба «Хусусиятҳои жанрию услубии ҳикоя ва повестҳои Сорбон» насири калонҷаҳми нависанд пурра таҳқиқ нашудааст.

Ба ақидаи муаллиф баррасии марҳилаҳои рушди насири бадеии Сорбон бо диди тоза, ки давраҳои муайянро дар бар мегирад, дар раванди такомули насири бадеии тоҷик пажӯҳиши чудогонаеро тақозо мекунад.

Калидвожаҳо: жанр, қисса, адаб, ташаккул, насири бадеӣ, раванд.

МЕСТО ПЕРВОЙ ПОВЕСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ СОРБОНА

В статье рассматривается первая повесть Сорбона, названная как «Первый звонок». Сорбон является писателем творчество которого в таджикском литературоведении до сих пор не исследована всесторонне, особенно жанровое художественное развитие его прозы, не проведен композиционный анализ, его стиль и мастерство в создании образов, поэтика литературных жанров, язык, стиль выражения, эстетические и художественные аспекты его прозы.

Несмотря на то, что в конце 80-90-х годов посвящены статьи и отдельные отзывы литературоведов М. Шукурова, А. Сайфуллаева, Х. Шарифова, Дж. Бакозаде, А. Сатторова, А. Набиева, М. Раджабова, Кароматуллохи Шукруллохи, кандидатская диссертация Д. Каюмовой в которых рассматриваются вопросы связанные с содержанием и художественные особенности структуры рассказов и повестей Сорбона. Однако, не изучено творческое развитие писателя, его новаторство в создании произведений, что требует глубокого исследование прозы писателя.

В современной литературе до сих пор всесторонне не изучена проза и индивидуальный стиль Сорбона. Исключение составляют некоторые отдельные статьи, точки зрения ученых, литераторов и кандидатская диссертация Д. Каюмовой на тему «Жанровые и стилевые особенности рассказов и повестей Сорбона».

По мнению автора статьи рассмотрение этапов развития художественный прозы Сорбона с новый точки зрения, которое охватывает определенные периода, в процессе развития художественной таджикской прозы требует отдельное исследование.

Ключевые слова: жанр, повесть, писатель, развитие, художественная проза, процесс.

THE PLACE OF THE FIRST STORY IN THE WORK OF SORBON

The article examines the first story of Sorbon, called "The First Call". Sorbon is a writer whose work in Tajik literary studies has not yet been studied all over the world, especially the artistic genre development of his prose and compositional analysis, his style and skill in creating images, the poetics of literary genres, language, style of expression, aesthetic and artistic aspects of his prose. Despite the fact that at the end of the 80-90s, articles and individual reviews of literary critics M. Shukurov, A. Sayfullayev, H. Sharifov, J. Bakozade, A. Sattorova, A. Nabieva, M. Radzhabova, Karatullokhi Shukrullokhi, PhD thesis of D. Kayumova, which deals with issues related to the content and artistic features of the structure of Sorbon's stories and novels. However, the creative development of the

writer, his innovation in the creation of works has not been studied, which requires a deep study of the writer's prose.

In modern literature, the prose and individual style of Sorbon has not been comprehensively studied yet. Some exceptions can be seen in some articles, the point of view of the scientists, writers and the candidate dissertation of D. Kayumova on the topic 'Genre and stylistic features of Sorbon's stories and novels. According to the author of the article, the consideration of the stages development of Sorbon's artistic prose from the new perspectives which covers certain periods, in the process of the development of artistic Tajik prose requires a separate study.

Keywords: genre, novel, writer, development, fiction, process.

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳошимова Ҳ. А.- номзади илми филология, ходими пешбари илмии шуъбаи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. **Сурога:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиё. Рӯдакӣ, 21. E-mail: hurshedah@mail.ru. Тел.: (+992) 93-401-30-33

Сведения об авторе: Ҳошимова Ҳ. А. - кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела современной литературы Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана. **Адрес:** 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21. E-mail: hurshedah@mail.ru. Тел.: (+992) 93-401-30-33

Information about the author: Khoshimova Kh.A. - PhD in philology, leading researcher of contemporary literature in Rudaki Institute of language and literature of the National Academy of sciences of Tajikistan. **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 21. E-mail: hurshedah@mail.ru. Тел.: (+992) 93-401-30-33

УДК: 82-2

БАНДУ БАСТИ РОМАНИ ДУВУМИ «ЗАРАФШОН»

X. A. Ҳошимова

**Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон**

Бояд гуфт, ки насли муосири тоҷик дар замони истиқлол аз лиҳози фаро гирифтани масъалаҳои мухимми сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо хусусиятҳои ба худ хос рушду инкишоф ёфт. Бешубҳа, суннатҳои адабиёти гузашта, таҷрибаи адабиёти даврони шӯравию адабиёти ҳамзабонон ва адабиёти ҷаҳонӣ дар эҷодиёти адабони тоҷик тозакориҳоро ба миён овард. Бинобар ин, таҳлилу тадқиқи осори нависандагони ҷудогона имкон медиҳад, ки натанҳо раванди инкишофи насли тоҷик, балки тозакориҳо ва тамоюлҳои адабӣ дар адабиёти муосири навини тоҷик низ муайян карда шавад. Ҳамчунин дар таҳлилу тадқиқи таҳаввули насли нав дар марҳилаҳои гуногун омӯзиши ҳунару

маҳорати нависандагӣ, воситаҳои адабию ҳунарӣ, тарзи соҳтани банду бости асари бадеӣ, нигориши воқеа аз зовияи диди муайян ва ҳамин гуна масоили марбут ба илми поэтика маҳорату сабк ва такомули ҳунари нигориши нависандаро дар насри муосир мушаххас менамояд. Метавон изҳор дошт, ки назарияи поэтика низ барои муайян намудани раванди инкишоф ва ташаккули жанрии навъҳои ҳамосавиро дар намунаи насри осори нависандагони чудогона имкон хоҳад дод.

Маълум аст, ки поэтика аввалин назарияест, ки бо номи ҳаким ва файласуфи қадими юнонӣ Арастуи Страгетӣ алоқамандӣ дорад. Мавзӯи омӯзиши банду бости асари бадеӣ, яклухтии асари бадеӣ, маҷмӯи воситаҳои бадеии корфармудаи муаллиф, усули нигоришу шакли таҳқия, банду бофти тасвир, диди олами воқеӣ, натанҳо эҷодиёти нависандай чудогона, балки як марҳилаи муайяни адабиёти давро низ меомӯзад. Илова бар ин, дар асоси ин омӯзишу таҳқиқ натанҳо яклухтии шакли бадеии асари оғаридаи нависанда дар навъи жанрҳои гуногун, балки сабки фардии нависандаро низ метавон муайян кард.

То ба ҳол дар бораи густариши жанрҳои бадеии насри Сорбон таҳлили банду баст, сабку маҳорати образофаринӣ, поэтикаи жанрҳои алоҳидаи навъҳои адабӣ, сабку забон, тарзи баён ва ҷанбаҳои эстетикиву бадеияти осори нависада дар адабиётшиносии тоҷик, ба ҷузъ як китобу мақолаҳои чудогона ва як рисолаи монографӣ таҳқиқоти амиқе ба назар намерасад.

Метавон гуфт, ки бо беҳтар гардиданӣ вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон насрнависони пуртаҷрибаву ҷавон ба эҷоди асарҳои марбут ба мавзӯъҳои мубрам, воқеаю падидаҳои матлубу номатлуб, ғаму ғӯssa, талошу пирӯзии инсон нисбат ба сарнавишту моҷароҳои баамаломада оғоз намудаанд. Албатта, дигаргуниҳои таърихиу иҷтимоӣ дар ҷомеа ба тафаккури нависандагон, аҳли илму адаб низ таъсири амиқ мерасонад. Нависандагон ба эҷоди образҳои нави бадеӣ дар робита бо дигаргуниҳои бамиённомада оғоз карданд. Шояд барои нависандагони ҷавон мутобиқ шудан ба тағйиротҳои нави таърихӣ душвор набуд, вале барои нависандагони давраи шуравӣ вобаста ба дигаргуниҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ то андозае мушкилотро ба миён оварда бошад ҳам, дар давраи нав асарҳои мондагорро эҷод кардаанд. Сорбон низ нависандae мебошад, ки дар назару диди хеш содик монда, дар пояти реализм воқеиятро дар бадеият воқеъгарона бозтоб намудааст. Ба ин маънӣ А. Сатторзода ишора карда мегӯяд: «Сорбон нисбат ба зиндагӣ ва рисолати адабиёт назари хосси ҳудро дорад. Вай рисолати аслии адабиёти бадеиро дар бозтоби воқеаҳо, ҳодисаҳо, ҷеҳраҳо – характерҳои нотакрор ва барҷаста дидааст ва дар

асарҳояш маҳз дар бораи зиндагӣ ва саргузашти ҳамин гуна одамон сухан ронда, воқеаҳо ва ҳодисаҳоеро ба қалам овардааст, ки фавқулода мебошанд» [6, 15].

Сорбон изҳор медорад, ки осори классиконамон «Ҳазору як шаб»-ро, «Тоҷикон»-и Бобоҷон Faфуров, асарҳои Гогол, Достоевский, Чехов, Толстой, Шолоҳов, Айматов, Распутин, Думбадзе, Быков, Герман Гессе, Томас Манн, Ҳәменгүэй, Маркес ва адабиёти Ҳитою Японӣ ва файраро мутолиа мекунад, ки дар насири нависанда таъсири ин адабиётҳоро мушоҳида намудан мумкин аст.

Дар мақолаи мазкур танҳо дар мисоли романи дувуми «Зарафшон», «Шарифа» (1997) банду бости асарофаринии Сорбон баррасӣ мегардад, ки марҳилаи дувуми фаъолияти эҷодии нависандаро ташкил медиҳад.

Роман бо эпиграф, иқтибоси мисраи шеъри Рӯдакӣ «Ин ҷаҳонро нигар ба ҷашми хирад» оғоз ёфта, иборат аз ҳафт фасл, ки ҳар яке аз фаслҳои роман чунин номгузорӣ шудааст: фаслҳои «Гум», «Селоб», «Пасоб», «Оби зулол», «Шоҳоб», «Тӯфон» ва «Дуоба». Фасли «Шоҳоб» нисбат ба фаслҳои дигар фароҳтару пурвусъат аст, ки сарнавишти модару зани мардсифату поксиришт ва покдоман Шарифа, зани муборизу баномус, барҳӯрдҳои оиласии онҳо бо Зуҳур, қурбониҳои падар – усто Қодир барои писараш Бурҳон, задухӯрди қувваҳои ба ҳам муҳолиф дар яке аз деҳаҳои водии Зарафшон – Амондара дар дигаргуниҳои муҳимми таъриҳӣ ба тасвир оварда шудааст.

Романро нависанда бо таҳқияи аҳли оилаи усто Қодир – писаронаш Бурҳон, Ҷӯра, Сангин ва занаш Шарифа, муносибату андешаҳои ӯ нисбат ба аҳли хонадон бо шарҳу тавсиф оғоз менамояд. Зимни нақл, аз номи шаҳси якум нависанда вазъи ноорому пурошӯби ибтидои асри XX-ро, ки бар асари ҳаракатҳои инқилобии Русия дар Ҳукумати подшоҳӣ мавчи бурҳони шадиди он ба Осиёи Миёна, аз он ҷумла дар деҳаҳои водии Зарафшон таъсири худро гузошта буд, баён мекунад. Ҳусусан аз чунин вазъияти ноорому пурошӯб ашхоси худҳоҳу худшинос ва молу сарватдӯст беку бойҳо, дуздону ғоратгарон, роҳзанҳо, намояндагони Ҳукумати подшоҳии Русия ба мардум зулм мекарданд, ки дар роман вобаста ба сарнавишти қаҳрамонҳои марказӣ ҳадафҳои сиёсиву иҷтимоии чунин ашхос баён шудааст. Нависанда дар роман дар хислату сирати Зуҳур, сокини деҳаи Амондараи Зарафшон чунин ашхосро ба тасвир мегирад, ки вобаста ба фазои носолими давр худро бар сари мардум ҳоким таъйин карда, ба ҳарроҳу восита зулм мекунад. Дар тамоми дигаргуниҳои замон, пеш аз ҳама ва бештар аз ҳама мардум ҷабру ҷафо ва зулм медиданд ва нависанда дар роман ҳусусан ба ҳамин

чиҳати масъала низ таваҷҷуҳ намудааст. Дар ҳатти сужет Сорбон аҳли оилаи усто Қодир, хусусан қисмати писараш Бурҳон ва завҷааш Шарифабону ва амалу кирдорҳои Зухурро дар алоқамандӣ бо рӯйдодҳои дар деҳа баамаломада воқеъгарона ба тасвир меорад. Зимни таҳқия гоҳе нависанда манзараҳои деҳа ва дарёи Зарафшон, Дупуларо тасвир намуда, аз қурбониҳои гирдоби дарёи пурталотум бори дигар инсониятро огоҳ месозад. А. Набавӣ дар бораи оғаридаҳои Сорбон чехраи инсонҳои иқтидорманду мубориз, талошгар, ҳимоятгари шарафи ҳуд ва хислату тинаташон пок аз оғози фаъолияти эҷодияш кӯшиш ба ҳарҷ доданро қайд карда, тасвири рисолати инсониро дар ҳифзи нафс ва нисбат ба шинохти зиндагии нависанда, мавқеи ўро ҳамчун муаллиф чунин изҳори назар кардааст: «Ин ҳадафи иҷтимоиву сиёсии нависанда ўро ба дарёфти шакли ҳоси шинохти зиндагӣ во доштааст ва ў рӯ овард ба равиши воқеъгарони айнӣ, яъне тасвири зиндагӣ дар манзараҳои зинда, ки дар он нависанда ва ҳадафи шахсии ў камтар мавқеъ доранд, балки ҳулосаи муаллиф ва ғояи асар дар батни матн ва сарнавишти инсонҳо нуҳуфтааст» [3, 294-302]. Дарвоқеъ, дар романи «Шарифа», китоби дувум такя ба суннати реализми сирф чехраи Шарифаро ҳамчун зани ҷасуру поктинат, бо нангӯ номус ва ба қавли ҳуди нависанда «Модархудо: таҳтнишин, боҳтиром, тоза, озода, покиза ва наҷиб»-ро, ки баҳри шавҳару фарзандон, ободии ҳонадон ва нигоҳ доштани шарафи модарии ҳеш талош мекунад, Сорбон дар заминаи суннати реализм воқеъгароёна ба тасвир меорад.

Бояд гуфт, ки дар ин роман нависанда дар банду баст усули экспозитсияро ба кор мебарад, ки қабл аз таҳқияи воқеаи асосӣ дар бораи аҳли хонаводаҳои Усто Қодир ва Зухур нақл мекунад. Дар ин қисм бо сабаби соҳтани ҳонаи нави истиқоматӣ Зухур, ки барои қабули меҳмонони «олиқадр» ва дар назди мардум нишон додани бартарии ҳеш бино карданӣ буд, усто Қодирро барои соҳтани иморат водор месозад. Аз вақте ки Зухур ба соҳтани иморати нав ният мекунад, муносибати мураккабу пурхтилоф, сарнавишти талхи оилаи усто Қодир ва барҳӯрдҳои тарафайн дар баробари замони ноороми таърихӣ оғоз меёбад.

Дар фасли аввал «Гум» нависанда аз ду қаҳрамони романҳои аввал ва савум бобо Наврӯз ва Туғрал ёдовар мешавад, ки ин ҷиҳат алоқамандии воқеаҳои китобҳои аввали савумро ташкил медиҳад. Номгӯи фаслҳо бо мазмуну мундариҷаи ҳатти сужет алоқаманд мебошад, зоро писари усто Қодир – Бурҳон, Зухур ва писараш – Забур баъд аз тӯй гум мешаванд, аввалий ба сабаби нангӯ номус ва дуи дигар, аз тарсу ҳарос ва шармандагӣ муддате аз хонавода ва мардум дурӣ мечӯянд.

Яке аз хусусияти муҳим дар асарҳои Сорбон дар он зохир мешавад, ки нависанда дар баробари тасвири олами ботинӣ, монологи андеша, муҳокима, ҳолат ва монологи лирикӣ дар ҳарактерофаринӣ натанҳо ба масъалаҳои ахлоқӣ, барҳӯрдҳои эҳсосҳои инсонӣ дар ҳолатҳои муҳталиф, аз он ҷумла психологӣ, балки ба урғу одат, суннатҳои миллӣ ва боварҳои мардумӣ таваҷҷуҳ менамояд. Ҳамин ҷиҳатро мо дар фаслҳои «Селоб», «Пасоб» китоби дувуми «Зарафшон» мушоҳида менамоем. Тасвири манзараи селоб, сар задани шайтонбод, зилзила ва омадани селобро нависанда баъд аз воқеаи мудҳиши миёни фарзандони Зухур рӯй додани муносибати маҳрамона ба амал меояд, ки як навъ ҷазои инсонӣ ба амалҳои мамнӯъ шинохта шудааст. Ҳамчунин дар таҳқияи воқеаҳо ва тасвири сарнавишти персонажҳо ривояту қиссаҳо дар ҳикояҳои илҳоқӣ, дидани хоб ва нишонаҳои паёми он зимни андешарониҳо, муҳокимарониҳо ва руҷӯҳои лирикӣ шарҳу тавзех дода мешавад.

Бояд гуфт, ки қабл аз таҳқияи фасли асосӣ «Шоҳоб», ки қаҳрамони марказии роман, модари мардсифату боиродат, пурқуввату бо нангӯ номус ва покдоману бо иффат Шарифабону, завҷаи усто Қодир, нависанда бенангиву беномусӣ, қасдгириву бадбинӣ ва кирдорҳои пасти Зухурро баён менамояд, ки асоси ҳамаи бадбаҳтиҳои хонадони усто Қодир гашта буд. Аз нооромии замон, задухӯрдҳои қувваҳои муҳолиф ва боқимондаҳои Ҳукумати подшоҳӣ дастаҳои муайян ба деху деҳқадаҳои дурдасти Тоҷикистон паноҳ бурда, ба монанди Зухур барин лаганбардорон, манфиатҷӯён ва мансабпарастон мардумро чандтарафа зулму ситам медоданд. Ҳамин ҷиҳатро нависанда дар муносибатҳои миёни оилаи усто Қодир ва Зухур дар барҳӯрдҳои таърихии замон тасвир намудааст.

Дар роман Сорбон қабл аз таҳқия ҳар фаслро аз тасвири манзара оғоз менамояд, аз ҷумла дар фасли «Селоб» манзараи фаромадани селобро ба деха батағсил чунин баён мекунад: «Ҳаво соғ буд ва бегубор буд. Аз боло, аз паси кӯҳи Гаҳвора як ҷангол пахтаи гозида барин абрे пайдо шуд ва онро бод гоз-гоз пахӯ кард ва абр кӯҳпораҳоро соя афканда, тиратар гардонда, осмонро фаро гирифтани шуда, дудвор ба авҷи фалак сар қашид. Вале нисфи деха ва аз рӯди Зарафшон он тараф кӯҳҳои рӯёргӯҳ ҳама офтобӣ буданд. Садои тундар омад; чунон омад, ки тире абрро суроҳ карда, ба ҳамон суръат фарқи замин фурӯ рафт....» [8, 22].

Зимни нақли нависанда пайдарҳамии мантиқӣ дар тасвири манзара, баёни ҳолату тасвири портрет, диалогу монологи персонажҳо ва шарҳу тавзехи воқеаҳо риоя шудааст. Гоҳе нависанда бевосита ба хонанда муроҷиат менамояд: «Усто Қодирро ба ҳоли худ монему аз Зухур

хабар гирем:» [8, 23]. Ҳамчунин нависанда воқеаҳои муҳимми таърихиро вобаста ба рӯдодҳои замон бевосита аз номи шахси якум нақл мекунад ва дар мавриди зарурат воқеаро тавзех медиҳад, чехраҳо ва ҳарактери персонажҳоро тавсиф медиҳад. Масалан, дар монологи даруни Шарифа нависанда андешаҳои зани ғамзадаву кулфатзадаро дар бораи замону одамият чунин менигород: «*Дунё охир шудагӣ барин – Оби Азов мешавад, мазмун. Гӯё ҳама чиз муаллақ, амонат: одамони шинос якдигарро мефурӯшанд, ба ҳамдигар баҳилӣ мекунанд, яке аз дигаре чизе меситонад, яке дигареро мазлум мекунад; яке ба зӯрӣ зиндагӣ дорад, дигаре бо зорӣ....*» [8, 53]. Ин андешаҳои зани одии деха мебошад, ки доираи фаҳмиши ӯ дар асоси ривояту асотираҳо ва бовариҳои мардумӣ ташаккул ёфтааст. Бар сари зин нишастану ҷазои қозӣ, Зухур барои Шарифа як навъи эътиroz ба беадолатиҳо ва ҳимояти нангӯ номус, шарафи хеш бошад, аз ҷиҳати дигар, матонату диловарӣ ва иродай қавии модари бузургро нишон медиҳад. Дар чунин тасвири объективона нависанда кушидааст тамоми сиришти модарон ва занони дехаро дар чехраи Шарифа инъикос намояд. Персонажҳои дигари деха Эшонбобо (Эшон Сайд), Бибихалифа, кампири Моҳбӣ, Иззат, Норӣ духтари Зухур, қозӣ, Боқарқин, Бозор, Шариф, Марям (Мария), Гулсифат, Умар, қозии Шоҳдор, Қаҳҳорча, Фани, Ёрмуҳаммад, Ҳомид-қурбошӣ ҳар яке аз рӯи танату рафторашон ва амалу ҳаракатҳояшон зимни нақли рӯйдодҳову воқеаҳо тавсиф шудаанд.

Дар роман, чунон ки ёдовар шудем, ручуи лирикӣ яке аз унсурҳои банду бости асар дар мавриди шарҳу тавзехи воқеаи гузаштаи дур ва ё наздик ё ки умуман, алоқаманд ба он ба назар мерасад. Масалан, нависанда қиссаҳою ривоятҳои ашҳоси худкушро, ки ба дарёи Зарафшон худро партофта, ҳаёти худро қатъ мекарданд, чунин баён мекунад: «*Бисёранд онҳо ва ҳар касе, ки худро аз ин бора ба Зарафион андохта бошад, қисса дорад; қиссааш баъди сараши миёни мардум афсона мешавад. Одамон миёни худ дар ин хусус баҳс кунанд, кӣ ҳаққу кӣ ноҳақ буданашро гӯяд, аммо дар зиндагӣ ба ёди касе наояд, ки чунин мочарову фоҷиаҳоро таҳлил кунад. Яке аз дасти шавҳар, яке аз дасти модаришӣ, дигаре аз заҳми забон, оне бо гуноҳи хеш ва бисёриҳо аз ҷабри замона ба гирдоби бало гирифтор шаванд...*» [8, 64]. Ин гуна ҳикояҳоро ҳикояҳои илҳоқӣ (вставка) низ меноманд, ки ҳикоя андар ҳикоя оварда шудаанд, инчунин афсона, ҳарактери мардумони қӯҳистон тасвиф шудааст (дар саҳифаҳои 65-66, 67, 153, 169 ва ғ.). Масалан, дар бораи лақабгузории мардуми деха дар роман, ки шарҳу тавзехи муаллиф мебошад, чунин оварда шудааст: «*Лақаб додан хислати мардуми деха аст, қариб одами белақаб нест дар ин деха, аммо лақабҳо ҳар ранг мешаванд: яке рӯҳи касро мебардорад, дигаре*

касро ба замин мезанад» [8, 153]. Дар бораи хислати мардуми деха, кӯҳистонӣ бошад, нависанда зери монологи дарунии Марям дар андешаронӣ чунин менигорад: «*Мардуми кӯҳпора аз ҳад зиёд сода, бамеҳр, одамдӯст, зудбовар, лозим меояд, ҷон дарег намедоранд... ва агар эътиқодашонро гардонӣ, мураккаб, ҷоҳил, нобовар шаванд; аз имон гарданд; аз пай дасиса, ҳиллаву найранг афтанд ва касе онҳоро аз роҳашон гардонда намавонаанд» [8, 169]. –*

Ҳамин тариқ, дар китоби дувуми «Зарафшон» – «Шарифа» мавзӯю муҳтавои асосӣ ва масъалагузориҳо нишон додани рӯху тавони модари тоҷик, зани муборизи як аз дехаҳои минтақаи Зарафшон дар фазои ноороми ҳаракатҳои инқилобии ибтидои асри XX дар авчи барҳӯрдҳои қувваҳои муҳолиф мебошад, ки фарзандону хонадони худро аз ҳучуми душманону гирифтории ғуломии иҷтимоӣ, аз бедодиву беадолатиҳои замона дар воқеаҳои муҳимми таъриҳӣ ҳифз карданӣ шудааст. Дар нақли одӣ Сорбон дар хатти сужет дар усули экспозитсия сиришти аҳли оилаи усто Қодир ва хислату рафтори Зухурро зимни мусибатҳои хонаводагӣ ва гардишҳои таъриҳӣ ба тасвир меорад. Дар мавриди зарурат, ҳангоми таҳқияи воқеаҳо ва ҳодисаҳо ба воситаи рӯчӯҳои лирикӣ, монологи дарунӣ, андешаронӣ, муҳокима, диалоги персонажҳо амалиёти қаҳрамонҳо, барҳӯрдҳои маънавию ахлоқӣ, андешаҳои муҳталиф, нишон додани покиву поктинатӣ ва қавииродагии модари тоҷик, матонату адолатпарварии ӯ, расму русуми мардумӣ, диалоги баҳсӣ бо қозӣ ва гайраҳо истифода шудааст, ки дар манзараҳои зиндагии мардуми одии деха воқеъгарона тасвир шудааст. Аз ин лиҳоз, дар соҳтори дарунии роман дар усулу унсурҳои банду бasti асар нависанда барои тасвири чеҳраҳои персонажҳои асар, ҳусусан қаҳрамони марказӣ – Шарифа, инчунин истилоҳотҳои ҷуғрофӣ, таъриҳӣ, тамсилу ташбехҳо, ривояту қиссаҳо, хобу афсона, боварҳои мардумиро дар матн ба маврид истифода намудааст.

АДАБИЁТ:

1. Зан барои парастиш ва назокат аст. Суҳбат бо журналист ҲокимиАЗиз / «Омӯзгор», 1990. – 6 феврал; Сорбон дар оинаи нақду сухансанҷӣ. Гирдоварӣ, таҳия ва вероиши ОдилиНозир. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – С.302.
2. Замон ва наср: Мулоҳизаҳои Ф. Муҳаммадиев, М. Шукров, М. Ҳоҷаева, Р. Ҳодизода, А. Сайфуллоев, А. Баҳорӣ, Р. Ҳошим, С. Турсун, Р. Ғаффоров, Ӯ. Кӯҳзод, А. Самадов, Ҷ. Бақозода. // Садои Шарқ. – №1. – 1981. – С.93-127.
3. Набавӣ, А. Достони наву ибраторӯзи Искандару Доро / А. Набавӣ. Дар китоби Ҷустурҳо ва ибтикорот дар наср: маҷмӯаи мақолаҳо / А. Набиев. – Душанбе: Адид, 2009. – С.294-302.

4. Набавӣ А. Достони наву ибратомӯзи Искандару Доро / А. Набавӣ Дар китоби Сорбон дар оинаи нақду сухансанҷӣ. Гирдоварӣ, таҳия ва вероиши Одили Нозир. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – С.124-135.
5. Салимӣ Н., А. Набавӣ. Камолоти сухан / Н. Салимӣ. Дар китоби Сорбон дар оинаи нақду сухансанҷӣ. Гирдоварӣ, таҳия ва вероиши Одили Нозир. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – С.45-49.
6. Сатторзода, А. Ровии Амондара / А. Сатторзода // Дар китоби Сорбон дар оинаи нақду сухансанҷӣ. Гирдоварӣ, таҳия ва вероиши Одили Нозир. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – С.15-36.
7. Сорбон дар оинаи нақду сухансанҷӣ. Гирдоварӣ, таҳиявавериши Одили Нозир. – Душанбе: «ЭР-граф», 2021. – 448с.
8. Сорбон. Куллиёт. Ҷилди VI. Роман: Зарафшон, Шарифа. Китоби дувум. Туғрал. / Сорбон. – Душанбе: Эҷод, 2009. – 432 с.
9. Шукров, М. Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстетикӣ / М. Шукров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 452 с.
10. Шукров, М. Диdi эстетикии халқ ва насри реалистӣ / М. Шукров. – Хучанд: Нури Хучанд, 2006. – 190 с.

БАНДУ БАСТИ РОМАНИ ДУВУМИ «ЗАРАФШОН»

Дар мақола соҳтори ҳунарии романи «Шарифа»- Сорбона мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Масъалаи тасвири бадеии воқеяят, аз ҷумла, тарзи нақлу шакли таҳқия, тасвири манзара, характеристикаи ҷаҳраи қаҳрамони марказӣ ва иштироқдорони асар, аз рӯи диdi нависанда имкон медиҳад, ки тафаккури бадеии нависанда ва ғояи асар муайян карда шавад, ки муаллифи мақола аз ҳамин ҷиҳатҳо асари нависандаро тадқиқу таҳлил намудааст.

Ба ақидаи муаллифи мақола, ба мушоҳида гирифтани банду бости бадеии осори нависанда, пеш аз ҳама, усулу унсурҳо ва воситаҳои бадеии тасвирро ба кор гирифтаи нависанда, ҳангоми оғариниши асар, сабки фардии нависанда муайян карда мешавад. Сорбон, ки нависандаи пурмаҳсули адабиёти муосири тоҷик ба шумор меравад, бо эҷоди асарҳои гуногуни жанрӣ маҳорати ҳунарии нигоришро дар эҷоди асар такомул додааст. Ҳусусан, дар таърихияти тасвир дар эҷодиёти нависанда ҷанбаи таҳлилий пурқувват мегардад, ки назар ба соҳтори ҳунарии асарҳои таърихии давраи шӯравӣ тафовут дорад. Ин ҷиҳатҳои фарқунандаро муаллиф дар мисоли романи «Шарифа» дар мисолҳои мушахҳас нишон медиҳад, ки барои муайян кардани масъалаҳои нисбатан умумии ғоявию бадеии нависанда имкон медиҳад.

Ключевые слова: банду баст, усул, унсур, нақл, таҳқия, образ, ташаккул, марҳила, эҷодиёт.

КОМПОЗИЦИЯ ВТОРОГО РОМАНА «ЗАРАФШОНА»

В статье рассматривается композиционная структура романа «Шарифа» Сорбона. Вопрос художественного изображения действительности, в частности способ повествования, описание пейзажа, характеристика персонажей с связи с видением мира писателя представляет возможность определить художественный замысел писателя и идею произведения, на основе которого автор данной статьи рассматривает произведение писателя.

По мнению автора статьи, изучение художественной композиции прозы Сорбона, прежде всего, композиционные приёмы, элементы и художественные средства описания, при создании произведения, определяется индивидуальный стиль писателя. Сорбон является плодотворным писателем таджикской современной литературы, создавший в различных жанрах произведений развивает свое творческое мастерство как писатель. Особенно, в историческом описании в творчестве писателя приобретает аналитический характер, который отличается от композиционной структуры исторических произведений советского периода. Данные отличительные черты, автор показывает конкретно на примере романа «Шарифа» на основе которого представляется возможность определить относительно общие вопросы произведения, связанные с художественным замыслом и идеей писателя.

Ключевые слова: композиция, приём, элемент, повествование, рассказ, образ, развитие, этап, творчество.

THE COMPOSITION OF THE SECOND NOVEL "ZARAFSHON"

The article deals with the compositional structure of Sorbon's novel Sharifa. The issue of the artistic representation of reality, in particular the way of narration, description of the landscape, characterization of characters in connection with the writer's vision of the world, provides an opportunity to determine the writer's artistic intent and the idea of the work, on the basis of which the author of this article considers the writer's work.

According to the author, the study of the artistic composition of Sorbon's prose, primarily compositional techniques, elements and artistic means of description, when creating a work, determines the individual style of the writer. Sorbon is a prolific writer of Tajik modern literature, who has created works in various genres and develops his creative skills as a writer. Especially, in the historical description in the writer's work it acquires an analytical character, which differs from the compositional structure of historical works of the Soviet period. These distinctive features that the author shows specifically on the example of the novel "Sharif" on the basis of which it is possible to determine the relatively general issues of the work related to the artistic conception and idea of the writer.

Keywords: composition, device, element, narration, story, image, development, stage, creativity.

Маълумот дар бораи муаллиф: *Хошимова Х. А.*- номзади илми филология, ходими пешбари илмии шуъбаи адабиёти мусоари Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. **Сурога:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиё. Рӯдакӣ, 21. E-mail: hurshedah@mail.ru. Тел.: (+992) 93-401-30-33

Сведения об авторе: *Хошимова Х. А.* - кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела современной литературы Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана. **Адрес:** 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21. E-mail: hurshedah@mail.ru. Тел.: (+992) 93-401-30-33

Information about the author: *Khoshimova Kh.A.* - PhD in philology, leading researcher of contemporary literature in Rudaki Institute of language and literature of the National Academy of sciences of Tajikistan. **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 21. E-mail: hurshedah@mail.ru. Тел.: (+992) 93-401-30-33

ХУСУСИЯТҲОИ МОРФОЛОГИИ ШУМОРА ДАР ЗАБОНҲОИ ОЛМОНӢ ВА ТОЧИКӢ

C. Яқубова

Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи M. Назаршоев

Шумора ҳиссаи нутқест, ки миқдор ва тартиби ашёро бо адад ифода мекунад. Дар забони олмонӣ шумораҳо се хел мешаванд: шумораҳои миқдорӣ. тартибӣ ва касрӣ [3,118].

Шумораҳои миқдорӣ дар забонҳои муқоисашаванд аз нуқтаи назари грамматикӣ миқдор ва тартиби предметҳоро мефаҳмонанд ва аз нуқтаи назари фонетикӣ дар вақти талаффузи ададҳои гуногун ифода меёбанд. Дар забони олмонӣ шумораҳо одатан ба исмҳо ҳарактери миқдорӣ медиҳанд. Мисол: drei Schüler-«се хонанда», der erste Schuler – «хонандаи аввал», viele Schuler - «хонандагони бисёр» [3,121].

Шумораҳои миқдори муайяни предметро: zwei Hefte-«ду дафтар», zwanzig Hefte –«бист дафтар» ё миқдори номуайяни предметро: viel (e) – «бисёр», wenig (e) Hefte-«дафтарҳои кам» ифода мекунанд. Аз ин рӯ шумораҳо дар забони олмонӣ ба ду гуруҳ ҷудо мешаванд;

- 1.Шумораҳои муайян –fünf «панҷ» zehn «даҳ»
- 2.Шумораҳои номуайян – alle «ҳама», beide «ҳар ду», manche «баъзеҳо», sämtlich «тамоман»

Шумораҳои муайян дар навбати худ ба гуруҳҳои зерин ҷудо мешавад:

- 1.Шумораҳои миқдорӣ-drei «се» vier «чор»
- 2.Шумораҳои тартибӣ-erste « якӯм» dritte «сеюм»
- 3.Шумораҳои касрӣ-drei viertel «аз чор се ҳисса»

Шумораҳои миқдорӣ

Шумораҳои миқдорӣ миқдори предметҳоро фаҳмонда ададҳои алоҳидаро номбар мекунанд [2,118].

Шумораҳои аз 1 то 12 дар забони олмонӣ аз ҷиҳати соҳти худ шумораҳои содда ба ҳисоб мераванд.

1-ein(eins), 2-zwei, 3-drei, 4-vier, 5-fünf, 6-sechs, 7-sieben, 8-acht, 9-neun, 10-zehn, 11-elf, 12-zwölf.

Шумораҳои аз 13-19 бо ёрии калимаи zehn (vier+zehn=vierzehn ҷор+даҳ ‘ҷордаҳ'), даҳихо бошанд, бо ёрии суффикси -zig таркиб меёбанд: 50=fünf +zig = fünfzig.

Ба шумораҳои содда дар забони олмонӣ инчунин **100-hundert, 1000-tausend,**

1 000 000- eine Million ва **1 000 000 000- eine Milliarde** дохил мешаванд. Шумораҳои **hundert** ва **tausend** метавонанд дар вазифаи исм истифода бурда мешаванд.

Hundert Menschen- сад нафар, **hunderte von Menschen** –садҳо нафар-дар ин чо шумораи **hunderte** таҳминро нишон медиҳад.

Шумораҳои дурақамаи аз 21 то 99 дар забони олмонӣ ба таври зерин ифода мешаванд: Аввал номи воҳидҳо баъд пайвандаки **und** ва дар охир даҳӣ хонда мешавад. Ҳамаи калимаҳо якҷоя навишта мешаванд: **25-fünfundzwanzig, 36-sechsundzwanzig, 68-achtundsechzig.**

Байни шумораҳои миқдории забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ фарқиятҳои зерин мавҷуданд:

1. Дар ифодаи шумораҳои мураккаби аз 21 то 99 дар забони олмонӣ номи воҳидҳо пеш аз даҳиҳо ифода мешаванд (аввал якӣ баъд пайвандаки **und** ва пас аз он даҳӣ) дар забони тоҷикӣ бошад баръакс ададҳои аз 20 боло бо пайвастани воҳидҳо бо даҳиҳо, садиҳо, ҳазорҳо ва гайра, ки дар натиҷа ададҳои таркибӣ ба вуҷуд меоянд, ба воситаи пайвандаки у соҳта мешаванд. .

Мисол:

22-бисту панҷ- zweiundzwanzig

1. Дар забони олмонӣ дар муқоиса бо шумораҳои миқдории забони тоҷикӣ дар аввал даҳҳиҳо ва баъд воҳидҳо меоянд.

Мисол;

Fünfundzwanzig (панҷ ва бист) –биступанҷ

99-наваду нуҳ-neunundneunzig

65-шасту панҷ-fünfundsechzig

56-панҷову шаш-sechsundfünfzig

2. Дар забони олмонӣ шумораҳои тартибӣ якҷо навишта мешаванд, дар забони тоҷикӣ бошад чудо навишта мешаванд.

Мисол:

Einhundertvierundachtzig - як саду панҷоҳ

3. Солшуморӣ дар забони олмонӣ одатан бо садиҳо сар мешавад дар забони тоҷикӣ бошад бо ҳазориҳо.

Мисол: Im Jahre neunzehnhunderteinundsechzig. Соли нӯздаҳсаду шасту як.

Шумораҳои миқдорӣ метавонанд вазифаи синтаксисии исмро ифода кунанд. Дар ин маврид онҳо одатан ҷинси занона мешаванд ва вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд.

а) номи ададро ифода мекунанд.

Du hast die Fünf nicht gut geschrieben. Ту панҷро нодуруст навиштӣ.

б) миқдорро нишон медиҳанд.

Der Junge hat Fünf bekommen. Бача баҳои панҷ гирифт.

г) шумораи шахсро нишон медиҳад.

Die Fünf –fünf Menschen панҷ нафар

Вақтро ифода мекунад:

Es war 1978 .Соли 1978 буд.

Moskau wurde im Jahre 1147 gegründet –Москва соли 1447 таъсис ёфт.

Der Zug fährt um 18:00 Uhr von Moskau ab.- Қатора соати 18: 00 аз Москва ба роҳ баромад.

Es ist viertel nach acht.-Соат аз ҳашт чоряқ гузашт.

Шумораҳои аслӣ (миқдорӣ) дар забони ҳозираи тоҷикӣ зиёд нестанд. Ададҳои то ҳазор қарib дар ҳамаи забонҳои эронӣ тақрибан як хел аст. Бисёр ададҳои соддаи тоҷикӣ ва русӣ ҳам аслашон як аст.

Мисол: **ду ва два , панҷ ва пять, шаш ва шесть, сад ва сто.**

Шумораҳо дар забони тоҷикӣ ҳусусиятҳои грамматикии зиёд надоранд. Ҳусусиятҳои морфиологии шумораҳо аз он иборат аст, ки дар онҳо категорияи шумора (танҳо ва ҷамъ) мавҷуд нест. Шумораҳо аломати категорияи номуайяни (e)-ро намегиранд. Шумораҳои миқдорӣ нумеративҳоро мегиранд. (чорта, ҷор дона, ҷор сад, ҷор нафар ва монанди инҳо). Шумораҳои миқдорӣ дар забони тоҷикӣ бо суффикси –ум, -юм шумораи тартибӣ месозанд (ҷорум, сеюм)

Шумораҳои тартибӣ

Шумораҳои тартибӣ тартиби предметро ифода мекунанд. Шумораҳои тартибӣ дар забони олмонӣ аз шумораҳои миқдории аз 1 то 19 бо ёрии суффикси **-te** ва аз 20 боло бо ёрии суффикси **'-ste** сохта мешаванд. Мисол; der zweite Juni-«дуюми июн», der zwanzigste Juni «бистуми июн» der hundertste Tag «рӯзи садум», вале: der erste Juni «якуми июн», der dritte Juni «сеюми июн», der achte Juni «ҳаштуми июн » сохта мешаванд.

Дар вақти ифода шумораҳои тартибии бо рақам, баъд аз рақам нуқта гузошта мешавад: der 5.(fünfte) панҷум .

Пеш аз исм шумораҳои тартибӣ одатан бо артикли муайян истифода мешаванд ва ҳамчун сифат тасриф карда мешаванд.

Мисол: Dieses Buch ist aus dem **achtzehnten** (18.) Jahrhundert.-Ин китоби асри ҳаждаҳум аст. Дар вақти ифода таърихи рӯз шумораҳои тартибӣ истифода бурда мешаванд, он гоҳ баъди шумораи тартибӣ бандаки **te** ва **ste** меоянд.

Мисол: Der 1. September (der erste September)-якуми сентябр;

Дар забони олмонӣ агар баъди номҳои шахс рақами рими бо нуқта ояд, онро ҳамчун шумораи тартибӣ мехонанд.

Мисол: Peter I – Peter der erste – Пётри якум. Katharina II – Katharina die zweite – Екартеринаи дуюм. Шумораҳои тартибии забони олмонӣ дар ҷумла вазифаи „муайянкунандаро ичро мекунанд.

Z.B: Er ist immer der erste – Ў ҳама вақт якум аст.

Шумораҳои тартибӣ дар забони тоҷикӣ аз шумораҳои аслий ба воситаи суффикси –ум

(-юм) сохта мешаванд: панҷум, шашум, ҳафтум ва монанди инҳо:

Мисол: Рӯзи ҳаштуми мартро мо ҳамчун рӯзи модарон ҷаши мегирим. Масъалаи дуюмро хонандагон ҳал накарда буданд. Шумораҳои тартибӣ дар забони тоҷикӣ баъзан барои таъкид ва обу ранги услубӣ суффикси сифатсози –ин-ро пеш аз –ум мегузоранд.

Мисол: Ҳаштодумин солгард.

Шумораҳои тартибӣ дар забони тоҷикӣ бо рақамҳои римӣ низ меоянд, дар ин ҳол суффикси –ум навишта намешавад, вале дар вақти ҳондан ба рақамҳои римӣ суффикси

(-ум, „умин) ҳамроҳ карда мешавад.

Мисол: Ичлосияи XVI – ум, ичлосияи шонздаҳум.

Шумораҳои таҳминии забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ.

Шумораҳои таҳминӣ бо такрори шумораҳои аслии гуногун ба вуҷуд омада адади таҳминии предметро мефаҳмонад. Шумораҳои таҳминӣ маънни ноаниқ ва таҳминӣ доранд, ҳусусияти шаклии онҳо такрори ададҳо мебошад: панҷ – шаш қабат қӯрпача. Дар забони олмонӣ шумораҳои номуайянӣ бо шумораҳои таҳминии забонҳои тоҷикӣ ва шуғнонӣ мувофиқат мекунад, ки онҳо шумораи номуайянро ифода мекунанд. Ба шумораҳои номуайянӣ viel (e), wenig (e), mehrere, einige доҳил мешаванд. Дар ҷумла шумораҳои номуайянӣ вазифаи муайянкунандаро ичро мекунанд. Инчунин онҳо метавонанд вазифаи мубтадо, пуркунанда ва ҳолро ичро қунанд т[2,118].

Мисол: Viele Schule warden erlaut. Бисёр мактабҳо сохта шудаанд.

Wir sind viele – “Мо бисёрем (зиёдем).”

Einige sind zu Hause geblieben – “Баъзеҳо дар хона монданд.”

Шумораҳои номуайянни viel ва wenig ҳам дар шакли тасрифшаванда ва ҳам тасрифнашаванда истифода бурда мешаванд.

Мисол: Sein vielen Jahren arbeitet er in diesen werk – “Солҳои зиёд ў дар ин корхона кор мекунад.”

Viele Sportler erholen sich in Sanatorien – “Бисёр варзишгарон дар санаторияҳо истироҳат мекунанд.” Шумораҳои hundert ва tausend баъзан шумораҳои номуайянниро ифода мекунанд. Дар ин маврид вай мавқеро байни исм ва шумораҳо ишғол мекунад. In diesem Werk arbeiten

hunderte Junge Arbeiter – “Дар ин корхона садҳо коргарони ҷавон кор мекунанд.”

Шумораҳои таҳминии забон тоҷикӣ аз шумораҳои аслӣ бо он ҳусусияти худ фарқ мекунанд, ки бо вай предмети ҳисоб (шумур) баъзан такрор мешаванд. Мисол: як моҳ – ду моҳ, як шаб – ду шаб.

Шумораҳои таҳминии забони тоҷикӣ одатан бо такрор ёфтани ду адад, аввал адади ҳурд, баъд адади калон ба вучуд меоянд: як – ду, се – чор. Тарзи соҳта шудани шумораҳои таҳминӣ хеле зиёд аст:

- А) адади лӯнда ва ҷонишини чанд: сесади чанд – нафар
- Б) қалимаи як ва шумораи аслӣ: як сӣ ҳоҷагӣ.
- В) қалимаҳои қариб, таҳминан, такрбан, барин ва ғайра ва шумораҳои аслӣ: баландии такрбан даҳ метр.

Шумораҳои қасрии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ.

Шумораҳое, ки ададҳои қасриро мефаҳмонад, шумораҳои қасрӣ номидা мешаванд.

Мисол: Сеяк, чоряк, аз се як, аз чор як.

Дар забони олмонӣ шумораҳои қасрӣ аз шумораҳои тартибӣ бо ёрии суффикси – te аз 2 то 19 ва суффикси – ste аз 20 боло ифода мешаванд. Агар шумораҳои қасрӣ пеш аз миқдор ва андоза биёянд, он гоҳ онҳо бо ҳарфи ҳурд навишта мешаванд ва тасриф намешаванд.

Мисол: Zwei funfte liter Wasser – 2/5 литр об. Drei viertel Kilogramm Kartofell – 3/4 кг картошка.

Қалимаҳое ҳастанд, ки миқдори предметҳои нопурраро мефаҳмонанд. Шумораҳои қасрӣ миқдори аз бутун кам, яъне ҳиссаи адади томро ифода мекунад.

Мисол: Лекин мошинаи рост ба ҷои шумо раванда аз сад як то наояд, дигар ҳамааш то нисфи роҳ мераванд.(Ф.Ниёзӣ).

Мумкин аст, ки адади том (шумораи аслӣ) бо қасри ояд, онгоҳ аввал шумораи аслӣ ва баъд шумораи қасрӣ меояд ва пайвандаки – у ҳар дуи онҳоро мепайвандад.

Мисол: Тарафи ғарбии роҳ, майдони машқи сарбоз буда, дар байни роҳ ва майдон заҳкаши пуробе, ки яқуним метр бару ҳамин қадар ҳам чукурӣ дошт, тарафи роҳи Дилкушо ном чорбоғи подшоҳӣ буд.(С.Айнӣ).

Дар забони олмонӣ шумораҳои қасрӣ исми ҷинси миёна ба ҳисоб мераванд ва бо ҳарфи калон навишта мешаванд.

Z.B: 1/3 – das (ein) Drietel – сеяк (аз се як) ҳисса.

1/4 – das (ein) viertel – чоряк (аз чор як)

1/30 – das (ein) Dreizigstel – сияк (аз сӣ як)

4/5 – Vier funftel – (аз панҷ чор)

Дар забони тоцикій шумораҳои касрій мисли забони олмоній одатан бо талаффузи пешоянди аз ва ба тартиби аввали маҳраҷ ва баъд сурат ба вучуд меояд.

Мисол: Мо 2/5 – ро аз панҷ ду ва 3/5 – аз панҷ се талаффуз мекунем. Дар вақти талаффузи 1/3, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/100 одатан пешоянди аз меафтад, он гоҳ он ифодаҳо шакли сяк, чоряқ, шашяқ, ҳаштяқ ва амсоли инҳоро мегиранд.

Мисол: Сар то сари шашяки ҷаҳон давр задам,

Бешубҳа, туро дар ҳама ҷо мебинам. (Ҳ.Юсуфӣ).

Дар забони олмоній шумораҳои касрии 1/2 ду маъно доранд:

Halb (дар шакли кутоҳ, нопурра бе исм).

Um halb neun – нимта кам нӯҳ.

Halb (дар шакли пурра, пеш аз исм).

Ein halbe Stunde – ним соат.

Ein halbes Jahr – ним сол.

Дар мавриди охирон halb ҳамчун сифат тасриф мешавад.

1 ½ - andert halb ё ки (einhalb).

2 ½ - zweihalb ва ғайраҳо.

Дар забони олмоній шумораҳои касрій дар нутқ одатан бо талаффузи пешоянди аз маҳраҷ сурат ба вучуд меоянд.

Мисол: 2/5 – ро аз панҷ ду ва 3/10 аз даҳ се талаффуз мекунанд. Дар талаффузи 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/100 бештари пешояндоҳо талаффуз намешаванд, он гоҳ шакли сяк, чоряқ, даҳяқ ва ғайрато мегиранд.

Мисол: чоряки замин, шашяки олам.

Дар забони тоцикій шумораҳои касрій аз шумораҳои асливу таҳминӣ низ сохта мешаванд.

Мисол: Ду – дуним километр роҳ рафта, аз пеши онҳо чорраҳа баромад. (Ф.Ниёзӣ).

Дар забони тоцикій предмети шумур баъд аз шумора меояд. Вақте ки шумораи аслий ва шумораи касрій пайваст шуда, як шумораи таҳминиро ташкил медиҳанд, дар байни онҳо омадани предмети шумур низ мумкин аст. Ин ҳолат низ танҳо дар назар мерасад:

Гуфт: Парид ин уқоби азим,

Ҳафта не, рӯз не, ду соату ним. (Лермонтов)

Ҳамин тариқ шумораҳо ҳамчун ҳиссаи мустақили нутқ дар забонҳои тоцикій ва олмоній хусусиятҳои умумии грамматикӣ дошта, дар мавридҳои алоҳда аз ҷиҳати воситаҳои ифодаи маънои грамматикӣ фарқ мекунанд.

АДАБИЁТ

- 1.С.Арзуманов,А.Сангинов Забони адабии тоҷик. - Душанбе: Дониш, 1979.- 238 с.
- 2.Е.В. Гулыга, М.Д.Натанзан. Грамматика немецкого языка М: Издательство Менеджер, 2004.- 350 с
- 4.Сущинский И. И. Грамматика немецкого языка М: Экзамен, 1974 -235 с.
- 5.Deutsch Grammatik mit menschlichen Ansliszt (нем. грамматика с человеческим лицом) Илья. Михайлович. Франк. М Издательство Экзамен, 2002 – 112 с.
6. Чуваева. В. Г. Практический курс грамматика немецкого языка. М, 1976 -231 с.
7. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Leipzig.1951. - 435 с

ХУСУСИЯТҲОИ МОРФОЛОГИИ ШУМОРА ДАР ЗАБОНҲОИ ОЛМОНӢ ВА ТО҆ЧИКӢ

Шумораҳо одатан ба исмҳо ҳарактери миқдорӣ медиҳанд. Шумораҳо дар забони олмонӣ ба муайян ва номуайян ҷудо мешаванд. Шумораҳои миқдорӣ миқдори предметҳоро фахмонда аدادҳои алоҳидаро номбар мекунанд. Шумораҳои аз 1 то 12 аз ҷиҳати соҳти худ шумораҳои содда ба ҳисоб мераванд, шумораҳои аз 11 то 12 бошанд, мураккабанд. Шумораҳои аз 13 то 19 инҷунин даҳихо бо воҳидҳо шумораҳои мураккаби ба ҳисоб мераванд. Даҳихои аз 20-то 90 шумораҳои соҳтаанд.

Шумораҳои тартибӣ дар ҳар ду забон тартиби предметро ифода мекунанд. Шумораҳои тартибӣ дар забони олмонӣ аз шумораҳои миқдории аз 1 то 19 бо ёрии суффикси **-te** ва аз 20 боло бо ёрии суффикси **'-ste** соҳта мешаванд. Мисол; der zweite Juni-«дуюми июн», der zwanzigste Juni «бистуми июн» der hundertste Tag «рӯзи садум», вале: der erste Juni «якуми июн», der dritte Juni «сеюми июн», der achte Juni «ҳаштуми июн». Шумораҳои тартибӣ дар забони тоҷикӣ аз шумораҳои аслӣ ба воситаи суффикси **-ум** (-юм) соҳта мешаванд: панҷум, шашум, ҳафтум ва монанди инҳо.

Шумораҳое, ки аدادҳои касриро мефаҳмонад, шумораҳои касрӣ номида мешаванд.

Мисол: Сеяқ, чоряқ, аз се яқ, аз чор яқ.

Дар забони олмонӣ шумораҳои касрӣ аз шумораҳои тартибӣ бо ёрии суффикси **- te** аз 2 то 19 ва суффикси **- ste** аз 20 боло ифода мешаванд.

Шумораҳои таҳминии забони тоҷикӣ одатан бо тақрор ёфтани ду аداد, аввал аدادи хурд, баъд аدادи калон ба вучуд меоянд: яқ – ду, се – чор.

Калимаҳои қалидӣ: шумораҳои муайян, шумораҳои номуайян, шумораҳои миқдори, шумораҳои тартибӣ, шумораҳои касрӣ, шумораҳои содда, шумораҳои мураккаб, шумораҳои дурақамаи, солшуморӣ, терминҳои варзиши.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НЕМЕЦКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ

Имена числительные дают количественную характеристику имени существительного. Имена числительные выражают либо определённые количество либо неопределённые. Количественные числительные от 1 до 10 представляют собой корневые слова, 11 и 12 по своему происхождению сложные. Наименование десятков

(от 20 до 90) – производные. Числительные от 13 до 19 а также десятки с единицами и наименования более сложных чисел представляют собой сложные слова.

Порядковые числительные образуются от количественных числительных: с 1 до 19 –с помощью суффикса -te ,с 20 и выше – с помощью суффикса ste: второе июня, -третье июня.

Дробные числительные образуются от основы количественных числительных с суффиксом tel (от 3до 19) и stel (от 20 и выше)

Ключевые слова: количественные числительные, определённые числительные, неопределённые числительные, порядковые числительные, дробные числительные, простые числительные, сложные числительные, летосчислительные спортивные термины.

THE MORPHOLOGICAL PECULIARITY OF NUMERALS IN GERMAN AND TAJIK LANGUAGES.

The numerals give qualified characteristics of noun. The numerals can be definite or indefinite. The ordinal numbers from 1 to 10 represent the core word 11 and 12 are originally complex. The numbers from 20 to 90 are derivational. The numbers from 13 to 19 and also tens with units and the numbers with complex numbers represent complex words.

Ordinal numerals are formed from cardinal numerals: From 1 to 19-add suffix-te,from 20-above add suffix-ste.

The second of June.

The third of June.

Fractional numerals are based from the cardinal numerals with suffix-tel (from 3 to 19) and stel (from 20 above).

Key words: ordinal numbers, definite numerals, indefinite numerals, ordinal numerals, fractional numbers, simple numbers, complex numbers, counting numbers and sport terminology.

Маълумот дар бораи муалиф: Яқубова С.М – саромӯзгори кафедраи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев, Сурога: 736000, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хоруг, хиёбони Ш. Шотемур. savrigul1970@mail.ru (992)937632135

Сведения об авторе: Якубова С.М-ст. преподователь кафедры ин. языков Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева. E-mail savrigul1970@mail.ru (992)937632135)

Information about author:-Jakubowa S. M- senior teacher of Foreign languages Departament, Khorog State University named after M.Nasarshoev (Republic of Tajikistan , Khorog) E-mail savrigul1970@mail.ru (992)937632135

ПЕДАГОГИКА

ХУДШИНОСИИ КАСБИИ ОМЎЗГОР ВА НАҚШИ ОН ДАР САМАРАНОКИИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБҲОИ ШАКЛИ НАВ

III. X. Конунзода

*Директори муассисаи таълимии “Мактаби Президентӣ ҳонандагони
балаёқат дар
и. Хоруг” – и ВМКБ*

Муассисаҳои таълимии шакли нав (литсею гимназия, мактабҳои Президентӣ барои бачагони соҳибистеъдод) падидаҳои давраи Истиқлолият буда, дар инкишофи соҳаи маориф саҳми босазое доранд. Бедарак нест, ки Сарвари мамлакат дар баромади худаш қайд карда буд, ки: “Мо барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли чомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем.

Дар ин ҷода муассисаҳои типи нави замони истиқлол – мактабҳои президентӣ ва литсею гимназияҳо пешсаф буда, ҳар сол беш аз 97 фоизи ҳатмкунандагони ин муассисаҳо сазовори номи донишҷӯи муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва хориҷ аз он мегарданд.

Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки ташаббусу таҷрибаи ин мактабҳоро доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи муассисаҳои таълимии кишвар васеъ татбиқ намояд”. [7; 54].

Маълум аст, ки нақши асосиро дар инкишофи муассисаҳои таълимӣ омузгор бозӣ менамояд. Барои ин ҳудшиносии касбии омӯзгор, ҳудомузии ӯ дар дараҷаи аввали рушди касбӣ мебошанд.

Изҳороти К.Д.Ушинский дар бораи он ки “муаллим то даме ки таҳсил мекунад, зинда аст” [8; 33], дар шароити муосир аҳамияти маҳсус дорад. Имрӯз идеяи зарурати такмили бефосилаи устод тавассути меҳнати пурмашаққат дар бораи мо аҳамияти муҳим дорад. Ҳуди ҳаёт проблемаи идомаи таҳсили омӯзгоронро ба рӯзнома мегузорад. А.Дейстервег бо истинод ба муаллим навиштааст: “Ӯ то ба ҳол қодир аст, ки воқеан таълиму тарбия гирад, дар ҳоле ки вай дар таълиму тарбияи шахсии худ кор мекунад.” [3; 74].

Рубинштейн С.Л. олими намоёни равоншинос ва файласуфи ватанӣ, асарҳои асосиашро ба масъалаҳои психология, омӯзиши хотира, дарк, гуфтор, тафаккур бахшида аст. Дар асари асосӣ - “Асосҳои

психологияи умумӣ" қайд мекунад, ки омузгор дер ё зуд фаъолияти касбии худро бояд танқид кунад. Ин тарзи фаъолияти касбӣ бо зухури инъикос ё, ба гуфтаи С.Л.Рубинштейн, "эҳсоси ҷаҳонбинӣ, ки муносибати умумӣ ва ҷудонопазири касбро ташкил медиҳад", алоқаманд аст.

Худшиносии касбӣ, мисли ҳама гуна дигар фаъолиятҳо, ба як системаи мураккаби ангезаҳо ва манбаъҳои фаъолият асос ёфтааст. Одатан, қувваи пешбаранд ва манбаи тарбияи мустақили омӯзгорон ниёз ба тағири худ ва такмили ихтисос номида мешавад. Аммо, худи ин ниёз ба таври худкор аз зарурati ҳалли ихтилофоти байни талаботҳои ҷомеа ба омӯзгор ва сатҳи ҳозираи рушди он ҳамчун шахсият ва касб ба вучуд намеояд. Сарчашмаҳои берунаи фаъолият (талабот ва интизориҳои ҷомеа) ё ба худи кор бармеангезанд ё омӯзгоронро маҷбур месозанд, ки ҳар гуна зиддиятҳоро, дар ҳар сурат, дар фикри худ аз байн бардоранд, қабул кунанд. Дар психология бисёр механизмҳои ҷубронкунандай рафъи чунин ихтилофҳо маълуманд: рационализатсия, инверсия, пешбинӣ, "парвоз аз воқеият" ва ғайра.

Асоси худшиносии касбӣ, инчунин асоси фаъолияти муаллим, ихтилофи байни ҳадаф ва ангеза аст. Таъмини гузариши ангеза ба ҳадаф маънои ташаккули ниёзҳои воқеӣ ба таҳсилоти худ мебошад. Эҳтиёҷоти омӯзиши омӯзгор, ки бо ин роҳ ба вучуд омадааст, аз ҷониби манбаи фаъолият боз ҳам мустаҳкам карда мешавад (эътиқод; эҳсосот - вазифа, масъулият, шарафи касбӣ, ифтихори солим ва ғайра). Ҳамаи ин ба системаи амали такмили ихтисос асос меёбад, ки табиати он асосан аз мундариҷаи идеалҳои касбӣ муайян карда мешавад. Ба ибораи дигар, вақте ки фаъолияти педагогӣ дар назди муаллим арзиши шахсии амиқ ва даркунандаро ба даст меорад, пас зарурati такмили ихтисос пайдо мешавад, пас худи раванди таълим худ аз худ оғоз меёбад.

Психологҳо ду усули ташаккули худбаҳодиҳиро қайд мекунанд. Якум, муқоисаи сатҳи даъвоҳо бо натиҷаи бадастомада ва дуюм - муқоисаи иҷтимоӣ бо муқоисаи афкори дигарон дар атрофи худ. Аммо ҳангоми истифодаи ин усулҳо, худбаҳодиҳии мувоғиқ на ҳама вақт рушд мекунад. Талаботи паст метавонад ба ташаккули худбаҳодиҳии аз ҳад зиёд оварда расонад, зоро одатан танҳо он муаллимоне, ки вазифаҳои баланд доранд, дар кори худ душвориҳои худро мегузоранд. Он наметавонад омӯзгори эҷодкор ва усули ташаккули худбаҳодиҳиро тавассути муқоисаи худ ва натиҷаҳои ў бо натиҷаҳои ҳамкасбон қонеъ гардонад.

Роҳи асосии ташаккули худбаҳодиҳии муаллим (аз ҷумла оянда) ҷен кардани натиҷаҳои онҳо бо идеали шахсият ва фаъолияти муаллим-омӯзгор мебошад ва чунин кор бояд аз аввали соли аввал сар карда шавад. Роҳи соддатарин ва ҳамзамон боэътиими ташаккули идеали касбӣ ин ҳондани адабиёти маҳсус, шиносой бо ҳаёт ва фаъолияти омӯзгорони барҷаста мебошад. Идеали дуруст ташаккулӯфтаи омӯзгор шарти самарабахши рушди мустақили худ мебошад.

Омилҳои беруна, ки ҷараёни таълими худгардонаро ҳавасманд мекунанд, ҳайати омӯзгорон, услуби идоракуни мактаб ва омили вақти ҳолӣ мебошанд. Идеалий баландтарин камолот аст; ҷизи комил дар ин ё он соҳа; ҳадафи ниҳоии саъӣ мебошад.

Омӯзгор, ҳусусан як навовар, ба ҳайати омӯзгорон медарояд, ки дар он ҷо фазои дақиқ, шарт, танқиди созанд ва худтанқид мавҷуд аст, ки онҳо ба ҷустуҷӯҳои эҷодии ҳамкасбон диққати маҳсус медиҳанд ва аз бозёфтҳои худ самимона шод мешаванд, дар он ҷое, ки шумо шавқу рағбатро эҳсос мекунед рушди касбии навомӯзон кӯшиш мекунад, ки ба талаботи идеали касбӣ ҷавобгӯ бошад. Баръакс, набудани шартҳои колективӣ дар байни омӯзгорон, беэътиноӣ ба ҷустуҷӯи эҷодӣ ва муносибати шубҳаомез ба имкониятҳои таълими худ, ногузир зарурати такмили ихтиносро аз байн мебарад.

Агар роҳбарияти мактаб барои омӯзгорон шароити фароҳам наорад, ки ҳар қадоме аз онҳо имкони муваффақ шуданро доранд, имонро ба тавоной ва қобилияти худ зоҳир карда, агар талаботи онҳо нисбати муваффақияти омӯзгорон ҳоҳиши қӯмак карданро эҳсос накунанд, пас онҳо чунин мактаб доранд. барои омӯзиши мустақилона зарурате нест.

Дар ниҳоят, омили вақт. Ба муаллим барои ҳондани бадеӣ, матбуоти даврӣ, тамошои осорхонаҳо, театрҳо, намоишгоҳҳо, тамошои фильмҳо ва барномаҳои телевизионӣ, омӯзиши маҳсус, инчунин адабиёти психологӣ ва педагогӣ зарур аст.

Раванди омӯзиши мустақили касбӣ ниҳоят фардӣ мебошад. Бо вучуди ин, ҳамеша се марҳилаи ба ҳам алоқамандро ҷудо кардан мумкин аст: ҳудшиносӣ, худ-барномасозӣ ва ҳудмуҳторӣ.

Курси касбии психология ба ҳудшиносии касбии омӯзгори оянда қӯмак ҳоҳад кард. Барои муайян кардани худбаҳодиҳии умумӣ, як усули анъанавиро барои соҳтани силсилаи дараҷаҳои сифатии идеалий ва ҳусусияти шахси мушаххас истифода бурдан мумкин аст ва баъд коэффициентро бо истифодаи формулаи даҳлдор ҳисоб кардан мумкин

аст. Худбаҳодиҳии сифатҳои қасбӣ бо ҳамон усул муайян карда мешавад, ба шарте ки силсилаи истинод аз сифатҳои қасбии дорои сифатҳо сохта шавад. Барои муайян кардани сатҳи тамарқуз ба қасби педагогӣ, самтҳои фаъолияти афзалиятноки педагогӣ (кори таълими ё кори тарбиявӣ) истифодаи усулҳои лоиҳавӣ аз қабили санчиши шифоҳӣ "луғати концептуалӣ" беҳтар аст. [2; 35-36].

Барои муайян кардани сатҳи ошной (ошной), озмоиши В.Ф.Ряховский тавсия дода мешавад. Бо назардошти он ки қобилияти муошират аз малакаҳои хусусӣ иборат аст ва инчунин ба бисёр омилҳо вобаста аст, худшиносии амиқ бояд бо роҳи ошкор кардани сатҳи ташаккули малакаҳои идрок, малакаҳои усулҳои педагогӣ ва малакаҳое чун қобилияти гӯш кардани ҳамсӯҳбат, идоракуни муюшират, гуфтугӯ бо шунаванда ва ғайра [4; 74].

Худшиносии қасбӣ инчунин муайян кардани хусусиятҳои рушди ихтиёри, фазои эҳсосӣ, ҳарорат ва хислат, хусусиятҳои равандҳои маърифатӣ (дарк, хотира, тасаввурот, тафаккур), гуфтор ва таваҷҷӯҳро ҳамчун хислатҳои шахсият дар бар мегирад. Дар мактабҳои шакли нав ба ҳамаи сифатҳои рушди омузгор бояд диқат дод, то ки фазое бояд бошад, ки омузгор ҳавасманӣ ба равнақи истеъоди хеш бошад.

АДАБИЁТ

1. Антологияи афкори педагогии Русияи қадим ва асрҳои XIV - XVII Русия. / Comp. С.Д.Бабшин, Б.Н.Митюров. - М., 1985 .-- с. 167. – 220 с.
2. Богданова Д.Я., Волкова И.П. Тадқиқотҳои амалӣ дар психологию / - М., 1989 .- С. 35 - 36
3. Дистервег Адольф. «О природосообразности и культуресообразности в обучении» (по публикации в журнале «Народное образование», 1998, № 7),-150 с.
4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение, 2004. – 290 с.
5. Лутфуллоев М. Современная дидактика (Дидактикаи муосир) / М. Лутфуллоев.-Д., 2001. -200 с.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ , 26.12.2019
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – спб.: питер 2012, -С. 54-56,
8. Ушинский К. Д. [Человек как предмет воспитания. Том I](#) (1867); <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

ХУДШИНОСИИ КАСБИИ ОМЎЗГОР ВА НАҚШИ ОН ДАР САМАРАНОКИИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБХОИ ШАКЛИ НАВ

Дар мақола дар бораи худомузӣ, худшиносии омузгорон сухан рафта муаллиф ба назарияҳои тадқиқотчиён – педагогҳо такя намуда, нақши худомузиро дар рушди касбияти омузгорон дар мактабҳои шакли нав нишон медиҳад. Омузгор дар инкишофи муассисаҳои таълимӣ мақоми шоиста дошта, роҳҳои асосии худшиносии касби омӯзгорро бо даллелҳои мушаххас ва иқтибос аз педагогони машҳури олам таҳлил намудааст. Инчунин дар мақолаи навишташуда нақш ва хусусиятҳои такомули касбияти омӯзгории замони муосир аз нигоҳи хеш баҳогузорӣ карда шудааст.

Вожаҳои қалидӣ: Худшиносии касбии омӯзгор, мактабҳои шакли нав, омӯзиши хотира, дарқ, гуфтор, тафаккур, тарбияи мустақили омӯзгорон, худшиносии касбӣ, эътиқод; эҳсосот - вазифа, масъулият, шарафи касбӣ, ифтиҳори солим.

ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ УЧИТЕЛЯ И ЕГО РОЛЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ НОВОЙ ФОРМЫ»

В статье о самообучении, самосознании педагогов автор опирается на теории исследователей-педагогов, показывает роль самообучения в развитии профессионализма педагогов школ новой формы. Учитель занимает достойное место в развитии образовательных учреждений и проанализировал основные пути самопознания педагогической профессии с конкретными фактами и цитатами всемирно известных педагогов. Также в статье оцениваются роль и особенности современного профессионального развития с точки зрения преподавания.

Ключевые слова: Самосознание учителя, школы новой формы, изучение памяти, понимания, речи, мышление, независимая подготовка учителей, профессиональное самосознание, вера; эмоции - долг, ответственность, профессиональная честь, здоровая гордость.

TEACHER'S PROFESSIONAL SELF-AWARENESS AND ITS ROLE IN THE EFFECTIVENESS OF TEACHING IN NEWFORMED SCHOOLS

The article conveys the message about self-learning, self-awareness of teachers, the author relies on the theories of researchers-teachers, shows the role of self-learning in the development of the professionalism of teachers at newformed schools. The teacher occupies a worthy place in the development of educational institutions and the author analyzes the main ways of self-learning in teaching development with specific facts and quotes from world-famous teachers. The article also evaluates the role and features of modern professional development in terms of teaching.

Key words: self-awareness of the teacher, newformed schools , the study of memory, understanding, speech, thinking, independent teacher training, professional identity, faith; emotions - duty, responsibility, professional honor, healthy pride.

Маълумот дар бораи муаллиф: Қонунзода Ш.Х.- директори муассисаи таълимии “Мактаби Президентӣ хонандагони болаёқат дар ш. Хоруг” – и ВМКБ, увонҷуи Пажсӯҳиишгоҳи илмҳои педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.

*Сведения об авторе: Конунзода Ш.Х. директор Президентской школы для одаренных г.Хорога ГБАО, соискатель Институт педагогических наук образовательной академии
Information about the author: Konunzoda Sh. Director of the Presidential School for the Gifted in Khorog, GBAO, Applicant, Institute of Pedagogical Sciences, Educational Academy*

ТАШКИЛИ БОМУВАФФАҚИЯТИ ВАЗЪИЯТҲОИ ПЕДАГОГӢ ДАР ФАҶОЛИЯТИ ТАЪЛИМИИ ХОНАНДАГОН

Ш.Х. Қонунзода

*Директори муассисаи таълимии “Мактаби Президентӣ хонандагони
балаёқат дар
ш. Хоруг” – и ВМКБ*

Таълим ин шӯълаест, ки ба инсон бовариро дар амал ва кирдори ў медиҳад. Ба даст овардани ин бовариро ба шахс, муассисаҳои таълимии шаклҳои гуногун медиҳанд. Лекин бисёри вақтҳо аз хонандагон мо мешунавем, ки бо дили ноҳоҳам ба мактаб рафта истодаанд. Қисме аз хонандагон намехоҳанд, ки донишашонро сайқал диҳанд, дар дарсҳо нофаъоланд. Ба онҳо аксарият фаъолиятҳое маъқул мешаванд, ки берун аз мактабанд. Чаро ин тавр аст? Кӯдак ба мактаб рафта меҳоҳад, ки эҳтироми омӯзгорон ва ҳамсинфонашро ба даст оварад, вале ин хел намешавад? Оё мактаб барои ин ҷавобгар аст ё методикаи таълим мувоғиқ нест? Кадом нақшро дар ин ҷо омӯзгор бозӣ менамояд? Оё метавонад омӯзгор шавқи хонандагонро дар ҷараёни таълим бедор намояд ва чӣ тавр?

Ба ҳамаи ин саволҳо аз замонҳои пеш ҷавоб мечустанд. Чӣ тавр беҳтар мо таълимро ба роҳ монем. К.Д. Ушинский дар иншои педагогии хеш «Мехнат ва аҳамияти психологӣ ва тарбиявии ў» қайд мекунад: «Мехнати фикронии хонанда, муваффақиятҳо ва нокомиҳо дар таълим ин ҳаёти рӯҳонии вай мебошад, ки ба назар нагирифтани ў метавонад натиҷаҳои ғамангез биёрад. Кӯдак нафақат чизро мефаҳмад, маводро аз худ мекунад, балки меҳнати хешро ба ҳисоб мегирад, фикрҳои шахсии хешро дар бораи чӣ ба ў муюассар шудааст ва чӣ не, баён месозад» (2, 150).

Дар ин кори хеш К.Д.Ушинский ба хулосае меояд, ки “фақат муваффақият шавқи хонандаро ба таълим нигоҳ медорад. Вале муваффақият вақте пайдо мегардад, агар рӯҳбаландӣ, ки асоси

муваффақиятҳои кор аст, мавҷуд бошад. Құдак, ки ҳеч гох хурсандии хешро дар хониш ҳис накардааст, шавқи хонишаш хело паст мегардад”². (2,142). Аввалин ақкоми тарбияро К. Д. Ушинский ба хонандагон нишон додани муваффақиятҳои онҳо мешумурд, ки дар дили онҳо ҳисси ифтихор ва арзишро комёбиҳои онҳо мешуморид.

Василий Александрович Сухомлинский бовар мекунонид, ки усулҳои истифодашаванда, ки дар фаъолиятҳои таълимӣ истифода бурда мешаванд, “бояд шавқи құдакро ба фаҳмиши муҳити гирду атроф бедор намояд, мактаб бояд макони хурсандии хонандагон гардад” .(3,23). Ин маънии асосии фаъолияти омӯзгорро нишон медиҳад, то ки барои ҳар як құдак вазъияти муваффақиятоварро ташкил намояд.

Яке аз олимони намоёни американӣ, равоншинос ва педагог У.Глассер, ки усулҳои муошират бо құдаконро кор карда буд, бовар мекуноад, ки муваффақият бояд барои ҳар як құдак дастрас бошад. Вай қўшиш мекард, ки дар натиҷаи тадқиқот нишон дихад, ки чӣ қадар талаботҳои психологӣ аз құдак дар ҷараёни фаъолиятҳои педагогӣ пайдо мегарданд. У. Глессер бовар мекуноад, ки чӣ қадар ба құдак муваффақият дар мактаб ба даст ояд, ҳамон қадари дигар вай дар ҳаёт комёб мешавад (4 , 67).

Кори зиёдро оиди ин масъала доктори илмҳои педагогӣ А.С. Белкин ба сомон мерасонад. Вай исбот менамояд, ки “агар құдак боварӣ нисбати хеш гум намояд, барои “ояндаи некаш”умедвор шудан мумкин нест. Як сухани бетаамули омӯзгор метавонад, құдакро шикаст дихад, ки баъдан ислоҳи вай хело мушкил мегардад” . (5 , 81). Виталий Александрович Сластенин ҳисоб мекунад, ки ташкили вазъи муваффақиятовар дар фаъолияти таълимии хонандагон ҳавасмандиро ба вучуд меоварад. Роҳи беҳтарини ташкили вазъияти муваффақиятоварро вай дар ташкили усули тафриқавӣ дар муайян намудани мазмуни фаъолият ва ҳарактери ёрдами омӯзгор дар иҷрои он медид.

Оиди ин ақида олимон Г.А. Цукерман, И. Ф. Харламов, Сергей Александрович Смирнов, Лутфуллоев М., Шарифзода Ф., Каримова И.Х. Қодиров Б. ва дигарон кор кардаанд.

Олим Лутфуллоев М., дар асари хеш “Дидактикаи муосир” нақши омӯзгорро баланд нишон дода, “ӯро ромишгари асосӣ дар фаъолияти таълиму тарбия номбар мекунад ва асоси шавқовар гардонидани ҷараёни таълимро ба ӯ вобаст менамояд”.

Шарифзода Файзулло усули ҳамкории омӯзгор ва хонандаро қайд намуда, “ҳамгириро асоси ба вучуд овардани шавқи хонандагон дар таълим меномад”⁷.

Ташкили вазъиятҳои муваффақиятовар – яке аз шартҳои башардӯстона кардани ҷараёни таълим

Яке аз принсипҳои асосии таҳсилот ин равияи башардӯстона доштани ҷараёни педагогӣ мебошад. Аз рӯи ақидаи тадқиқотчиён гуманизатсияи таҳсилоти мактабӣ ин ташкили муҳит ба кушодан ва инкишоф додани истеъоди хонанда ва худифоданамоии ўст. Ин равия дар асоси эҳтиром ва боварӣ ба қӯдак асос ёфта, дар фаъолияти мактабӣ, дар мазмун, ташкил ва ҳарактери алоқамандии аъзоёни колективи мактабӣ ифода мейёбад.

Миссияи башардӯстии хешро таҳсилот аз рӯйи ду ҷиҳати иҷтимоӣ иҷро менамояд: вай шахсро барои иҷрои нақшҳои гуногуни иҷтимоӣ тайёр менамояд ва якбора истеъоди шахсро барои тағиیر додани хеш медиҳад.

Омилҳои беруна метавонанд, нерӯи башардӯстонаи таҳсилотро зиёд намоянд, ё баръакс кам гардонанд. Дар ҷамъияти тоталитарӣ бо ташкили ҳама гуна назорат аз болои фаъолиятҳои инсонӣ таҳсилот нақши пассивонаро дар инкишофи шахс мебозад.

Ҷамъияти демократӣ имкон медиҳад, ки нерӯи башардӯстонаи таҳсилот инкишоф ёбад. Ин амал дар кушод будани сохтори таҳсилот дар муносибат бо институтҳои дигар, озодона баён намудани фикру ақидаҳои хеш, ташкили усуљҳои озоди методӣ ва вазъиятҳои муваффақиятовар дар таълим ифода мейёбад.

Ҳамин тариқ вобаста аз вазъи реалии ҷомеавӣ ду ҷараён пайдо мегарданд, ки аввалан авторитарӣ – демократарӣ буда, бо назорати саҳт ва баҳогузорӣ асос ёфтааст. Нақши асосиро дар ин педагогика омӯзгор ва иҷрогунандаро хонанда бозӣ менамоянд. Дар доираи дуюм диққат ба инкишофи рӯҳӣ - маърифатии шахс дода мешавад, ки ҳамкорӣ, алоқамандӣ бо ҳаёт бо муҳити иҷтимоӣ талаб менамояд.

Дар ҷараёни фаъолияти таълимӣ “мавқеи омӯзгор ва хонанда якранг нест. Омӯзгор бо хонанда бо ҷиҳатҳои гуногуни расмӣ ва гайрирасмӣ вобаста аст, ки барои он вай дар пеши ҷомеа, хонандагон, дар пеши вичдони худ ҷавобгар мебошад. Лозим аст, ки бо хонанда зиёдтар дар муошират бошад, талаботи ўро фаҳмад, барои инкишофи ўқӯмак карда тавонад. Омӯзгор бояд дар пеши қӯдак то дараҷае кушод бошад, ки қӯдак ба ў бовар карда тавонад, фикр, ақидаи қӯдакро эҳтиром намояд”.

Баробарӣ – ин ҳамеша ҳамкорист, ин эҳтироми тарафайн, тайёр кардан ба худифодакунии қӯдак мебошад. Ҳамкорӣ фақат фаъолияти якҷоя низ нест. Асоси ўро хурсандие, ки қӯдак аз ў пайдо мекунад, нишон медиҳад. Интизории хурсандӣ – сарчашмаи ҳаракат ба пеш мебошад.

Ҳамкории омӯзгор ва хонанда, ки бо муҳаббат ба кӯдакон асос ёфтааст, ташкили вазъиятҳои гуногуни педагогиро тақозо менамояд.

Мактаби садоқати В.А. Сухомлинский ба ҳамагон маълум аст. Оё ҳоло мо он дорем. Тадқиқот маълум соҳт, ки аз 100 хонанда 38 кас бо хурсандӣ ба мактаб мераванд. Сабаб маълум гардид, ки кӯдакон хело муваффақияти кам дар мактаб доранд ва хурсанд нестанд.

Дар ташкили вазъиятҳои муваффақиятовар махсусан кӯдаконе, ки душворӣ дар фаъолияташон доранд, бисёр мӯхтоҷ ҳастанд. Барои ин намуди кӯдакон вазифаҳоеро ёфтани лозим аст, ки яке барои ҳалли дигаре роҳ мекушояд. Дуввуман ташкили усули тафриқаи фардӣ имконият медиҳад, ки ба дили хонанда роҳ ёбем, то ки характеристи башардӯстонаи таълим бароварда шавад.

Асосҳои назариявии ба вучуд овардани вазъияти муваффақиятовар

Пеш аз он ки ба ҷавҳари ташкили вазъият муваффақиятовар сухан ронем, бояд муайян кунем, ки муваффақият барои кӯдак чӣ аҳамият дорад. Ба тадқиқотҳои А.С. Белкин рӯ меорем.

Муваффақият дар таълим – сарчашмаи ягонаи қувваи ботинии кӯдак мебошад, ки тавлидкунандай нерӯ барои паси сар кардани душвориҳо ва ҳоҳиши таҳсил мегардад.

Муваффақият мағҳуми сермаъно буда, таъбирҳои зиёд дорад. Аз нуқтаи назари иҷтимоӣ – равонӣ таносуби байни интизориҳои беруна, шахсият ва натиҷаҳои фаъолияти онҳо фаҳмида мешавад. Ҳар як аъзои ҷомеа ҳамеша дар ихотаи системае мебошад, ки аз онҳо кирдор, амал ва рафтори муайянро тақозо дорад. Дар худи шахсият муносибатҳои гуногуне бо хешовандон, аъзоёни наздики ҳамон гурӯҳи расмӣ ва гайрирасмӣ ниҳонанд, ки кӯдак ба онҳо шомил аст. Инсон кирдорҳои муайянро интизор аст, ки умедҳои ӯро қонеъ мегардонад ва аз худи ӯ низ онҳоро интизоранд.

Вақте ки интизориҳои шахсият бо интизориҳои муҳити атроф мувоғиқ меоянд, дар бораи муваффақият сухан гуфтан муҳол аст. Мумкин аст, ҳамон гурӯҳи одамон тағиیر ёбанд, ки ақида онҳо ба шахсият таъсир мерасонанд, аммо моҳияти пешравӣ тағиир намеёбад.

Ҷанбаҳои равонӣ ва педагогии муваффақият

Аз нуқтаи назари равонӣ муваффақият, чӣ хеле ки А. Белкин меҳисобад – “ин ҳолати хурсандиест, ки аз кӯшиши шахсият барои пешравӣ дар фаъолият ба даст омадааст ё худ бо интизориҳою умедҳои

мувофиқ омадааст. Дар асоси ҳамин ҳолат ваҷҳи нав ва пурзӯртари фаъолият ташаккул меёбад, дараҷаи худбаҳодиҳӣ, худэҳтиромкунӣ тағиیر меёбад. Дар ҳолате, ки муваффақият устувор, доимӣ мегардад боиси оғози имкониятҳони васеи нуҳуфтаи шахсият мегардад”⁹.

Аз нуқтаи назари педагогӣ вазъияти муваффақиятовар-“ин тавъамкунии мақсадноки вазъият мебошад, ки имконият фароҳам меорад, то ки шахсиятҳо, колектив ба нуқтаҳои баландтари муваффақият дар фаъолият соҳиб шаванд” (10,31).

Аз нуқтаи назари педагогӣ “вазъияти муваффақиятовар – ин ба даст овардани натиҷаҳои хуб дар фаъолияти шахсиятҳои алоҳида ва умуман коллектив аст”¹¹.

Маънои педагогии муваффақият мумкин аст натиҷаи дурандешона ва омодакардаи муаллим, оила ба шумор равад. Муваффақият категорияи абстрактӣ нест. Хурсандии муваффақияти хонандай хурдсол аз наврас фарқ дорад. Хонандай хурдсол он қадар муваффақиятро дарк намекунад, балки аз он бештар мутаассир мешавад. Наврасон бошанд сарчашмаи муваффақиятро ҷӯё мешаванд, на ҳама вақт онро баҳогузорӣ мекунанд. Хонандай синфҳои болоӣ бошад, чун калонсол қӯшиш мекунад имкониятҳои худро таҳлил кунад. Асоси интизории муваффақият – ин қӯшиши сазовори эътироф шудан; худро ҳамчун «Ман» муаррифӣ кардан ва ба оянда нигаристанро дорад.

Моҳияти асосии фаъолияти омӯзгор аз он иборат аст, ки барои ҳар як хонанда вазъияти муваффақоварро созмон дидад. Байни мағхумҳои «муваффақият» ва «вазъияти муваффақовар» фарқ кардан зарур аст.

“Вазъият – ин аз қобилияти ташкилотчиги омӯзгор вобаста аст. Вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки барои ҳар як шогирдаш имконияти дарки хурсандии муваффақият ва имконият дар худ ба вучуд орад” (12,30).

Вазъиятҳои муваффақиятовар ва навъҳои он.

Хурсандии ғайричашмдошт.

Хурсандии ғайричашмдошт – ин ҳиссиётест аз он ки, натиҷаҳои фаъолияти хонанда аз интизориҳо баландтар рафтаанд. Аз ҷиҳати педагогӣ ба қавли А. Белкин, “хурсандии ғайричашмдошт – ин натиҷаи фаъолияти хуб тайёркардаи омӯзгор мебошад” (13,63). Омӯзгор бояд фаъолияти хешро баҳо дидад, ба усулҳои истифода кардаи худ боварӣ дошта бошад.

Як гурӯҳи усулҳои “хурсандии ғайричашмдошт”-ро мебинем:

Усули “Зинапоя” ё “Дар саф истодан”.

Сухан дар бораи вазъияте меравад, ки омӯзгор хонандаро оҳиста – оҳиста боло мебароварад, зинаҳои таълимиро фатҳ мекунад, боварии

хонандаро ба ў ва одамони ўро ихотакунанда зиёд менамояд.

Зинаҳои асосӣ:

Қадами 1: Ангезиши психологӣ. Мақсад он ки фишори психологиро паст намояд ва муҳитро барои алоқаи эҳсосотӣ фароҳам оварад.

Қадами 2: Садди эҳсосотӣ. Фаъолияте лозим аст, ки ранчиш, сустшавӣ, маломатро кам намуда, боварии шахс ба худаш зиёд гардад.

“Номуваффақиятӣ – ин тасодуф аст, муваффақият – қонунист.”

Қадами 3: Интихоби самти асосӣ. Сарчашмаи фишори психологиро муайян намуда, роҳҳои барҳам доданашро ҷустуҷӯ менамоем.

Қадами 4: Интихоби имкониятҳои гуногун. Зарур аст, ки муҳите ташкил карда шавад, ки вазъияти муваффақиятовар дошта бошад, то ки хонанда имконият ёбад худро бо ҳамсинфонаш муқоиса намояд.

Қадами 5: Муқоисаи ғайричашмдошт. Баъзан истифода бурда мешавад.

Қадами 6: Мӯътадилшавӣ. Лозим аст, вазъияте хурсандиоваре, ки ташкил карда шавад, ки ягона набуда давомдор мебошад.

Дар ин зинаҳои педагогӣ арзиши асосӣ нафақат дар иҷрои пайдарҳамии ўст, балки доимо инкишоф додани ў, кофтукови роҳҳои нави методӣ мебошад.

Ё истифода аз усули «Зинапоя». Ба хонанда дар мавзӯе, ки барои ў мушкилот дорад, сухан гуфтан душвор аст. Омӯзгор дар варақае менависад, ки Шуморо дар соати нӯҳ дар пеши салони видиой интизор мешавам. Бо ин намуди кор осонтар аст, ки бо хонанда ба мубошират дароем. Чунки байни хонанда ва омӯзгор дар алоқа садди калон вучуд дорад. Хонанда гумон дорад, варақаро яке аз ҳамсинфони ў навиштааст. Вақте ки ў ба салон меояд ва омӯзгорро мебинад, ў худро гум мекунад. Омӯзгор метавонад ҳамроҳи ў ба салон дарояд, сухбат намояд, ба дили ў роҳ ёбад. Ин ҳам яке аз вазифаҳои «хучуми психологӣ» ба шумор меравад.

Хурсандии умумӣ.

Хурсандии умумӣ вақте ки хонанда диққати тамоми колективро ба худ мебинад. Вай метавонад, аз тарафи омӯзгор ташкил гардад, ё худ аз худ ба вучуд ояд, намоён ё ноаён бошад.

Хурсандии умумӣ он диққати колективист, ки хонанда худро қаноатманӣ ва хушбахт ҳис менамояд, боварии хешро ба даст медароварад. Хурсандии умумӣ – ин пеш аз ҳама чавоби эҳсосии гурӯҳ аз муваффақияти аъзоёни хеш аст.

Усули “Ҳамроҳи мо бош”.

“Мафхуми асосӣ дар он ки фикрҳои ноустуори хонандаро мустаҳкам намояд, ба ӯ имконият дода шавад, ки аз муваффақиятҳои хеш хурсанд шавад ва ҳаловат барад. Диққати гурӯҳ ба ӯ нишонаи бедоршавӣ, омили фаҳмиш ва натиҷаи кӯшиш мегардад”¹⁴.

(3,79).

Давраҳои амалкуни:

Қадами 1: ташхиси дараҷҷаҳои ақлонӣ. Бедоркуни фикр, вақте ки қӯдак меҳоҳад ба ҳамсифонаш расад.

Қадами 2: интихоби сарпараст. Вобаст намудани хонандаи хуб. Барои ин манфиати тарафайнро нигоҳ кардан лозим аст.

Қадами 3: қайд намудани натиҷаҳо ва баҳогузорӣ ба онҳо. Зарур аст, ки кори хуб аз ҷашми коллектив пинҳон набошад ва инкишоф дода шавад.

Хурсандӣ аз фаҳмиш.

Зарур аст, ки омилҳои бедоршавии дохилиро барои иҷрошавии фаъолият ба вуҷуд биёрем, ки талаботи шаҳсрӯ қонеъ менамоянд. “Панҷ омили асосии таълим мавҷуданд.

Бедоркуни бевосита – ки талаботи ҳозираи қӯдакро қонеъ менамояд.

Бедоркуни ба оянда – қонеъ намудани талаботҳое, ки дар оянда даркор мешаванд.

Омилҳои ахлоқӣ – ки бо фаҳмиши он ки таълимгирий вазифаи ахлоқии шаҳс дар пеши чомеа ва оила мебошад.

Омилҳои муошират – аҳамияти иҷтимоӣ дошта, бо талаботи дар коллектив будан алоқаманд аст.

Ҳамаи ин омилҳоро лозим аст, ки ба назар гирем, истифода намоем, инкишоф дигем. Омили аз ҳама асосӣ ақлонӣ буда имкон медиҳад, ки оламро дониста гирем, дар вақте ки ба мо нафақат натиҷа, балки ҷараёни фаҳмиш зарур аст” (15,128).

Мехнати қӯдак хурсандиро аз фаҳмидани маводи нав зиёд менамояд, ҳудомӯзӣ ва маърифатро инкишоф медиҳад.

Таъсири муваффақият ба фаъолияти хонандагон

Хонандагон на танҳо аз мактаб дониш, балки рушди маданиӣ, ғамхорӣ, инкишофи шаҳсӣ ва иҷтимоӣ, ҳамдигарфаҳмӣ аз тарафи муаллимон, эҳтироми муваффақият ва пешравии онҳо низ интизоранд.

Акнун таҳлили пешравиҳои хонандагонро, ки худашон баҳогузорӣ кардаанд дида мебароем. Хонандагони синфи 7-ум 40 нафар иштирок карданд.

Натиҷаи баҳои хонандагон чунин аст:

Чадвали №1.

Ҳама қаноатманданд	10
На ҳама вақт	22
Ман баъзан аз худ қаноатманд нестам	6
Ба ман фарқ надорад	2

Агар зеҳн монем фақат 2 нафар аз пешравии худ бепарвоянду ҳалос. Ин нишон медиҳад, ки чизи ба онҳо пешниҳодкардаи муаллимонро аз худ кардан намехоҳанд, vale байд аз чанд вақт онҳо рӯ ба хониш меоранд ва муаллимонеро, ки дарсашонро аз ҳама зиёд шавқовар мегузаронанд, бештар қадрдонӣ мекунанд.

10 нафари аввал аз муваффақияти худ қаноатманданд, онҳо ба талаботҳои фаъолияти мактаб мутобиқ шудаанд ва нисбати ҳодисаҳои майда бепарвоянд.

Қисми калони хонандагон, ки 22 нафаранд ба пешравии худ қаноатманд нестанд. Қисми зиёди хонадагон баъзан норозиянд, ки 6 нафарро ташкил медиҳад. Гурӯҳи охирон ба қӯмаки роҳбари синф, муаллимони ҳамон фанҳое, ки хонандагон аз онҳо танқисӣ мекашанд, ниёз доранд.

Норозигӣ пайваста ғун мешавад. Дар ин бора ақидаи хонадагон хело ҳам ациб аст. Онҳо нисбати пешравӣ ва нобарории худ эҳсосманданд. Бо ин мақсад бо худи ҳамон синф тадқиқотро анҷом додем, ки натиҷааш чунин аст.

Мамониатҳои хониши (таълим) босамар.

Чадвали №2.

Шавқиятҳои гуногун	3
Вақтхӯшӣ (бозихо, дискотека)	1
Масъалаҳои ҳалталаби хона	1
Ҳақиқӣ набудани ичрои корҳои хона	2
Набудани ҳавас ба баъзе фанҳои таълими	18
Манфиатҳои ман аз супориҳои мактаб бартарӣ доранд	5
На ҳама вақт кайфияти ман хуб аст	1
Фикр мекунам, ки ҳамаи фанҳоро ҷиддӣ омӯзам	4
Ба пешравии ман касе кордор набошад	5

Ваҷҳи 18 нафар хонанда набудани ҳавас ба баъзе фанҳои таълими мебошад. Қисми зиёди хонандагон шавқҳои гуногун ба таҳсил доранд ва 5 нафар ба таваҷҷӯҳи

калонсолон эътибор намедиҳанд. Ҳамин вазъият ба гурӯхҳои мобайнӣ низ даҳл дорад, ки метавонад муносибат ба таҳсилро хубтар созад.

Омилҳои таҳсили бомувафғаият

Чадвали № 3

Муносибати ман ба таҳсил хуб мешавад агар:

Агар имконияти озод омӯхтани баъзе фанҳо пайдо шавад.	16
Муносибати байни хонандагону муаллимон бештар озод бошад.	2
Зиёд кардани миқдори фанҳое, ки инсонро ба ҳаёти воқеӣ омода мекунанд.	4
Агар ман боварӣ кунам, ки хуб таҳсил карда хубтар зиндагонӣ мекунам.	8
Дар мактаб ҳама вақт одами калонсолро дарёфт кардан мумкин бошад, ки масъалаҳои шахсиро ҳал кунад	4
Мо набояд маводи таълимиро ҳамту омӯзем, балки мустақилона ягон чизро анҷом дихем.	6

Ҳавасмандӣ тағиیر меёбад. Муҳим он фанҳо мегарданд, ки барои дохилшавӣ ба мактаби олӣ имконият медиҳанд, онҳоро чукур ва ҷиддӣ меомӯзанд. Барои хонандагон муҳим аст, ки ҷомеаи ҳозира дониши онҳоро то қадом андоза қадр мекунад. Онҳо боварӣ ҳосил мекунанд, ки агар хуб хонанд хубтар зиндагонӣ мекунанд. Аммо афсӯс, ки ҳозир ба ҳамаи ин боварӣ надоранд.

Хулоса

Мактаб дар навбати аввал бояд таҳсилоти қӯдакони синни хурди мактабиро стандартӣ намояд. Дар солҳои аввали ҳаёташ қӯдак оламро бештар меомӯзад. Дар бораи олами гирду атроф маълумот зиёде пайдо намуда, худро бештар ба онҳо мутобиқшуда ҳис мекунад. Дар ҷунун муҳит бо боварӣ ба оянда менигарад. Ягон қӯдак ба мактаб бо умеди нобарорӣ намеояд. Фақат мактаб метавонад ӯро нобарор созад. Аввал бештари қӯдакон худро новобаста аз муҳит ва оила шахсиятҳои мустақил мепиндоранд. Вай умед дорад, ки соҳиби эҳтиром ва муҳаббат аз тарафи ҳамсинфон ва муаллимон мегардад. Шикасти ин умед масъалаи ҳалталаби таълими синфҳои ибтидой аст. Қӯдак бо умеди калони таҳсил ба мактаб меояд. Агар ҳоҳиши таҳсилро аз даст диҳад, дар ин бора на танҳо оила, балки мактабу усуљҳои таълим низ гунаҳкоранд. Агар панҷ соли аввали таҳсил бо роҳи умедворӣ наравад, дар солҳои минбаъда ислоҳ наҳоҳад шуд. Вай дар солҳои минбаъда

қобилияти ҳалли масъалаҳои ҳалталаби пешомадаро дошта наметавонад. Аз ҷустуҷӯи муҳаббат ва худэҳтиромқунӣ дур мешавад. Дар марҳалай ҳозира ҳаёти чомеа мураккаб ва гуногунпаҳлӯ мебошад. Барои ҳамин ҳам мутобиқ шудан ба ҳаёти мактаб ва чомеа ва алоқамандии байни онҳо муваффақияти фаъолияти таълимӣ аст. Муваффақият сарчашмаи қувваи ботинии қӯдак, тавлидкунандаи нехрӯ барои бартараф намудани душвориҳо, ҳоҳиши таҳсил мебошад. Қӯдак ба худ ва қонеъ кардани талаботҳои ботинии худ қӯшиш мекунад. Ҳулоса муваффақият дар таҳсил – муваффақияти ояндаи ҳаёт аст.

АДАБИЁТ

1. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. М.: "Политиздат", 1989 -355 с.
2. Аникеева П.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. М.: "Просвещение", 1983 - 96 с.
3. Белкин А.С. Читаю чувства на лице твоем // Народное образование, 1990-№11, -91 с.
4. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать? М.: "Просвещение", 1991, - 169 с.
5. Глассер У. Школы без неудачников. М.: "Просвещение", 1991, - 71с.
6. Лутфуллоев М. Современная дидактика (Дидактикаи мусир) ,2001.
7. Невский Т. А. Трудный успех. М.: "Просвещение", 1981, – 126 с.
8. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. М.: "Владос", 1995, 528 с.
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: "Народное образование", 1998, -С.53.
10. Скаткин М. Н. Школа и всестороннее развитие детей. М.: "Просвещение", 1960, –140 с.
11. Сухомлинский В.А. Верьте в человека. Киев, 1960, -234 с.
12. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. Киев, 1972-254 с.
13. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - К.: Рад. шк., 1988, -272 с
14. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. М.: "Педагогика", 1974 , -569 с.
15. Шарифзода Файзулло "Актуальные проблемы современной педагогики", "Ирфон", 2009;

ТАШКИЛИ БОМУВАФФАҚИЯТИ ВАЗЪИЯТҲОИ ПЕДАГОГӢ ДАР ФАҶОЛИЯТИ ТАҶЛИМИИ ХОНАНДАГОН

Ташкили таълим малакаҳои гуногуни педагогӣ ва методиро дар ҳолатҳои гуногун талаб мекунад. Дар ин мақола андешаҳои гуногуни олимон ва коршиносони педагогӣ оид ба усули интерактивии таълим гирд оварда шудаанд. Мактаб бояд муассисае бошад, ки бачадо дар он ҷое, ки дар он ба худ аклу заковат ва хирад мегирад, ба муаллимон дамчун мураббиёни мудими худ ва таргигунаандай маданият менигарад. Қӯдакон набояд аз мактаб ва омӯзгор натарсиданд, балки ба таълиму принсипҳои он, вазъи педагогӣ, фаъолияти педагогӣ, гуманизатсияи раванди таълим, усули қадам ба қадам риоя кунанд. Мақола тамоми ҷанбаҳои илмиро оид "Ташкили

бомуваффақияти вазъиятҳои педагогӣ дар фаъолияти таълими хонандагон,, фарогир аст. Муаллиф бо мисолҳои мушахас мақоларо мавриди таҳлил қарор додааст. Дар рафти таҳлил маълум гардид, ки муаллиф аз адабиёти илми педагогика комилан хабардор буда, онро дақиқназарона баҳогузорӣ намудааст. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки мавзӯъ мувофиқи талаботи педагогикаи замони мусоир интихоб гардида, минбаъд чун дастури педагогӣ барои илми педагогика хизмат мекунад.

Вожаҳои калидӣ: вазъияти педагогӣ, фаъолияти педагогӣ, ҳавасмандкунии педагогӣ, нуктаи назари равонӣ, хаёти чомеа, маводи таълимӣ, фаъолияти хонандагон, меҳнати фикронии хонанда, хусусҳои муюшират, талаботҳои психологӣ.

УСПЕШНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Организация обучения требует различных педагогических и методологических навыков в различных ситуациях. Эта статья содержит различные идеи ученых и педагогических экспертов по интерактивным методом обучения. Школа должна быть учреждением, на которое дети смотрят как на место, где он или она получает интеллект и мудрость, и смотреть на учителей как на своих пожизненных наставников и пропагандистов культуры. Дети не должны бояться школы и учителей, скорее, следовать её обучению и принципам педагогическая ситуация, педагогическая деятельность, гуманизация процесса обучения, поэтапный метод. В статье освещены все аспекты науки «Успешная организация педагогических ситуаций в учебной деятельности студентов». Автор анализирует статью на конкретных примерах. В ходе анализа выяснилось, что автор в полной мере знаком с литературой педагогической науки и тщательно ее оценил. Анализ показывает, что тема выбрана в соответствии с требованиями современной педагогики и послужит педагогическим ориентиром для педагогической науки.

Ключевые слова: педагогическая ситуация, педагогическая деятельность, педагогическая мотивация, психологическая точка зрения, социальная жизнь, учебные материалы, деятельность студентов, интеллектуальная работа учащихся, особенности общения, психологические требования.

SUCCESSFUL ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL SITUATIONS IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS

Organization of learning requires different pedagogical and methodological skills in different situations. This article contains various ideas of scientists and pedagogical experts on the interactive teaching method. The school should be an institution that children look to as the place where he or she receives intelligence and wisdom, and look to teachers as their lifelong mentors and promoters of culture. Children should not be afraid of the school and teachers, rather, follow its teaching and principles; pedagogical situation, pedagogical activity, humanization of the learning process, a phased method. The article covers all aspects of the science "Successful organization of pedagogical situations in the educational activities of students." The author analyzes the article on specific examples. During the analysis, it turned out that the author is fully familiar with the literature of pedagogical science and carefully evaluated it. The analysis shows that the topic was chosen in accordance with the requirements of modern pedagogy and will serve as a pedagogical guide for pedagogical science.

Key words: pedagogical situation, pedagogical activity, pedagogical motivation, psychological point of view, social life, teaching materials, student activities, intellectual work of students, features of communication, psychological requirements.

Маълумот дар бораи муаллиф: Қонунзода Ш. Ҳ.- директори муассисаи таълимии “Мактаби Президентӣ хонандагони болаёқат дар ш. Хоруг” – и ВМКБ, унвончӯи Пажсӯҳиигоҳи илмҳои педагогии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.

Сведения об авторе: Конунзода Ш. Ҳ. директор Президентской школы для одаренных г.Хорога ГБАО, соискатель Институт педагогических наук образовательной академии

Information about the author: Konunzoda Sh. Director of the Presidential School for the Gifted in Khorog, GBAO, Applicant, Institute of Pedagogical Sciences, Educational Academy

ТАЪРИХ ИСТОРИЯ

ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛХАЛКӢ ВА ХАТАРИ ОН БАРОИ АҲЛИ БАШАР

Ш. Дилшодова

Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев

Имрӯзҳо ҷаҳони муосирро падидаҳои номатлуб ва даҳшатбore зери тасарруфи худ гирифта истодааст, ки аз шунидани онҳо ба дилҳои инсонҳо ваҳму ҳарос ҷойгузин мешавад. Ин падидаҳои номатлуб дар ҷаҳони имрӯза «терроризм», «иғротгарӣ» ва «тундгарӣ» ном дошта ҳалкҳои сайёраамонро ба таҳлука андохта истодаанд.

Ин истилоҳҳо ҷанд қарн боз дар байни мардумони кишварҳои дунё маълуму машҳуранд, зеро бо фоциаборӣ ва зиёноварии моддӣ ва маънавии худ дилҳои ҷандин ҳазорҳо ва миллионҳо нафарро лахта-лахта хун кардаанд. Мардумро бехонумон ва хонаҳои бисёриҳоро ба ғамхона мубаддал гардонидаанд. Пас бояд шарҳ дод, ки ин истилоҳоти даҳшатбор ва хатарзо аз кучо пайдо шудаанду аз ҷӣ манша мегиранд. Ҷӣ ҷиз боиси пайдо шудани ин аъмоли номатлуб гашт? Ҷӣ қасоне дар паси ин кирдорҳои ҳузнангез истодаанд? Саволҳо оиди ин мағҳумҳо бениҳоят зиёд ҳастанд ва мо мекушем, то ба қадри ҳол ба ин масоил рӯшаний андозем.

Аввалан, мекӯшем, ки то истилоҳоти ваҳмангези дар боло зикршударо бо истифода аз сарчашмаҳои илмӣ шарҳ диҳем. Маънои луғавии вожаи лотинии «террор» тарс, даҳшат мебошад ва аз ин ҷо маълум мешавад, ки маънои «терроризм» даҳшатафканӣ ва ба вучуд овардани тарсу воҳимаю даҳшатавканӣ дар ҷомеа мебошад [1,475]. Бешубҳа ҳар як амалҳои террористӣ пеш аз ҳама ҳусусияти зуроварӣ, маҷбурсозӣ, таҳдидкунандагӣ ва даҳшатафканиро доранд. Экстремизм бошад, аз забони лотинии «extremus» гирифта шуда, маънои охирин аҳд, ҳадди ниҳоӣ, назари ниҳоӣ ва ифратӣ доштанро ифода мекунад [2,9].

Ин мағҳумҳо ба ҳамдигар зич алоқаманд буда, барои омма мушкилоти хеле зиёд ва ғамангезро ба бор меоранд. Амалҳои даҳшатноке, ки дар натиҷаи таркишҳо ва низоҳои пай дар пай рӯҳ медиҳанд, албатта пеш аз ҳама ба аҳолии бегуноҳ таъсири худро мерасонанд, яъне зарари иҷтимоӣ, рӯҳӣ ва иқтисодиашон хеле зиёд аст. Яке аз чунин воқеъаҳои даҳшатнок, ки боиси маъюсӣ ва ҳалокати

ҳазорон нафарон гардида буд, воқеъаи 11 сентябри соли 2001 дар шаҳри Ню-Йорки Амрико буд.

Сарвари давлат мӯҳтарам Эмомали Раҳмон дар маросими ифтитоҳи конфорнси байналмиллалии сатҳи баланд дар мавзӯи «Муқовимат бо терроризм ва ифратгарии хушунатомез», ки 4 майи соли 2018 дар шаҳри Душанбе доир гашт, чунин иброз доштанд: «Имрӯзҳо дар гӯшаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар одамон гирифтори хавфу таҳдид ва оташи ҷанг низоъҳо гардиданд ва зухуроти терроризму ифратгарой ба ҳатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, оқибатҳои фоҷиабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор меорад»[3,7]. Ин суханони Сарвари давлат тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон ва тамоми мардуми дунёро водор месозанд, ки ба муқобили ин аъмоли номатлуб пайваста мубориза баранд, зоро садҳо ҳазор одамон зери хавфи таҳдид ва оташи ҷанг низоъҳо қарор мегиранд. Дар бисёр мамлакатҳои дунё амалҳои террористӣ анҷом дода шуданд ва дар натиҷаи онҳо одамони зиёде ҳалок ва заҳмӣ гардиданд. Чунин амалҳо боиси муҳочирати ҳазорон нафар одамон мегардад ва зарари аз амалҳои террористӣ ба давлатҳо расонидашуда ба миллиардҳо доллар дакка мегӯрад.

Бояд қайд кард, ки беҳтарин роҳи пешгирий ва ҳалли масъалаҳои терроризми байналхалқӣ ва экстремизм ин дар якчоягӣ фаъолият намудани кишварҳои ҷаҳон ва ташкилотҳои байналмиллалӣ оиди ин масъалаи мубрами рӯз мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ тарафдори сулҳу оромӣ дар ҷаҳон аст ва ба муқобили терроризм ва дигар ҷиноятҳои ҳусусияти байналхалқидошта мубориза мебарад. Аз ин лиҳоз як қатор санадҳои меъёрҳои ҳуқуқи байналмиллали аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардианд:

- 1.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» аз 16 ноябри соли 1999[4,51].
- 2.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм» аз 8 декабр соли 2003.
- 3.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷиноятҳои муташаккилона» аз 28 декабри соли 2013[5].

Мақсади асосии қабул намудани ин қонунҳо татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, таъмини ӯҳдадориҳои байналмиллалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ошкоркуниӣ, пешгирий ва роҳ надодан ба фаъолияти гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ мебошад. Бо қабул намудани чунин ҳуҷҷатҳои муҳим Тоҷикистон исбот намуд, ки оиди ин масъала бетараф нест ва наҳоҳад буд. Сарвари давлат Эмомали Раҳмон низ доимо дар суханрониҳои худ

таъкид мекунад, ки барои аз байн бурдани ин падидаи номатлуб ҳамкории дастаҷамъонаи ҳамаи қишварҳои ҷаҳон лозим аст: « Ин мубориза бояд бо андешидани тадбирҳои дастаҷамъона дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва иттилоотӣ тақвият дода шавад. Ин тадбирҳоро дар сатҳи байналмиллалӣ аввалан таҳия ва ба нақша бояд гирифт...агар қишварҳои пешрафта дар ҳамкорӣ бо давлатҳои рӯ ба инкишоф барномаи фароҳу созандай муборизаро бо камбизоатӣ, гуруснагӣ, сатҳи пасти маърифат, бекорӣ ва бемориҳои гуногуни вазнин таҳия ва амалий сохта натавонанд, мо ҳамагон аз зухуроти зишти терроризму ифратгарӣ раҳӣ ёфта наметавонем » [6,98].

Танҳо дар қаламрави Афғонистон соли 2017 дар натиҷаи амалиётҳои террористӣ беш аз 10 ҳазор нафар аҳолии осоишта зарар дида, тақрибан 4 ҳазор нафар қурбон шудаанд, ки 32 дарсади қурбониён ва 53 фоизи маҷруҳонро занону қӯдакон ташкил медиҳанд[7,7].

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баробари дигар давлатҳо барои дохил нашудани ҷавонон ба ҷунин гурӯҳҳо мубориза бурда, ҷораҳои зарӯрӣ меандешад, то ки ҷавонон роҳи дурустро интиҳоб кунанд. Ҷавонон, ки нерӯи созанд ва умеди тамоми мардуми дунёянд ва пешравию пешсафии ҳар як ҳалқу миллат аз онҳо вобастагӣ дорад, ба ҷунин душвориҳо дучор мегарданд, ки ин хеле аламовар аст. Ин воқеаҳо ҷавононро водор месозанд, ки зирақу ҳушӯр бошанд. Маҳз бо ҳамин мақсад, соли 2017 аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Соли Ҷавонон» эълон гардид. Ин ташаббуси Роҳбари давлат барои пешгирии шиддати ифратгарӣ ва рафткорҳои номатлуб дар байни ҷавонон мусоидат менамояд ва ҳавасмандии онҳоро барои пайгирий кардани корҳои неку писандида афзун мегардонад. Ба ғайр аз ин ҳукумати Тоҷикистон пайваста қӯшиш мекунад, ки ҷавонон ба варзиш ва таълим бештар фаро гирифта шаванд, бо ҳамин мақсад имрӯз дар тамоми гӯшаву канори мамлакат барои онҳо шароити арзанда муҳайё карда шудааст. Ҳангоми ифтитоҳи толори варзишӣ дар шаҳри Хоруғ сарвари давлат дар суханронии худ иброз доштанд, ки « ҷавонон бояд дарк намоянд, ки дӯст доштани Ватан, саҳмгузорӣ кардан барои ободии он, гиромидошти муқаддасоти миллӣ, риояи қонуният, тартиботи ҷамъиятий ва эҳтиром ба руқнҳои асосии давлатдорӣ қарзи муқаддаси ҳар яки онҳо маҳсуб мейёбад» [8,422].

Новобаста аз ҳамаи ҳамин қӯшишҳои ҳукумати Тоҷикистон ва дигар давлатҳои ҷаҳон ҷавонони бисёре аз мамолики гуногуни дунё ба гурӯҳҳои экстремистӣ ва террористӣ дохил шуда истодаанд. Муттасифона, аз қишвари азизи мо Тоҷикистон ҳам бархе аз ҷавонон

шомили чунин гурӯҳҳои ифротгаро ва тундгаро шудаанд. Гап дар сари он аст, ки ҷавонон зуд ба доми фиреби тарғиботчиёни ифротӣ афтода, аз хешу табор ва ёру диёри худ ҷудо мешаванд, аммо фикр ҳам намекунанд, ки ҷони ҷавони хешро ба хотири кӣ ва чӣ қурбон карданиянд. Пас бояд қайд намуд, ки баъзе абарқудратҳои дунё барои расидан ба ҳадафҳои стратегию сиёсӣ ва иҷтимоии худ дар созмон додани ташкилотҳои ифротгаро манфиатдоранд ва ба ҷунин созмонҳо қӯмаки молиявӣ мерасонанд. Ҷавонони зиёде барои пулу мол шуда, зуд шомили ин созмонҳо мешаванд, аммо оқибатҳои фоҷиабори ин кирдорашонро сарфи назар мекунанд. Ҳатто фикр ҳам намекунанд, ки ба ҷиҳо корҳо машғул ҳоҳанд шуд. Нафароне, ки шомили гурӯҳҳои терористӣ ва экстремистӣ мегарданд, барои онҳо дигар фарқ надорад, кӣ сокини қадом давлат аст, ба қадом дин пайравӣ мекунад, кӣ ҳудӣ аст, кӣ бегона аст ва кӣ чи миллатро дорад.

Дар мубориза бо тероризм на ин, ки ташкилотҳои байналхалқӣ ё давлатҳои алоҳида, балки тамоми башарият, тамоми шаҳрвандон ва умуман ҳар як шаҳс вазифадор аст, ки саҳми худро босамарона гузоранд, зоро ҳавфи тероризми байналхалқӣ хеле азим аст. Мо бояд барои ҳудамон, барои ояндаи фарзандони ҳудамон мубориза барем, то ки ояндаи онҳо равшан бошад. «Ҷумхурии Тоҷикистон муборизаро бар зидди тероризм ҳамчун вазифаи муҳимтарини таъмини амнияти миллии худ, минтақа ва ҷаҳон баррасӣ намуда, барои тақвияти минбаъдаи ҳамкориҳои байналмиллалӣ дар ин самт талош меварзад» [9].

Таҳдид ва ҳатари тероризми байналхалқӣ рӯз аз рӯз афзун шуда истодааст, ки ин боиси таасуф аст. Гурӯҳҳои терористӣ бо амалҳои ваҳшиёнаи худ авзои ҷаҳони муосирро ноором ва аҳли башарро ба изтироб овардаанд. Оқибатҳои чунин амалҳои номатлуб ҳам барои шаҳсони алоҳида ва ҳам барои давлат хеле вазнин ва зиёновар мебошанд. Маҳз ҳамин ҳел рафторҳо сабаб шуданд, ки Тоҷикистон низ ҳамчун субъекти байналмиллалӣ ва ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бахши мубориза ба муқобили тероризм, экстремизм ва дигар ҷиноятҳои ҳарактери байналхалқидошта бетараф буда наметавонад, ки ин боиси оромӣ ва осудагии шаҳрвандони Тоҷикистон ҳоҳад буд. Масалан соли 2002 сарони давлатҳои Созмони ҳамкории Шанҳай «Конвенсия оид ба мубориза бо тероризм, ҷудоҳоҳӣ ва ифротталабӣ»-ро қабул намуданд[10,399].

«Ин ҳодисаҳо бори дигар исбот намуданд, ки тероризм ва экстремизм, аз як ҷониб, ҷун вабои аср ҳатари глобалии ҷиддӣ буда, аз ҷониби дигар, аъмоли он гувоҳ аст, ки терорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад, балки як таҳдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷони ҳар як сокини

сайёра аст»[11], чунин иброз доштанд, дар паёми худ ба Маҷлиси Олий Президенти кишвар Э. Раҳмон. Пас аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки ҳамаи мон инсон ҳастем, новобаста аз дин, миллат, нажод, забон, урғу одат ва гайра. Барои ҳар яки мо инсондӯст будан хеле зарур аст.

Дар хулосаи ин мақола қайд кардан зарур аст, ки тероризм ва экстремизм тамоми мардуми ҷаҳонро ба ташвиш дароварда боиси марги миллионҳо нафар одамон, зарари моддӣ ва маънавии онҳо мегардад. Бахусус ҷавонон ҳам аз ин ҳатари давр дар канор нестанд, ки ин боиси таассуф аст. Имрӯз ҳар яки мо вазифадор ҳастем, ки пеши роҳи шомилшавии ҷавононро ба ин гурӯҳҳо гирен ва онҳоро ба роҳи илм, дониш, варзиш ва созандагии кишвар ҳидоят намоем.

АДАБИЁТ:

1. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқук. -Душанбе: Эр-граф, 2012 – 612 с.
2. Маҷидзода Ҷ.М, Назаров Н. Ҷинояткории муташаккил ва трансмиллӣ. Душанбе, 2015 – 268 с.
3. Терорист ватан ва миллат надорад. Ҷумҳурият, №103 (23446), 25.05.2018.
4. Тероризм ва ифратгарӣ – роҳҳои пешгирии он. –Душанбе: Маориф. 2015 - 250 с.
5. <https://majmilli.tj>. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷиноятҳои муташаккилон» аз 28 декабри соли 2013.
6. Ваҳдат ва раванди гуфтугӯи тамаддунҳо. –Душанбе: Адиб. 2015- 464 с.
7. Терорист ватан ва миллат надорад. Ҷумҳурият, №103 (23446), 25.05.2018
8. Бадаҳшон бо Эмомалӣ Раҳмон. –Душанбе: Сифат-Офсет. 2020 -608 с.
9. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе. 23.01.2015.
10. Ҳуқуқи байналхалқӣ. Душанбе: Эр-граф, 2010 -512 с.
11. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе. 23.01.2015.

ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА ҲАТАРИ ОН БАРОИ АҲЛИ БАШАР

Дар мақолаи мазкур муаллиф мавзӯи мубориза бо тероризм ва экстремизмро мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар мақола мағҳумҳои тероризм, экстремизм, ифратӣ аз тарафи муаллиф маънидод шуда, шаклҳои таъсиррасонии онҳо ба ҷомеа ва маҳсусан ба ҷавонон нишон дода мешавад. Таъсиру зарари тероризм ба ҳаёти моддӣ ва маънавии инсоният, оқибатҳои фочианок ва ҳузнангези онро бо мисолҳо нишон додааст. Инчунин муборизаи ҷомеа ва тадбирҳои Ҳукумати Тоҷикистонро ба муқобили ин аъмоли номатлуб мавриди омӯзиш қарор додааст.

Калидвожаҳо: тероризм, экстремизм, ифратгарӣ, ҷомеа, ҳатар, башар, давлат, мубориза.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЕГО УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

В данной статье автор ставит на обсуждение проблему борьбы против терроризма и экстремизма. Автор также объясняет термины терроризм, экстремизм

и радикализм, показывая их влияние на общество и молодёжь. А также показывает борьбу народа и государства Таджикистана против этого вызова современности. В статье также показано пагубное влияние терроризма на жизни людей, а также их трагические и печальные последствия.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, общество, угроза, человечество, государство, противоборство.

INTERNATIONAL TERRORISM AND ITS THREAT TO HUMANITY

In this article, the author puts the problem on struggling against terrorism and extremism. The author also explains the term «terrorism», «extremism» and «radicalism», showing their influence on youth. Author also shows the struggle of the people and state of Tajikistan against these current challenges. Author emphasizes the pernicious influence of terrorism in people's lives and their tragic and sad consequences.

Keywords: terrorism, extremism, society, threat, humanity, government, confrontation.

Маълумот дар бораи муалиф: Дилишодова Ш. –ассистенти кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев, Тел: (+992 93 593 13 33), E-mail- shukufad@gmail.com

Сведения об авторе: Дилишодова Ш. –ассистент кафедры истории таджикского народа Хорогского государственного Университета им. М. Назаршоева, Тел: (+992 93 593 13 33), E-mail- shukufad@gmail.com

Information about author: Dilshodova Sh. –assistant at the Department of the history of Tajik people, Khorog State University named after M. Nazarshoev, phone: (+992 93 593 13 33), E-mail- shukufad@gmail.com

ПАДИДАҲОИ ЖУРНАЛИСТИКАИ ҚАБЛ АЗ ЖУРНАЛИСТӢ ДАР БАДАҲШОН

C. Донаёрова

Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев

Матбуот дар ҳар давру замон инъикоскунандай ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҳар як ҳалқу миллат маҳсуб шуда, муҳаққиқон онро оинаи таърихи ҳаёти инсонҳо номидаанд. Маҳз тавассути матбуот инсонҳо имкон пайдо қарданд аз рӯйдодҳо ва тамоми мушкилоту навовариҳои ҷомеа оғоҳӣ пайдо намоянд.

Бояд зикр кард, ки талабот ба мубодилаи иттилоот байни инсонҳо ҳанӯз аз давраҳои қадим шурӯъ шудааст. Ба ақидаи В. В. Ворошилов таваҷҷӯҳ ба иттилоот маҳсусан баъд аз пайдо шудани хат дар миёни инсонҳо бештар гардид ва матни хаттӣ дар кишварҳои муҳталиф 8-6

ҳазор сол то миллод арзи вучуд карда буд [3, 14]. Дар ибтидо чун рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо вучуд надоштанд бо пайдо шудани хат, инсонҳо афкору андеша ва орзӯву омоли худро дар рӯи чуб, сангҳо, деворҳо сабт мекарданд. Вале доираи ин тарзи иттилоърасонӣ хеле маҳдуд буда, аз он тэъдод ками инсонҳо истифода мебурданд. Махсусан дар Бадаҳшон то таъсисёбии Ҳукумати Шӯравӣ на ҳамаи мардум босавод буданд. Дар он асрҳо мардум аз хатти форсӣ истифода мекарданд, вале мутаассифона ин хаттро фақат доираи маҳдуди одамон медонистанд. Онҳое, ки ин хатро медонистанд, афкори худро дар ибтидо дар рӯи чӯб ва сангҳо сабт менамуданд, ки шояд аз сабабҳои рӯи чӯб ва санг сабт намудани афкори худ ва паҳн намудани иттилоот шояд набудани маҷаллот, китоб ва қоғаз дар Бадаҳшон буд.

Сангнавиштаҳо ҳанӯз аз замони Юнони қадим барои инсонҳо хидмат намудаанд. В.В.Ворошилов дар ин бора дуруст қайд намудааст: «Аммо дар кишварҳои бузурги даврони бостон, шакли шифоҳии интишори иттилоот ҳангоми расонидани паёмҳо беасар буд. Бинобар ин барои паҳн кардани иттилоот роҳи беҳтарини бо тарзи хаттӣ расонидани маълумотро ҷустҷӯ мекарданд. Юнониёни бостон алифборо аз финикиҳо, ки мардуми тоҷири Мадитарона маҳсуб мешуданд, гирифта буданд. Тоҷирони финикиӣ таҷрибаи таърихии мунтақил намудани иттилоот ба мисли ҳаккокӣ кардани ҳикояҳо аз аъмоли ҳокимон дар рӯи устуонаҳои сангӣ ҳаккокӣ кардани қонунҳо дар рӯи фулузотро дар миёни мардум тарғиб мекарданд. Тавре ки Ҳеродот ҳабар медиҳад, шоҳи форс Доро лашкаркаширо ба Юнон оғоз кард ва дар он ҷо ду сутуни сафеди сангиро гузошт, ки дар яке аз онҳо бо ҳарфҳои ошурӣ ва дар дигараш бо ҳарфҳои элинӣ номи ҳамаи мардумон, ки аз ҷониби ўраҳбарӣ мешуданд, навишта буданд» [3, 15].

Чолиб ин аст, ки сангнавиштаҳо ва қайдҳои рӯи чӯб, ки аз ҷониби олимон дар минтақаи Бадаҳшон пайдо шуданд, мазмуни онҳо сараввал ба корнамоиҳои шоҳони ин минтақа дар кори ободонии дехоти Бадаҳшон, аз қабили соҳтани ҷӯйборҳо, обод намудани боғҳои дараҳтони мевадор ва заминҳои кишт баҳшида шуда бошанд, бархе аз онҳо паҳлӯҳои муҳталифи дарду ғами мардум ҳангоми ҳодисаҳои даҳшатбори асрҳои гузашта руҳдодаро инъикос мекунанд. Муҳақиқ ва рӯзноманигор Назардод Ҷонбобоев дуруст қайд мекунад: «Табиист, ки пайдоиши ҳеч яке аз ин катибаҳо бесабаб ва беҳадаф набуд. Зоро, ки ҳар яке аз онҳо ба ин ё он ҳаводиси руҳдодаи табиат, воқеоти таъриҳӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва динию мазҳабӣ баҳшида мешуданд ва онро чун аҳбори муҳим ба хотири нигаҳдорӣ ва расондан ба наслҳои дигар хифз менамуданд» [4, 126]. Дар ин ҷо меҳостем чанд катибаи рӯи санги

чамоати Поршиневи нохияи Шуғнони Бадахшонро, ки онҳо ба асри XIX тааллуқ доранд, ишора кунем ва мазмуни онҳоро мавриди баррасӣ қарор дижем. Яке аз чунин сангнавиштаҳо катибаи рӯи санги дехаи Тишори чамоати Поршиневи нохияи Шуғнон мебошад, ки он ба мавзӯи беобии деха баҳшида шуда, ба қалами шоири маъруфи қарни XIX – и Бадахшон Сайдҷафар валади Шоҳтемур тааллуқ дорад. Тавре маълум аст сокинони дехаи Хосаи чамоати Поршинев ҳам дар замонҳои гузашта ва ҳам имрӯз ҳамасола аз беобӣ бо мушкилӣ рӯ ба рӯ ҳастанд. Аз беобии деха кор ба ҷое расида буд, ки ба сабаби риоя накардани навбати истифодабарии об ҳангоми обёрии бοғ ва киштзорашон миёни ду бародар ҷанг ва хусумати саҳт меҳезад ва ин миёни онҳо ноамниро эҷод мекунад. Шоир Сайид Ҷафар ин манзараро дар рӯи санге дар шакли рубой ҳаккокӣ намудааст:

Дорам аламе бигӯям эй ҳамнафасон,
Беобии Хоса маро коҳиши ҷон.
Аз як падаре агар ду фарзанд бувад,
Дар мавсими обдихӣ шаванд душмани ҷон [6, 78].

Сангнавиштаи дигари қуҳан, ки дар дехаи Поршиневи Шуғнон, пайдо шуд, ба обод намудани дехаи Сарои баҳор ва дар соли 1856 соҳтмони ҷӯйборҳо дар ин деха аз ҷониби ҳокими Шуғнон- Шоҳамирбек баҳшида шудаанд. Ин сангнавишта дар тарафи шимолии ҳавлии Пирисмоилиёни Шуғнон Сайд Фарруҳшоҳ дар рӯи санге қандакорӣ шудааст, ки дар он иттилооти ҷолибе аз ҳаёти мардуми Бадахшон сабт гардидаанд:

Аввали соли паланг ин мамалакат обод шуд,
Аз иноёти илоҳӣ дар замон бунёд шуд.
Номи ин манзил муайян шуд Сарои дилрабо,
Хушнамо қасру сарою ҷои ҳуризод шуд.
Шоҳамирбеки рафғо-ул-қадр кард инро бино,
Дар ниҳод ин манзилат беҳтар зи нав имдод шуд...
Ҳар ки баъд-ул-явм пурсад кай шуд обод ин бино,
Гӯям аз ҳичрат ҳазору як саду ҳафтод шуд [1, 112-113].

Адабиётшинос Амирбек Абивов Зикр мекунад, ки шохи Шуғнон Шоҳамирбек ин ҷӯйро дар соли 1170 ҳичрӣ (1787-1788 м.) баровардааст.

Катибаи дигари рӯи санге, ки дар дехаи Поршиневи нохияи Шуғнон мавҷуд аст, ба муаррих ва шоири асри XIX Бадахшон Сайд Фарруҳшоҳ ибни Шоҳпартовӣ тааллуқ дошта, дар он низ доир ба обод шудани дехаи Сарои баҳор аз ҷониби ҳокимони Шуғнон маълумот дода мешавад. Масалан Сайд Фарруҳшоҳ дар ин катиба менигорад:

Дар соли наҳанг омадӣ мор,
Аз ҳичрати он Расули ҷаббор.
«Файн» омаду «ре»-ву «сад»-у «зе» ҳам,
Ин чор ҳуруфро ту бишмор.
Кардем Сарои дилраборо,
Обод бинои қасри ҷӯйбор.
Фарҳод наканда инчунин ҷӯй,
Аз кандани ҷӯй шудем афгор [1, 112].

Дар катиба мазкур иттилоъ дода мешавад, ки ҷӯи дехаи Сарои Баҳор бо сад мушкилот дар замони ҳукмронии ҳокими Шуғнон Юсуфалихон дар соли 1878 сохта шудааст.

Ҳамчунин дар баробари навиштаоти рӯи санг инсонҳо дар асрҳои гузашта асарҳои публитсистӣ ва таърихиву адабиро меофаридаанд, ки олимон ин тарзи иттилоърасонӣ миёни инсонҳоро дар илми журналистика «журналистикаи қабл аз журналистӣ» меноманд.

Профессор Иброҳим Усмонов дар асари худ доир ба пайдоиши нашрияҳои мустақили тоҷикӣ дар ҳудуди Осиёи Миёна сухан ронда, таваҷҷуҳи муҳақиқонро ба огоҳ шудан аз журналистикаи қабл аз журналистӣ дар Осиёи Марказӣ ҷалб мекунад: «Аммо пеш аз таҳқиқи ин самтҳои инкишофи журналистикаи тоҷик донистан зарур аст, ки оё такомули таърихиеро, ки журналистикаи дунё ба номи қабл аз журналистӣ ба сар бурдааст, журналистикаи тоҷик низ тай кардааст ё не ва агар тай карда бошад вай чи сифатеро дар худ доштааст?» [7,19]. Иброҳим Усмонов зимни ин таҳқиқот аз асарҳои таърихии гузаштагони форсу тоҷик ба мисли «Сафарнома» - и Носири Ҳусрав, «Тазкират-ушшуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Самаки айёр», «Хотами той», «Синбоди дарёгард», «Таърихи Табарӣ», «Зафарнома» ва дигар асарҳои таърихӣ зикр мекунад, ки ў ин асарҳоро маҳсули осори журналистикаи қабл аз журналистӣ меҳисобад. Дар ин асарҳо муаллифон воқеъоти таърихӣ ва дидаҳову шунидаҳои худро ба мисли як очерки таърихӣ ва сафарӣ ба хонанда пешкаш мекунанд. Яъне маҳорати журналистӣ аз замонҳои хеле қадим дар миёни мардуми тоҷик ривоҷ ёфтааст. Тавре маълум аст, чунин асарҳои публитсистӣ дар асрҳои гузашта дар сарзамини Бадаҳшон низ аз ҷониби олимону адібони Бадаҳшон низ таълиф карда шуданд.

Дар ҳақиқат яке аз асарҳои муҳими Ҳаким Носири Ҳусрав, ки «Сафарнома» унвон дорад ва дар Юмгони Бадаҳшон таълиф шудааст, аксари олимон онро ба асари реалистӣ ва публитсистӣ доҳил мекунанд.

Масалан олими эронӣ Ҷаъфари Шиор «Сафарнома»-и Носири Ҳусравро таҳқиқ намуда, ба он чунин баҳо додааст: «Равиши Носири

Хусрав дар «Сафарнома» хилофи соири осор ба вижада «Девони ашъор» ба гунае дигар аст. Вай меҳоҳад дидашо ва шунидаҳои худро ба хонанда мунтақил кунад... Ҳатто гуфтори ў дар бораи мардуми Лаҳсо ва Абусаъид Ҷаннобии Қарматӣ ...бетарафона ва то ҳадде интиқодиомез аст» [8,18]. Аз гуфтаҳои фавқ метавон хулоса кард, ки «Сафарнома» як асари публисистӣ мебошад, зоро он тамомоми дидашову шунидаҳои муаллифро айнан ба хонанда расонида, аз осори адабӣ тафовути зиёд дорад.

Ё ин ки донишманди амрикӣ доктор Алис Сӣ Ҳансбергер «Сафарнома» -и Носири Хусравро таҳқиқ намуда, ба андешаҳои реалистии Носири Хусрав ишора карда, чунин зикр мекунад, он воқеоте, ки дар «Сафарнома» тасвир шудаанд, онҳо бофта ва хаёлӣ набуда, он ҳодисаҳоро муаллиф бо ҷашми худ дидашт ва худ бевосита шоҳиди онҳо мебошад: «Носири Хусрав дар «Сафарнома» сафари ҳафтсолаи хешро аз зодгоҳи худ Ҳурисон ба Миср ва билъакс мепардозад. Дар нигориш соҳиби сабк аст ва ағлаб бо гуфтани «ман, ки Носирам» ба худ ишора мекунад ва аз амале хос ё ҷизе, ки дар ҷое дид, сухан мегӯяд» [2,18]. Ба андешаи доктор Алис Сӣ Ҳансбергер воқеаҳое, ки дар «Сафарнома» тасвир ёфтаанд, худи Носири Хусрав бевосита иштирокчии ин рӯйдодҳо будааст ва худ инро тасдиқ намудааст.

Ба саволи он, ки оё «Сафарнома»-и Носири Хусрав асари публисистӣ буда метавонад, мо мӯътақидан ҷавоб дода метавонем, ки ин асар сирф публисистӣ мебошад ва нишонаҳои журналистикаи қабл аз журналистӣ дар он пурра дид мешавад. Масалан Носири Хусрав ҳангоми сафарааш ба Озарбойҷон рӯй додани зилзиларо дар «Сафарнома» тасвир карда, ҳатто аз төъдоди одамони фавтида дар ин зилзила, ки 40 000 аст, дарак медиҳад. Ё худ ҳангоми ҳаридани асал дар шаҳри Батлис дар бораи нарҳи асал дар ин шаҳр маълумот дода, дар як сол чи қадар ҳосили асал ба даст овардани ин мардумро нишон додааст. Дар «Сафарнома»-и Носири Хусрав дар бораи қӯҳи Дамованд ва ҳосил шудани навшодир ва кибрит (гуғирд) дар ин макон, дар хусуси қаҳтӣ дар Қазвин, шаҳрдории Қазвин, боғистонҳо, бозорҳо, дехот, рӯдҳо, дарёҳо, қалъаҳо ва ҳатто төъдоди одамон дар дохили қалъаҳо иттилоъ дода шудааст. Инчунин ў ба гуфтори мардум дикқат дода, овардааст, ки дар шаҳри Ихлот мардумон бо забонҳои тозӣ, порсӣ ва арманиӣ сӯҳбат мекунанд. Дар «Сафарнома»-и Носири Хусрав дар бораи ободонии дехаҳо, табиат, вазъи бозору дӯконҳо, тиҷорати байни шаҳрҳо, соҳтмони иморатҳо, масҷидҳо, хонаҳо, қубурҳои зери заминӣ ва ташноб, корвонсаройҳо, гармобаҳо, осиёбҳо ва фаъолияти табибон маълумоти зиёд оварда шудааст. Носири Хусрав дар асари мазкур ҳатто масоҳати

шахрҳоро нишон дода, миқдори маводи сохтмониро (санг, гил, гаҷ ва ғ.), ки иморатҳои шаҳр аз он сохта шуда буданд, зикр кардааст. Вақте ки дар як асар мо бо факту далел, хабар, мусоҳиба, гузориш, зикр кардани макон ва замони муайян дучор меоем, бешубҳа онро асари публицистӣ ё журналистӣ гуфта метавонем. Чунин нишонаҳои соҳаи журналистика дар «Сафарнома»-и Носири Хусрав хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд. Ачиб ин аст, ки Носири Хусрав ҳангоми сафари худ ба кишварҳои гуногун ва воҳӯрдан бо мардумони дорои касбу корашон гуногун доир ба шуғли онҳо мусоҳибаҳоро анҷом додааст. Масалан ӯ дар шаҳре бо мардум воҳӯрда, аз онҳо мақсади буриданӣ дараhtonро пурсидааст ва онҳо дар ҷавоб ба ин савол чунин иттилоъ додаанд, ки мо аз ин дараhton қатронро (ширеш) истеҳсол мекунем ва онро дар зарфҳо андохта ба ҷойҳои дигар мебарем. Аз ин ҷо бармеояд, пешниҳод шудани савол аз ҷониби Носири Хусрав ба ҳамсӯҳбатон «Аз ин ҷо мекунед?» маълум мегардад, ки дар асар нишонаҳои жанри мусоҳиба ба мушоҳида мерасад.

Аз ин ҷо маълум мегардад, ки пайдо шудани асарҳои таъриҳӣ ва ривояти ҳамчунин катибаҳои рӯи санг ва ҷӯб дар Бадаҳшон барои кори эҷодкорӣ аз ҷумла пайдо шудани насри адабӣ ва публицистии Бадаҳшон заминаи мусоидро ба миён оварданد.

Бояд ёдовар шуд, ки ба ғайр аз Носири Хусрав дар Бадаҳшон донишмандони дигари ин диёр низ асарҳои таърихии дорои оҳанги публицистӣ дошта таълиф намуданд, ки ин асарҳоро низ метавон ба осори журналистики қабл аз журналистӣ дохил кард.

Ба ин гурӯҳи асарҳои таърихии Бадаҳшон «Таърихи шоҳони Шуғнон» - и Сайдфарруҳшоҳ ибни Шоҳпартовӣ, «Роҳнамои Қатаған ва Бадаҳшон»-и Бурҳониддини Кушкекӣ, «Таърихи мулки Шуғнон»-и Ҳайдаршоҳи Муборакшоҳзода, «Таърихи Бадаҳшон»-и Курбонмуҳаммадзода (Оҳунд Сулаймон) ва Муҳаббатшоҳзода Сайд Шоҳфутур), «Таърихи Бадаҳшон»-и Сангуҳаммади Бадаҳшӣ ва Фазлалибеки Сурҳафсар ва «Қайдҳои таъриҳӣ» («Исторические заметки»)-и Қурбоншоҳ Зухурбекзода ва Фарибмуҳаммад Қозизода, «Таърихи кӯҳистони Бадаҳшон» -и Давлатшоҳи Помирӣ дохил мешаванд.

Масалан муаллифи асари «Бадаҳшон ва Қатаған» - Бурҳониддини Кушкекӣ ба деҳоти Ваҳон, Шуғнон ва Дарвоз ва манотики дигари Бадаҳшон сафар карда, чунин маълумотро ба мисли дар фalon деҳа ҷанд нафар зиндагӣ мекунанд, ҳар як ҳочагӣ ҷанд ғов ва гӯсола дорад, дороии ҳар як оила ҷо қадар аст, мардум қадом русумот ва ғизоҳои маҳсус доранд, ҷамъоварӣ намудааст. Ҳамчунин Кушкекӣ доир ба таъриҳ, ҷуғрофияи бадаҳшониён маълумоти муфид медиҳад.

Ҳангоми таълифи ин асарҳо агар муаллифон ба ривоёти шунидаи аҷдодони худ такя мекарданд, онҳо теъоди зиёди воқеоти сиёсӣ ва иҷтимоиро, ки дар Бадаҳшон рух доданд, бо ҷашми худ диданда ва онҳоро дар асарҳои худ ба таври реалий тасвир менамуданд. Масалан соли 1952 академик Баҳодур Искандаров аз муаллифони «Таърихи Бадаҳшон» Охон Сулаймон Қурбонмуҳаммадзода ва Шоҳфутур Муҳаббатшоҳзода доир ба таълифи ин асар мепурсад. Қурбонмуҳаммадзода ба ў чунин посух медиҳад: «Дар ҷавонӣ ман маъмулан ҳамроҳ бо шаҳсони донишманд ба саёҳат мебаромадам ва онҳо дар бораи таърихи диёри худ, ғаму азоби мардум, аз истибоди ҳокимон сӯҳбат мекарданд. Чунин ҳиоятҳоро ман на аз як қас, балки аз шаҳсони зиёд шунида будам. Азбаски ман хотираи қавӣ доштам, ҳиоятҳои зиёдро доир ба таърихи Бадаҳшон ҳифз намуда будам» [5, 6-7].

Хуллас то пайдо шудани матбуоти даврӣ дар Бадаҳшон низ асарҳои публисистӣ аз ҷониби муаллифони бадаҳшонӣ таълиф гардида буданд, ки онҳо барои пайдо шудани матбуоти расмӣ заминаи мусоид фароҳам оварда буданд. Мо аз таҳқиқи ин мавзӯъ чунин натиҷагирӣ кардем, ки дар Бадаҳшон ҳанӯз аз асрҳои миёна заминаҳои журналистикаи қабл аз журналистӣ мавҷуд буданд. Зимнан бояд қайд кард, ки ин мавзӯъ доираи хеле васеъ дошта, дар оянда омӯзиши амиқтарро тақозо мекунад ва бояд дар ин замина аз ҷониби муҳақиқон маколаҳои ҷудогона таълиф гарданд.

АДАБИЁТ

1. Абивов А. Аз таърихи адабиёти тоҷик дар Бадаҳшон. Душанбе: Дониш, С.-112 -199
2. Алис Сӣ Ҳансбергер. Сафарномаи Носири Ҳусрав. Техрон, 1393, с. 18, 232 с.
3. Ворошилов В.В. Журналистика. Санкт-Петербург: Михайлова В.А..-2004, с. 14, 704 с.
4. Джонбобоев Н. Камни-самоцветы богатство Памира. Джонбобоев Н. Камни-самоцветы богатство Памира. Душанбе: Паёми ошно, 2019, с.-130-131, 162 с.
5. Искандаров Б.И. Предисловие//Курбон Муҳаммадзода(Охун Сулаймон), Муҳаббатшоҳзода(Сейид Футуршо). История Бадаҳшана. Москва: Наука.-1973, -С. 6-7,
6. Муҳторов А. Санг ҳам диле дорад. Душанбе, 1999, -С. 78, 184 сах.
7. Усмонов И, Давронов Д.. Таърихи журналистикаи тоҷик. Душанбе.-2008, с.6, 280 с.
8. Ҷаъфари Шиъор. Зиндагинома ва осори Носири Ҳусрав //Таҳлили «Сафарнома»-и Носири Ҳусрав. Техрон, 1371, -19 с., -247 с.

ПАДИДАҲОИ ЖУРНАЛИСТИКАИ ҚАБЛ АЗ ЖУРНАЛИСТИЙ ДАР БАДАХШОН

Дар ин мақола муаллиф кӯшиш намудааст, ки нишонаҳои асарҳои журналистӣ ва публицистиро, ки пеш аз таъсиси матбуоти даврии Бадахшон дар осори таърихӣ ва катибаҳои рӯи сангу чӯб дида мешаванд, мавриди таҳқиқ қарор дидад. Бояд қайд кард, ки ба ин асарҳо «Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Роҳнамои Қатаған ва Бадахшон»-и Бурҳониддини Кушкекӣ, «Таърихи мулки Шуғнон»-и Ҳайдаршоҳи Муборакшоҳзода, «Таърихи Бадахшон»-и Қурбонмуҳаммадзода (Охунд Сулаймон) ва Муҳаббатшоҳзода Сайид Шоҳфутур), «Таърихи Бадахшон»-и Сангмуҳаммади Бадаҳшӣ ва Фазлалибеки Сурхасар ва «Қайдҳои таърихӣ» («Исторические заметки»)-и Қурбоншоҳ Зухурбекзода ва Ғаримуҳаммад Қозизода дохил мешаванд. Ин асарҳои машҳур оҳангӣ публицистӣ дошта, дар онҳо воқеаву ҳодисаҳо бо далелу рақам, яъне факт ба хонанда пешкаш карда мешавад.

Вожаҳои қалидӣ: журналистикаи қабл аз журналистӣ, Бадахшон, Шуғнон, Рушон, таъриҳ, публицистика, сӯҳбат, матбуот, далел, омор.

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ДОЖУРНАЛИСТСКОМ БАДАХШАНЕ

В данной статье автор пытается рассмотреть следы произведений и публицистических творений, которые можно увидеть в исторических памятниках и надписях на камне и дереве до создания периодической прессы Бадахшана. Следует отметить, что к этим произведениям относятся такие произведения как «Путешествие» Носири Хусрава, «Путеводитель по Катагану и Бадахшану» Бурханиддина Кушкеки, «История Шугнанского царства» Ҳайдаршоҳ Муборакшоҳзода, «История Бадахшана» Қурбонмуҳаммадзода (Охунд Сулаймон и Муҳаббатшоҳзода Сайид Шоҳфутура), «История Бадахшана» Сангмуҳаммада Бадаҳши и Фазлалибека Сурхасара и «Исторические заметки» Қурбоншоҳа Зухурбекзода и Ғаримуҳаммада Қазизода. Названные нами известные произведения имеют публицистический стиль, в которых события преподносятся читателю с фактами и цифрами.

Ключевые слова: журналистика, Бадахшан, Шугнан, Рушан, история, публицистика, беседа, пресса, факты, статистика.

JOURNALISTIC EVENTS IN PRE-JOURNALISTIC BADAHKSHAN

The article tries to consider the traces of works and journalistic creations that can be seen in the historical monuments and inscriptions on stones and trees before the creation of Badakhshan's periodical stamping press. It should be noted that these works include the following creations: "Journey" of Nosiri Khusrav; "Guide to Katagan and Badakhshan" of Burhaniddin Kushkeki; "The history of the Shugnan Kingdom" of Haydarshokhi Muborakshohzoda; "The history of Badakhshana" of Kurbonmuhammadzoda (Okhund Sulaymon and Muhabbatshohzoda Sayyid Shohfutur); "The history of Badakhshan" of Sangmuhammad Badakhshi and Fazlalibek Surhafsar; and "Historical notes" of Kurbonshoh Zuhurbekzoda and Garibmuhammad Qozizoda. The mentioned famous works have a journalistic style, that presents events to their readers including facts and numbers.

Key words: journalism, Badakhshan, Shugnan, Rushan, history, journalism, conversation, press, facts, statistics.

Маълумот дар бораи муаллиф: Донаёрова С. муалимиаи калони кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи Давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев. Тел: (+992) 93 585 40 01, E-mail: sabohatdon@mail.ru

Информация об авторе: Донаёрова С. старший преподаватель кафедры философии и политологии Хорогского Государственного Университета имени М. Назаршоева. Телефон: (+992) 93 585 40 01, электронная почта: sabohatdon@mail.ru

Information about the author: S. Donayorova is a senior teacher at Philosophy and Politics Department at Khorog State University named after M. Nazarshoev. Phone: (+992) 93 585 40 01, E-mail: sabohatdon@mail.ru

АҲАМИЯТИ ҚОНУНГУЗОРИИ ДАВЛАТ ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ

A. Қобилова, Сайдраҳмонов Ю.

Донишгоҳи давлатии ш.Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев

Баъди соҳибистиқдол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи мавқеъ ва аҳамияти қонуну санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар қонунгузории соҳаҳои алоҳидай ҳуқуқ мустаҳкам гардид. Яке аз чунин ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ин ҳуқуқи гражданӣ мебошад, ки мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла мақомотҳои олии ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия мувофиқи салоҳияти конституциониашон санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул мекунанд, ки аз байнин ин қонунҳо масъалаҳои ҳуқуқи гражданӣ низ бисёранд. Маълум аст, ки ҳар як соҳаи ҳуқуқ методи хоси худро дорад. Ҳусусияти асосии ҳуқуқи гражданӣ аз он иборат аст, ки вай ба шаҳрвандон ва шахсони юридикӣ барои бо роҳҳои қонунӣ амалӣ гардонидани ташаббускорӣ имконият медиҳад. Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ барои қонеъ гардонидани манфиатҳои қонунии молумулкӣ ва шахсии ғайримоумулкии худ аз имкониятҳои ҳуқуқӣ пурра истифода бурда метавонанд. Барои ин ба иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ ҳуқуқи баробарӣ дода мешавад, ки ин қисми муҳими методи ҳуқуқи гражданӣ, ҳусусияти қонунгузории гражданӣ мебошад. Ҳуқуқи гражданӣ муносибатҳои ҳаррузаи шаҳрвандонро ба танзим медарорад. [4,34]

Шаҳрванд шахсест, ки садоқатмандии худро нисбати кишваре, ки зодгоҳаш аст ва ё нисбати кишваре, ки дар он ҷо ҳуқуқи шаҳрвандӣ дорад нигоҳ медорад ва ҳуқуқҳои ӯ аз тарафи он кишвар таҳти ҳимоя

қарор дорад [6, 34]. Ин мақом ба шахс ҳуқуқу бартарӣ медиҳад. Дар давлати соҳибистиқлол шаҳрвандон дорои ҳуқуқу озодиҳои зиёд мебошанд. Ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ба воситаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурӣ ва дигар ҳуччатҳои ҳуқуқии байналмиллалие, ки аз ҷониби давлат эътироф гардидаанд, ҳифз карда мешаванд. Боби дуюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуқуқу озодиҳои инсон бахшида шуда, дар он ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва шаҳсӣ мустаҳкам шудаанд. Мувофиқи банди сеюми моддаи 14 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои соҳтори конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи мамакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳатии аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дониста мешавад.

Дар ҷомеаи шаҳрвандӣ одамон барои анҷом додани ҳар коре, ки барои пешрафти зиндагии худ ва давлат анҷом медиҳанд, ин ҳуқуқи шаҳрвандии инсон мебошад ва дар баробарии он бояд ҳуқуқҳои дигаронро эҳтиром намоянд. Дар он ҷое, ки ҳуқуқ аст, ӯҳдадорӣ низ ба вуҷуд меояд. Барои эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқҳои дигар одамон шаҳрвандон ба як қисм маҳдудиятҳои маҳсус рӯ ба рӯ мешаванд. Мисол шаҳрванд дар вақти озодии сухан шахсияти ягон инсони алоҳида ё намояндаи давлатро паст назанад.

Баъди қабул гардидани Конститутсияи соҳибистиқоли кишвар ва дар моддаи якуми он эълон гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати демократию ҳуқуқбунёд зарурияти инкишофи маданияти ҳуқуқии шаҳрвандон ба миён омад, чунки бе маданиятнокии ҳуқуқии шаҳрвандон чунин давлатро бунёд кардан ғайриимкон аст. Як қисми одамон демократияро озодии ҳокимијати ҳалқ гуфта, чунин ақида доранд, ки чи хеле ки ба онҳо маъқул аст бе ягон маҳдудият амал мекунанд. Ин амали шаҳрвандон аз маданияти пасти ҳуқуқӣ шаҳодат медиҳад. Бо чунин рафтори шаҳрвандон давлат метавонад дар идоракуни худ ба мушкилиҳо дучор шавад. Мо бояд аз ҳуқуқу озодиҳои фароҳамоварда истифода бурда, фаромӯш накунем, ки пеш аз ҳама мо вазифаҳои шаҳрвандӣ ва инсонӣ дар назди ҳалқу Ватан дорем. Ба ғайр аз он вазифаҳои конститутсионие, ки дар моддаҳои 42 то 45 и Конститутсия омадаанд, вазифаҳои инсонии нонавиштае мавҷуд ҳастанд ва агар ҳар як шаҳрванд дар иҷрои онҳо бетарафӣ зоҳир накунад, давлати демократию ҳуқуқбунёд барпо мешавад. Ин вазифаҳо ба монанди нишон надодани бетарафӣ ҳангоми дар ягон ҷои ҷамъиятӣ ҳақорат ё дашноми ягон кас

(махсусан нисбати кудакон), бетараф набудан нисбати тозагии роҳу кӯчаҳо (дидани шахсе, ки дар сари роҳ қанд хурда пучоқашро мепартояд), фаъол будан дар чорабиниҳое, ки давлату ҷомеа мегузаронад (дар вақти ягон ҳашари умумӣ, дар вақти интихобот) ва дигар вазифаҳои назарногире, ки ягон ҷавобгарии гражданӣ надоранд, аммо метавонанд дар пешравии ҷомеа таконе дошта бошанд.

Муносибати байни ҳукумат ва шаҳрвандон дар соҳаҳои гуногун, аз тарҳрезии сиёсӣ то ҳадамоти хидматрасонӣ ва истеъмолӣ вучуд дорад. Дар ҳар қадоме аз ин зинаҳо ҳукумат бо шаҳрвандони худ робита барқарор мекунад. Шаҳрвандон ба ҳукумат ҳамчун шахсиятҳои воқеӣ, ё ҳамчун намояндагони соҳторҳои ҷамъиятӣ, монанди ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ муносибат мекунанд. [5,17]. Дар шароити имрузае, ки мо давлати демократию ҳуқуқбунёд барпо карданием, вазифаҳои шаҳрвандон низ дар назди давлат бо талаботи замон зиёд мешаванд ва мураккабтар мешаванд. Дар чунин ҳолат давлат ба мустаҳкам намудани муносибаташ бо шаҳрвандон беш аз пеш ниёзманд мегардад. Ҳукумат ба воситаи истифодаи иттилоот, машварат ва иштироки фаъоли шаҳрвандон робитаи худро бо шаҳрвандон мустаҳкам мекунад. Ин ба шаҳрвандон имконият медиҳад, ки аз иқдомоти ҳукумат дар соҳаи сиёsat огоҳ шаванд, инчунин кафолат медиҳад, ки ақидаи онҳо ба назар гирифта шавад. Бар замми ин, шаҳрвандон имконият пайдо мекунанд, ки дар тарҳрезии барномаҳои сиёсии ҳукумат саҳми худро гузоранд. Чунин ҳамкорӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар мусоидат мекунад. Ҳукумат ошкоро будани сиёсаташро намоиш медиҳад ва ба ҳамин васила дар ҷомеа эътиими шаҳрвандонро таъмин мекунад, эътиимоднокӣ бошад барои ташкили ҷомеаи демократӣ заминаи мустаҳкам мебошад. Таҳқими муносибати байни ҳукумату шаҳрвандон имконият медиҳад, ки роҳи комилтари сиёсӣ эъчод гардад, аз раият эътиими бештар ба даст орад ва ба ҳамин роҳ эътиимодбахш будани ҳокимияти давлатиро таъмин кунад. [5, 20] Давлат метавонад ба воситаи қонунгузорӣ ва амалий намудани иҷрои қонунҳо бо мардум муносибаташро мустаҳкам намояд.

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати муҳимтарин санад ва ҳамчун роҳнамо барои ба роҳ мондани муносибатҳои гражданӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи банди яки моддаи якуми кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳои гражданӣ вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни аҳдҳои гражданӣ, асосҳои ба миён омадан ва тартиби татбиқи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи дигари ашёй, ҳуқуқ ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳниро муайян намуда, ӯҳдадориҳои шартномавӣ ва

ўҳдадориҳои дигар, инчунин муносибатҳои дигари амволӣ ва муносибатҳои дигари молу мӯқӣ ва муносибатҳои шаҳсии ғайри молу мулкӣ марбут ба онҳоро, ки ба баробарӣ, муҳторияти хоҳишу ирода ва мустақилияти амволии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамоянд. [2, 5] Ҳукуки гражданӣ муносибатҳои ҳаррузае, ки байни одамон ҳам дар шакли даҳонӣ ва ҳам дар шакли хаттӣ ба вуҷуд меоянд, ба танзим медарорад. Иштирокчиёни асосии муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ шаҳрвандон, давлат, ашхоси ҳуқуқӣ ва воҳидҳои марзию маъмури мебошанд. Дар бъзе мавридиҳое, ки қонун муқаррар кардааст, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд низ метавонанд иштирокчии муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ бошанд.

Қонунҳои гражданӣ ба Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, мейёрҳои қонунҳои граждание, ки дигар қонунҳо ва асноди дигари қонунӣ дар бар гирифтаанд, бояд бо Кодекси гражданӣ мутобиқ бошанд. Вазорату идораҳо ва маҳомоти дигари давлатӣ тибқи ҳолатҳо ва дар доираи пешбининамудаи Кодекси гражданӣ дигар қонунҳо ва санадҳои дигари қонунгузорӣ метавонанд асноди танзимкунандай муносибатҳои гражданиро нашр намоянд, гуфта шудааст дар моддаи дуюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар вақти қабули ягон санади гражданӣ ба принсипҳои даҳлопазирии моликият, озодии шартнома, номумкин будани даҳолати худсаронаи ҳар касе ба корҳои хусусӣ, зарурияти татбиқи бемонеаи ҳуқуқи гражданӣ, таъмини барқарор намудани ҳуқуқи вайронгардидаи гражданӣ ва ҳифзи судии онҳоро бояд риоя кард. Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ҳуқуқи гражданиро бо азму хоҳиш ва ба манфиати худ ба даст дароварда ва амалӣ менамоянд. Онҳо дар муқаррар намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ дар асоси шартнома ва муайян намудани ҳар гуна шартҳои хилофи қонунҳо набудаи шартнома озоданд. Ҳуқуқҳои гражданӣ метавонад бо мақсади ҳифзи маънавиёт, тандурустӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ашхоси дигар, таъмини амнияти чомеа ва давлат, ҳифзи муҳити зист дар асоси қонун маҳдуд карда шавад. [2, 6] Дар сурати ичро нагардидани принсипҳои қабули қонунҳои гражданӣ онҳо бекор карда мешаванд.

Хулоса бо инкишоф ёфтани чомеа ва дигар шудани талаботҳои аҳолӣ ва давлат системаи қонунгузории давлат низ мавқеъ ва аҳамияти худро дар чомеа мустаҳкам менамояд. Бо тақозои замон ба қонунҳои гражданӣ низ таъғиротҳо ворид гардида, ё аз нав қабул гардиданд. Ин таъғиротҳо маҷмӯи инкишофи системаи қонунгузории давлат буда, ба манфиати халқу миллат равона гардидаанд.

АДАБИЁТ

1. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо таъфиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016-Душанбе- 2016
2. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон -Душанбе 2009– 909 с.
3. Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон” (Ахбори Масиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сои 2015, № 7- 9, мод.696)
4. Ҳуқуқи гражданий, қисми 1 -Душанбе- 2007–427 с.
5. Марк Грембергер. Шаҳрвандон ҳамчун ҳамкорон – Институти «Чомеаи Кушода» Бунёди Мадади Тоҷикистон - Душанбе –2003–119 с.
6. Шаҳрвандӣ ва иштирок дар идоракунӣ - Душанбе – 2003–145 с.

АҲАМИЯТИ ҚОНУНГУЗОРИИ ДАВЛАТ ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИЙ

Дар шароити муосир яке аз масъалаҳои муҳимме, ки аз нигоҳи ҳуқуқӣ ба таҳлили илмӣ ниёз дорад, ин қонунгузории ҳуқуқи гражданий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар мақола муалиф қушиш намудааст, ки муҳиммияти қонунгузории давлатро дар соҳаи ҳуқуқи гражданий муайян намояд ва то чӣ андоза беҳтар будани роҳи ҳалли муносибатҳои қонунии ҳамкории давлат бо шаҳрвандонро дар доираи ҳуқуқи гражданий баррасӣ намояд. Муайян карда шуд, ки қонунгузории гражданий дар муносибати ҳаррӯзаи одамон дучор мешавад.

Калимаҳои калидӣ: шаҳрванд, санад, меъёр, давлат, ҷомеа, ҳуқуқ, озодӣ, ҳуқуқи гражданий.

ЗНАЧИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

В современных условиях одним из важных вопросов, которые с юридической позиции нуждаются научному анализу является законодательство гражданского права Республика Таджикистана. В статье автор рассматривает государственную законодательство в сфере гражданского права, пытаясь определять наилучший способ разъяснения правоотношения сотрудничество государства и граждан в призме гражданского права. Было установлено, что в повседневное отношение люди сталкиваются с гражданское законодательство.

Ключевые слова: Гражданин, документ, нормы, государства, общество, права, свобода, гражданское право.

THE IMPORTANCE OF STATE LEGISLATION IN THE FIELD OF CIVIL LAW

Modern conditions touch on the question of legal position that needs scientific analysis and is considered to be the legislation of civil law in the Republic of Tajikistan. In the article, the author considers state legislation in the field of civil law, trying to determine the best way to explain the legal relationship of cooperation between the state and citizens in the prism of civil law. It was determined that in everyday life people are confronted with civil law.

Keywords: Citizen, document, overdose, state, society, law, freedom, civil law.

Маълумот дар бораи муаллифон: Сайдҳасанов Ю.-н.и. ҳукуқ, дотсенти кафедраи таърих ва ҳукуқи Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М.Назаршоев, Тел: (+992)915362065, Email: usuf62@mail.ru

Қобилова А.-магистранти курси 1-уми шуъбаи таърихи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев. Email: kobilova.adisa@gmail.com Тел: (+992) 93 559 89 61

Информация об авторах: Сайдхасанов Ю.- к. доцент кафедры истории и прав Хорогского государственного университета им. М.Назаршоева Тел: (+992)915362065, Email: usuf62@mail.ru

Қобилова А.-магистрантка 1-го курса отделения истории Хорогского государственного университета им. М.Назаршоева. Email: kobilova.adisa@gmail.com Тел: (+992) 93 559 89 61

Information about the authors: Saidhasanov U. Associate professor at The Department of History and Right, Khorog State University named after M. Nazarshoev. Tel: (+992)915362065, Email: usuf62@mail.ru

Kobilova A.-1-st year master student, Khorog State University. Email: kobilova.adisa@gmail.com Tel: (+992) 93 559 89 61

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗВИТИЕ ПОКОЛЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Л. Назархудоева

Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева

Происходящие изменения в современном обществе, отличающиеся новыми параметрами развития нынешнего периода, неизбежно и активно влияют на содержание всех сфер общественной жизни, на уровень благосостояния народа, на положение каждого субъекта общества. Социальное положение каждого человека в отдельности, и членов общества в целом, непосредственно, является отражением социального состояния общества.

Сегодня, таджикское общество характеризуется социально-экономическими противоречиями, в том числе, безработицей, бедностью, наличием внутрисемейных конфликтов, отклонением частью состава семьи от общепринято-стандартного поведения, духовно-нравственной деградацией, религиозным фанатизмом и далее.

Наблюдается рост социального неравенства среди населения, что негативно влияет на положение уязвимых групп общества, в том числе, на настроение детей, инвалидов, стариков, больных, одиноких лиц, особенно, на поведение и жизненных планов подрастающего поколения.

Неравномерное социальное развитие и расслоение населения на бедных и богатых, стало негативно влияющим фактором на настроение людей, особенно, на психику и поведение подрастающего поколения. (1.77-82)

В обеспеченных семьях не только дети, но и взрослые живут с чувством вседозволенности, потребительским, властолюбивым, эгоистичным и иждивенческим настроением. Чувство социальное унижение, потеря высоких человеческих достоинств и смысла жизни постоянно давлеют на людей, в результате чего, большинство граждан совершают неадекватные действия и поступки.

Наряду с этим, новыми отрицательными феноменами в реалии современного Таджикистана становятся;

- высокий уровень распада семей
- разводы с двумя и более детьми
- выбор молодыми временем позднего брака или одинокую жизнь
- выбор малодетности или бездетность
- распространение многожёнства
- рост беспризорных детей
- взрослыми детьми оформление родителей в дома престарелых
- замужества за иноверцами
- незаконнорождённость детей
- рост проституции с вовлечением несовершеннолетних
- семейное насилие и далее.

В республике, несмотря на относительно стабильно политico-экономической ситуации, низким остаётся уровень жизни, особенно, в сельской местности. При высоком росте цен на все виды товаров и услуг, безработицы, слабого функционирования законов, повышенной миграции и другим причинам, бедность населения постепенно снижается. (см.2.14-19)

Миграция и её последствия в трансформационном обществе, к сожалению, несмотря на наличие множества научных трудов, многими учёными, аналитиками, экспертами и ответструктурами социальной сферы недостаточно объективно освещаются. Незатронутыми остаются многие касающиеся этой темы вопросы, и ещё ежедневно возникающие новые.

Для мужчин, как кормильцу семьи, единственным и более реальным выходом из жизненных трудностей, является вынужденная миграция. Высоким остаётся миграция трудоспособной части населения, особенно молодёжи. По причинам отсутствие собственного жилья, места работы, образование, и других факторов неудовлетворённости, выступая против создания семьи, молодёжь делает выбор мигрировать.

Процесс миграции продолжает негативно влиять на состояние брачно-семейные отношения, на процесс рождаемости населения и стабильности семейной жизни. Миграция молодых мужчин, их оседание в других странах и обзаведение ими новых семей, остаётся распространённой причиной разрушения семей, семейных и межсемейных конфликтов, девиантного поведения жён, сиротство и беспризорности детей.

Между супругами укоренились только дистанционные отношения, и по причине разрыва супружеских отношений и по истечению определённого количества лет, число брошенных семей, в каждой из которых, в среднем, имеются дети от двух до трёх лет, дальше растёт. Следовательно, возрастёт число неполных семей, женщин-вдов, и без отцовства при живом отце. Большинство мужчин - мигранты скрываются, или отказываются помочь своим детям, трудно взыскать с них алименты на детей.

Миграция остаётся причиной утечки лучших специалистов и трудовых ресурсов, заболеть различными заболеваниями, причиной смертности, совершении тяжких видов преступлений и бандитизма, вовлеченья в проституции, религиозного фанатизма, примыкание к террористическим и экстремистским группировкам, или радикальным течениям и т.д.

Параллельно с этим, миграция постепенно, но неизбежно ведёт к утере родного языка, веры, утрате ценностей собственной истории, разрушение преемственности поколений и преемственность культуры, с последующим снижением авторитета нации и имиджа страны.

Такая реальность у мигрантов, живущих на чужбине трудной жизнью, и находящиеся в другом идеологическом пространстве формирует неприязнь и ненавистническое настроение к себе и собственной нации, и даже стране. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи и публикации недовольных мигрантов, многие из которых уже являются гражданами других стран. (1.83-87)

Таким образом, в период трансформации общества, такая тенденция усугубляет социальную жизнь общества. Поэтому миграция населения должно протекать подконтрольно, с учётом анализа общественной ситуации и потребностей общества, с подготовкой и прогнозом на будущее. Следовательно, необходимо пересмотреть социальную политику государства, и выработать новый эффективный механизм пути решения проблем миграции из Республики Таджикистан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Назархудоева Л.Т. Таджикистанская семья в условиях трансформации общества. Душанбе . ЭР-граф. 2020.-126 с.
2. [Послание Президента Республики Таджикистана к Маджлиси Оли Республики Таджикистан](#). Душанбе.26.01.2021.-37 с.
3. Экономика СНГ. Состояние рынка труда и миграции в СНГ. Вып.4. - М.: 2000. 92 с.

РАВАДҲОИ МУҲОЦИРАТ, РУШДИ НАСЛҲО ВА СУБОТИ ЧОМЕА

Дар мақола оид ба раванди муҳоцират ва таъсири он ба рушди иҷтимоии наслҳо ва вазъи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан меравад.

Муҳоцират ба устувории оила, рушди наслиҳои нав тарбияи фарзандон ва инкишофи ҷаҳонбинӣ ва тафаккури муҳоцирон таъсири манғӣ расонида вазъи иҷтимоӣ ва равонии чомеъаро тезу тундменамояд. Сиёсати иҷтимоии давлат бояд ба рафъи мушкилоти мавҷуда нигаронида шавад.

Калидвожаҳо: чомеа, гузариш, муҳоцират, нақшаҳои ҳаётӣ, нобаробарии иҷтимоӣ, наслҳо, оила, камбизоатӣ, аҳолӣ, фарҳанг, омил.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, РАЗВИТИЕ ПОКОЛЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В статье автор рассматривает процесс миграции населения в условиях трансформации общества, её влияние на социальное развитие поколение и социальной стабильности в Республике Таджикистан.

Миграция негативно влияет на стабильность семьи, развитие поколения, воспитание детей, развития мировоззрения и мышления самых мигрантов и усугубляет социальную жизнь, психологию общества социальная политика государства должна реагировать на устранение существующих проблем.

Ключевые слова: общества, трансформация, миграция, жизненные планы, социальное неравенство, поколение, семья, бедность, населения, культура, фактор.

MIGRATORY PROCESSES, GENERATION DEVELOPMENT AND SOCIETY STABILITY

The author considers the process of migration of the population in the conditions of society transformation, its influence on generation development and social stability in the Republic of Tajikistan.

Migration affects adversely on family stability, generation development, child-rearing, the outlook and intellection of immigrants that exacerbates their social life, and community physocology. The social politics of government must react on reducing the following problems.

Keywords: society, transformation, migration, life plans, social inequality, generation, family, poverty, population, culture, factor.

Маълумот дар бораи муаллиф: Назархудоева Л.- н.и. философия, декани факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М.Назаршоев

Сведения об авторе: Назархудоева Л.-к.философских наук, декан факультета истории и право Хорогского государственного университета им. М.Назаршоева

Information about the author: Nazarkhudoeva L. candidate of philosophical sciences, The Dean of History and Right Faculty, Khorog State University named after M. Nazarshoev.

ХИЗБИ ХАЛКИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН –ИНСТИТУТИ ФАЪОЛИ ЧОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ

H. С. Саидраҳмонов

Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев.

Баъди эълон гардидани истиқолияти давлатӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти мустақили чомеаи ҷаҳонӣ, роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявро пеш гирифт. Аммо дар давраи аввали соҳибихтиёри кишвар ҳанӯз соҳторҳои кӯҳнаи Шуравӣ дар низоми давлатдории ҷамъиятӣ амал намуда, ба ташкилу фаъолияти унсурҳои чомеаи шаҳрвандӣ имконият намедоданд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба вазъияти он солҳо чунин ибрози андеша намудаст: «Тоҷикистон дар он рӯзҳо киштии шикастаero мемонд, ки на раҳнамо ва на самти муайяни ҳаракатро дошт, мусоғирону сарнишинони ин киштӣ дар талvasai ҷон ва ҳалосӣ аз ин вартаи маргу нобудӣ дасту по мезаданд».

Таҷрибаи давлатдории Шуравӣ исбот кард, ки дар ҷомеаҳои дорои низоми сиёсии тоталитарӣ, авторитарӣ барпо ва рушди институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ғайри имкон аст. Дар замони Иттиҳоди Шуравӣ самти фаъолияти ташкилотҳо ва институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба манфиати идеологияи коммунистӣ равона шуда, шикастани ин қолаб дар мафкураи мардум яқу якбора ғайриимкон буд. Бисёрандешӣ бо падидаҳои демократӣ аз тарафи мардум дар давраи аввали истиқолият пазируфта намешуданд, ва кишвари мо ба ҷаги таъмилии шаҳрвандӣ дучор омад.

Вобаста ба ин нахустин вазифае, ки дар пеши давлат меистод, ташкили ҳокимиияти интихобӣ бо роҳи демократӣ, таҷзияи ҳокимиияти давлатӣ ва таъмини ҳамкории тарафайн бо соҳторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ буд. Гузаштан ба соҳти нав ҷомеаи демократӣ дигаргуниҳои куллии қонунгузориро талаб мекард, ки ин барои иштироки фаъоли оммаи мардумдар ҳаёти ҷамъиятӣ мусоидат менамуд. Барои наҷоти давлат, самти давлатдорӣ, низоми сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар асоси принципҳои башарӣ ва хусусиятҳои миллӣ муайян кардан зарур буд.

Муҳимтарин ҳуҷҷате, ки барои равнақи фаъолияти институтҳои

чомеаи шаҳрвандӣ мусоидат кард ва роҳҳои асосии раванди сиёсати давлатро дар муносабат бо ин институтҳо муайян намуд, ин Конституцияи нахустини Ҷумҳурии Тоҷикистон 6-уми ноябр соли 1994 ва тағириу иловаҳо ба он аз 26-уми сентябри соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22 –юми майи соли 2016) қабул гардид, ба шумор меравад. Конституция хуқуқи ҳар шахсро ба озодии сухан, нашр, истифодаи воситаҳои аҳбори омма, иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ, муттаҳид шудан, иштирок дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ихтиёран дохил ва баромадан аз онҳо, муроҷиат ба мақомоти давлатӣ ва дигар ҳуқуқҳои фитрӣ ва позитивии иисонро муқаррар карда, кафолати таъмин ва амалишавии онҳоро аз ҷониби тамоми мақомоти давлатӣ муайян намуд ва асосҳои ҳуқуқии дурнамои рушди давлатдории замони ҳозираро муайян намуд. [5, 11]

Дар ин марҳила давлати Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ уҳдадориҳои байналмилалиро низ ба назар гирифт, то ки қонунгузории нав ба стандартҳои ҷаҳонии фаъолияти институтҳои чомеаи шаҳрвандӣ мутобиқ бошанд. Аз он ҷумла, принсипи озодии сухан, озодии баён, ҳуқуқи инсон ва дигар арзишҳои чомеаи демократӣ мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифтанд ва аз тарафи роҳбарияти олии қишвар дастгирӣ ёфтанд. Қонунгузорӣ муносабати тарафайни давлат ва унсурҳои чомеаи шаҳрвандӣ, востаҳои танқидӣ ва баҳам таъсиррасонии онҳоро муайян карда, ба ташаккули майдонӣ демократӣ имконият фароҳам овард. Тавозуни фаъолияти ҳамгирии давлату чомеаи шаҳрвандӣ, ҳудидорақунии чомеа бо асоси иқтисодии гуногуншаклии моликият таъмин гардид.

Вақте ки сухан дар бораи бунёди чомеаи шаҳрвандӣ меравад, ин пеш аз ҳама дар бораи саҳми ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятии гайрдавлатӣ меравад, ки онҳо институти фаъоли чомеаи шаҳрвандӣ дар раванди давлатдорӣ мавқеъи муҳимро касб менамуданд.

Дар мақолаи мазкур меҳостем ба таври муҳтасар оид ба раванди инкишфи гуногунандешӣ, бисёрҳизбӣ аз ҷумла фаъолияти пурсамари Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун яке аз институтҳои чомеаи шаҳрвандӣ мавриди омӯзиш қарор дихем.

Маълум аст, ки омили асосии ташаккули унсурҳои чомеаи шаҳрвандӣ ин равнақи чандандешии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад. Аз ин рӯ моҳияти демократӣ ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоии давлат ба инкишофи чомеаи шаҳрвандӣ, бисёрҳизбии сиёсӣ заминаи устувор фароҳам овард. Муҳимтарин рукни майдони демократӣ ташаккули бисёрҳизбӣ ва демократияи дохили ҳизбӣ мебошад.

Таъсиси ҳизбҳои сиёсиро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври сарчашмавӣ дар моддаи 28-ум инъикос менамояд, ки мувофиқи он шаҳрванд ҳақ дорад, дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ иштирок намоянд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад. Ҳамзамон моддаи мазкур яке аз заминаҳои ҳуқуқӣ ва сиёсӣ барои қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ”-и соли 1998 гардид. Мувофиқи моддаи 1-уми қонуни мазкур ҳуқуқи шаҳрвандон ҷиҳати иттиҳод аз ҳуқуқи муттаҳид шудани дар ҳизбҳои сиёсӣ тавассути таъсис додани ҳизбӣ сиёсии худ, вобаста ба ҷаҳонбиниашон ихтиёран дохил шудан ба ҳайати онҳо дар суръати эътироф намудани Оинномаи онҳо аз ҷониби дохилшавандагон, иштирок кардан дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ мувофиқи мақсадҳои муайянкардаи барномаҳои онҳо ва тибқи шаклҳои муқарраркардаи барномаи онҳо ва тибқи шаклҳои муқарраркардаи Оинномаи онҳо, ҳуқуқи озодона баромадан аз ҳайати онҳо иборат аст. [4]

Ҳамзамон дар моддаи 2-юми қонуни мазкур “зери мағҳуми ҳизби сиёсӣ чунин иттиҳодияи ҷамъиятие фаҳмида мешавад, ки вазифаи асосии иштиirk дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ба воситаи ташаккул додани иродай сиёсии шаҳрвандон ва инчунин ба амал баровардани ҳокимият ба воситаи намояндагони худ мебошад” фаҳмида мешавад. [4]

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти ҷамъиятии сиёсӣ ва иниститути ҷомеаи шаҳрвандӣ дар доираи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда, бо мақсади иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа барои таҳқими давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчунин рушди устувори иқтисодӣ ва таъмини зиндагии осоиштаи мардум фаъолият намуда истодааст.

Мавриди зикр аст, ки Ҳизби ҳалқии Тоҷикистон 6 декабри соли 1993 ба фаъолият оғоз намуда, Анҷумани нахустини он 10 декабря соли 1994 баргузор шуд ва 15 декабр дар Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуд. Анҷумани 3-юми он 25 июня соли 1997 баргузор гардида ба Оинномаи ҳизб тафйиру иловаҳо ворид шуданд. Минбаъд номи расмии он Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон номида шуд. Дар Анҷумани 4-уми ҳизб, ки 18-апрели соли 1998 баргузор гардид, Эмомалӣ Раҳмон раиси он интиҳоб шуд. Аз лаҳзай нахустини фаъолияти худ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар доираи Конститутсия, қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, инчунин Оиннома ва Барномаи худ фаъолият менамояд.

Тавре аз Оинномаи он бармеояд Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дастовардҳои афкори пешқадами ҷамъиятиро эҷодкорона татбиқ намуда, манфиатҳои мардумро сарфи назар аз вазъи иҷтимоӣ, мансубияти миллӣ, мавқеъи ҷамъияти ва муносибат ба дину мазҳаб ҳимоя намуда, суннатҳои беҳтарини миллӣ, таъриҳӣ ва фарҳангиро дастгирӣ ва инкишоф дода, ҳар гуна зухороти маҳалгароӣ, миллатчиғӣ таасуби динӣ, экстремизми сиёсӣ, терроризм ва ифратгароии сиёсиро қатъиян маҳкум намуда, худшиносӣ ва ватанпариастро асоси фаъолияташ мешуморад. [6, 51]

Яке аз принсипҳои асосии фаъолияти барномавии ҲХДТ он аст, ки нисбати андешаҳои гуногун ва ҳизбҳои сиёсии дигар бо мавкеи таҳаммулгароӣ, гуфтугӯю эҳтироми андешаҳо ҳамкории тарафайн пиёда намудани ҳадафҳои муштарақ муносибат менамояд.

Фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун иттиҳодияи ҷамъияти–сиёсӣ барои бунёди давлати соҳибхтиёр, демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчуни инқисодиёти устувор, ки баҳри беҳбудии ҷомеа, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон нигаронида шудааст.

Яке аз нишонаи асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар замони муосир ин дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мағкуравӣ инкишоф ёфтани ҳайёти ҷамъияти мебошад. Ҳизб тарафдори рақобати сиёсӣ, гуногунандешии сиёсӣ, инқисодӣ, фарҳангӣ ва мазҳабӣ буда, озодии сухан, мустақилияти воситаҳои аҳбори умум, системаи бисёргизири ҳамчун руқиҳои асосии ҷомеаи демократӣ ҳифз мекунад ва ҷараёни демократиқунони ҷомеаро ҳамаҷониба тарафдорӣ менамояд. Рушди минбаъдаи институтҳои демократӣ аз ҷумла гуногунандешии сиёсиву мағкуравӣ, озодии эътиқод, сухан, матбуот ва фаъолияти иттиҳодияҳои ғайрҳукуматӣ, ки ба ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат ҳоҳанд кард, яке аз вазифаҳои муҳимми худ мешуморад. Дар ин асос ҳизб бо дигар ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти ҳамкории таносубӣ дошта, фаъолияташ баҳри пиёда намудани мақсадҳои умумимиллӣ нигаронида шудааст.

Инкишофи ҷомеаи шаҳрвандиро бе кафолати фаъолияти озоди инқисодӣ, соҳибкорӣ, гуногуншаклии моликият тасаввур кардан ғайри имкон аст. Яке аз шартҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ ин рушду нумӯи баҳши ҳусусии моликият мебошад. Зоро фақат моликияти шахсӣ қодир аст, ки ба инкишофи шаҳрванди мустақил мусоидат намояд. Танҳо одамони озод, соҳибмулку соҳибхтиёр метавонанд ҷомеаэро ташкил диханд, ки онро метавон ҷомеаи шаҳрвандӣ номид. Дар самти татбиқи сиёсати инқисодии худ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон раванди

инкишофи бонизоми иқтисодиётро чонибдорӣ намуда, фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробархуқӯй ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликияти аз ҷумла моликияти хусусиро дастгирӣ менамояд. Вазифаи асосии ҳизб аз таъмини рушди устувори иқтисодии кишвар, истиқолияти энергетикӣ, озукаворӣ, раҳӣ ёфтани аз бунбастӣ комуникатсионӣ, бунёди корхонаҳо, муҳайё соҳтани ҷойҳои нави корӣ, навовариҳои истеҳсолӣ ва нерӯи сатҳи муосири ақлонӣ, навсозии соҳаҳои иқтисоди миллӣ, коркарди ашёи ҳоми ватанӣ, ба истифода додани иқтидорҳои нав, баланд бардоштани самаранокии захираҳои обу замин иборат буда, беҳтар намудани некӯаҳволии мардум ва баланд бардоштани иқтисодиёти кишвар ҳамчун ҳадафҳои асоси фаъолияти ҳизб мебошанд. [5, 85]

Ҳуқуқи шаҳрвандон аз ҷумла барои бевосита ё бавосита иштирок кардан дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ яке аз нишонаҳои дигари ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. Албатта дар замони муосир инкишофи ҷомеаи шаҳрвандиро бо дарназардошти арзишҳои миллӣ дар таҳқими ғояи давлатӣ демокративу озод ва ҳамbastагии онҳо бо сиёсати давлатӣ тасаввур кардан ғайри имкон мебошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон имрӯз бо мақсади таъмини иштироки бевосита ё ба воситай шаҳрвандон дар идоракуни корҳои давлатӣ бо роҳи ифодаи раъий онҳо дар интиҳобот ва раъйпурсиҳо инчунин иштироки шахсӣ дар кори мақомоти ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судӣ фаъолият намуда, дар ташаккули шаҳрванди фаъол саҳми бевоситай ҳудро гузошта истодааст. Иштирок кардан дар ҳаёти сиёсӣ тавассути ҳизбҳои сиёсӣ амалӣ гардида, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон имрӯз ин имкониятҳоро пурра барои шаҳрвандон муҳайё намудааст.

Яке аз хусусиятҳои дигари ҷомеаи шаҳрвандӣ ин ҳуқуқи шаҳрвандон барои муттаҳид шудан дар ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятий мебошад. Ҳуқуқи муттаҳид шудан дар ҳизбҳои сиёсӣ яке аз муҳимтарин ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон буда, ба воситай он шаҳрванд иштирокчии муносибатҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ мегардад. Зоро ки ҳизбҳои сиёсӣ дар асоси гуногунандешии сиёсӣ барои ташакkul ва ирадаи ҳалқ мусоидат намуда, яке аз шаклҳои ширкати фаъоли омма дар равандҳои ҳайёти сиёсии ҷомеа ва ба ин восита таъмин гардидани иштироки онҳо дар корҳои давлатӣ мебошад. Дар Барномаи ҳизб омадааст, ки ҳизб нақши мусбати ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар таҳқими арзишҳои демократӣ таъқид намуда, ба ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва аҳолии кишвар, инчунин таъмини шаффоғияти фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ,

чомеаи шаҳрвандӣ ва такмили низоми гуногунандешии сиёсӣ мусоидат менамояд. [5, 105]

Озодии сухан, нашр ва истифодаи воситаҳои ахбор ва иштироки шаҳрвандон дар маҷlis, гирдиҳамоӣ, намоиш, роҳпаймоиҳои осоишта нишонаи дигари чомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон барои амалӣ гардонидан ин ҳуқуқҳоро ба шаҳрвандон дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода, ҳамзамон бо ин рушди минбадаи институтҳои демократӣ аз ҷумла гуногунандешии сиёсиву мағкуравӣ, озодии сухан ва матбуот, таъмини иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ дар сатҳи шаҳрак ва деҳот ҳамчун вазифаи авалиндарачаи худ мешуморад.

Ҳамин тариқ, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун институти фаъоли чомеаи шаҳрвандӣ дар атрофи ғояи “Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол – Ватани маҳбуби ҳамаи мо” бо мақсади бунёди давлати демократӣ, дунявӣ ҳуқуқбунёд ва ягона дар ҳалли масъалҳои муҳталифи давлативу ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намуда, дар як вақт барои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандустӣ ҳештаншиносӣ ва ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида, риояи арзишҳои миллӣ ва демокративу умунибашарӣ, эҳтиром нисбат ба Конститутсия ва қонунҳо, дарк намудани ягонагии ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, таъмини фаъолнокии сиёсии аҳолии ҷумҳурӣ саҳми арзанда гузошта истодааст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон иниститути фаъоли чомеаи шаҳрвандӣ фаъолияти худро ҷиҳати рушди низоми қонунгузории миллӣ, таҳқими руқнҳои давлати ҳуқуқбунёд, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳифзи сулҳу субот ва амнияти иқтисодии кишвар дар доириа сиёсати созанда ва ҷавобғӯ ба манфиатҳои мардуми кишвар ва давлати Тоҷикистон вусъат дода истодааст.

АДАБИЁТ

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тағиyrу ilovaҳои тариқи раъипурсии умуниҳалқӣ аз 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016. –Душанбе: 2016, -135 с.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» //Ахбори Маҷlisи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон №5, 2007.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ»//Ахбори Маҷlisи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон №3, 2009.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ»// Ахбори Маҷlisи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон №22, 1998.
5. Махмудзода М. Конститутсия заминаи ташаккули низоми ҳуқуқи миллӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2014, -534 с.

6. Санадҳои меъёрию хуқуқии вобаста ба фаъолияти ҳизб (китоби рӯйимизии кормандони сохторҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон).-Душанбе: Шарқи озод, 2015, -223 с.

ҲИЗБИ ҲАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ИНСТИТУТИ ФАЪОЛИ ЧОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ

Раванди инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ қонуни объективии инкишофи чомеа буда, ҳоло вучуд доштани онҳо яке аз рукнҳои муҳими давлати хуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Бинобар ин муаллиф тасмим гирифтааст, ки дар мақола ба таври муҳтасар дар бораи раванди инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷумла Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун рукни муҳими ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таври муҳтасар равшанӣ андозад. Муаллиф оид ба фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон институти ҷомеаи шаҳрвандӣ маълумот дода, вазифаҳои муҳимтарини ҳизб аз ҷумла таъмини гуногунандешии сиёсиву мағкуравӣ, озодии сухан, матбуот, эътиқод ва фаъолияти иттиҳодияҳои гайрҳукуматӣ, ки ба ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат менамоянд, нишон додааст. Мавриди зикр аст, ки соҳтори сиёсӣ яъне моҳияти демократӣ, дунявӣ ва хуқуқбунёдии давлат дар асоси принсиби чандандешии сиёсӣ барои инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ шарти муҳим мебошад.

Важаҳои калидӣ: Ҷомеаи шаҳрвандӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷандандешии сиёсӣ, ҳизб.

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТАДЖИКИСТАНА АКТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Процесс развития политических партий является объективным законом развития общества, а их существование в настоящее время является одной из важнейших опор правового государства и гражданского общества. Поэтому автор намерен кратко описать в статье процесс развития политических партий, в том числе Народно-демократической партии Таджикистана, как важной опоры формирования гражданского общества. Автор сообщает о деятельности Народно-демократической партии Таджикистана как института гражданского общества, а также о важнейших задачах партии, в том числе об обеспечении политического и идеологического плюрализма, свободы слова, печати, убеждений и деятельности неправительственных организаций, которые продвигают гражданское общество. Следует отметить, что политическое устройство, то есть демократический, светский и правовой характер государства, основанный на принципе политического плюрализма, является важным условием развития гражданского общества.

Ключевые слова: Гражданское общество, общественные объединения, институты гражданского общества, политический плюрализм, партия.

PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF TAJIKISTAN THE ACTIVE CIVIL SOCIETY INSTITUTE

The process of development of political parties is an objective law of the development of society, and their existence is currently one of the most important pillars in the rule of law and civil society. Therefore, the author intends to describe briefly the process

of political parties development, including the People's Democratic Party of Tajikistan, as an important pillar of civil society formation. The author reports the activities of People's Democratic Party of Tajikistan as an institution of civil society, as well as on the most important tasks of the party, including ensuring political and ideological pluralism, freedom of speech, press, beliefs and the activities of non-governmental organizations. that promote civil society. It should be noted that the political structure, that is, the democratic, secular and legal nature of the state, based on the principle of political pluralism, is an important condition for the development of civil society.

Key words: Civil society, public associations, civil society institutions, political pluralism, party.

Маълумот дар бораи муаллиф: Сайдраҳмонов Н.-ассистенти кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев, 736000, ш. Хоруг, кӯчаи Ш. Шоҳтемур 109, тел (+992) 915558597, E-mail: saidrahmonov92@mail.ru.

Сведение об авторе: Сайдраҳмонов Н.-ассистент кафедра истории и право Хорогского государственного университета имени М. Назаршоев, г. Хорог, ул Ш. Шоҳтемур 109, тел: (+992) 915558597, E-mail: saidrahmonov92@mail.ru.

Information about author: Saidrahmonov N.-assistant at History and Law Department, Khorog State University named after M. Nazarshoev, 736000, Khorog, Sh. Shohtemur str. 109, phone: (+992)915558597, E-mail: saidrahmonov92@mail.ru.

ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҶОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН

Маҷаллаи «Паёми Донишгоҳи Хоруг» нашрияи илмии даврии Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи Моёншо Назаршоев маҳсуб мешавад. Дар он маҷолаҳое ба табъ мерасанд, ки маҳсули тадқиқоти илмии соҳаҳои илмҳои риёзиу табиӣ, гуманитарӣ, иқтисодӣ ва кишоварзӣ буда, дар Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М.Назаршоев ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии АМИТ ба иҷро мерасанд, ҳамчунин маҷолаҳои илмии олимони хориҷӣ кишвар, ки ба масоили соҳаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудаанд.

Муаллиф дар маҷолаи ба чоп пешниҳодкардааш бояд мубрамии мавзӯъ ва ҳадафу мақсади таҳқиқро бо истидлоли илмӣ асоснок карда, хулосаҳое гирад, ки бо навоварӣ ва аҳамияти илмию амалии худ қобили таваҷҷуҳ бошад.

ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТНАВИСҲО

1. Муаллиф матни маҷоларо метавонад ба се забон-тоҷикӣ, русӣ ё англисӣ пешниҳод намояд. Фишурдаи маҷола бояд ба се забон-тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, ва тоҷикӣ пешниҳод гардад. Ҳаҷми фишурда ба се забон ва бояд на кам аз 1 саҳифа бошад.

2. Матн бояд боҳуруфи андозаи 12 чоп шуда, на бештар аз 16 саҳифа ва фосила миёни сатрҳо ба андозаи 1,5 бошад (бо шумули замима ва ҳошияҳо). Ҳошияҳои дастнавис: аз боло ва поён -2,5 см, аз чап ва рост-3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо-1.0 см. Маҷола дар компьютер чоп шуда, дар вожапардози Word-Times New Roman Tj анҷом шавад; агар ҳуруфи лотинӣ ё дигар аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо нишондоди номашон ирсол гарданд.

3.Бо дастнависҳо замима мегарданд: маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи хонаводагӣ, дарачаи илмӣ, унвон, чои кор, вазифа, нишонии ҷойи зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта, шумораҳои телефонҳои хона ва кор, нишонии почтai электронӣ (агар мавҷуд бошад);

4. Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои калон, бо ҳаҷми шрифти 10 ва аз матн бо фосилаи як сатр ҷудо карда мешавад. Дар зери он ному насаби муаллиф ва бо иқтибос дар поварақ ҷойи кор, вазифа, унвони илмӣ ва нишонии муаллиф оварда мешавад.

5. Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо-нахуст ба ҳатти кириллӣ, сипос бо дигар забонҳои ҳориҷӣ; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ мешавад) ва бо пешниҳоди маълумоти зерин оварда мешавад:

а) **барои китоб** - ному насаби муаллиф, номи пурраи китоб, шаҳр ва соли чоп, ҳаҷми умумии китоб, мисол:

1. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ 1./С. Айнӣ.- Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1958.-555 с.

2. Пугачёв, В.П., Соловьев, И.Ю. Ведение в политологию: учеб. для студ./В.П. Пугачёв, И.Ю., И.Ю. Соловчёв.-4-е изд., перераб. и доп. -М.: Аспект-Пресс, 2003. - 466 с.

б) **барои мақолаҳо**- ному насаби муаллиф, номи пурраи макола, номи маҷмӯаи мақолот/китоб/рӯзнома/маҷалла, ки дар он мақола чоп шудааст, шаҳр (барои китоб), сол ва раками рӯзнома, маҷалла, мисол:

1. Айнӣ, С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ, 1986, № 8 - С. 48-73.

2. Кисляков, Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна Р. Хингоу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1.- С. 114-125.

Дар доҳили матн истинод ба манбаъ дар доҳили қавси мураббаъ дода шуда, аз ҳам таввасути вергул ҷудо карда мешавад, мисол: [1,272]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо воситаи вергул ё тире нишон дода мешавад, мисол: [2, 272-280].

Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия шудаанд, баррасӣ намешаванд.

Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ кунад ва ё ба муаллифон ҷиҳати ислоҳ баргардонад.

Масъулияти ақида ва муҳтавои мақолаҳо бар дӯши муаллифони онҳост.

Сурӯғ: 736000, Хоруғ, к. Шириншо Шоҳтемур, 109. Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев, маҷаллаи “Паёми Донишгоҳи Хоруғ”, тел.: (+992) 935834619, 8352222779

Сомонаи мо: khogu-vestnik.org; E-mail: ksu.khorog@mail.ru, tahmina88@inbox.ru

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал «Вестник Хорогского университета» является научно-периодическим печатным органом Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева. В нём публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований по математическим, естественно-научным, гуманитарным

общественным и экономическим направлениям, выполняемые в Хорогском госуниверситете имени М.Назаршоева, в других высших профессиональных образовательных учреждениях РТ, научно-исследовательских учреждениях НАНТ, а также работы учёных из других стран, посвящённые научным проблемам Таджикистана.

Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также принимаются статьи на русском и английском языках. Статьи сопровождаются резюме на таджикском, русском и английском языках.

В предлагаемых для публикации научных статьях автор должен дать обоснование актуальности темы, четкую постановку целей и задач исследования, научную аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью.

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

1. Автор представляет рукопись на таджикском, русском или английском языках. Резюме к статье должно быть представлено на трёх языках – таджикском, русском и английском языках. Объем резюме на трёх языках должен быть не менее 1 страницы.

2. Текст должен быть отпечатан размером шрифта 12, объемом не больше 16 страниц с интервалом 1,5 интервала (это относится также к примечаниям и сноскам). Поля рукописи: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 3 см. размер абзацного отступа – 1,0 см. статья должна быть отпечатана на компьютере и выполнена в текстовом редакторе Word; шрифты, если таковые использовались для латинских или иных символов, необходима указать на их названия.

3. К рукописи прилагаются сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, должность, домашний адрес, индекс почтового отделения, номера служебного и домашнего телефонов, при наличии- адрес электронной почты.)

4. Заглавие статьи печатается прописными буквами и снизу приводится фамилия и инициалы автора со ссылкой внизу страницы, где приводится место работы, звание и ученая степень автора.

5. Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце статьи (в алфавитном порядке - сначала на кириллице, затем на иностранных языках; произведения одного автора дают в хронологическом порядке, начиная с более ранних), с нумерацией указанием следующих выходных данных:

а) **для книг** - фамилия, инициалы автора, полное название книги город и год издания, общее число страниц, например:

1. Айнӣ, С.Куллиёт. Ч.1.ӯ С.Айнӣ.-Сталинобод: Нашрдавтоҷ,1958.-555с.
2. Пугачев , В.П, Соловьев, И.Ю. Введение в политологию учеб. для студ. вузов / В.П. Пугачев, И.Ю. Соловьев.-4-е изд., перераб и доп.- М. :Аспект-Пресс, 2003.- 466с.

б) **для статей**- фамилия, инициалы автора, полное название статьи, название сборника, книги, газеты, журнала, где опубликована статья, город (для книг), год и номер газеты журнала, например:

1. Айнӣ С. Маънои қалимаи тоҷик / С.Айнӣ // Садои Шарқ, 1986, № 8.-С. 48-73.

2. Кисляков, Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингу/ Н.А. Кисляков // Советская этнография. 1974, №1. -С. 114-125.

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках через запятую, например: [3, 272]; при цитировании указываются страницы через запятую или тире, например: [4, 272-280];

6. Рукописи, оформленные без соблюдения указанных требований, не рассматриваются.

Редакционная коллегия оставляет за собой право необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсыпать автором на доработку.

Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном виде подтверждают свое согласие на публикацию.

Ответственность за подбор, точность фактов, цитат и данных несут авторы опубликованных материалов.

Адрес: 736000, Таджикистан ул. Шириншо Шохтемура, 109. Хорогский государственный университет имени М.Назаршоева, редакции журнала “Вестник Хорогского университета”, тел.: (+992) 935834619, 8352222779

Наш веб-сайт: khogu-vestnik.org; **E-mail:** ksu.khorog@mail.ru, tahmina88@inbox.ru

PUBLICATION RULES FOR AUTHORS

The journal "Bulletin of the Khorog University" is a scientific periodical printed organ of the Khorog State University named after Moyonsho Nazarshoev. It publishes articles that are the result of scientific research in mathematical, natural-science, humanitarian, social and economic areas, carried out at the Khorog State University named after M. Nazarshoev, in other higher professional educational institutions of the Republic of Tajikistan, research institutions of the NAST, as well as the work of scientists from other countries dedicated to the scientific problems of Tajikistan.

The journal is published in Tajik; Articles in Russian and English are also accepted for publication. Articles are accompanied by summaries in Tajik, Russian and English.

In scientific articles proposed for publication, the author must give a rationale for the relevance of the topic, a clear statement of the goals and objectives of the study, scientific argumentation, generalizations and conclusions that are of interest for their novelty, scientific and practical significance.

REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS

1. The author submits the manuscript in Tajik, Russian or English. The summary of the article should be submitted in three languages - Tajik, Russian and English. The volume of the resume in three languages should be at least 1 page.

2. The text must be typed in font size 12, no more than 16 pages, with 1.5 spacing (this also applies to notes and footnotes). Manuscript margins: top and bottom - 2.5 cm, left and right - 3 cm; paragraph indentation - 1.0 cm. The article must be typed on a computer and executed in a Word text editor; fonts, if any, were used for Latin or other characters, their names must be indicated.

3. Information about the author is attached to the manuscript (last name, first name, patronymic, academic degree, title, place of work, position, home address, post office index, office and home phone numbers, if available, an e-mail address.)

4. The title of the article is printed in capital letters and the surname and initials of the author are given below with a link at the bottom of the page, where the place of work, title and academic degree of the author are given.

5. Literature referenced in the text is given at the end of the article (in alphabetical order - first in Cyrillic, then in foreign languages; works by one author are given in chronological order, starting from earlier ones), numbered indicating the following output data:

a) for books - surname, initials of the author, full title of the book, city and year of publication, total number of pages, for example:

1. Aini, S.Kullyot. Ҷ.1. ў S. Aini.-Stalinobod: Nashrdavtoch, 1958.-555s.

2. Pugachev, V.P., Solovyov, I.Yu. Introduction to political science textbook. for stud. universities / V.P. Pugachev, I.Yu. Solovyov.-4th ed., revised and additional.- M.: Aspect-Press, 2003.- 466s.

b) for articles - the surname, initials of the author, the full title of the article, the name of the collection, book, newspaper, magazine where the article was published, city (for books), year and newspaper number of the journal, for example:

1. Aini S. Manoi kalimai tojik / S. Aini // Sadoi Sharq, 1986, No. 8.-S. 48-73.

2. Kislyakov, N.A. Ancient techniques of agricultural technology and rituals associated with agriculture among the Tajiks of the basin of the river. Hingou/ N.A. Kislyakov // Soviet ethnography. 1974, No. 1. -FROM. 114-125.

References to the literature in the text are given in square brackets separated by commas, for example: [3, 272]; when quoting, pages are indicated separated by commas or dashes, for example: [4, 272-280];

6. Manuscripts that do not comply with the specified requirements are not considered.

The editorial board reserves the right to shorten articles, subject them to editorial revision and send them back to the author for revision.

The authors read the finished layout of the article and confirm their consent to publication in writing.

Responsibility for the selection, accuracy of facts, quotations and data lies with the authors of published materials.

Address: 736000, Tajikistan st. Shirinsho Shokhtemur, 109. Khorog State University named after M. Nazarshoev, editorial staff of the journal "Bulletin of Khorog University", tel.: (+992) 935834619, 8352222779

Our website: khogu-vestnik.org; E-mail: ksu.khorog@mail.ru, tahmina88@inbox.ru

**ПАЁМИ
ДОНИШГОҲИ ХОРУҒ**
Муҳаррири масъул: Н. Офаридаев
Тарроҳи компьютерӣ: Д. Душанбиева
Муҳаррири матни тоҷикӣ: Н. Офаридаев
Муҳаррири матни русӣ: Л.Шакармамадова
Муҳаррири матни англисӣ: Б. Мамадрайонова

**ВЕСТНИК
ХОРОГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**
Ответственный редактор: Н. Офаридаев
Компьютерная вёрстка: Д. Душанбиева
Редактор таджикского текста: Н. Офаридаев
Редактор русского текста: Л.Шакармамадова
Редактор английского текста: Б. Мамадрайонова

Суроғ: 736000 ш. Хоруг, хиёбони Ш. Шоҳтемур 109, Сайт: www.khodu.tj
Адрес: 736000 г. Хорог, проспект Ш. Шоҳтемура 109, Сайт: www.khodu.tj

Мачалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.
Журнал печатается на таджикском, русском, и английском языках.